

**ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН  
ДОНИШГОХИ ДАВЛАТИИ ОМӮЗГОРИИ ТОЧИКИСТОН  
БА НОМИ САДРИДДИН АЙНӢ**

ТДУ.3 + 372.8

ТКБ 74.200 + 74.264.4

Т - 13

*Ба ҳуқуқи дастнавис*

**ТАБАРОВ ДИЛШОД ДАВЛАТХУЧАЕВИЧ**

**ТАШАККУЛЁБИИ САЛОҲИЯТҲОИ ТАҲҚИҚОТИИ  
ХОНАНДАГОНИ СИНФҲОИ ИБТИДОЙ МАВРИДИ ИСТИФОДАИ  
ОЗМОИШИ ХОНАГӢ АЗ ФАННИ ТАБИАТШИНОСӢ**

**ДИССЕРТАЦИЯ**

диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ  
аз рӯйи ихтисоси 13.00.02 – Назария ва методикаи таълиму тарбия  
(13.02.00.01 – Назария ва методикаи таълими фанҳои табии  
(таҳсилоти миёнаи умумӣ) (биология))

**Роҳбари илмӣ:** номзади илмҳои педагогӣ,  
Алимов Сирожидин  
Шералиевич

**Мушовири илмӣ:** доктори илмҳои педагогӣ,  
профессор Раҷабов  
Тагоймурод Бобоқулович

**Душанбе – 2023**

## **МУНДАРИЧА**

<b>МУҚАДДИМА.....</b>	<b>2</b>
<b>ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ .....</b>	<b>7</b>
<b>БОБИ И. АСОСҲОИ НАЗАРИЯВӢ-МЕТОДОЛОГИИ ТАШАККУЛЁБИИ САЛОҲИЯТҲОИ ТАҲҚИҚОТИИ ХОНАНДАГОНИ СИНФҲОИ ИБТИДОӢ ДАР РАВАНДИ ГУЗАРОНИДАНИ ОЗМОИШҲОИ ХОНАГӢ АЗ ФАННИ ТАБИАТШИНОСӢ</b>	
1.1. Мазмун ва моҳияти мафҳумҳои «салоҳият», «салоҳиятнокӣ», «салоҳиятҳои таҳқиқотӣ» ва асосҳои психологӣ-педагогии ташаккулёбии онҳо дар хонандагони синфҳои ибтидой.....	18
1.2. Нақши озмоиши хонагӣ аз фанни табиатшиносӣ дар ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандагони синфҳои ибтидой.....	47
Хулосаи боби якум .....	109
<b>БОБИ П. ХУСУСИЯТҲОИ МЕТОДИИ ТАШАККУЛЁБИИ САЛОҲИЯТҲОИ ТАҲҚИҚОТИӢ-ОЗМОИШИИ ХОНАНДАГОНИ СИНФҲОИ ИБТИДОӢ ДАР РАВАНДИ ГУЗАРОНИДАНИ ОЗМОИШҲОИ ХОНАГӢ АЗ ФАННИ ТАБИАТШИНОСӢ</b>	
2.1. Методикаи ташаккулдиҳии салоҳиятҳои таҳқиқотӣ-озмоишии хонандагони синфҳои ибтидой дар рафти гузаронидани озмоишҳо дар хона аз фанни табиатшиносӣ.....	112
2.2. Озмоиши хонагӣ аз фанни табиатшиносӣ ҳамчун воситаи шавқмандгардонии хонандай хурдсол ба фанҳои табиӣ ва дар озмоиши педагогӣ санҷидани натиҷаҳои воқеии он.....	158
Хулосаи боби дуюм.....	184
<b>ХУЛОСАҲО.....</b>	<b>187</b>
<b>АДАБИЁТ.....</b>	<b>194</b>

## МУҚАДДИМА

**Мубрамии мавзуи таҳқиқот.** Охирҳои асри XX ва ибтидой асри XXI ҷамъияти инсониро таҳаввулот ва афсурдаҳолии (депрессия) азиме фаро гирифт, ки он ба тезутунд шудани муносибатҳои ҷамъиятӣ, хусусан мураккаб гардидани муомилот дар бозори меҳнат сабаб гардид. Тибқи маълумотҳои Созмоини миллали мутаҳид шумораи аҳолии гирифтори афсурдаҳолӣ агар соли 2000-ум 10 %-ро ташкил менамуд пас ин нишондиҳанда соли 2020 ба 30 % расидааст. Ва ин омор низ он қадар саҳех набуда ҳисоби миёнаро дар бар мегирад. Масалан, ин нишондиҳанда дар ИМА 72%-ро ташкил медиҳад, ин дар ҳолест, ки сатҳи рушди иқтисодии он нисбати минтақаҳои рӯ ба инкишоф ба таври назаррас баланд аст. Вобаста ба ҳайати синну солӣ бошад сатҳи баландтарини афсурдаҳолӣ ва мушкилоти равонӣ дар муносибатҳои ҷамъиятӣ ва меҳнатӣ дар байни ҷавонону миёнсолон мушоҳида гардидааст. Зоро ба ин табақаи аҳолӣ сатҳи баландтарини фаъолияти меҳнатӣ ва ҷамъиятӣ хос мебошад.

Сабаби инро муҳакқиқон дар шароити зудтағирибандаи вазъи ҷамъиятӣ-иқтисодӣ ва муносибатҳои меҳнатӣ, зуд мутобик гардида натавонистани шахсият ва ё гурӯҳҳои одамон ба ин гуна ҳолатҳои ногаҳонӣ ба амал оянда мебинанд. Табиист, ки дар чунин ҳолат фаъолияти ҷӯяндагӣ-таҳқиқотии шахсият фаъол гардида, шахсиятҳои маҳорату малакаҳои муайяни соҳавиро соҳиббуда аз ҳолати ногувор ва мушкилӣ баромада метавонанд. Ин фаъолиятҳо танҳо дар сурати доштани маҳорату малакаҳои таҳқиқотӣ самаранок гардида, ниёзҳои инсонро қонеъкунанда мегарданд, ки ташаккулёбиашон ҳанӯз аз синфҳои ибтидой оғоз меёбанд. Зоро, дар ин давра рушди зеҳнии қӯдак бошиддат гузашта, намудҳои фаъолият тез-тез иваз шуда, шахсияти он босуръат ташаккул меёбад. Бинобар ин бо мақсади ташаккул ва нарм гардонидани масири инкишофи шахсияти дорои салоҳиятҳои таҳқиқотӣ ба фаъолиятҳои таълимӣ тарбиявӣ ҳамгиро намудани фаъолиятҳои мустақилонаи таълимӣ-тарбиявии мустақилонаи беруназсинфию беруназдарсӣ зарур

мебошад.

Оиди ташкил ва ба танзим даровардани фаъолиятҳои мустақилонаи хонандагони хурдсол, ки ба ташаккул ва инкишофи маҳорату малака ва салоҳиятҳои таҳқиқотии онҳо мусоидат менамоянд, дар як қатор ҳуҷҷатҳои ҳуқуқию меъёрий, ба монанди Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» (2013), Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҳсилоти иловагӣ», Стратегияи миллии рушди маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2020 (аз 30-юми июни соли 2012 №334), Стандартҳои фанҳои зинаи таҳсилоти ибтидой, Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, Консепсияи миллии таҳсилот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, модули «Татбиқи муносибати салоҳиятнокӣ ба таълим дар зинаи таҳсилоти ибтидой», Барномаҳои рушди илмҳои табиатшиносӣ барои солҳои 2018-2020, Барномаи «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф барои солҳои 2020-2040», Омӯзиши системанок дар таълими табиатшиносӣ ва ғайра ишораҳо гардида бошанд ҳам, вале ин пешниҳодҳо то ҳол ба қадри зарурӣ мавриди таҳлили назариявӣ қарор нагирифтаанд.

Проблемаҳои ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандагони хурдсол ва шароити ҳамгироии фаъолиятҳои лоиҳавӣ-таҳқиқотӣ дар системаи таҳсилоти ибтидой, дар доираи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Маориф», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҳсилоти иловагӣ» ва стандартҳои таҳсилот боқӣ монда, неруи инкишофдиҳандай фаъолиятҳои мустақилонаи беруназдарсӣ дар раванди ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандагони синфҳои ибтидой дуруст баҳогузорӣ нашудааст. Дар таҷрибаи ташкили фаъолиятҳои беруназсинфии таҳқиқотии хонандагон, бо таври нокифоя омӯхта шудани масъалаи ташаккули салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандагон аз зинаи ибтидоии таҳсилот рӯз аз рӯз аҳаммиятноктар гардида истодааст.

**Дараҷаи омӯзиши мавзуъ.** Таҳлили адабиётҳои психологии педагогӣ моро ба хулосае овард, ки дар самти методикаи таълим дар синфҳои

ибтидой проблемаи муайян кардани асосҳои назариявии ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандаи хурдсол дар раванди таълими табиатшиносӣ, маҳсусан чорабиниҳои беруназдарсӣ дар шакли озмоишҳои хонагӣ аз фанни табиатшиносӣ ба миён омадааст.

Вобаста ба ғояҳои пешниҳодшаванда мо самтҳои зерини таҳқиқотҳоро муайян намудем.

Самти аввалро таҳқиқотҳое ташкил медиҳанд, ки моҳият ва соҳтори фаъолияти таҳқиқотиро бо назардошти тамоили таҳқиқотӣ ошкор мекунанд (Годовикова Д.Б., Лисина М.И., Обухов А.С., Подоляков А.Н.), қисматҳои фаъолияти таҳқиқотиро (Давидов В.В., Зимняя И.А., Казантсев Л.А., Шашенков Е.А.), аз он ҷумла, фаъолияти таълимӣ-таҳқиқотиро (Андреев В.И., Журавлев В.Д., Матюшкин А.М., Селевко Г.И.) баррасӣ намуда омили асосии инкишофи салоҳиятҳои таҳқиқотиро дар фаъолиятҳои таълимии ҳусусияти таҳқиқотидошта мебинанд (Иодко А.Г., Проказов О.Г., Семенов Н.А., Ушачев В.П.).

Самти дуюми таҳқиқотҳо ба муайян намудани ҳосиятҳои меъёрии маҳорату малака ва салоҳиятҳои таҳқиқотӣ дар хонандаи хурдсол (Бударкевич В.П., Гребенюк О.С., Кларин М.В., Кежватова Н.М., Кочановская Е.В., Лернер И.Я., Литовченко В.Н., Макотрова Г.В., Миршоев А.А., Салникова О.А., Сергеев А.Г., Фомина Ж.В.), таҳлили имкониятҳои эҷодӣ ва муайян кардани дараҷаи инкишофёбии салоҳиятҳои таҳқиқотии онҳо (Алтшуллер Г.С., Асташкова В.И., Григорев Д.В., Матюшкин А.М., Неустров Г.Н., Пидкасистий П.И., Селевко Г.К.) бахшида шуда аст.

Самти сеюми таҳқиқотҳо, ошкоркунандаи дурнамо ва муайянкунандаи захираи неруи фаъолияти беруназдарсӣ, дар ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандаи хурдсол ба шумор рафта, ҳамчунин: қоидаҳои алоҳида, муносибатҳо, шаклҳо, методҳои ташкили корҳои беруназдарсӣ ва озмоишҳои хонагӣ ва мақоми онҳоро дар низоми кори тарбиявӣ дар муассисаи таълимӣ дида баромадаанд

(Асташкова В.И., Бегимов Х.Х., Голубев Л.К., Иванова Ю.И., Караковский В.А., Светловская Н.Н., Рамазонова М).

Самти чоруми таҳқиқотҳо ба муайян кардани аҳамияти фаъолиятҳои берун аз муассисаи таълимии хонандагон (Григорев Д.В., Ермишева М.Р., Молдажанова А.А., Мусс Г.Н., Степанова М.А., Содиков А., Каримов Б.), имкониятҳои ташаккулёбии самараноки салоҳиятҳои таҳқиқотӣ дар зинаи ибтидоии таҳсилот бахшида шудааст (Казансева Л.А., Леонтович А.В., Савенков А.И.).

Самти панҷуми таҳқиқотҳо, фаъолиятҳои илмии олимони педагог ва психологи тоҷикро оид ба проблемаи салоҳият ва салоҳиятнокӣ дар бар мегирад. Таҳқиқотҳои олимони ватанӣ дар ҷодаи ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандагон, асосан дар самтҳои забоншиносӣ ва фанҳои риёзиу табиӣ ҷараён гирифтааст (Алимов С.Ш., Бадалова М., Баротов К., Байзоев А., Бегимов Х.Х., Бобизода Ф.М., Гулаев И.Х., И момназаров Д., Каримзода М.Б., Лутфуллоzода М., Ҷалилова М., Миршоев А.А., Мухторӣ Қ., Раҷабов Т.Б.).

Ҳамзамон ба проблемаҳои омӯзиш ва баҳогузории асосҳои назариявии ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотӣ дар илми педагогика, боз проблемаҳои амалии таҳқиқотӣ дар раванди омӯзиш ва коркарди роҳҳои инкишоф додани салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандаи хурдсол дар рафти корҳои беруназдарсию озмоишҳои хонагӣ зам мегардад.

Проблемаҳои асосии таҳсилоти ибтидоии имрӯзаро дар ҷодаи ташаккулёбӣ ва рушди салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандагон **зиддиятҳои** объективии зерин ташкил медиҳанд:

- аҳамияти бузурги озмоиш дар курси ибтидоии табиатшиносӣ ва ҳолати ғайриқаноатбахши истифодаи он дар таълими табиатшиносӣ;
- то ба зинаи ибтидоии таҳсилот қадам гузоштан кӯдак як қатор доништу тасаввурот ва маҳорату малакаҳои озмоишро дорад, вале дар синфҳои ибтидой озмоиш чун амсилаи амалинамоии донишҳои андӯхташуда истифода намегардад;

- шакли таълимии озмоишӣ яке аз омилҳои заминавии тарбия ва ташаккулдиҳандай маҳоратҳои таҳқиқотии кӯдак ба шумор меравад, вале амалан он дар таълими табиатшиносии зинаи ибтидоии таҳсилот ба таври кифоя истифода намегардад;

- новобаста аз раванди таълим, кӯдак фаъолиятҳои таҳқиқотиеро дар шакли бозӣ ва озмоишҳо дар хона ичро менамояд, вале ин фаъолиятҳо мақсаднокона ба раванди таълим ҳамгиро гардонида намешаванд.

Ҳамин тавр, проблемаи асосии таҳқиқот мушкилоти омӯхтанашудаи илмӣ-методии раванди ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандай хурдсолро дар раванди гузаронидани озмоишҳои хонагӣ аз фанни табиатшиносӣ дар бар мегирад.

Зарурият ва нокифоя омӯхта шудани проблемаҳои ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандагони хурдсол дар шароити корҳои беруназсинӣ ва маҳсусан озмоиши хонагӣ моро водор намуд, ки мавзуи таҳқиқотро **«Ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандагони синфҳои ибтидой мавриди ташкили озмоиши хонагӣ дар дарсхои табиатшиносӣ»** интихоб намоем.

**Робитаи таҳқиқот ба барнома ва мавзухои илмӣ.** Таҳқиқоти диссертационӣ дар доираи татбиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҳсилоти иловагӣ», Стратегияи миллии рушди маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2020 (аз 30-юми июни соли 2012), Стандартҳои фанҳои зинаи таҳсилоти ибтидой, Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, Консепсияи миллии таҳсилот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва барномаҳои «Рушди илмҳои табиатшиносӣ барои солҳои 2018-2020», «Омӯзиши системанок дар таълими табиатшиносӣ» ва дар асоси ичроиши Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 31.01.2020, №1445 дар бораи эълон намудани солҳои 2020-2040 «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф» ичро гардидааст.

## ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ

Дар зинаи ибтидоии таҳсилот стандартҳои нав ворид гардида, ба раванди татбиқи моделҳои гуманитарии маълумотдиҳӣ, ки ба худмаълумотгирӣ (худдонишандӯзӣ), худамалигардонӣ ва тариқи фаъолиятҳои мустақилонаи таҳқиқотӣ ба дастоварии донишҳо бартарӣ медиҳад суръат бахшад ҳам, дар адабиётҳои муосири илмӣ-педагогӣ дарки илмии салоҳиятҳои таҳқиқотӣ, ҳамчун натиҷаи амалишавии ҳадафҳои асосии таҳсилоти ибтидой дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон мушаҳҳас муайян нашудааст.

Дар корҳои илмии Л.И. Божович, Л.С. Виготский, В.В. Давидов, М.В. Дубова, А.К. Дусавитский, А.В. Запорожец, М.Б. Затсепин, В.Т. Кудрявцев, Н.Г. Морозов, Г.В. Пантюхин, Н.Н. Поддяков, А.П. Усова, С. Акрамов, Б. Маҷидова, Б. Каримов қайд карда шудааст, ки ҳанӯз аз синни калони томактабӣ, фаъолиятҳои маърифатӣ - таҳқиқотӣ, хусусан, дарки бошуурона ва мақсадноки қӯдак оид ба чи гунагии соҳти ашёҳо, маълумотҳои нав оид ба олами атроф ташаккул ёфта, тасаввуротҳои ў оид ба ҳодисаҳои дар ҳаёташ ба амалоянда ба як тартиби муайян медароянд.

Ҳамин тавр, инкишофи босуръати тафаккур дар қӯдак, дар зинаи таҳсилоти ибтидой, пешӯикунандай ташаккулёбии муваффақонаи салоҳияти таҳқиқотии қӯдак ба ҳисоб рафта, заруриятеро ба миён овардааст, ки шароити инкишоф, аломат ва хосиятҳои салоҳиятҳои номбаршударо дар хонандагони хурдсол муайян кунем.

**Мақсади таҳқиқот** – коркарди асосноки назариявию амалии ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандагони зинаи ибтидоии таҳсилот дар раванди таълими табиатшиносӣ ва корҳои беруназдарсӣ, маҳсусан озмоиши хонагӣ аз табиатшиносӣ мебошад.

**Объекти таҳқиқот** – корҳои таълимӣ-тарбиявӣ дар раванди таълими табиатшиносӣ дар синфҳои ибтидой.

**Предмети таҳқиқот** – тарзу воситаҳои самараноки ташкили озмоишҳои хонагӣ аз табиатшиносӣ, ки боиси ташаккули салоҳиятҳои таҳқиқотӣ мегарданд.

**Фарзияни таҳқиқот** – роҳу усулҳои ташаккули салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандагони синфҳои ибтидой дар раванди ташкили озмоишҳои хонагӣ аз табиатшиносӣ самаранок мешаванд, агар:

- мазмун ва мундариҷаи озмоишҳои хонагӣ аз фанни табиатшиносии синфҳои ибтидой муайян карда шавад;
- имкониятҳои ташаккули салоҳиятҳои таҳқиқотӣ мавриди ташкил ва гузаронидани озмоишҳои хонагӣ аз табиатшиносии синфҳои ибтидой ошкор карда шавад;
- роҳу усулҳои самараноки ташаккули салоҳиятҳои таҳқиқотиро дар раванди ташкили озмоишҳои хонагӣ аз табиатшиносии синфҳои ибтидой дарёфт карда шавад;
- гузаронидани коркарди методӣ оид ба бартарии усулҳои самараноки ташкилу гузаронидани озмоишҳои хонагӣ аз табиатшиносӣ, ки ба ташаккули салоҳиятҳои таҳқиқотии қӯдак нигаронида шудаанд ва амалан санцида шавад.

Вобаста ба мақсад, фарзия ва объекту предмети таҳқиқот **ҳалли масъалаҳои зерин** пеш омаданд:

- 1) таҳлилу баррасии сарчашмаҳои педагогӣ ва психологӣ оиди муайянкуни мазмун ва мундариҷаи озмоишҳои хонагӣ аз табиатшиносӣ барои хонандагони синфҳои ибтидой;
- 2) муайянкуни имкониятҳои озмоиши хонагӣ аз табиатшиносӣ, ки боиси ташаккули салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандагони синфҳои ибтидой мешаванд;
- 3) муайян намудани роҳу усулҳои самараноки ташкили фаъолиятҳои беруназдарсии хонандагони хурдсол аз табиатшиносӣ дар ташаккули салоҳиятҳои таҳқиқотӣ-озмоиши онҳо;
- 4) коркарди методии зина ба зина ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандагони синфҳои ибтидой дар раванди фаъолиятҳои озмоиши хонагӣ;

5) тибқи озмоиши педагогӣ санчиш ва коркарди методикаи пешниҳодгардида;

6) коркард, таҳия ва баррасии тавсияҳо барои беҳдошти ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотӣ-озмоишии хонандагони хурдсол.

**Базаи таҳқиқот** – кори таҳқиқотӣ дар кафедраи методикаи таҳсилоти ибтидоии ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ иҷро шудааст.

**Давраҳои таҳқиқот.** Таҳқиқот дар солҳои 2014-2021 гузаронида шуда се марҳиларо дар бар мегирад.

**Дар марҳилаи аввали таҳқиқот (2014-2015)** – дастрас намудан ва омӯхтани адабиётҳои психологӣ-педагогӣ доир ба мавзуъ, таҷрибаҳои омӯзиши проблемаҳои таҳқиқотии ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандагони синфҳои ибтидоиро дар бар гирифт. Таҳлили адабиётҳо ва таҳқиқотҳо, ки ба мавзуи мо наздики доштанд, имконият доданд, ки мавқеи ниҳоии мавзуъро асоснок намуда, проблема, мақсад, объект ва предмети таҳқиқотро муайян намоем. Натиҷаи ин давра пешниҳоди назария, интиҳоби методология ва усуљҳои таҳқиқот, асосноккунии барномаи он, коркарди методика ва гузаронидани озмоиш мебошад.

**Дар марҳилаи дуюми таҳқиқот (2016-2020),** ки озмоишиӣ-таҷрибавӣ буд, - озмоиш, таҳқиқ ва санчиши назарияи таҳқиқотро дар бар гирифта, мақсад ва мазмуни кор мушаххас, шакл ва усуљҳои раванди ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандаи хурдсол муайян гардидонида шуда, маълумотҳои ба дастовардашуда таҳлил ва ба низом дароварда шуданд.

**Дар марҳилаи сеюми таҳқиқот (2020-2021),** ки аз натиҷагирӣ-хулосабарорӣ иборат буд, – мазмуни таҳқиқот ва натиҷаҳои озмоиши педагогӣ ба низом дароварда шуда, хулосабарорӣ гардида, натиҷаҳои таҳқиқот тасдиқ ва барои амалан дар фаъолиятҳои низоми таҳсилоти ибтидой татбиқ намудан пешниҳод гардид.

**Асосҳои назариявӣ-методологии таҳқиқотро** ташкил мекунанд:

*дар сатҳи фалсафӣ* – тибқи назарияи диалектикаи маърифат

алоқаманд ва муайян кардани дарацаи вобастагии байниҳамдигарии ҳодисаҳо; исбот ва дарки алоқамандии назария ва амалия; наздиқшавии бонизом ба ҳодиса ва равандҳои омӯхташаванда (Б.Г. Ананев, Я.Ф. Аскин, В.А. Колесникова); омӯзиши гояҳои фалсафӣ оиди неруи пешбаранда будани фаъолиятҳо дар инкишофи кӯдак ҳамчун шахсият (Г. Гегел, Р. Декарт, А.Н. Леонтьев, А.И. Божович); гояҳои фалсафии гуманистӣ (инсондӯстона) дар бораи субъекти муносибатҳо будани инсон ва шахсият, ки ба худамалинамоӣ ва худташакулёбӣ оварда мерасонад (Н.А. Бердяев, А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл, Ш.А. Амонашвили ва дигарон);

*дар сатҳи умумиилмӣ* – мавқеи муносибатҳои байниҳамдигарии фаъолиятҳои таълимӣ-тарбиявиро ҳамчун раванди мураккабе бо шакли «мақсад – восита – раванд – натиҷа» (Л.С. Виготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн ва дигарон), ки муайянкунандай механизмҳои дохилии ташакулёбии салоҳиятҳои дар асоси озмоишҳои мустақилона ташакулёфтаистода мебошанд, муайян намудан; ягонагии муносибатҳо дар раванди педагогӣ (равияи илмии профессор В.С. Илина), ки асоси онро гояҳои ягонагии мавҷудият ва инкишофи шахсият ташкил медиҳад; гояҳои муносибати босалоҳият ба таълим (Ю.В. Варданян, Д. Рочерс, А.Г. Сергеев, В.В. Сериков, А.В. Хуторской ва дигарон), ки ҳамчун натиҷаи маълумотдиҳӣ мушахассан бо мақсади дарк кардани мағҳуми салоҳияти таҳқиқотии хонандагони хурдсол истифода мебарем.

*дар сатҳи мушаххасан илмӣ* – таҳқиқотҳои психологӣ оиди проблемаҳои ташакулёбии маҳорату малакаҳо ва салоҳиятҳои таҳқиқотӣ (Л.И. Божович, М.И. Лисина, А.В. Леонтович, А.С. Обухов, А.Н. Поддяков, Д. Роджерс, А.И. Савенков, А.Г. Сергеев, В.В. Сериков, А.В. Хуторской ва дигарон), ки муайянкунандай табиати ҳосилшавии фаъолиятҳои ҷӯяндагӣ дар кӯдак мебошанд.

*дар сатҳи технологӣ* – асосҳои методиу дидактикаи истифодаи методҳои таҳқиқотӣ дар таълим (Д.Б. Богоявленский, И.Я. Лerner, М.И. Махмутов, М.Н. Скаткин, А.И. Савенков), ки аз якдигар вобастагии

методҳоро аз даркнамоӣ ва азхудкуни маълумоти тайёр то азхуднамоии методҳои дарки илмӣ, истифодаи мустақилона ва эҷодкоронаи онҳо, ки мо дар раванди коркарди усулҳои наздикшавӣ ба раванди ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандаи хурдсол дар шароити корҳои мустақилонаи беруназдарсӣ истифода мебарем; концепсияи таълими инкишофдиҳанда (П.Я. Галперин, В.В. Давидов, Л.В. Занков, А.М. Матюшкин, Н.А. Менчинский, Д.Б. Элконин), ки бо ғояҳои ягонагии равандҳои инкишоф ва таълим асос ёфтааст, ки мо бо мақсади мантиқан асоснок намудани раванди ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандаи хурдсол дар раванди фаъолиятҳои беруназсинфӣ ва озмоишҳои хонагӣ истифода намудем.

Барои ичрои вазифаҳои гузошташуда ва асосонокгардонии назарияи пешниҳодшуда **методҳои зерини таҳқиқотӣ** истифода гардианд:

- дар марҳилаи назариявӣ – мавқеъ ва нуқтаи назари адабиётҳои илмӣ муайян гардида, таҷрибаи оммавии педагогӣ-психологӣ омӯзиш, таҳлил ва хуносабарорӣ гардид;
- дар марҳилаи озмоиши-таҷрибавӣ – амсиласозии назариявии раванди ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандаи хурдсол дар шароити фаъолиятҳои берун аз муассисаи таълимӣ ва озмоишҳои хонагӣ гузаронида шуда, озмоиши педагогӣ дар шакли пурсиши тестӣ ва ташкили озмоишҳои хонагӣ, гузориш, назарпурсӣ, сухбат бо хонандагон ва омӯзгорон, таҳлили корҳои эҷодӣ, омӯзиши ҳуҷҷатнигории педагогӣ, мушоҳида, лоиҳакашиӣ, бақайдгирии натиҷаҳои омӯзиш ва дараҷаи инкишофёбии хонандагони дар раванди таҳқиқот иштирокнамуда, таҳлили миқдорӣ ва сифатӣ ва сабабӣ-натиҷавии фаъолиятҳои хонандагони синфҳои ибтидой гузаронида шуд.

Барои марҳилаи натиҷагирӣ – ҷамъбасти усулҳои муқоисанамоӣ, ҷамъbastnamоии натиҷаҳои назариявӣ-эмпирӣ, усулҳои математикии коркарди натиҷаҳо ҳамчун муайянкунандаи боэътиномодии маълумотҳои дар натиҷаи озмоиш бадастомада, мураттабнамоӣ, ба низомдарорӣ,

тавсифот ва рӯнамои дар шакли ҷадвалҳо пешниҳод намудани маълумотҳои натиҷаи озмоиш истифода гардиданд.

**Пойгоҳи озмоиши таҳқиқот.** Корҳои озмоиши таҳқиқотӣ дар базаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 34-и шаҳри Душанбе, муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақамҳои 29 ва 39-и ноҳияи Варзоб, муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақами 4 ва 8-уми ноҳияи Ваҳдат гузаронида шуда, ҳамагӣ ба озмоиш 620 нафар хонандагони синни 6,5 -10 - сола, 215 - нафар падару модарони онҳо ва 32 - нафар омӯзгорон ҷалб шуда буданд.

### **Навғониҳои илмии таҳқиқот иборат аст аз:**

- дар асоси таҳлилу баррасии сарчашмаҳои педагогию психологӣ мазмун ва мундариҷаи озмоиши хонагӣ аз фанни табиатшиносии синфҳои ибтидой аниқ ва дақиқ карда шуд;
- имкониятҳои озмоиши хонагӣ аз фанни табиатшиносии зинаи ибтидиои таҳсилот, ки боиси ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандагони хурдсол мегардад, муайян гардиданд;
- роҳҳои усуљҳои самараноки ташкили озмоишҳои хонагӣ аз табиатшиносӣ, ки боиси баландшавии сифати таълим мегарданд, ошкор гардид;
- роҳҳои методии пешниҳод гардида, ки ба шавқманд гардонидани хонандагони синфҳои ибтидой ба фанҳои табиатшиносӣ нигаронида шудаанд, амалан санҷида шуд.

### **Фояҳои зерин барои ҳимоя пешниҳод мешаванд:**

Салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандагони хурдсол, ҳамчун ҳадафи асосии таҳсилоти ибтидиои ҳамагонӣ, дар ҳуд амалинамоии фаъолиятҳои ақлонӣ ва амалиро дар ҷодаи мустақилона ҷустани роҳи ҳалли проблемаи таҳқиқотӣ дар сатҳи барои кӯдак дастрас, бо мақсади ба даст овардани донишҳои нави субъективиро таҷассум намуда, барои ташаккулёбии фаъолиятҳои универсалии таълимӣ, чун замина хидмат менамояд.

Дар маҷмуъ, чунин салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандагон пешниҳод

мегардад:

- салоҳиятҳои ташкилӣ-амалий (банақшагирии кор, гузоштани проблема ва қашиданни тарҳи ҳалли он, пешниҳоди фарзия);
- салоҳиятҳои истифодаи усулҳои умумимантиқӣ (назария ва амалия ва сабабу-натиҷавӣ) ва пешниҳоди тарзҳои гуногуни гузаронидани озмоиш ва гузаронидани рӯйнамоӣ (муаррифӣ);
- салоҳиятҳои ҷӯстуҷӯй-ахборотӣ (интихоби мавзуи ба шавқи фардӣ мувоғиқ, мақсадгузорӣ, ҷустани методҳои таҳқиқотӣ ва роҳҳои амалинамоии онҳо, ёфтани сарчашмаи маълумот, коркарди он);
- салоҳияти қайд намудани маълумот дар шакли рамзҳо ва аломатҳои шартӣ ва кор бо муайянқунандаҳо, мағҳумҳо, истилоҳот;
- салоҳияти дарк намудан ва шарҳ дода тавонистани матни хаттӣ ва лафзӣ, бодиққат гӯш кардани баромадқунанда ва ташкил намудани баҳси илмӣ, хуносабарорӣ;
- салоҳияти ташкил карда тавонистани муҳокимаронии баҳогузорӣ ва худбаҳогузорӣ, асосноккунии баҳои гузошташуда (муайянқунии арзиш ва камбудиҳои кори таҳқиқотии иҷрошудаи худ ва дигар таҳқиқотчӣ, маслиҳатдихӣ ва таңқиднамоӣ).

Дараҷаҳои ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандагони хурдсол дар давраҳои зерин мегузаранд:

- 1) давраи мутобиқшавӣ (паст) - ҳосилшавии шавқи ноустувор ба фаъолиятҳои таҳқиқотӣ-таълимӣ;
- 2) давраи сермаҳсулий (миёна) - ҳосилшавии шавқи устувор ба фаъолиятҳои таҳқиқотӣ-таълимӣ;
- 3) давраи эҷодкорӣ (баланд) - ҳосил шудани маҷмуи салоҳиятҳое, ки имконияти ҷустани мустақилонаи донишҳои нав, ҳосилшавии салоҳиятҳои аслӣ, ташкил ва таҳияи шароити гузаронидани таҳқиқот ва озмоишро дар бар мегирад.

Неруи фаъолиятҳои беруназдарсӣ дар ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандагони хурдсол дар вазифаҳои зерини он зоҳир мешавад:

- а) таълими - таълими құдак аз рұи барномаҳои таълимии иловагай, гирифтани донишҳои нави соҳавие, ки құдак ба онҳо шавқманд аст;
- б) тарбияйи - азхудкунӣ ва бойгардонидани таҷрибаи иҷтимоӣ;
- в) эҷодӣ - соҳтани низоми ӯҳдабароёна барои амалинамоии имкониятҳои фардии эҷодии құдак;
- г) ҷубронӣ - пурранамоӣ ва такмилдиҳии салоҳиятҳое, ки дар фаъолиятҳои таълимии синғӣ ташакқул намеёбанд;
- ғ) ҳамгириӣ - соҳтани фазои ягонаи фаъолияти таълимии синғӣ бо фаъолиятҳои таълимии беруназдарсӣ ва озмоишҳои хонагӣ;
- д) интиқолӣ - имконпазирии истифодаи салоҳиятҳои азхудкардашуда дар ҳаёти воқей.

**Аҳамияти назариявии** натижаҳои таҳқиқот бо он асоснок карда шудааст, ки:

- дарақаи имкониятҳои фаъолиятҳои беруназдарсӣ ва озмоишҳои хонагии хонандагонии хурдсол дар ташакқулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотиашон, дар мутобиқат бо барномаи таҳсилоти ибтидой, исбот гардид;
- барои ташакқулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандаи хурдсол системаи қоидаҳои ташкили фаъолиятҳои беруназдарсӣ дар шакли озмоишҳои хонагӣ самаранок истифода гардид, ки күшояндаи роҳҳои коркарди самтҳои фардии маълумотгирии хонандагон дар синғҳои ибтидой бо такя ба таҷрибаи субъективии шахсии құдак мувоғиқ дониста шуд;
- шартҳои амалинамоии неруи ташаккулдиҳандаи фаъолиятҳои берун аз муассисай таълимии хонандаи хурдсол дар шакли озмоишҳои хонагӣ дар раванди ташакқулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотиашон баён гардид, ки давом додани таҳқиқотро барои мувоғиқгардонии ин фаъолиятҳо дар соҳтори таҳсилоти ибтидой тақозо мекунад;
- ҳусусиятҳои меъёрӣ-дараҷавии ташакқулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандаи хурдсол муайян гардиданд, ки имконияти күшодани динамикаи рушди онҳоро аз пайдошавии шавқи устувор барои аз худ

кардани малакаҳо ва истифодаи он малакаҳо дар ҳаёти воқеиашон, коркарди тарзҳои ташхиси онҳо ва тарҳрезӣ намудани ташаккулёбии онҳоро медиҳад;

- алоқамандии фаъолиятҳои таълимии беруназсинфии хонандаи хурдсол дар шакли озмоишҳои таҳқиқотии мустақилона бо воситаи ичро намудани як қатор лоиҳаҳои таҳқиқотӣ омӯхта шуд, ки нишондиҳандаи роҳҳои амалинамоии муносибати салоҳиятнокӣ дар таълим, дар синфҳои ибтидой ба шумор меравад;

- фаъолиятҳои беруназсинфии хонандаи хурдсол дар шакли озмоишҳои хонагӣ, ки ба ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотиашон дар зинаҳои гуногун (шавқмандӣ-тайёрӣ, фаъолиятӣ-чустучӯӣ, баҳогузорӣ натиҷагирӣ) нигаронида шуда буданд, ташкил карда шуда, мақсадҳо ва вазифаҳо мазмунан ва комилан муайян гардонида шуда, методҳои дар зинаҳои алоҳидаи ташаккулёбии салоҳиятҳо истифодагардида асоснок гардонида шуда, самаранокии истифодаи неруи фаъолиятҳои беруназдарсӣ ва озмоишҳои хонагӣ дар раванди ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандаи хурдсол исбот гардиданд.

Натиҷаҳои таҳқиқот метавонад ҳамчун базаи назариявӣ барои муккамалнамоии фаъолиятҳои таълимӣ-таҳқиқотии хонандагони синфҳои ибтидой дар ҳамгирии дарс бо фаъолиятҳои беруназдарсӣ, барои дар оянда ҳал намудани мушкилоти ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандаи хурдсол истифода гардад.

**Аҳамияти амалии натиҷаҳои таҳқиқот.** Пайгирии меъёрӣ-ташхисии раванди ташаккулёбии малакаҳои таҳқиқотии хонандаи хурдсол, ҳамчунин маҷмуи методҳои баҳогузории сатҳи ташаккулёбии салоҳиятҳо, ба омӯзгор имконият медиҳад, ки дараҷаи маълумотгирии хонандаро ташхис, коркард ва амалӣ намуда, масири рушди бонизоми кӯдакро таҳия ва амалӣ намояд.

- системаи воситаҳои ташаккулёбии малакаҳои таҳқиқотии хонандаи хурдсол дар шароити корҳои беруназдарсӣ ва маҳсусан, озмоишҳои хонагӣ муайян ва тасдиқ гардиданд;

- модели фаъолияти беруназдарсӣ ва мустақилонаи хонагии хонандай хурдсол ба омӯзгорони синфҳои ибтидой дар ҷодаи ба нақшагирии барномаҳои корҳои беруназдарсӣ ва озмоишҳои хонагӣ ёрии амалӣ расонида метавонад;

- барномаи курси фаъолиятҳои беруназсинфӣ ва озмоишҳои хонагӣ бо мақсади ташаккул додани салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандагони хурдсол, барои синфҳои 1-4 пешниҳод гардид.

Натиҷаҳои ба даст омадаро метавонанд омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти ибтидой, омӯзгорони муасиссаҳои таҳсилоти иловагӣ бо таври васеъ истифода намоянд ва барои ҷустани роҳҳои нави ҳалли мушкилоти педагогии ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандай хурдсол дар шароити фаъолиятҳои беруназдарсӣ ва озмоишҳои хонагӣ, дар фаъолиятҳои амалии таҳсилоти ибтидоии муосир асос намоянд.

**Мутобиқати диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ:** Диссертатсия дар мавзуи «**Ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандагони синфҳои ибтидой мавриди ташкили озмоиши хонагӣ аз фанни табиатшиносӣ**» бо шиносномаи ихтисос ва муҳтавои он ба тартиби муқарраршудаи таълифи диссертатсия барои дарёftи дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ ихтисоси 13.00.02 – Назария ва методикаи таълиму тарбия (13.02.00.01 – Назария ва методикаи таълими фанҳои табиӣ (таҳсилоти миёнаи умумӣ) (биология)) мутобиқат менамояд.

**Саҳми шахсии унвонҷӯй.** Диссертатсия натиҷаи таҳқиқоти илмии мустақилона ва эҷодкоронаи муаллиф буда, дар муддати фаъолияти амалии ӯ дар кафедраи методикаи таҳсилоти ибтидоии ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ ва муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҷумҳурий навишта шудааст. Мавзӯъ, ҳадаф ва усулҳои таҳқиқотро муаллиф муайян кардааст. Тавассути таҳқиқоти мазкур дар раванди татбиқи муносибати босалоҳият ба раванди таълим, рафти ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотӣ дар зинаи ибтидоии таҳсилот мавриди омӯзиш қарор гирифтааст. Диссертатсия дар ҷаласаи ғайринавбатии якҷояи

кафедраҳои методикаи таҳсилоти ибтидой, педагогика ва психологияи синфҳои ибтидой ва методикаи таълими биологияи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ (суратчаласа аз 23.05.2023) ва ҷаласаи Шуруи олимони факултети педагогикаи донишгоҳи мазкур (суратчаласаи №11 аз 24.06.2023) баррасӣ ва ба ҳимоя пешниҳод карда шудааст.

**Саҳехияти натиҷаҳои таҳқиқот** бо натиҷаҳои ниҳоии методологии асосноки назарияи пешниҳодшуда тасдиқ гардида, бо мақсади ягонаи ҳалли проблемаи гузошташуда, гуногунрангии методҳои ташхисии истифодашуда, истифодаи системаи методҳои мувофиқи таҳқиқотӣ, баҳогузории самаранокии раванди ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотӣ, муқоисаи натиҷаҳои озмоишҳо ва гурӯҳҳои таҷрибавӣ, таҷдиди натиҷаҳо, самаранокии ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандагони хурдсолро дар шароити озмоишҳои хонагӣ исбот менамояд.

**Интишори натиҷаҳои диссертатсия.** Мазмуни асосии диссертатсия дар 19 мақола, аз он ҷумла 10 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандай КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва КОА-и Вазорати маориф ва илми Федератсияи Россия чоп гардидаанд.

**Соҳтор ва ҳачми диссертатсия.** Рисолаи диссертационӣ аз мундариҷа, муқаддима, ду боб, рӯйхати адабиёти истифодашуда иборат буда дар маҷмуъ 219 саҳифаро ташкил медиҳад.

**БОБИ И. АСОСХОИ НАЗАРИЯВЙ-МЕТОДОЛОГИИ  
ТАШАККУЛЁБИИ САЛОХИЯТХОИ ТАҲҚИҚОТИИ  
ХОНАНДАГОНИ СИНФХОИ ИБТИДОЙ ДАР РАВАНДИ  
ГУЗАРОНИДАНИ ОЗМОИШХОИ ХОНАГӢ АЗ ФАННИ  
ТАБИАТШИНОСӢ.**

**1.1. Мазмун ва моҳияти мафҳумҳои «салоҳият», «салоҳиятнокӣ»,  
«салоҳиятҳои таҳқиқотӣ» ва асосҳои психологӣ-педагогии ташаккӯлёбии  
онҳо дар хонандагони синфҳои ибтидой**

Аз таҳаввулоти ҷамъиятӣ-сиёсие, ки охир асри XX ва ибтидои асри XXI дар кишвари мо ба амал омад, соҳаи таҳсилот низ дар канор намонд. Дар матбуоти даврӣ, адабиётҳои методио дидактикаи педагогӣ истилоҳоти «салоҳият», «салоҳиятнокӣ» ва «муносибати босалоҳият ба таълим» ворид гардида рӯз то рӯз зиёдтар мавриди васеи истифода ва баҳсу мунозира қарор гирифта истодаанд.

Истилоҳоти «салоҳият» ва «салоҳиятнокӣ»-ро олимони соҳавӣ барои ифода намудани истилоҳоти «компетенсия» ва «компетентност», ки асли баромадашон забони лотинӣ мебошад (*competentia, competentis*), истифода мебаранд.

Мафҳуми «салоҳият» дар фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ, – лоиқ будан, сазовор будан, ваколатдор будан – шарҳ дода шудааст.

Истилоҳи компетенсия дар Лугати русӣ-тоҷикӣ бо маънои салоҳиятдор, соҳибихтиёрӣ, соҳибхуқуқӣ, боэътиборӣ, қобил будан ба иҷрои ягон амал тавсиф ёфтааст [106].

Лугатномаи ЮНЕСКО истилоҳи «таҳсилоти ба салоҳиятҳо тақякунанда»-ро ҳамчун таҳсилоти ба тавсиф, омӯзиш ва намоиши дониш, малака, маҳорат, рафтор ва муносибат, ки аз ниёзҳои касбӣ, нақш ва ё рушди фардӣ ба шумор мераванд, шарҳ додааст [172 с. 12].

Дар стандарти фанни зинаи таҳсилоти ибтидой мафҳуми «салоҳият», дар шакли зер тавсиф шудааст: «Салоҳият, маҷмуи дониш маҳорат ва малакаҳои ба ҳам пайвандест, ки бо ҳалли масъалаҳои

мушаххаси ҳаётӣ (иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ), маърифатӣ ва қасбӣ равона карда мешаванд» [179; 188].

Дар аксари адабиётҳои педагогӣ-психологӣ, мағҳумҳои маҳорат, малака, қобилият ва салоҳият ҳамранг тавсиф ва истифода гардидаанд. Умуман, салоҳиятнокӣ дар таҳсилот ифодакунандаи алоқамандии нисбии байни донистан ва тавонистан, маҷмуи талабот ба натиҷаи таҳсилот, ба дараҷа ва мақсади донишандӯзӣ, маҳорат, малака ва дараҷаи истифода карда тавонистани ин дониш ва маҳорату малакаҳо дар шароити номуайян ва равандҳои ҳаётӣ мебошад. Дар шароити имрӯза омӯхтани механизмҳои аз бар кардани паҳлӯҳои гуногуни салоҳиятнокӣ, ба ҳадафи асосии раванди таҳсилот табдил ёфтааст.

Аммо дар миёнаҳои асри XX, ки илм бо суръати баланд пеш рафт, китобҳои дарсӣ, таҳияи маводи таълимӣ ва умуман раванди таълим аз илми босуръат рушдёфтаистода қафо мондан гирифт. Аввалин маротиба соли 1965 истилоҳи «компетенсия»-ро олими американӣ Н. Хомский дар соҳаи забоншиносӣ истифода намуд.

Соли 1967 дар конференсияи байнанмиллалӣ дар ШМА ин ҳолатро ҳамчун бухрони соҳаи маориф баҳогузорӣ намуданд. Аз ҷумла ҳолати бухронии соҳаи маорифро соли 1992 дар конференсияи СММ (Рио-де-Жанейро), дар симпозиуми «Салоҳиятҳои калидӣ барои мардуми Аврупо» ва соли 1997 дар форуми «Барномаи Аврупоии тафйиротҳои таҳсилоти олӣ дар асри XXI», тасдиқ намуданд [172 с.8].

Соли 1988 дар ҷашни 900-солагии донишгоҳи Болон, аз тарафи ректорҳои 80 донишгоҳи аврупоӣ, «Хартияи бузурги университетҳо» ташкил карда шуд, ки онро Протсесси Болонӣ номиданд. Яке аз падидаҳои раванди Болонӣ, ин тавсифи анъанавии категорияи «донишманд»-ро дар низоми таҳсилоти Аврупо бо категорияи ба фаъолият алоқаманд **«салоҳиятнок»** пурра намудан буд. Дар пайравӣ аз онҳо аввал Россия, минбаъд дигар давлатҳои пасошуравӣ, бо мақсади мутобиқ гардонидани низоми маълумот бо меъёрҳои умумии дар дунёи пешрафта қабулгардида, ин низоми таҳсилотро ҷорӣ намуданд.

Муносибати босалоҳият дар таҳсилот, муносибати инкишофи ҳаматарафай шахсиятро ифода намуда, салоҳиятнокии шахс дар натиҷаи ичрои фаъолиятҳои гуногун муайян карда мешавад [172].

Салоҳиятнокӣ ин ҳамбастагии сифатҳои дар шахсият ҳосилгардида мебошад. А. Г. Сергеев қайд меқунад, ки шахси босалоҳият шахсе мебошад, ки миқдори маҳорату малака ва донишҳои соҳаи муайяннеро доро буда, онҳоро дар шароити гуногун истифода намуда метавонад [172, с. 11].

Салоҳиятнокӣ – категорияи ифодакунандаи ҳолат ва ваҷӯҳ буда, дар шароити гуногун тайёр будан ба ичрои самараноки ягон фаъолияти қасбири ифода менамояд.

А. Г. Сергеев дар ҷодаи ташаккулёбии салоҳиятҳо дар раванди таҳсилот инкишофи сифатҳои зерини инсониро зарур мешуморад:

- 1) сифатҳои маърифатӣ – маҳорати савол додан, ҷустани сабаби ҳодисаҳо, ва ғ.;
- 2) сифатҳои эҷодӣ-руҳбаландӣ – доштани таҳайюлоти бой ва ба зиддиятҳо ҳассос будан, пешгӯӣ кардан, мулоҳизакор ва танқидро пазируфтан, фикри худро доштан;
- 3) сифатҳои ташкилий-амалий – дар раванди таҳсил фаъол будан, доштани маҳорати мақсадгузорӣ ва ноил гардидан ба он, тафаккури худинкишофдиҳанда, худбаҳогузорӣ;
- 4) сифати равобитӣ – ҳамкорӣ бо дигар шахсиятҳо, объектҳои олам, маҳорати ҷустан ва ба даст овардани маълумоту ахбор аз манбаъҳои гуногун, нақши иҷтимоӣ доштан, истифодаи технологияҳои ахбор (почтаи электронӣ, интернет).
- 5) сифати ҷаҳонбинӣ – муайянкунандаи сифати эҳсосии хонанда ба шумор рафта, қобилияти худшиносӣ ва худинкишофдиҳӣ, маҳорати муайяннамоии мавқеъи худ дар табиат, оила, коллектив, эҳтиром ба миллат ва умуман инсон, сифатҳои ватандӯстӣ ва ғ.

Ҳамаи ин сифатҳо дар маҷмуъ - донишу маҳоратҳо ва малакаҳоро ташкил меқунанд, ки аз омилҳои асосии ташаккулдиҳандаи салоҳиятҳо

ба шумор мераванд. Ҳар қадаре, ки ин омилҳо ба яқдигар дар алоқамандии зич қарор дошта бошанд, ҳамон миқдор дараҷаи инкишофи салоҳиятнокӣ баланд арзёбӣ мегардад [172; 173].

Ғ. Бобизода, Д. Имомназаров, А. Байзоев қайд менамоянд, ки дар раванди муносибати босалоҳият ба таълим, барои шароити қулайи ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотиро ҳосил кунонидан, ба чунин лаҳзаҳо мутаваҷҷех шудан лозим аст:

- аз тарафи хонандагон мустақилона интихоб гардида мавзуъ;
- сатҳи мушкилии супоришҳо;
- шаклу усулҳои кор;
- кори мустақилона;
- мақсад ва масъулият барои натиҷа;
- кори гурӯҳӣ;
- тақсими вазифаҳо ва банақшагири;
- ташаккули фаҳмишҳо ва вобаста ба онҳо ташкил намудани фаъолият;
- истифодаи низоми арзёбии ба талабот мувофиқаткунанда;
- нишон додани рафтори салоҳиятнок ва ғ.

Ҳамзамон муаллим вазифадор аст, ки:

- ҳаргуна кӯшиши хонандаро барои иҷроиши мустақилонаи супориш дастгирӣ намояд;
- дар сурати ноил гардида ба натиҷаҳои дилҳоҳ онҳоро ҳавасманд намояд;
- фикру андешаронӣ, нуқтаи назари худро баён карда тавонистан, баҳс ва хулосабарорӣ кардан, ақидаю фикру мулоҳизаи дигаронро бо таҳаммул шунида тавонистани хонандаро саривақт ба одат табдил намояд;
- саволу ҷавоб карданро ёд дихад, - хонанда ҳеч гоҳ бояд аз савол додан ва ё ба савол ҷавоб додан натарсад;

- шаклҳои мухталифи ҳавасмандгардониро барои барангезонидани хонандагон ба фаъолияти таҳқиқотӣ истифода бурда, ташаббускории онҳоро дастгирӣ намояд;
- дар гурӯҳ кор кардан, ба фаъолияти худ холисона баҳо додан, мавқеи худро муайян кардан, масъулиятшиносиро ёд дода, шароити мустақилона масъалагузорӣ кардан ва ҳал кардани мушкилоти пешомадаро фароҳам созад;
- ба хонандагон фаҳмонад, ки дарк намудани «ман чизеро намедонам», «наметавонам» ва ё «намефаҳмам» айб набуда, балки қадами аввал ба расидан ба «медонам», «метавонам» ва «мефаҳмам» аст [21].

Ҳамзамон У. Умаров, Н. Шарипов, А. Холмуродов, М. Маҳкамова ва А. Алиев қайд менамоянд, ки «салоҳият»-ро таълим намедиҳанд, балки он дар натиҷаи гирифтани донишҳо ва инкишофёбии маҳорату малакаҳо ташакқул меёбад [9].

Дар таҳқиқотҳои психология-педагогӣ (В. И. Андреев, Н. Ф. Тализина ва диг.), чунин хусусиятҳои фаъолиятҳои таҳқиқотӣ ба монанди: созандагӣ, мақсаднокӣ, маҳсулнокӣ ва худидоракунӣ, ки боиси ташаккулёбии салоҳиятҳо мегарданд, маҳсус қайд гардидаанд. Дар алоқаманди бо ин фаъолияти таълимии хонандаи хурдсол, чӣ дар синф ва чӣ дар рафти фаъолиятҳои беруназсинфию озмоишҳои хонагӣ, хусусияти мустақилӣ ва худидоракунию худамалинамоӣ мегирад, ки аз омилҳои асосии ҳосилшавии салоҳиятҳо ба шумор мераванд [4; 8; 31; 34; 206; 209; 214].

А. В. Хуторской ва Л. Н. Хуторская, тасдиқ мекунанд, ки салоҳиятнокӣ ҳамbastагии томи сифатҳои шахсият (дониш, маҳорат, малака, ва усулҳои амалинамоии онҳо) буда ба доираи муайяни предмету фаъолиятҳо нигаронида шудааст, ки барои расидан ба натиҷаҳои босифат ва сермаҳсул зарур аст. Ҳамчунин, қайд мекунанд, ки ҳосилшавии салоҳиятҳо дар хонанда зарур буда, дараҷаи ташаккулёбии

онҳоро дар рафти ичрои амалҳо санчида, баҳогузорӣ менамоянд [200; 201; 202;].

В. Н. Калней салоҳиятнокиро ҳамчун қобилиятнокии умумии бо донишҳо асоснок кардашуда, таҷриба, арзишнокӣ ва майл ба фаъолиятҳо, ки дар раванди таълим ба даст меоянд, қайд намудааст. Ба қавли муаллифон (Калней В.М., Шишова С.Е), - салоҳиятнокӣ он чизе мебошад, ки аз малакаҳои амалӣ пайдо шуда, донишҳоро бо ҳолатҳои воқеӣ алоқаманд мегардонад ва ё кушодатар гуем – дарёфти донишу амалҳои зарурӣ барои ҳалли мушкилӣ мебошад. Истилоҳҳои «салоҳият» ва «салоҳиятнокӣ» аксар вақт ҳамчун термин истифода шаванд ҳам, вале чун термини устувор ҳоло қабул нагардидаанд [78].

Р. П. Кайшева қайд мекунад, ки ҳангоми тафсири мазмуни салоҳиятнокӣ салоҳиятҳои зерин ҷудо мешаванд:

- муқаддимаи салоҳиятнокӣ (қобилиятнокӣ, лаёқат, дониш);
- фаъолияти инсон чун раванди тарҳрезишууда (тарҳи он, сохтор, хусусият);
- натиҷаҳои фаъолият (маҳсули меҳнат, тағииротҳо дар объектҳо ва воситаҳои меҳнат) [77].

Ба ақидаи Р. П. Кайшева такя карда, ба чунин хулоса омадан мумкин аст: салоҳиятнокӣ аз сифатҳои бонизоми шахсият ва ё ҳамбастагии маҷмуи сифатҳои шахсият буда, ба ҳалли мушкилот нигаронида шудааст ва дар сифат ва самаранокии ичрои супоришҳои мушкил таҷассум меёбад.

Ҷ. Равен дар таҳти мағҳуми салоҳиятнокӣ хусусиятҳои хосеро мефаҳмад, ки барои ичрои самараноки амалҳои мушаҳҳас, бо истифодаи донишҳо, малакаҳои хос ва усулҳои фикрронӣ нигаронида шудааст. Ӯ чунин меҳисобад, ки салоҳиятро шавқмандии фардии шахсият дар ичрои супориш ифода мекунад [53].

Ба ақидаи Л. М. Долгова, яке аз хосиятҳои муҳими салоҳиятнокӣ таҷрибаи дар натиҷаи фаъолиятҳои мустақилонаи дар асоси донишҳои

универсалӣ ба даст омада мебошад (дар фарқият аз донишҳо, маҳорат, малака, таҳминкунандай фаъолияти нусха бо асл) [54].

Е. О. Иванова қайд мекунад: Салоҳият ин гудохтаи дониш, маҳорат ва малакаҳои маъмулӣ бо хусусиятҳои шахсии кӯдак дар роҳи худогоҳӣ, худинкишофдиҳии идроқӣ ба шумор рафта, ба раванди таҳсилот, ба фанни омӯхташаванда алоқаманд аст. Хонандай босалоҳият, маҷмуи дониш, маҳорату малакаҳои бо ҳамдигар алоқамандро дар раванди фаъолиятҳои таълимӣ-таҳқиқотиаш бо мақсади ба даст овардани маҷмуи донишҳои нав, ҳосилкунонии таҷрибаҳои ҳаётӣ истифода намуда метавонад [69].

О. А. Салникова дар раванди ҳосилшавии салоҳиятҳо сифатҳои зерини шахсияти хонандаро зарур медонад: маърифатӣ, эҷодӣ, ташкилий-амалий, ахборотӣ ва ҷаҳонбинӣ. Салоҳиятҳои калидӣ - қобилият ва малакаҳои нисбатан умумиеро дар бар мегиранд, ки ба шахсият имкон медиҳанд вазъиятро дарк намуда, дар фаъолияти шахсӣ ва қасбиашон дар ҷомеаи зудрушдёбанда натиҷаҳои хубро ба даст оранд. Доштани салоҳиятҳои калидӣ ба ҳар як узви ҷомеа зарур аст [166].

И. С. Сергеев ва В. И. Блинов, салоҳиятнокиро тайёр будан ба иҷрои ягон вазифаи муайян ва муносабати босалоҳият ба таълимро чунин раванди бомақсадонаи раванди таълим, ки ба ташаккулёбии салоҳиятҳои муайян нигаронида шудаанд, шарҳ додаанд. Ба ақидаи онҳо салоҳият доштан ин омода будани шахсият ба истифода кардани дониш, маҳорат, малака ва захираҳои моддӣ ба фаъолиятҳои самаранок, дар ҳолатҳои мушаххаси ҳаётӣ, тайёр будан ба ҳолатҳои номуайяни пешоянда мебошад [173].

А. В. Хуторской ва Л. Н. Хуторская се самти салоҳиятҳоро чудо намудаанд, ки дар зер меорем:

- салоҳиятҳои калидӣ, ки ба мазмуни умумии таҳсилот тааллуқ доранд;
- салоҳиятҳои умумифаннӣ, ки ба доираи муайяни фанҳои таълимӣ ва самтҳои маълумот таалуқ доранд;

- салоҳиятҳои фаннӣ, ки ҷузъян нисбати зинаҳои пешина тавсифи мушаҳҳас дошта, имконияти дар доираи фанни алоҳидай конкретӣ ташаккулёбиро доранд [200; 203].

Муаллифон проблемаҳои зеринро дар раванди амалишавии муносабати босалоҳият ба таълим муайян намудаанд:

- 1) проблемаи таъмини арзёбӣ ва дараҷаи меъёри ҳосилшавии салоҳиятҳои хонанда;
- 2) коркарди мазмуни таҳсилот, ки ба ҳосилшавии салоҳиятҳои калидӣ, умунифаниӣ ва фаннӣ мусоидат намуда татбиқи онҳоро дар ҳаёти воқеиашон кафолат медиҳад;
- 3) коркарди мазмуни таҳсилот, ки ба ҳосилшавии салоҳиятҳо дар шароити фаъолияти мустақилонаи беруназдарсии фардии хонанда мусоидат менамояд;
- 4) тақвият баҳшидан ба муносабати ҳамгироӣ ва тафриқа дар раванди муносабати босалоҳият ба таълим;
- 5) мушкилии ташаккулёбии салоҳиятҳо дар шароити таҳсилоти гоибона ва фосилавӣ;
- 6) Гузаронидани таҳқиқотҳои дидактикӣ-педагогӣ [200].

А. А. Миршоев [117], Н. В. Назина [123], С. Ш. Алимов [2 - М; 3 - М] дар таълими салоҳиятнокӣ чор самти салоҳиятҳоро фарқ мекунанд:

- салоҳиятҳои калидӣ;
- салоҳиятҳои калидии умумӣ;
- салоҳиятҳои фанни амалӣ;
- малакаҳои ҳаётӣ.

Самти аввал ба ташаккулёбии салоҳиятҳои калидии хусусияти умунифанидошта нигаронида шудааст. Мисол: ташаккулёбии маҳоратҳои дарки маънни матни хондашуда, амалҳои оддии арифметикиро ҳал карда тавонистан, таҳлили маълумотҳои гуногун, амал дар гурӯҳ.

Самти дуюм бо ташаккулёбии салоҳиятҳои хусусияти байнифанидошта нигаронида шудааст. Мисол: ҳал карда тавонистани баъзе мисолҳо, хонда ва шарҳ дода тавонистани диаграмма, таблитса ва расмҳо.

Самти сеюм ба пурқувваткунни салоҳиятҳои хусусияти санъати амалдоштаи тамоми таҳсилот нигаронида шудааст. Мақсади асосии ин самт аз он иборат аст, ки барои таъмини самаранокии таҳсилот ҳамаи он чизе, ки омӯхта мешавад, бояд ба раванди истифода ва истеъмол алоқаманд гардонида шавад.

Самти чорум барои азхудкуни «малакаҳои ҳаётӣ» нигаронида шудааст (маҳоратҳои гуногуне, ки инсони имрӯза дар ҳаёти воқеӣ ва фаъолияти меҳнатиаш истифода мекунад).

Дар фаъолияти меҳнатӣ, салоҳиятнокӣ ҳамчун ҳамbastagии салоҳиятҳои калидӣ, заминавӣ ва маҳсус дарҷ мегардад.

Салоҳиятҳои калидӣ имконияти ҳалли мушкилоти гуногуни ҳамарӯзаи касбӣ ва ҳаётӣ - иҷтимоиро дошта, онҳо барои ноил шудан ба мақсадҳои муҳим ва ҳалли мушкилиҳои мураккаб дар ҳолатҳои гуногун заруранд.

Салоҳиятҳои заминавӣ, салоҳиятҳое мебошанд, ки дар заминаи онҳо салоҳиятҳои нав ташаккул меёбанд.

Салоҳиятҳои маҳсус, инъикоскунандай фаъолиятҳои хусусияти соҳавии фанидошта мебошанд. Салоҳиятҳои маҳсус ҳамчун амаликунандай салоҳиятҳои калидӣ ва асосӣ дар ягон самти фаъолияти мушаххаси фанӣ дар назар дошта шудааст.

Бо банаҳардошти зарурӣ ва саривақтӣ будани ҳамаи нуқтаҳои назар [4; 9; 13; 16; 18; 19; 21; 32; 48; 49; 53; 54; 66; 67; 69; 70; 78; 80; 82; 108; 109; 117; 118; 123; 126; 128; 164; 165; 170; 172; 188; 193; 200; 203; 209; 216], дар татбиқи муносибати босалоҳият ба таълим, дар шароити имрӯза салоҳиятҳои калидӣ мавқеи маҳсусро ишғол менамоянд, зоро ки онҳо то як андоза ба ғояҳои таҳсилоти умумӣ ҷавобгӯянд.

Истилохи «салоҳиятҳои калидӣ» аз он шаҳодат медиҳад, ки ин намуди салоҳиятҳо барои дигар салоҳиятҳои нисбатан мушаххас ва муайяни фаннӣ, ҳамчун калид ба шумор мераванд. Ба ақидаи мо салоҳиятҳои калидӣ дар тамоми самти фаъолият зарур аст. Вале ҳоло меъёрҳои мушаххаси интихоби салоҳиятҳои калидӣ, ки барои як инсони муваффақи фаъол кифоя ва заруранд, интихоб ва муайян нагардидаанд.

Тавсифоти нисбатан мушаххасеро оиди салоҳиятҳои калидӣ ва умуман салоҳиятнокӣ Хуторской А. В. ва ҳамақидаҳои ӯ намудаанд, ки дар зер меорем:

- 1) онҳо воситаҳои рушди ҷаҳонбинӣ ба шумор мераванд (салоҳиятҳои арзишӣ-маънавӣ);
- 2) донишу маҳоратҳо дар соҳаи муайян мебошанд (салоҳиятҳои таълимӣ-маърифатӣ, аҳборотӣ, робитавӣ, иҷтимоӣ-меҳнатӣ);
- 3) фарҳангӣ;
- 4) онҳо воситаҳои инкишофёбии ҷисмонӣ, руҳӣ ва зеҳни шаҳсият ба шумор мераванд (салоҳиятҳои ташаккул ва инкишофи шаҳсият) [123; 172 173].

Шуори Аврупо панҷ гурӯҳи салоҳияти калидиро барои ҷавонон дар қаламрави Иттиҳоди Аврупо ҷудо намудааст:

- 1) салоҳиятҳои сиёсӣ ва иҷтимоӣ;
- 2) салоҳиятҳои маданиӣ;
- 3) салоҳиятҳои муносибати лафзию ҳаттӣ;
- 4) салоҳияти аҳборотӣ;
- 5) салоҳияти омӯхтан дар тамоми раванди ҳаёт [172; 203].

Академик М. Лутфуллоҳозода, мағҳумҳои «салоҳият» ва «салоҳиятнокӣ»-ро чунин шарҳ медиҳанд: «Дар забони мо ҳамин маъно бо калимаю таркибу ибораҳои салоҳият, салоҳият доштан, соҳибиҳтиёри, соҳибҳуқуқ, салоҳиятдор, ҳуқуқ, комилҳуқуқ, кордонӣ, қодир будан ба амал, салоҳдид, ихтиёр, ақидаи муътабар; шаҳси доною медонистагӣ, тасаввуроти пурра доштан, сазовор будан, лоиқи чизе, шоистаю шоистагӣ ифода мейбад, ки қисми зиёди ин маъноҳо мансубанд ба қобилият.

Баъзехо «тавоной», «тавонистан»-ро низ тавсия медиҳанд. Аммо, тавоноиу тавонистан ба маъни салоҳияту салоҳиятнок истифода шаванд ҳам, аз чихати доираи истифода ҳамарзиши салоҳияту салоҳиятнокӣ нестанд. Агар салоҳият маъни луғавии калимаро ифода намояд, салоҳиятнокӣ ё салоҳиятдорӣ ба сифати шахс ё идорае ишора менамояд» [108, с. 4].

Устод салоҳиятҳои хонандагонро бо ҷаббидани дониш ва маҳорату малакаҳо маҳдуд намуда, ба салоҳиятҳои омӯзгор ҷаббидани дониш, маҳорату малака, таҷрибаи амалӣ, технологияи педагогӣ, маънавиёт ва фарҳангро, ки дар мустақилият, иҷтимоӣ – коммуникативӣ, ахбор, тафаккури интиқодӣ, таҳқиқотӣ, тафаккури эҷодӣ, эҳсос, арҷгузорӣ ва гайра ифода мегарданд доҳил намудаанд. Омӯзгор бояд дар фаъолияти амалии худ ба ин ва дигар салоҳиятҳо такя намояд. Аз ин таърифот ду хулоса мебарорем:

Хулосаи якум. Салоҳиятро ба омӯзгор сазовор медонанд, салоҳиятнокиро худаш ба каф меорад. Вале ҳар ду ҳам бе заҳмату бе саъю қӯшиш муюссар намегардад.

Хулосаи дуюм. Дар ҳар ду таъриф унсурҳои муҳими ҷараёни педагогӣ ҳузур доранд, ки ба фаъолияти самарабахши омӯзгор мусоидат менамоянд [108, с. 8].

Устод дар ташаккулёбии салоҳиятҳои ормӯзгор талаботҳои зеринро шарт медонанд:

1. Ҷаҳонбинӣ ва дониши касбӣ.
2. Омӯхтани педагогика, психология ва методикаи таълими фан.
3. Маҳорату қобилияти омӯзгорӣ.
4. Технологияи таълими фан.
5. Сифатҳои касбӣ ва фарҳанги омӯзгорӣ.
6. Маънавиёти волои инсонӣ.

Аз ин шаш талабот се дарҳости умда (асосӣ) бармеояд, ки аз донишҷӯи муқаррарӣ омӯзгори босалоҳият, муаллими сазовори замон месозад:

А). Доираи назар, ҷаҳонбинӣ ва дониши мукаммали касбӣ.

Б). Омӯхтани педагогика, психология, методика ва технологияи таълим.

В). Сифатҳои шахсӣ ва маънавиёти инсонӣ [108 с. 4].

Ба ақидаи устод, яке аз омилҳои инкишофдиҳандай салоҳиятҳои муаллим ин таҳлил ва ислоҳи камбудиҳои шогирдонаш ва ҳамзамон дарк намудани нуқсонҳои фаъолияти касбии худ ва бартараф кардани онҳо мебошад [108, с. 17].

Дар натиҷаи таҳлилу омӯзиши рисолаю адабиётҳои гуногуни марбута, оид ба арзишмандии «салоҳиятҳои калидӣ» ба хулосаҳои зеромадан мумкин аст:

- онҳо имкон медиҳанд, ки масъалаҳои мураккаб ҳал карда шаванд;
- инчунин онҳо имкон медиҳанд, ки масъалаҳои гуногун аз як мавқеъ ҳал карда шаванд;
- салоҳиятҳои калидӣ имконияти истифода дар сатҳҳои гуногуни иҷтимоиро доранд (дар самтҳои гуногуни фаъолиятҳо истифода шуданашон имконпазир аст);
- ҳамbastagии сифатҳои зеҳниу эҳсосотиро талаб мекунанд;
- барои амалинамоии онҳо як қатор малакаҳо зарур аст (малакаҳои ҳамкорӣ, дарк намудан, асосноккунӣ, банақшагирӣ);
- дар сатҳҳои гуногун амалӣ мешаванд (аз оддӣ то мураккаб).

Салоҳиятҳо дар самти фаъолиятҳои таълимӣ-таҳқиқотӣ ба хонандагон имкон медиҳанд, ки:

- мушкилиро дарк ва муайян намуда таҳмину фарзияи худро барои ҳалли ин мушкилӣ пешниҳод ва масъалагузорӣ намоянд; шароит ва ҷузъиёти ноаёни онро муайян, роҳҳои ҳал ва бартарафнамоиашро интихоб ва муайян созанд;
- маълумотҳои барои худ заруриро ба даст оварда, онҳоро дар ҷодаи ноил шудан ба мақсадҳо ва ташаккулёбии худ истифода баранд;

- маънии асосии матн, ҳодисаҳо, воқеаҳоро чудо намуда, бо таҷриба ва арзишҳои худ муқоиса карда. нисбати онҳо фикру андешаҳои худро дошта бошанд;
- оид ба сабабҳои эҳтимолӣ ва оқибатҳои ҳодисаҳои олами моддӣ ва идеалӣ фикр карда, назарияҳои худро пешниҳод намоянд;
- фаъолиятҳои фардию колективии худро ба роҳ монанд;
- гузоштани мақсад, таҳлили вазъият, банақшагирӣ, истеҳсол ва фурӯши маҳсулоти тайёр, таҳлили натиҷаҳо, одат ва амалҳои худро худбаҳогузорӣ карда тавонанд;
- фаъолиятҳо, рафтор ва арзишҳои худро ба одат табдил дода, шуури худро ба фаъолиятҳояш муттамарказонида, дар фаъолиятҳои ҳаётиаш паҳлуҳои суст ва пурқувваташро ба яқдигар комилан мувофиқ созанд.

Дар дастури методии «Муносибати босалоҳият ба таълим» «салоҳиятҳои калидӣ» бо номи «салоҳиятҳои бунёдӣ» зикр гардида, ташаккулёбии онҳо барои хонанда зарур шуморида мешавад. Муаллифон Байзоев А., Бобизода Ф. ва Имомназаров Д. гурӯҳҳои зерини салоҳиятҳоро чудо намудаанд:

Салоҳиятҳои арзишӣ-маънавӣ (эҳсос ва дарк намудани муҳити атроф, муайян намудани мавқеи фардӣ дар ҷомеа, мақсаднокӣ. Салоҳияти мазкур таъминкунандай механизми худмуайянкуни хонанда дар раванди таълим ва дигар фаъолиятҳо ба шумор меравад).

Салоҳияти умунифарҳангӣ (нишондиҳандай хусусиятҳои фарҳангӣ миллӣ ва умунибашарӣ, асосҳои маънавию ахлоқӣ, расму оинҳои оиласвӣ, миллӣ, иҷтимоӣ, дарки нақши илм ва дин дар ҳаёти шахсият, азхуднамоии фарҳангӣ умунибашарӣ ба шумор меравад).

Салоҳияти омӯзишӣ - маърифатӣ (маҷмуи салоҳиятҳои хонанда дар самти фаъолиятҳои мустақилонаи маърифатиро дар бар гирифта, ҳомили донишу маҳоратҳои ташаккулдиҳандай ҳадафмандӣ, банақшагирӣ, таҳлил, вокуниш, худбаҳодиҳӣ ва холисона баҳодиҳии

амали дигар хонанда, дарки ҳаққонияти донишҳои илман асоснок ва эҷодкориро дар бар мегирад).

Салоҳияти иттилоотӣ (салоҳияти истифода аз манбаъҳои техникии ахбор: телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, сабтҳои аудиовизуалӣ, флешкарта, CD, почтаи электронӣ, воситаҳои дигари ахбори омма, интернет, мустақилона чустани мавод, таҳлилу ташхис, интиқол, муаррифӣ ва гайраҳоро дар бар мегирад).

Салоҳияти иртиботӣ (донистани забони модарӣ, давлатӣ, дигар забонҳои муоширати байналмиллалӣ, ҳамкорӣ, фаъолият дар гурӯҳ, иҷрои нақшҳои гуногуни иҷтимоӣ).

Салоҳиятҳои иҷтимоӣ- меҳнатӣ (донистани ҳуқуқҳо ва вазифаҳои худ, худназоратӣ, муносибат ва масъулият дар оила, таҳсилот ва ҷомеа, муносибатҳои иқтисодӣ).

Салоҳияти худтакмилдиҳии шахсӣ (маҳоратҳои рушди ҷисмонӣ, маънавӣ, зеҳнӣ, худтanzимқунии эҳсосотӣ, риояи гигиенаи шахсӣ, ғамхорӣ нисбат ба солими шахсӣ, фарҳанги экологӣ ва бехатарии ҳаёти шахсиро дар бар мегирад) [13; 21; 124].

Нуқтаҳои назаре, ки оид ба салоҳиятнокӣ дида баромадем, аз якдигар, ҳам аз ҷиҳати терминологӣ ва ҳам аз ҷиҳати мазмун фарқ мекунанд. Мазмунан мағҳуми салоҳиятнокиро олимон бисёр гуногунранг шарҳ додаанд. Ба он ҳам миқдори маҳдуд ва ҳам хосиятҳои бисёр зиёдеро, ба монанди фаъолиятҳои амалӣ, донишҳо, маҳорат ва малакаҳоро нисбат медиҳанд. Бо ҳама ҳол, салоҳиятнокӣ метавонад, амалӣ-техникӣ (дониш, маҳорат, малака) ва ё маълумотҳои амиқи шахсӣ бошад. Аломатҳои хосеро, ки дар бисёр мавридҳо қайд гардидаанд, ҷудо намудан мумкин аст.

Инҳо:

- А) дониш, боҳабарӣ;
- Б) таҷриба дар ягон соҳа;
- В) омода будан ба фаъолиятҳои муайян.

Мафхуми «салоҳиятнокӣ» ҳамчун тавсифи натиҷаи маълумотгирӣ, дар натиҷаи вокуниши маориф ба даъватҳои ҷомеа, истеҳсолот ва пешниҳоду ҳоҳишҳои корфармо ба миён омадааст. Дониш ва маҳорат ҳамчун самараи воҳиди таҳсилот заруранд, вале барои ҷомеаи иттилоотии имрӯза нокифояанд. Барои инсони имрӯза доштани на танҳо донишҳои энсиклопедӣ, инчунин қобилияти истифода бурда тавонистани донишҳои умумӣ, маҳорат ва малакаҳо дар ҳалли мушкилот ва ҳолатҳои конкретӣ бо таври фавқулода зарур аст.

МО дар таҳқиқоти худ дар таҳти мафхуми «салоҳиятнокӣ» алоқамандии томи сифатҳои шахсиятро (дониш, маҳорат, малака, қобилиятҳои амалкунӣ), ки барои фаъолияти босифати сермаҳсул заруранд, яъне доштани салоҳиятҳоро муайян намудем.

Яъне салоҳият ин категорияе мебошад, ки дар заминаи дониш, маҳорат ва малакаҳои ҳаётии ҳаққонияташон санҷидашуда ташаккул ёфта, инкишоф ва такмил дода мешавад. Салоҳиятнокӣ бояд сифати ҷудонашавандай шахсият гардида, дар фаъолияташ зоҳир ва баҳогузорӣ гардад.

Мушоҳида гардид, ки мафхумҳои «салоҳият» ва «салоҳиятнокӣ»-ро муаллифон ҳамзамон бо мафхумҳои «ҳамбастагиҳои сифатҳои шахсӣ», «ба фаъолиятҳо тайёр будан», «гудохтаи донишҳо, маҳорат ва малакаҳо», «таҷрибанокӣ», «бомаҳорат», «қобилият» ва «қобилиятнокӣ», «таҷриба» ва «таҷрибанокӣ» ҳамранг шарҳ додаанд.

Агар сатҳан нигарем мафхумҳои «салоҳият» ва «салоҳиятнокӣ»-ро бо қалимаҳои «қобилият» ва «қобилиятнокӣ», «тавоной» ва «тавонистан», «таҷриба» ва «таҷрибадор» муродиф гузоштан мумкин аст. Вале ба умқи масъала ворид гардидан баробар, духурагиҳои зиёдеро мушиҳида менамоем.

Қобилият хусусияти ирсӣ дорад. Ҳар як қӯдак бо як андоза қобилият таваллуд мешавад. Муаллими ботаҷриба қобилияти ҳар қӯдакеро дарёфта инкишоф медиҳад. Дар ҳақиқат дарёфт ва инкишоф додани қобилияти қӯдак вазифаи падару модар ва муаллими синфҳои ибтидой

аст. Қобилияту таҷриба бо донишу маҳорат ва малакаҳо асоснок гардида, ба салоҳият табдил меёбанд. Чуноне ки зикр гардид, салоҳият таълим дода намешавад. Балки салоҳиятнок будан, зарурият ва моҳияти салоҳиятҳо ба хонанда таълим дода шуда шароити ташаккулёбии онҳо ташкил карда мешавад [108].

Имрӯз таснифоти ягонаи салоҳиятҳо мавҷуд нест, зеро ки то ҳол оид ба дар қадом синну сол ва то қадом миқдору андоза меъёрҳои ташаккулёбии қадом салоҳиятҳо барои инсон зарур аст, нуқтаи назари ягона дида намешавад.

Бо вучуди дар ҳамаи фанҳои таълимии синфҳои ибтидой мавқеъ доштани корҳои таълимӣ-таҳқиқотӣ, дар ин ҷода раванди дарсҳои табиатшиносӣ ҳусусияти хосеро касб менамояд.

Аввалан, табиатшиносӣ фанне мебошад, ки гурӯҳи қалони илмҳо оид ба табиатро дар бар гирифта, ба тамоми соҳаҳои илм, техника, истеҳсолот ва ҳаёти мардум решашавондааст. Имрӯз доштани донишҳо оид ба табиат кифоя набуда, балки доштани салоҳиятҳое зарур аст, ки ин донишҳоро дар шароити ношинос ва номуаяни ногаҳонӣ ба амалоянда истифода бурда тавонем. Бинобар ин доштани малакаҳои таҳқиқотии ҳарактери табиатшиносӣ дошта, барои тайёр намудани инсон ба фаъолиятҳои эҷодию-мехнатӣ дар самтҳои гуногуни ҳаётӣ зарур аст.

Баъдан, табиатшиносии синфҳои ибтидой фанне мебошад, ки барои омузиши минаъдаи тамоми фанҳои дақиқ дар зинаҳои болоии таҳсилот замина, таҳкурсӣ муҳайё менамояд. Бинобар ин, салоҳиятҳои таҳқиқотие, ки дар курси табиатшиносии синфҳои ибтидой ҳосил мешаванд, ба рафти кори таълимӣ дар зинаҳои минбаъдаи таҳсилот таъсири қалон мерасонад.

Чуноне, ки дар таҳқиқотамон мо салоҳиятнокиро ҳамчун доро будан ба гурӯҳи салоҳиятҳо муайян намудем, хонанда низ барои худро дар самти корҳои таҳқиқотӣ-таълимӣ салоҳиятнок эҳсос намудан, бояд дорои як қатор салоҳиятҳои хоси таҳқиқотӣ бошад. Салоҳиятҳои тадқиқотиро мо ҳамчун салоҳияти калидии хонанда дониста, чунин

мешуморем, ки он ба хонанда дар худинкишофдиҳӣ, муваффақ будан дар ҳаёт кумак расонида, дар ҷодаи тайёр гардидани хонандай хурдсол ба фаъолиятҳои эҷодию озмоиши мусоидат менамояд.

Барои муайян кардани салоҳиятҳои таҳқиқотӣ, сохтори фаъолиятҳои таълимӣ-таҳқиқотӣ ва роҳҳои гуногуни муайянкуни малакаҳои тадқиқотиро таҳлил менамоем.

Асарҳои Е. В. Баматова [14], Д. Равен [53], И. Я. Лернер [102], М. И. Махмутов [114], О. А. Салникова [166], А. Г. Сергеев [172; 173], А. В. Хуторской [200; 201; 203; 204], Ж. В. Фомина [4] ва дигаронро таҳлил намуда, мо муайян намудем, ки фаъолияти таълимӣ-таҳқиқотӣ салоҳиятҳои зеринро дар бар мегирад: асосноккунӣ, мақсадгузорӣ, фаъолона амал намудан, баҳогузорӣ ва назорат.

Марҳилаҳои асосии фаъолияти таълимӣ-таҳқиқотӣ инҳо мебошанд: гузориши масъала, пешниҳоди фарзия ва назария, исботи назария дар таҷрибаи амали.

Фаъолиятҳои таълимӣ-таҳқиқотии хонандагони хурдсол дар раванди таълим ҳосиятҳои зеринро мегиранд:

- дар рафти таҳқиқот фаъолиятҳо ба азхудкуни дониш ва маҳоратҳо нигаронида мешаванд;
- ба азхудкуни роҳу усулҳои методии маърифатӣ (аналогия, индуксия, дедуксия) ва ҳосилшавии малакаҳо нигаронида мешаванд;
- ба тағийирёбии шахсияти худи хонанда, ба инкишофи ӯ таъсир мерасонад (қавиазмӣ, кунҷкобӣ, инкишофи нерӯи эҷодӣ).

Олимон И. Ҳ. Гулаев ва Н. А. Гулова дар фаъолиятҳои муваффақонаи таҳқиқотии хонандагони хурдсол, ки ба ташаккулёбии салоҳиятҳо оварда мерасонанд, нақши асосиро ба шавқмандӣ, ки муайянкунандай муносибати кӯдак ба ин фаъолият аст, ба ҳоҳишу қӯшиши ба даст овардани муваффақият нисбат медиҳанд [48; 49].

Андреев В. И панҷ марҳилаи инкишофёбии шавқмандиро дар фаъолияти таълимӣ-тадқиқотии кӯдак ҷудо намудааст, ки аз инҳо иборатанд:

- дар марҳилаи аввал, хонандагон ба фаъолиятҳои мустақилона, ба ҷустани шарҳу исботи ҳодисаҳои мушоҳидашаванда ташаббус нишон намедиҳанд;

- дар марҳилаи дуюм хонандагон каме қӯшиш нишон дода, гоҳ-гоҳе барои ҳалли масъалаҳои на он қадар мураккаби таҳқиқотӣ мекӯшанд, ки он дар қӯшиши ёфтани роҳи ҳалли мушкилӣ ба мушоҳида мерасад.

- дар марҳилаи сеом, шавқ, ҳоҳиш ва қӯшиш намудан ба фаъолияти таълимӣ-таҳқиқотӣ бо фаъолияти тазаккурнамоӣ (изҳоротӣ) баробар аст. Шавқмандии мусбии хонандагон ба фаъолиятҳои таълимӣ-таҳқиқотӣ гоҳ - гоҳ мушоҳида мешавад.

- дар марҳилаи чорум, хонандагон бо ташабbusи худ қӯшиши ҳал намудани масъалаҳои таҳқиқотиро мекунанд.

- дар марҳилаи панҷум, хонандагон бо таври доимӣ ва шавқмандии афзоянда мустақилона ба ҳалли масъалаҳои таҳқиқотӣ машғул мешаванд [8].

Салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандагони хурдсол, ҳамчун ҳадафи асосии таҳсилоти ибтидоии ҳамагонӣ, амалинамоии фаъолиятҳои ақлонӣ ва амалиро дар ҷодаи мустақилона ҷустани роҳи ҳалли проблемаҳои ҳарактери таҳқиқотӣ доштаи барои қӯдак имконпазир, бо мақсади ба даст овардани донишҳои нави субъективиро дар баргирифта, барои ташаккулёбии фаъолиятҳои универсалии таълимӣ, ҳамчун замина хизмат менамояд.

Дар маҷмуъ, чунин салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандагони хурдсолро, ки дар раванди фаъолиятҳои таҳқиқотӣ-озмоиши аз фанни табиатшиносӣ ҳосил мешаванд, муайян намудем:

- салоҳиятҳои ташкилӣ-амалӣ (банақшагирии кор, гузоштани проблема ва қашидани тарҳи ҳалли он, пешниҳоди фарзия);

- салоҳиятҳои истифодаи усулҳои умумимантиқӣ (назария, амалия, муқоиса ва сабабу-натиҷавӣ)

- салоҳиятҳои пешниҳоди тарзҳои гуногуни гузаронидани озмоиш ва муаррифии натиҷаҳои озмоишҳо;

- салоҳиятҳои интихоб ва истифодабарии усулҳои таҳқиқот, ки онро салоҳиятҳои ҷустуҷӯй (интихоби мавзуи ба шавқи фардӣ мувоғиқ ва гузоштани мақсад, ҷустани методҳои таҳқиқотӣ ва роҳҳои амалинамоии онҳо) номидан мумкин аст;
  - салоҳиятҳои аҳборотӣ (салоҳияти ёфтани сарчашмаи маълумот, коркарди он);
  - салоҳияти қайд намудани маълумот бо рамзҳо ва аломатҳои шартӣ. Масалан, қайдҳо дар дафтари мушоҳидаҳо, тақвими табиат, боду ҳаво ва г.;
  - салоҳияти бодиққат гӯш кардани баромадкунанда ва ташкил намудани баҳс оид ба руқнҳои таҳқиқот;
  - салоҳияни кор бо воҳидҳои муайянкунанда, мағҳумҳо, истилоҳот;
  - салоҳияти дарк намудан ва шарҳ дода тавонистани матни хаттӣ ва лафзӣ;
  - салоҳияти хуносабарорӣ;
  - салоҳияти ташкил карда тавонистани муҳокимаронии баҳогузорӣ ва асосноккунии баҳои гузошташуда (муайянкуни арзиш ва камбудиҳои кори таҳқиқотии иҷрошудаи худ ва дигар таҳқиқотчӣ);
  - салоҳияти худбаҳогузорӣ (эътироф намудани хатогиу камбудӣ ва ӯшидан баҳри ислоҳи он);
  - салоҳияти маслиҳатдихӣ ва танқиднамоӣ;
- салоҳияти таҳқиқотӣ.

Лобова Г. Н. ду дараҷаи салоҳияти тадқиқотиро муайян мекунад: таълимӣ-таҳқиқотӣ ва илмӣ-тадқиқотӣ. Гарчанде ин таснифоти муаллиф барои донишҷӯён маҳсус гузаронида шуда бошад, ҳам истифодаи руқнҳои он барои ҳамаи зинаҳои таҳсилот мумкин аст[105].

Шестак В. П. мағҳуми салоҳиятҳои илмӣ-таҳқиқотиро чунин тавсиф намудааст: Салоҳиятҳои илмӣ-таҳқиқотӣ, ин қобилият доштан ва тайёр будан ба истифодаи амалии дониш, маҳорат, малака ва таҷрибаҳои ҳаётӣ дар раванди фаъолияти таҳқиқотӣ ва ҳалли масъалаҳои таълимӣ-маърифатӣ, фаннӣ ва касбӣ мебошад [209].

Дар навбати худ, мо салоҳияти тадқиқотиро ҳамчун маҳорату малакаҳои шахсие муайян намудем, ки дар ҷараёни фаъолияти тадқиқотӣ ташаккул меёбад, ки ба мустақилона ҷустани донишҳои номаълум ва ҳалли мушкилот нигаронида шудааст. Ҳонандаи мусир, намудҳои гуногуни фаъолиятҳоро дар мавзӯъҳои гуногун иҷро мекунад, ки онҳо аз рӯи моҳияти мундариҷа аз ҳамдигар хеле фарқ мекунанд, ваде ҳадафи умумӣ доранд. Ва ин умумият дар қобилияти омӯхтан, ба даст овардани дониш аст. Ин аз он вобаста аст, ки раванди таълим чӣ гуна соҳта мешавад, муаллим дар раванди таълим чӣ гуна методҳо ва шаклҳои ташкили таълимро истифода мебарад.

Яъне салоҳиятҳои таълимӣ-таҳқиқотӣ салоҳиятҳое мебошанд, ки барои самаранокии таълим зарур буда, аз синфҳои ибтидой ташаккули онҳо зарур аст.

Бо навигариҳои ҷузъие, ки бо ҷориҷавии муносибати босалоҳият ба таълим дар назар менамояд, ҳеч гуна инқилобе дар низоми маориф ба амал намеояд ва воҳимабарангез ҳам набояд бошад. Муносибати босалоҳият ба таълим ба қоидаҳои асосии заминавии дидактикӣ такя намуда, мустақилона омӯхтанро омӯзонида, субъективиятро талқин намуда, мувозинати муносибатҳои муаллим ва ҳонандаро таъмин намуда, ҳолатҳои амалии мақсаднокро зиёдтар истифода намуда, ба шаклҳои фаъоли таълим бартарӣ медиҳад.

Омӯзиш бо методи таҳқиқот, яке аз роҳҳои самараноки раванди таълим ба шумор рафта, дар шароити муносибатҳои нав ва воридшавии технологияҳои нави таълимӣ дар низоми таҳсилот, нақши муҳимеро мебозад. Ҷустани роҳҳои методии амалигардонӣ ва аз нуқтаи назари педагогӣ-психологӣ баҳодиҳии нерӯи инкишофдиҳандай он, ба яке аз проблемаҳои асосии таҳсилоти ибтидой табдил ёфтааст.

То замони ба таҳсил қадам гузоштан, дар кӯдак қобилиятҳои таҳлилӣ-хулосабарорӣ на танҳо дар муносибат бо ашёҳои истифодаи ҳамарӯзааш, балки оиди тасаввуротҳояш низ ташаккул меёбанд. Дар ин давра бартарияти фикрронии аёнӣ-таҳлилӣ ба кӯдак имкон медиҳад, ки

оиди ашёҳо ва ҳаққонияти ҳодисаҳо донишҳои умумӣ ҳосил намояд. Объекти диққатчалбунандаро муоина ва фикронии тахайюлиро истифода намуда, хонандаи синфи якум метавонад донишҳояшро хуносабарорӣ ва ҷамъбаст, алоқамандиҳои байни ҳодисаю ашёҳоро муайян намуда, шавқмандона бе ягон мушкили ин объект ва тасаввуротҳои ҳосилшударо дар фаъолияти озмоиши-таҳқиқотиаш истифода намояд. Ана дар ҳамин ҳолат асосҳои фикронии мантиқӣ ҳосил мешавад. Дар алоқамандии зич бо тафаккур тамоми равандҳои маърифатӣ инкишоф меёбанд. Маҳз бо инкишофи тафаккур чунин хислатҳои нави аҳамиятноки хонандаи хурдсол ба монанди нақшай ботинии амалҳо инкишоф ёфта ба одат табдил меёбанд.

Ба ақидаи А. И. Савенков «татқиқотчӣ будан, на дар даҳсолаи сеюми ҳаёт, замони ба аспирантура дохил шудан, балки хеле барвақтар ҳангоми аввалин маротиба кӯдакро ба боғчаи кӯдакон овардан пайдо мешавад» [161, с. 9]. Ҳамаи кӯдакон доимо машғули амалҳои ҷуяндагӣ-таҳқиқотӣ мебошанд. Ин фаъолиятҳои кӯдак ҳолати мұтадил ва табиии ў ба шумор мераванд: ба замин партофта шикастани зарф ва лаззат бурдан аз садои он, даронидани коғаз ва гӯш кардани садои он ва мушоҳида намудани коғазпораҳои ҳосилшуда, омӯхтани рафтори парандагон аз тиреза, мушоҳидаи моҳичаҳои аквариум, алвонҷ хӯрдани баргу навдаи растаниҳо дар зери таъсири бод, гузаронидани озмоиш бо ашёҳои гуногун, ба қисмҳо чудо намудани бозичаҳо ва муоинаи онҳо.

Хосияти рафтори таҳқиқотӣ барои инсоният дер боз маълум бошад ҳам, вале чун мағҳуми маҳсуси илмӣ истифода шуданаш ба корҳои таҳқиқотии И. П. Павлов алоқаманд аст [140].

Доимо дар забони кӯдак такрор ёфтани саволи «Ин чист?»-ро, И. П. Павлов намунаи оддии рафтори таҳқиқотӣ ва ё хосияти кунҷкобии он номидааст.

Л. И. Божович, кунҷкобиро аз талаботҳои арзишмандӣ психикий ҳисоб мекунад [25; 26].

М. И. Лисина саволдиҳии кӯдаконро (содалавҳона бошанд ҳам) ба қобилияти идрокии бомақсадона дохил намуда, онро ба талаботҳои табиии психикаи кӯдак нисбат медиҳад [103].

И. П. Павлов дар байни рефлексҳои гайришартӣ рафтори мақсадноки таҳқиқотиро ҳамчун реаксияи аксуламали ҷавобии аввалини психикии организм ба ангезандаҳои нав муайян намудааст. Ба ақидаи Павлов И. П., рефлекси ҳаётӣ аз рефлексҳои алоҳидаи зиёде иборат мебошад, ки дар байни онҳо бокувваттаринашон, ки «тамоми умр, аз замони таваллуд то марг бοқӣ мемонанд» ин рефлексҳои гизо хӯрдан ва рафтори бомақсадонаи таҳқиқотӣ мебошад. Рефлекси таҳқиқотӣ хусусияти заминавии психикӣ буда, муайянкунандай қобилияти ҳаётии организмҳои зинда дар муҳити зист ба шумор меравад. Аз як тараф рефлекси таҳқиқотӣ ирсӣ буда, аз тарафи дигар «ба таҳрик даромадани рафтори таҳқиқотӣ аз таъсироти муҳит вобаста аст» [140].

Таҳқиқот барои инсон аз рӯи хусусиятҳои беназири биологиаш хос буда, яке аз ҷузъиёти ин фаъолияташ рафтори таҳқиқотӣ ба шумор меравад. Ҳар як инсон аз замони таваллудаш, табиатан хосиятҳои таҳқиқотии гайриихтиёри зоҳир менамояд. Зоопсихологҳо исбот намудаанд, ки рафтори таҳқиқотӣ ҳангоми вокуниши психикӣ дар ҳолатҳои барои шахс номуайян, равшантар таҷассум мегардад. Дар ин чой сухан дар бораи вокуниши автоматигардидаи дар асоси моделҳои рафторҳои коркардшуда ва фаъолиятҳои ҷустуҷӯӣ, ки ба ҷустани амсилаҳои нави номаълум нигаронида шудаанд меравад.

Дар ҳаёти ҳар як инсон, вокунишоти автоматигардида, қолабӣ, ӯҳдабароёна ва ҷустуҷӯӣ, ки ба шаклҳои нави муносибат бо муҳит ва ангезандаҳои он нигаронида шудаанд, зарур аст. Вокунишоти ихтиёри ва гайриихтиёри дар рафторҳои ҳамарӯзai инсон мавқеи қалон дошта, тақвиятбахшандай яқдигаранд. Рафтори таҳқиқотии гайриихтиёри дар шакли фаъолиятҳои ҷустуҷӯии таҳқиқотӣ зоҳир гардида, ба рафторҳои фардии тарҳрезишуда замина мешаванд. Вокунишоти автоматигардида рафторҳои инсонро дар ҳолатҳои стандартӣ - маъмулӣ идора мекунанд.

Дар ҳаёти құдак ҳолатҳои зикргардида, метавонанд табиӣ ва ё сунъии худсоз бошанд. Таҷассуми ошкорои сунъият дар раванди таълим ва фаъолиятҳои ба он рабтдошта мушоҳида мегардад.

Ичроиши автоматии ягон намуди фаъолият нерӯи ақлониро сарфа намуда, системаи марказии асабро аз сарбории зиёдатӣ ҳифз менамояд. Вале вокунишоти автоматӣ на ҳама вақт натиҷаи мусбат медиҳад ва дар ҳамин вақт зарурияти пайвастшавии механизмҳои фаъолиятҳои чустучӯй ба миён меояд. Намунаи вокунишоти автоматигардида ба ҳолатҳои номуайян дар рафторҳои инсон метавонанд ҳамаи рафторҳои рефлексии шартӣ ва ғайришартӣ, ҳамчунин вариантҳои нисбатан мураккаби фаъолиятҳо, ки дар асоси маҳорату малакаҳои дар равандҳои ҳаётӣ ҳосилгардида ба амал меоянд, бошанд.

Хонандай синфи якумро аз аввали соли таҳсил тарзи дуруст навиштани элементҳои рақамҳо ва ҳарфҳо, табиатшиносӣ ҷавонро аз дақиқаҳои аввали муносибат бо ҳароратсанҷ ва ё компас тарзи дуруст доштани асабро меомӯзонанд. Минбаъд ин фаъолиятҳои автоматӣ гардида, зарурияти такрори талқиннамоии онҳо боқӣ намемонад. Аҳамияти навъи вокунишоти автоматигардида дар раванди таълим бисёр бузург аст. Вале ҳодисаҳои дар ҳаёт дучороянда гуногунранг буда, рафторҳои автоматигашта на дар ҳама ҷой ба кор меоянд. Табиат инро ба назар гирифта ба инсон ҳосияти барҷастаero додааст, ки тибқи он вокунишоти автоматигаштаро ба вокунишоти чустучӯй табдил медиҳад. Пайвастшавии ин механизмо мо зуд-зуд мушоҳида мекунем. Мисол, ҳангоми ичрои супориши хонагӣ хонанда мебинад, ки қаламаш шикастааст ва теги қаламтезкунакашро гум кардааст ва ё дар вақти гузаронидани мушоҳидаҳо дар табиат мебинад, ки ҳароратсанҷ ва ё соатро фаромӯш намудааст. Ана дар ҳамин ҳолатхое, ки одам ба шароити ғайримаъмулии номуайян афтида, дигар вокуниши автоматигардида истифода бурда наметавонад, дигар механизм, механизми фаъолияти чустучӯиро истифода мебарад.

А. И. Савенков фаъолияти чустучӯиро ҳамчун қувваи ба ҳаракатдарорандай рафтори таҳқиқотӣ меҳисобад [159; 160]. Ӯ қайд

мекунад, ки фаъолияти чустучӯй мумкин аст ба ду самт нигаронида шавад: ба тағийир додани вазъияти проблемавӣ ва ё мутобиқгардонии худ ба он ҳолат. Ин яке аз соддатарин тавсифоти фаъолияте мебошад, ки аз он рафтори таҳқиқотӣ асос ёфтааст. Татбиқнамоии он ба инсон имкон медиҳад, ки мавқеъи худро дар чаҳони мураккаби инкишофёбанда ва бетанаффус дигаргуншаванда устувор нигоҳ дорад.

Ташаккулёбии фаъолияти чустучӯй барои инкишофи фаъолиятҳои таҳқиқотӣ, ки дар асоси онҳо рафтори таҳқиқотӣ ташаккул меёбад, шароит муҳайё менамояд. А. И. Савенков дар таҳти мағхуми «рафтори таҳқиқотӣ», «амалҳои ба омӯзиши объект нигаронидашудаero, мефаҳмад, ки дар заминай талаботи психикии чустучӯй» ба амал меоянд [159 с. 38]. Ба ақидаи ӯ танҳо рафтори чустучӯй дар шароити ғайристандартӣ имконияти фаъолияти самаранокро медиҳад. Ва ин фаъолияти оддӣ дар шароити номуайян набуда, балки рафтори комилан мувофиқи мақсади шахсият бо истифодаи тамоми маҳоратҳо, ба монанди: баҳогузории вазъият, тамсиласозӣ ва маҳорати тарҳрезии фаъолияти худ, ки дар натиҷаи фаъолиятҳои таълими-таҳқиқотӣ ҳосил гардидаанд, мебошад. Дар алоқамандӣ бо ин ҳолат, Савенков А. И. таълими таҳқиқотиро ҳамчун шакли таълиме меҳисобад, ки таҳкурсиаш рафтори таҳқиқотӣ буда, минбаъд дар асоси он хислати васеъ намудани таҷрибаи андӯхташуда ташаккул меёбад [161].

А. С. Обухов ва А. Н. Поддяков рафтори таҳқиқотиро ҳамчун тарзи самараноки вокуниш ба ҳолатҳои номуайян меҳисобанд [134; 135; 147; 148].

А. Н. Поддяков, рафтори таҳқиқотиро омӯхта, хусусиятҳои онро таҳлил намуда ба хulosae меояд, ки ақл нишондиҳандай дараҷаи истифодабарии донишҳои пештар андӯхташуда дар шароити қатъиян маҳдуд ва муайян ифода гардида, рафтори таҳқиқотӣ – ин лаёқати на танҳо амал намудан дар шароити номуайян, балки боз амал намудан бо мақсадҳои номуайян низ мебошад [148; 149].

Рафтори таҳқиқотӣ ба ҷамъ намудани ахбороти таҷрибавии дар ҳолату мақсадҳо ва шароитҳои номуайян нигаронида шуда, ба қӯдак

имконияти калони асосноккунии фикрро медиҳад. Ба ақидаи А. Н. Поддяков «таҳқиқотчии асил», ин шахсе мебошад, ки қобилияти сифатан дигаргун кардани рафтори зоҳиро ботиниашро дошта, ҳар амали ў ба азхудкуни донишҳои эмпирикӣ нигаронида мешавад [146].

Ба ақидаи А. С. Обухов, рафтори таҳқиқотӣ ба ҷустуҷӯй ва азхудкуни ахбороти нав, ба дарки олам нигаронида шуда, дар ҷодаи аз худ кардани соҳаҳои нав ва мураккаби илм, дар инкишофи равандҳои маърифатӣ-донистагирӣ, омӯзиш, азхудкуни таҷрибаи ҷамъиятӣ ва ташакқули шахсият нақши ивазнашавандаро мебозад [134; 135].

Эҳтиёҷоти зиёд ба ахбор, тасаввурот ва донишҳои навро, ки заминаи асосии рафтори таҳқиқотиро ташкил мекунанд, Л. И. Божович ҳамчун талаботи заминавии психикаи қӯдак меҳисобад [26].

Хосияти навҷӯй ва талабот ба дарк намудани ашёву ҳодисаҳои нав, чӣ гунае, ки набошад, бо таҷрибаи пештар ҳосилгардида алоқаманд буда, он барои инкишофи минбаъдаи рафтори таҳқиқотӣ замина тайёр мекунад. Рафтори таҳқиқотӣ дар шаклҳои зерин таҷассум мейбад: мушоҳида, озмоиш, саёҳат, шаклҳои фаъолияти саволу ҷавоб ва ғ. Самараи истифодаи ҳамгири онҳо фавқулода васеъ мебошад ва аз ҳамин сабаб рафтори таҳқиқотӣ як низоми бисёрзинаи доим инкишофёбанда ба шумор меравад. Самараи он соҳиб шудан ба маълумоти нав дар бораи объекти таҳқиқшаванда, донишҳои нав оид ба дигар объектҳои ба объектҳои таҳқиқшаванда алоқаманд, ки ба мавзуи таҳқиқот ҳеч гуна алоқамандие надоранд, инчунин азхудкуни донишҳо оид ба методҳои фаъолияти таҳқиқотӣ ва озмоиши амалии он, инкишофи шуур ва шахсияти таҳқиқотчӣ мебошад [25].

Мафҳуми «рафтори таҳқиқотӣ»-ро Д. Б. Годовикова, М. И. Лисина, Е. Н. Землянская дар корҳои илмиашон бо чунин мафҳумҳои асосие чун «омӯзиш», «ақл», «эҷод» дар як сатҳ гузошта алоқаи ногусастани байни онҳоро таъкид кардаанд [42; 65; 103].

Яке аз сифатҳои рафтори таҳқиқотӣ, ки равшантар таҷассум мейбад ин эҷодкорист. Зоро ки фаъолиятҳои таҳқиқотию-эҷодӣ, ҳам бо мақсади

дастоварди нав ва ҳам барои амалишавии раванди таҳқиқот барои инсон зарур аст [41].

Айни замон рафтори таҳқиқотӣ барои тамоми зинаҳои ҳаёт ва ё ҷузъҳои алоҳидай он, аз шиносоиҳои кӯдак бо бозичаи нав то ба корҳои таҳқиқотӣ машғул гаштани гурӯҳи олимон, омӯхта шуда истодааст.

Таҳлили адабиётҳои педагогӣ-психологӣ ба мо имкон дод, ки омилҳои зерини таҳриқдигандай рафтори таҳқиқотиро ҷудо намоем:

1) тағйирёбииҳои объекти дар таҳти таҳқиқ ва мушоҳида қарор дошта ва ҳолатҳои онҳо;

2) мураккабии объекти таҳқиқот, яъне барои инкишофёбии рафтори таҳқиқотӣ сатҳи муносаби мураккабии мавзӯз зарур аст, зоро мавзуи бисёр содда ва ё бехад мураккаб шавқи таҳқиқотчиро барҳам мезанад;

3) номуайянӣ (ҳолат ва сабабҳои ба таҳқиқотчӣ номуайян, ки донистани онҳо барои ӯ шавқовар аст);

4) зиддияти когнитивӣ (номувофиқӣ ва зиддияти байниякдигарии ҷузъҳои ахбор, таҳмину фарзияҳо).

Ҳамин тавр, мо рафтори таҳқиқотиро чун амали дар асоси фаъолиятҳои ҷустуҷӯӣ ва омӯзиши объекти ношинос дар ҳолати гайримуқаррарӣ, навҷӯӣ, рушдёбанда ва зиддиятнок муайян намудем. Қайд намудан зарур аст, ки рафторҳои таҳқиқотӣ метавонад сифатан гуногун шаванд. Он метавонад бар асоси саъю қӯшишҳои зотии кӯдак, бо истифода аз «методи сабақ гирифтани аз хатогӣ», тарҳрезишуда, бошууруна дар асоси таҳлили фаъолияти худ, хулоسابарорӣ ва баҳогузории мантиқии натиҷаи фарзияни пешгӯишуда ва ғайраҳо инкишоф ёбад. Рафтори таҳқиқотӣ заминаи асосии фаъолияти маҳсус - фаъолияти таҳқиқотӣ ба шумор меравад.

Дар таҷрибаи таҳсилоти ибтидоии имрӯза ташаккулёбии номушаккилона ва бенизоми маҳорату малака ва салоҳияти таҳқиқотӣ мушоҳида мешавад, ки он дар мушкилоти тезутунди раванди таълим – сатҳи пасти шавқмандии фардӣ ва ташаббуснокии худдонишандӯзии хонандагон, имконнопазир будани идоранамоии раванди таълим бинобар мушкилоти аз меъёр зиёд будани хонандагон дар синф, нокифоя будани

инкишофи хусусиятҳои идрокию маърифатӣ ва мантиқии хонандагон инъикос ёфта, ба дер мутобиқшавии онҳо ба таҳсил оварда мерасонад.

Маълумотҳое, ки дар натиҷаи назарпурсии муаллимони синфҳои ибтидой ба даст омадаанд, ба мо имкон доданд муайян намоем, ки онҳо (муаллимони синфҳои ибтидой) нисбати стандартҳои нави таҳсилот оиди гузаронидани фаъолиятҳои таълимии беруназдарсию беруназмактабӣ фикрҳои гуногун доранд. Аз 280 нафар муаллимони синфҳои ибтидоии шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои тобеъи марказ, ки дар рафти назарпурсӣ иштирок доштанд, 56% бар он назаранд, ки фаъолиятҳои таълими тарбиявии беруназдарсӣ ин вазифаи муассисаҳои маҳсуси қӯдакона аст; 29 % бар он назаранд, ки қӯдакро, ки дар бори таълим ба дӯши ӯ бор аст ҳар рӯз баъди дарс, ба фаъолиятҳои таълимии иловагӣ, маҷбуран ҷалб намудан мумкин нест ва танҳо 15 % дар раванди ташаккулёбии салоҳиятҳои тадқиқотию инкишофи шахсияти қӯдак, фаъолиятҳои таълимии берун аз муассисаи таълимиро зарур мешуморанд. Бо мақсади омӯзиши муносибати муаллимон бо фаъолиятҳои беруназдарсӣ, ҳамчунин таъсири он ба натиҷаҳои маълумотгирӣ умумифаннии шахсӣ дар синфҳои ибтидой, омӯзиши анкетавии муаллимони синфҳои ибтидой гузаронида шуд, ки дар натиҷаи он ба саволи нақши фаъолиятҳои мустақилонаи беруназсинфии таҳқиқотӣ ва маҳсусан озмоиши хонагӣ дар инкишофи шахсияти қӯдак 73% муаллимон ҷавоб доданд, ки он нақше надорад ва танҳо 27% қувваи инкишофдиҳонда доштани онро тасдиқ намуданд. Ин шаҳодати он аст, ки қувваи инкишофдиҳии корҳои мустақилонаи таълимии беруназдарсӣ ва озмоиши хонагӣ дар ташаккулдиҳии салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандагони хурдсол бо таври оммавӣ, дар сатҳи зарурӣ истифода нашуда истодааст, ки сабаби он бо таври бояду шояд омӯхта нашудан ва баҳогузорӣ нагардидан ин нерӯ мебошад. Натиҷаҳои ин омӯзиш бо хулосаҳои А. И. Савенков, Баматова Д. К., Проказова О. Г., Семенова Н. А., Дементева Е. Н. ва ғ. мувофиқ омада, аз он шаҳодат медиҳад, ки муаллимони синфҳои ибтидой дар масъалаи тайёр намудани хонандаи хурдсол ба фаъолияти таълимии таҳқиқотӣ маълумоти кам доранд. Он муалимоне, ки қӯшиши бо

хонандаи хурдсол гузаронидани корҳои таҳқиқотӣ ва таълимӣ-таҳқиқотӣ доранд, бинобар аз ҷиҳати назариявӣ-методологӣ коркард нагардидани ин масъала, на ҳама вақт ба натиҷаи пешбинигардида расида метавонанд. Аз ҳамин сабаб, муайян кардани қонуниятҳои ташаккулёбии салоҳиятҳои тадқиқотии хонандаи хурдсол зарур буда, он бе коркарди назариявии раванди ташаккулёбии ин ҳусусиятҳо дар фаъолиятҳои беруназдарсӣ имконнопазир аст.

Дар низоми таҳсилоти ибтидоии имрӯза методи корҳои лабораторӣ умуман истифода намегардад ва он корҳои озмоишии намоишие, ки муаллим мегузаронад танҳо тасдиқунандай фикри муаллим буда, чун сарчашмаи тозай маълумот ва дониш хидмат карда наметавонад. Ин шаҳодати он аст, ки нерӯи қавиу тавоной таълимӣ ва тарбиявии озмоиши дар амалияи таҳсилот истифода нагардида истодааст. Таҳқиқотҳои психологияҳо тасдиқ мекунанд, ки раванди таҳқиқи ҳодисаҳоро дар озмоиши намоишии муаллим хонандагон мушоҳида намуда дарк намекунанд, ки бо ҳолати табии ин ҳодиса дар табиат дучор гирифтанашон мумкин аст. Дар ин ҳолатҳо, дар кӯдак андаке тасаввурот ҳосил гардад, ҳам он равshan ва мушаххас нест. Мо тарафдори он таҳқиқотчиҳое ҳастем, ки воқеаю ҳодисаҳоро бо таври моделиронӣ-амсиласозӣ дар раванди таълим ҷорӣ кардан меҳоҳанд. Мо мавқеи худро бо он асоснок кардан меҳоҳем, ки ин раванд имкон медиҳад аз доираи маҳдудиятҳои раванди таълими расмӣ берун баромада, дар кӯдак ҷаҳонбинии илмӣ ташаккул дода шавад, раванди таълимро бештар ба ҳақиқати илмӣ наздик оварда, онро сермаҳсул гардонад.

Проблемаи додашударо омӯхта, зиддиятҳои зеринро ошкор намудем:

- аҳамияти бузурги озмоиши дар курси ибтидоии табиатшиносӣ ва ҳолати ғайриқаноатбахши истифодаи он дар таълими табиатшиносӣ;
- то ба таҳсил қадам гузоштан кӯдак як қатор донишу тасаввурот ва маҳорату малакаҳои озмоиширо дорад, вале дар синфҳои ибтидой

озмоиш чун амсилаи амалинамоии донишҳои андӯхташуда истифода намегардад;

- шакли таълимии озмоиший яке аз омилҳои заминавии тарбия ва ташакқулдиҳандаи маҳоратҳои таҳқиқотии кӯдак ба шумор меравад, vale амалан он дар таълими табиатшиносии синфҳои ибтидой бо таври кифоя истифода намегардад;

- кӯдак вобаста ба ҳисси зотии кунҷкобии худ дар хона баъзе озмоиш ва фаъолиятҳои характеристи озмоишдоштаро мегузаронад, vale аз тарафи муаллимони синфҳои ибтидой ин раванд ба маҷрои зарурӣ равона нашуда, нерӯи инкишофдиҳандаи озмоиши хонагӣ истифода нашуда мемонад.

## **1.2. Накши озмоиши хонагӣ аз фанни табиатшиносӣ дар ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандагони синфҳои ибтидӣ**

Барои муайян кардани шароити ташаккулёбӣ ва инкишофи салоҳиятҳои таҳқиқотӣ, сохтори фаъолиятҳои таълимӣ-таҳқиқотӣ ва роҳу воситаҳои ҳосилшавии маҳорату малакаҳои таҳқиқотиро таҳлил намудан зарур аст.

Дар адабиётҳои психология-педагогия ташаккулёбӣ ва инкишофи маҳорату малакаҳои таълимӣ-таҳқиқотии хонандагон аз мавқеъҳои методологӣ-психологӣ (П. П. Блонский, В. П. Вахтеров, В. В. Давидов, Ч. Дюӣ, П. Ф. Каптерев, А. Маслоу, Е. Паркхерс, А. И. Савенков, А. Н. Поддяков, Н. Б. Шумакова, А. С. Обухов, В. И. Панов), ташкилӣ-таркибӣ (Д. Б. Богоявленская, Г. Б. Ниязова, У. Б. Жексенбаева) ва меъёрӣ-арзишӣ (А. Б. Леонтьевич, В. И. Слободчиков, М. Д. Громов ва дигарон) шарҳу тавзех ёфта асоснок гардонида шудааст.

Ҳарчанде, ки дар ҷодаи тавсиф ва шарҳи моҳияту аҳамияти фаъолиятҳои таҳқиқотии хонандагон, роҳу воситаҳои ҳосилшавии маҳорату малакаҳои таҳқиқотӣ дар қӯдакон корҳои зиёде ба анҷом расида бошанд ҳам, вале асосҳои назариявӣ ва коркарди методологии ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандагон дар сатҳи зарурӣ баррасӣ нагардидааст.

Аҳамияти назариявӣ-методологии ташаккулёбӣ ва инкишофи маҳорату малакаҳои таҳқиқотии хонандагони хурдсол, ки аз шароити асосии ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотиашон ба шумор меравад дар таҳқиқотҳои илмии Л. С. Виготский, Д. Б. Элконин, В. В. Давидов бисёр равshan шарҳу тавзех ёфтаанд[35; 59; 212].

Олимон Д. Б. Богоявленский, В. И. Слободчиков ва А. И. Савенков аз шарти асосии ташаккулёбӣ ва инкишофи маҳорату малака ва салоҳиятҳои таҳқиқотиро дар хонандагони хурдсол, дар фаъолиятҳои онҳо, ки характеристери таҳқиқотӣ-озмоиши доранд муайян намудаанд. Чуноне, ки болотар зикр гардид, рафтари таҳқиқотии қӯдак ирсӣ буда,

истифодаи он дар раванди таълим, дар рафти фаъолиятҳои таҳқиқотӣ-озмоиши ба маҷрои зарури равон намудани он самараи хуб медиҳад.

Сабаби самараи хуби фаъолиятҳои таҳқиқотии таълимии хонандаи хурдсол, он аст, ки вай бевосита ба рушди шахсият таъсир расонида ташаккулдиҳандай мустақилияти идроқӣ ва фаъолиятҳои маърифатии кӯдак ба шумор меравад.

В. В. Давидов қайд мекунад, ки таркишвор ва чун сел реҳтани ахбор, зуд кӯҳнашавии баъзе маълумотҳои илмӣ, дар назди низоми таҳсилот вазифаҳои тарбиявиеро мегузорад, ки дар кӯдак аз синни таҳсилоти ибтидойӣ, қобилияти мустақилона ва эҷодкорона аз худ кардани донишҳоро тарбия намоем. Яъне донишу маърифат ба майнаи кӯдак на чун «таҷрибаи дигарон», балки чун натиҷаи фаъолиятҳои мустақилонаи худи хонанда ворид гардад [52, с. 125 -127].

Модели таҳқиқотии таълимии В. В. Давидов барвақттар дар корҳои илмии П. П. Блонский, В. П. Вахтеров, Ҷ. Дюӣ, П. Ф. Каптерев, А. Маслоу, Е. Паркхерст қайд гардида, ҳамчун шароити асосии фардигардонии таълим шуморида шудааст.

Вале зарурияти ба фаъолиятҳои таълимӣ-таҳқиқотӣ ҷалб намудани хонандагони хурдсолро В. В. Давидов асоснок намудааст. Бо такя ба корҳои таҳқиқотии олимони психолог ва философ, В. В. Давидов ба хулосае меояд, ки дар раванди таълим тафаккур ва фаъолияти таҳқиқотии кӯдакро ба ангезиш даровардан зарур аст. Барои ҳамин мазмуни маводи таълимӣ ва роҳу воситаҳои методӣ, бояд монанди лоиха ва нақшай таҳқиқот таҳия карда шаванд.

Акнун мағҳуми «фаъолияти таҳқиқотӣ»-ро, ки баъзан дар адабиётҳо бо мағҳуми «рафтори таҳқиқотӣ» бисёр монанд ва ҳаммаъно шарҳ медиҳанд, баҳогузорӣ менамоем. Бо ин мақсад мо зарур донистем мағҳумҳои «фаъолият», «фаъолияти таҳқиқотӣ» ва «фаъолияти тадқиқотӣ»-ро тавсиф намоем.

Дар Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ истилоҳи “фаъолият” ҳамчун калимаи асли баромадаш арабии [فَعَلَّةٌ فَ], ба маънои “кӯшиш,

серҳаракатӣ, ва ҷиддият дар иҷрои коре ғайрат ва ҷидду ҷаҳд дар кор” шарҳ дода шудааст[196].

Дар фарҳанги забони тоҷикӣ бошад калимаи “фаъол” ба маънои “бисёр коркунанда”, “серҳаракат” тавсиф ёфтааст[195].

Дар лугати арабӣ-руسӣ бошад калимаи “фаъолият” ҳамчун шакли ҷамъи калимаи “феъл” ва ё “фаъла” буда ба маънои “амал”, “амал намудан”, “кӯшиш намудан дар амале” ва “иҷрои сергайратонаи коре” тавсиф ёфтааст [27].

Мафҳуми “фаъолият” дар Лугати тафсирӣ истилоҳоти педагогика ҳамчун “шакли муҳими зуҳуроти фаъолияти инсон бо воқеияти атроф” тавсир ёфтааст. Ҳар як фаъолият мақсаде дошта, шахс ба он майл, ҳоҳиш, ҳис ва масъулият зоҳир менамояд” [106, с. 264]. Ҳамзамон, дар ин луғатнома истилоҳи “фаъолонидани протсеси таълим” ро дучор омадем, ки дар шакли зер омадааст: “такмили метод ва шаклҳои ташкили кори таълиме, ки фаъолиятмандӣ ва кори мустақилонаи хонандагонро дар протсеси тамоми звеноҳои таълим таъмин мекунад...” [106, 265].

Фаъолият - системаи амалҳо ва ё амалиётест, ки бо як ангезаи умумии дохилий ба амал омада, барои ноил шудан ба ҳадафҳои муайян нигаронида шудааст. “Амал” бошад воҳиди фаъолият буда, рафткорест, ки бо ҳадаф ва ангезаи маҳсус ба амал омада, ба ноил шудан ба ҳадафи умуни ва амали шудани ангезаҳои фаъолият тобеъ аст. Ду ва зиёда амалҳо амалиётро ташкил медиҳанд [1].

Теплов Б.М. қайд менамояд, ки амалиёт гуфта мо ҷузъиёти рафткорро меномем, ки дар натиҷаи таъсири барангезандаҳои муайян сурат гирифта ба ҳадафи муайян нигаронида шудаанд. Ба ақидаи муаллиф амалҳо ихтиёри ва ғайриихтиёри сурат гирифта, амалҳои ихтиёри сурат гирифта мукаммалтаранд [ 189 с. 144].

Фаъолият ин амали бошууronаи фаъолонаи мутақобилаи субъект (маҳлуқи соҳибакл) бо объект (воқеияти атроф) мебошад, ки дар рафти он субъект ба объект ҳадафмандона таъсир мерасонад, баъзе ниёзҳои ҳудро қонеъ мекунад ва ба ҳадаф ноил мегардад [140].

Фаъолият маҳсули равандҳои равонӣ буда, мавзуи омӯзиш ва баҳси соҳаҳои илмие ба монанди психологияи рафтор, психологияи фаъолият, психологияи шахсият ва психологияи муошират ба шумор меравад.

Аксари равоншиносон ба ақидае омадаанд, ки ҳар як фаъолият дар ду марҳила меғузарад. Марҳилаи аввал, ки фаъолияти фикриро дар бар гирифта бо қабули қарор меанҷомад. Аз ҷумла Теплов Б.М. менависад: “Қарор намудан ва мақсад гузоштан - аз ҷузъиёти заминавии амалҳо буда, ҷузъиёти асосӣ ва марказии он ичрои мақсади гузошташуда мебошад” [ 189 с. 145].

Дар заминаи ақидаҳои С. Л. Рубинштейн, В. С. Мерлин, А. Н. Леонтьев, Б. Г. Ананев соҳтори фаъолиятро чунин тартиб додан мумкин аст:

- раванди қабули қарор;
- раванди иштирок дар фаъолият;
- раванди муайян кардани ҳадаф;
- раванди таҳияи нақшай амалҳо;
- раванди амалигардонии нақшай фаъолият;
- раванди таҳлили натиҷаҳои амалҳо ва муқоисаи онҳо бо мақсадҳои гузошташуда.

Дар ин мавқеъ бояд қайд намоем, ки фаъолият дар натиҷаи барангезандай он ба вуқӯ мепайвандад. Ҳар қадаре, ки барангезандай фаъолият пурқувват бошад, самаранокӣ ва суръати фаъолият баланд мегардад.

Маҳуми фаъолият дар луғати бузурги психологӣ дар таҳти таҳрири Б. Г. Мешерякова ва В. П. Зинченко ба тавсифи боло монанд шарҳ дода шудааст: Фаъолият (англисӣ aktivite; олмонӣ Tatigkeit) - таъсири мутақобилаи фаъол бо воқеияти атроф, ки дар ҷараёни он мавҷудоти зинда ҳамчун субъект амал карда, ба объект мақсаднок таъсир мерасонад ва ба ин васила ниёзҳои худро қонеъ мегардонанд [28].

Назарияи дар раванди таълим диққати ҷиддӣ додан ба муносибати фаъолиятий тӯли анқарив сад сол мешавад, ки вучуд дорад. Ба он солҳои

30-уми асри ХХ С. Л. Рубинштейн - назарияи ягонагии шуур ва фаъолият ва ҳамзамон аз тарафи А. Н. Леонтьев назарияи томияти фаъолияти ботинӣ ва зоҳирӣ асос гузаштаанд.

Айни ҳол ҳеҷ ҷои шубҳа нест, ки фаъолиятҳои инсон бошууона амалӣ гашта, новобаста аз он, ки баъзе ҷузъиёти он автоматӣ-гайриихтиёри сурат гирад, ҳам фаъолиятро маҳсули шуур меноманд. Ҳар қадаре, ки фаъолият амалҳои ба ҳам монанд ва такроршавандаро дар бар гирад ҳамон андоза он зудтар ичро гардида самаранокиаш меафзоояд. Яъне мазмуни фаъолият дар марҳилаи фаъолияти фикрӣ ба хубӣ ҳазм гардида, нақшай ичрои он хуб тарҳрезӣ мегардад. Дар рафти фаъолият сифатҳои шахсӣ, ҳусусиятҳои равонӣ ва хислатҳои инсонӣ зоҳир мегарданд.

Фаъолияти хонандагони синфҳои ибтидой(кӯдакон) вобаста ба ҳусусиятҳои синнусолии инкишофи равонӣ-физиологиашон аз фаъолияти дигар гурӯҳҳои синнусолӣ ба куллӣ фарқ мекунад.

Дар ин мавқеъ мо зарур шуморидем, ки дар байни намудҳои фаъолияти фаъолияти кӯдаконро маҳсус ва муфассалтар қайд намоем.

Зинченко В. П. ва Мешерякова Б. Г. аҳамияти инкишофдиҳандагии “фаъолияти бачаҳо” (фаъолияти кӯдакон)-ро дар шакли зер шарҳ додаанд: Инкишофи фаъолият ба ташаккул ва инкишофи психика ва онтогенез таъсири ҳалқунанда мерасонад. Дар раванди инкишофи психики ҷузъиёти алоҳидаи он низ такмил ёфта, шаклҳои шинохти воқеияти атроф ғанӣ гардида, таҷрибаи ҷамъиятӣ аз худ карда мешавад. Ин раванд ба инкишофи равонии кӯдак оварда мерасонад, ки дар навбати худ барои ташаккули минбаъдаи фаъолиятҳои нисбатан мураккабтар мусоидат менамояд. Фаъолиятҳои минбаъдаи кӯдакони синни томактабиро ба намудҳои зерин ҷудо менамоянд:

Дар охири синни томактабӣ, рушди фаъолияти эҷодӣ-маърифатӣ кӯдакро рӯҳан ба раванди таълим омода сохта, фаъолиятҳои маърифатӣ ба як низоми муайян даромада ба ангезиш меоянд, ки он дар раванди таълим нерӯи асосии пешбаранда ба ҳисоб меравад.

Фаъолияти таълимӣ як унсури фаъолияти маърифатӣ ба шумор рафта, ҳадафмандона сурат мегирад. Он дар синни таҳсилоти ибтидой хусусиятҳои хоси худро дорад. Хонандаи хурдсоли нав ба таҳсил фарогир шуда ҳоло хондану нависонида наметавонад. Дар рӯзҳои аввал, танҳо муаллим фаъолият намуда, дар назди хонандагон мақсад ва вазифа гузашта, роҳҳои ҳалли онҳоро нишон медиҳад ва аз болои рафти ичрои онҳо назорати қатъӣ бурда, арзёбӣ менамояд. Бояд зикр намуд, ки арзёбӣ дар ин марҳилаи синну солӣ аз барангезандаҳои боқуввати фаъолият ба шумор меравад. Матюхина М.В. чунин меҳисобад, ки фаъолияти пешбарандай хонандаи хурдсол, фаъолияти таълимӣ ба шумор рафта тамоми давраи таҳсилро фаро мегирад [34].

То зинаи ибтидоии таҳсилоти фаъолиятҳои таҳқиқотии кӯдак то андозае ташаккул ёфта, аз ибтидои таҳсил оғоз намуда, ба фаъолияти таълимӣ оmezish ёфтани мегирад. Д. Б. Элконин қайд менамояд, ки “...Синни хурди мактабӣ давраест, ки ташаккулёбии фаъолияти таълимӣ бо таври интенсивӣ мегузарад”[212].

Ҳадафи фаъолияти таълимӣ дар синфҳои ибтидой, пеш аз ҳама бойгардонӣ ва ба низомдарории донишҳои кӯдакон, ҳосил кунонидани тасаввуроти онҳо ва ташаккули шахсияташон мебошад. Дар ин марҳила дар шахсияти навташаккулёфтаистодаи хонандагони хурдсол тағйиротҳои миқдорию сифатии ҷиддӣ рух медиҳад. Фаъолияти таҳқиқотии бо фаъолияти таълимӣ оmezishёftai кӯдакон ба рушди ақлонии онҳо мусоидат намуда, ба қавли Л. С. Виготский дар сурати ичро нашудани он инкишофдиҳандагии таълим ҳеч маъное дошта наметавонад. Л. В. Занков таъкид менамояд, ки агар фаъолияти таълимӣ-тарбиявии хонандагони хурдсол дар самти ташаккули умумии шахсияти он самараи хуб дода тавонад, пас он заминаи фундаменталии ҳосилшавии донишҳои шуурона ва мустаҳкам буда метавонад[64 с. 99].

Дар ин сурат, сатҳи донишу маҳорат ва малакаҳои таҳқиқотӣ-омӯзишии онҳо боло рафта, ҷузъиёти алоҳидаи фаъолияти таълимӣ(фаъолиятҳои мустақилонаи таълимии кӯдакон, аз ҷумла

фаъолияти таҳқиқотӣ) ташаккул меёбад, амалҳои ақлонӣ инкишоф ёфта, тафаккурашон хусусияти мантиқӣ-лафзӣ пайдо мекунад. Яъне фаъолияти таҳқиқотӣ ба амалҳои фаъоли индивидуалии кӯдак табдил меёбад.

Сохтори он чунин шакл дорад:

- 1) гузоштани вазифа;
- 2) тағиیر додани шартҳои вазифаи таълимӣ-таҳқиқотӣ бо мақсади ошкор намудани робитаи умумии донишҳои омӯхташаванд бо мавқеи истифодаашон;
- 3) таҳияи амсилаи раванди таҳқиқот;
- 4) таҳияи силсилаи мушкилоте, ки ба таври умумӣ бояд ҳал карда мешаванд;
- 5) такроран ичро намудани амалҳои пештара;
- 6) арзёбии натиҷаи фаъолияти таҳқиқотӣ.

Д. Б. Элконин ва В. В. Давидов фаъолияти таълимӣ-таҳқиқотии хонандагони хурдсолро, ҳамчун фаъолияти томе меҳисобанд, ки аз ҷузъиёти вазифаҳои таълимӣ, амалҳои таълимӣ ва амалиёти худназоратию худбаҳогузорӣ иборат мебошанд[59, 235].

Сохтори фаъолияти таълимӣ-таҳқиқотӣ, дар хонандагони синфҳои ибтидой, дар заминай шавқмандии маърифатиашон ташаккул меёбад. Дар ин синну сол фаъолияти таълимӣ-таҳқиқотӣ бо фаъолиятҳои таълимӣ-тарбиявии замони томактабӣ (фаъолиятҳои бадеӣ, бозӣ, варзишӣ ва ғ.) монанд гардонида мешавад.

Хусусияти асосии фаъолияти таълимӣ-таҳқиқотӣ ин назоратшаванда будани он, идорашавандагии амалигардонии фаъолият дар шакли дастаҷамъона аз ҷониби тамоми синф ё гурӯҳҳои алоҳидаи он мебошад. Вобаста ба зарурат фаъолияти инфириодии таълимӣ-таҳқиқотӣ низ ташаккул меёбад, ки нишондиҳандаҳои он мустақилона аз худ кардани донишҳои назариявии маълум ва номаълуми фанни азхудшаванд, ба ҳамсолон ва омӯзгорон додани саволҳои пурмазмун мебошад. Ин боиси ташаккул ёфтани қобилиятыҳои бо таври доимӣ дар

муҳокима иштирок кардан, ташаббускор ва ташкилотчии онҳо будан мегардад.

Ин ҳолат ба инкишофи тафаккури назариявӣ, пешгӯинамоию тадқиқотии хонандагон оварда расонида, дар навбати худ ба ташаккули сифатҳои муҳими шахсии онҳо мусоидат менамояд. Фаъолияти таҳқиқотӣ яке аз шаклҳои фаъолияти таълимӣ ба шумор рафта, онро бо фаъолияти тадқиқотӣ қариб, ки як хел тавсиф менамоянд.

Калимаи таҳқиқот аслан арабӣ буда, дар фарҳанги забони тоҷикӣ ба маънай “ҳақиқат кардан”, “бо таври аниқ” ва г. тавсиф ёфтааст. Калимаи тадқиқ бошад ҳамчун “санчиш, дикқат кардан” тавсиф ёфтааст.

Ба ақидаи мо дар мавқеи истифодаи ин истилоҳ ҳамчун термини педагогӣ-психологӣ фаъолияти таҳқиқотӣ фаъолияте мебошад, ки ҳадафи он муайян намудани сабаби аслии ҳодисаҳо ва ё ҳаққонияти қонуниятҳои гузаштани онҳо ба шумор меравад. Фаъолияти таҳқиқоти ҳосияти умумӣ дошта бо муайян намудани ҳаққонияти воқеият иктифо менамояд.

Фаъолияти тадқиқотӣ бошад, айнан ҳамон фаъолияти таҳқиқотӣ мебошад, вале дар раванди он тамоми ҷузъиёти зуҳуроти таҳқиқшаванд дақиқан омӯхта мешаванд. Тибқи назарияи маърифат, фаъолият омили асосии ҳосилшавии маҳорату малакаҳо ва рушди қобилияти истифодабарии донишҳои назариявӣ дар амалҳои ҳаётӣ ба шумор меравд. Ин раванд дар навбати худ барои ҳосилшавии салоҳиятҳо ҳамчун заминаи фундаменталӣ хидмат менамояд.

Маҳорату малакаҳои таҳқиқотии қӯдак пеш аз ҳама дар заминаи ниёзҳои ботинии маърифатии қӯдак, ки бар асари кунҷкобиашон амалӣ мешаванд ташаккул ёфта дар синфҳои ибтидой фароҳам овардани шароити мусоиди инкишоф онҳо аз вазифаҳои аввалиндарачаи низоми таҳсилот ба шумор меравад.

Вале бояд зикр намуд, ки аксари олимони педагог-психолог (А. Нуров, А. Н. Леонтьев, Б. М. Теплов, Б. Г. Ананев, В. С. Мерлин, Л. И.

Божович, М. Лутфуллоев, О. К. Тихомирова С.Л. Рубинштейн, Т. А. Илина, Т. Рацабов, Ф. Н. Гоноболин, Х. Раҳимов ва диг.) самаранокий фаъолият, аз чумла фаъолияти таълимиро аз ирода вобаста медонанд. Ҳар қадаре, ки ирода қавӣ ва мустаҳкам бошад ҳамон андоза фаъолият самаранок меанҷомад. Чуноне, ки шоир фармудааст:

Бе азми дурусту саъии комил,  
Касро нашавад мурод ҳосил!(*Саъдӣ*).

Фаъолияти таълимӣ-таҳқиқотии қӯдак, ҳамон вақт ташаккул меёбад, ки дар хонандагон савод ҳосил гардида маҳорату малакаҳои хондану нависонидан, қайд кардани маълумотҳо ташаккул ёбад. Фаъолияти таълимӣ-таҳқиқотии қӯдак, аксар вақт баробари фаъолиятҳои мустақилонаи таълимии онҳо оғоз мегардад. Вале ин гуфтаҳо маънои онро надорад, ки то ин замон сифатҳои таҳқиқотӣ дар қӯдак дида намешуд. Чуноне ки зикр кардем таҳқиқотчӣ будан ин ҳиси зотии қӯдак буда дар замони томактабӣ бар асари ҳисси қунҷкобиашон ба амал меояд. Дар зинаи таҳсилоти ибтидой ин равандро ба маҷрои таълимӣ ворид намудан омили асосии ташаккули фаъолияти таҳқиқотӣ мегардад. Салоҳиятҳои тадқиқотӣ бошанд минбаъд дар кам-кам охирҳои таҳсилоти ибтидой ва асосан дар синфҳои болоӣ ташаккул меёбанд. Сатҳи баландтарини инкишофи фаъолияти таълимӣ-таҳқиқотии хонандагони хурдсол, ин гузаронидани озмоишҳои мустақилона ба шумор меравад, ки минбаъд барои ташаккули салоҳиятҳои тадқиқотӣ замина мегарданд. Ин гуфтаҳои мо маънои онро дорад, ки дар синфҳои ибтидой ташаккули салоҳиятҳои таҳқиқотӣ тавассути гузаронидани мушоҳидаҳо ва озмоишҳо имконпазир буда, суръати онро баланд бардоштан мумкин аст.

И. А. Зимняя ва Е. А. Шашенкова бо такя ба ақидаҳои И. П. Павлов фаъолияти таҳқиқотиро - ҳамчун «фаъолияти маҳсуси инсон, ки аз тарафи маркази олии асаб бошуурона идора гардида, ба қонеъ гардонидани эҳтиёҷоти маърифатию зеҳнӣ нигаронида шуда, маҳсулаш донишҳои нави дар фарзияи таҳқиқот пешбинигардидаи ҷавобгӯй ба қонуниятҳои

объективии муайянкунандай ҳаққонияти ин донишҳо ва ноил гардидан ба мақсади гузашташуда мебошад» номидаанд. Муайян кардани роҳҳои мушаххас ва воситаҳои амалинамоии ҳалли проблемаи таҳқиқотии гузашташуда, интихоби объекти таҳқиқот, гузаронидани озмоиш, тавсиф ва шарҳи фактҳои дар натиҷаи озмоиш ба даст омада, пешниҳоди назария, пешгуӣ ва санчиши донишҳо муайянкунандай моҳияти фаъолияти таҳқиқотӣ мебошанд [66; 208 с. 29].

Савенков А.И. фаъолияти таҳқиқотиро чун шакли маҳсуси фаъолияти интелектуалӣ - эҷодии кӯдак, ки дар раванди фаъолиятҳои ҷӯяндагӣ ва рафтори таҳқиқотӣ амалӣ мешаванд, қайд намудааст [159]. Дар фарқият аз фаъолияти ҷӯяндагӣ, фаъолияти таҳқиқотӣ фикрронии таҳлилиро (таҳлил, хуносабарорӣ, таснифот, баҳогузории натиҷаҳо, гузориши назария, амсиласозӣ, банақшагирии амалиёти оянда, ки ба даври нави фаъолияти ҷӯяндагӣ меорад) зиёдтар дар бар мегирад.

Ба ақидаи Подоляков А.Н. бошад, «фаъолияти таҳқиқотӣ – ин фаъолияте мебошад, ки бар асоси фаъолиятҳои ҷӯяндагӣ, дар заминае, ки талаботи асосиаш маълумотҳои нав, таассурот ва донишҳои нав ва натиҷаҳои нави фаъолият амалӣ мегардад» [147, с.131].

Дар таҳқиқотҳои А. Г. Иодко, фаъолияти таҳқиқотӣ, – ин ҳамбастагии амалҳои мақсаднокест, ки хосияти ҷӯяндагӣ дошта ба қашфи далелҳои барои кӯдак номаълум, донишҳои назариявӣ ва усулҳои фаъолият оварда мерасонад [73].

Дар натиҷаи омӯзиши корҳои таҳқиқотии як қатор олимон (И. А. Зимняя, Л. А. Казансева, Л. А Шашенкова.) навъҳои зерини фаъолиятҳои таҳқиқотиро ҷудо намудан мумкин аст: маърифатӣ, маърифатӣ-таҳқиқотӣ, таълимӣ-таҳқиқотӣ, илмӣ-таҳқиқотӣ, таҳассусӣ-илмӣ-таҳқиқотӣ [67; 75; 208]. Фаъолияти таълимӣ-таҳқиқотӣ дар шакли озмоишҳои лабораторӣ, экскурсия, мушоҳида, муқоиса ва таҳлили маълумот, фаъолияти меҳнатӣ ва озмоиши хонагӣ амалӣ мегардад.

Фаъолияти таҳқиқотӣ дар заминаи ҳисси кунҷкобӣ ба амал омада, аз амалҳои маърифатии кӯдак иборат буда, ҳар як амали он боиси ба даст

омадани донишҳо ва маҳорату малакаҳои нав мегарданд. Дар ин ҳолат шавқмандии маърифатии кӯдак нақши калидиро мебозад.

Омӯзиши ҳолат ва таҳлили адабиёти педагогӣ-психологии алоқаманд ба проблемаи бедор кардан ва баланд бардоштани шавқмандии маърифатӣ-таҳқиқотии хонандагони хурдсол нишон дод, ки масъалаи инкишофи шавқу ҳаваси маърифатии хонандагон ҳамчун воситаи муҳими фаъолгардонии таълимро олимони зерин мавриди баррасӣ қарор додаанд (А. К. Дусавитский, А. Н. Поддяков, А. Нуров, Б. Г. Ананев, Б. Мацидова, В. А. Крутетский, В. В. Давидов, Д. Диӣ, И. Я. Лerner, Л. И. Божович, Л. С. Виготский, Л. С. Рубинштейн, М. И. Лисина, М. Лутфуллоев, Н. А. Менчинская, Н. Г. Морозова, Н. Д. Левитов, О. Н Александрова, С. Акрамов, Ю. К. Бабанский ва диг.).

Назарияи ташаккули фаъолияти маърифатӣ-таҳқиқотии хонандагони хурдсол дар асарҳои бисёр муҳаққиқони педагог-психолог баррасӣ гадидааст. Ҳанӯз К. Д. Ушинский. зикр намуда буд, ки “Дар раванди таълим мушоҳида нагардидани ҳавасмандӣ ва таълим додан танҳо бо роҳи зӯроварӣ, шавқмандии донишомӯзиро мекушад...”[214].

Маърифат (калимаи арабии шинохтан, донистан) – ҷараёни иҷтимоӣ донистагириӣ ва азхудкунии маълумотҳо ва фаъолияти эҷодии одамон буда, дониши онҳоро дар заминай инъикоси фаъоли олами воқеӣ ташаккул медиҳад ва дар заминай он марому мақсади фаъолияти одамонро муайян мекунад. Маърифат - гуфта саршор гардидани олами маънавии инсон бо донишҳои нав ба навро мегӯянд. Назарияи маърифат дар фалсафа ё ин ки назарияи гносеологӣ (кал. юн. «gnosis»- дониш ва «logos» – таълимот) яке аз фаслҳои асосӣ ва фундаменталии ҳамаи илмҳо, хусусан илмҳои фалсафа, педагогика ва психология ба шумор меравад. Он табиати маърифати инсонро дар шаклу қонуниятҳои аз тасаввуроти сатҳии ашё ва ҳодиса ва дарки моҳияти онро таҳқиқ менамояд.

Дар педагогика ва психология «маърифат» ҳамчун истилоҳоти «фаъолияти маърифатӣ» ва ё «фаъолияти таълимӣ» дучор

меояд. Мафхуми фаъолияти маърифатӣ дар аксари адабиётҳо дар шакли “фаъолияти таълимӣ” дучор меояд.

Н. Д. Левитов, фаъолияти маърифатии хонандагонро марбут ба муносибати бошууронаашон ба маводи омӯхташаванда, равандҳои иртиботи бевоситаи ҳиссии онҳо бо объекти омӯзиш, тафаккур, тасаввурот ва сифатҳои диққати хонанда вобаста медонад. [97 с. 80-81.]

К. К. Платонов, фаъолияти маърифатии хонандагонро баррасӣ намуда, таъкид кардааст, ки ба тамоми фаъолияти қӯдак тобиши маърифатӣ додан лозим аст. Дар фаъолияти маърифатии қӯдак такрор намуданро на ҳамчун модари дониш, балки заравар ҳам номидааст. Ӯ зикр менамояд, ки танҳо бошуурона такрор намудан, ҳамбастагии он бо фаъолияти таҳлилию таркибӣ фоиданок буда, дар ҳолати бешуурона такрор намудан, донишҳо хосияти механикӣ пайдо мекунанд [146 с. 384].

Ф. Н. Гоноболин, фаъолияти маърифатиро ҳамчун шакли олии зухуроти эҳсос, хотир, тафаккур ва тасаввурот номида самаранокии онро аз диққат вобаста медонад [43, с. 36-37.] Ӯ таъкид менамояд, ки тафаккур ва фаъолияти равонии ба он алоқаманд, инчунин идрок дар инкишофи фаъолияти маърифатии қӯдакон нақши асосиро мебозанд [43 с. 79-80.].

А. Н. Поддяков, таъкид менамояд, ки барои фаъолгардонии фаъолияти маърифатии хонандагон пеш аз ҳама ба вуҷуд овардани ҳолати проблемавӣ ва дар онҳо ташаккул додани рафтори таҳқиқотӣ зарур аст [146 с. 85].

А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, М. Лутфуллоев ва дигарон қайд мекунанд, ки фаъолияти маърифатӣ хусусиятҳои хоси худро доро буда муттасилии тамоми марҳилаҳои раванди таълимро таъмин карда, фаъолияти маърифатии хонандаро новобаста аз мазмуни маҳсуси предметии он танзим карда, марҳилаҳои азхудкуни мазмуни таълим ва ташаккули қобилияти равонии хонандаро ба низоми муайян дароварда, ба ҳамгирии инкишофи умумии фарҳангӣ, маданиӣ, маърифатӣ ва худшиносии шахсият мусоидат менамояд.

Аз нүктаи назари фалсафӣ ва педагогиу психологӣ фаъолияти маърифатӣ аз мушкилоти илмию иҷтимоии ҷаҳони мусир ба шумор меравад. Фаъолияти маърифатӣ муносибатҳои таҳқиқотиеро ба танзим медарорад, ки дар меҳвари он саволҳои Мо чиро медонем?, Чӣ тавр мо донистем?, Чиро бояд донист?, Чӣ тавр бояд донишҳоро аз худ кард? бо таври доимӣ мечарҳад. Ин масъалаҳое мебошанд, ки ҳалли онҳо ба ташаккули салоҳиятҳо оварда мерасонад. Дар натиҷаи он вазифаҳои инсон дар ҷаҳон муайян карда шуда, дониш ҳамчун сатҳи олитарини иттилоот дар бораи олам шуморида мешавад, ки бо кумаки ақидаи худ қабул мекунад. Дар фаъолияти маърифатии таҳқиқотӣ дарк намудан, яъне категорияи идрок, натиҷаи эҳсос буда, ба фикру мулоҳизот оварда мерасонад ва ба шумо имкон медиҳад, ки донишро ба даст оред. Фаъолияти таҳқиқотӣ-маърифатӣ догма набуда, давомнокии бефосила бояд дошта бошад: дар гуфтугӯй, фаъолияти меҳнатӣ, фаъолияти таълимӣ, дарс, гузаронидани озмоиш, ҷорабинҳои беруназсинфию беруназмактабӣ, фаъолияти фарҳангии маданиӣ, ҳалли мушкилоти гуногуни этиқиу эстетикиӣ мушоҳида мешавад, вале дар рафти фаъолиятҳои маҳсус ташкилкардашуда суръати баландтар пайдо мекунад. Чунин фаъолият ҳоси ҳама организмҳои зинда бошад ҳам, вале дар инсон, шакли маҳсуси мақсаднокона ва бошуурона тарҳрезишударо дар шакли фаъолияти таҳқиқотӣ ва ё маърифатӣ зохир мегардад.

Фаъолияти маърифатии таълимӣ-таҳқиқотӣ якчанд вазифаҳоро бояд иҷро кунад. Инҳо пеш аз ҳама инкишоф додани қобилияти хонанда ба иҷроиши мустақилонаи фаъолияти таълимӣ, тавонистани гузоштани ҳадафҳои таълимӣ, ёфтани ва истифода кардани воситаҳо ва роҳҳои самарабахши ноил шудан ба онҳо, назорат ва арзёбии натиҷаҳои фаъолият мебошанд. Баъдан. барои инкишофи мунтазами шахсият ва худшиносии он фароҳам овардани шароити мусоид ва дар асоси он ташкили таълими бефосила, ки ба донишандӯзӣ, ташаккули маҳорату малакаҳои байнифанию баъдиғанӣ мусоидат менамоянд. Ҳамин тарик, мафҳуми амалию тарбиявии “фаъолияти таҳқиқотӣ - маърифатӣ”-и

хонандагони хурдсолро ба назар гирифта, мо онро ҳамчун маңмۇй усулҳои амалнамой, инчунин усулҳои кори таълимىй-тарбиявии ба он алоқаманд дарк менамоем, ки қобилияти мустақилона донишомۇزىй кардан, бошуурона ва фаъолона аз худ кардани тачрибаи нави чамъиятии мустақилонаи субъектҳои раванди таълимиро таъмин мекунанд.

Фаъолияти таҳқиқотии амалии ҳаётини ҳаррۇза манбай асосии донишҳои ибтидой ва нав ба шумор мераванд. Вале қисми зиёди ин донишҳо хосияти примитивий дошта, ба рефлекс ва ё инстинкт табдил меёбанд. Ҳама күдак медонад, ки агар дасти худро дар оби چүш футонад, дасташ месүзад. Ва ё агар пояи марминчон ва ё гули садбаргро беэхтиётона дорад, ба дасташ хор мехалад.

Фаъолияти маърифатий-таҳқиқотий ҳам аз тачрибаи амалىй сар шуда, дар он сабаб ва натицаи воқеаю ҳодисаҳо тахмин(пешгүй ), озмоиш ва санцида шуда, дар шакли таърифҳо, тавсифҳо ва ё қонуниятҳо ба дигарон пешниҳод карда мешавад.

Кунчкобىй як сифати арзишманди шахс буда, бо хоҳиши ў барои ворид шудани маълумотҳо ба маркази асаб ва идрок ба амал меояд. Дар ин марҳила, шавқманди дар шакли эҳсосоти начандон пурзۇри тааҷҷуб, шодىй аз донистагирии чизҳои барояш номаълум, қаноатманди аз фаъолият зоҳир мешавад. Кунчкобىй ба як хислати устувори характеристи күдак табдил ёфта, дар ташаккули шахсияти ў аҳамияти назаррас пайдо мекунад.

Дикқати маърифатий одатан бо фаъолияти маърифатий, маҳсусан дарачаи шавқмандии маърифатии күдак, дурустии интихоби дақиқи объектҳои таълимий, ки ҳамчун ангезандаҳои маърифатий чои асосиро ишғол мекунанд, вобаста мебошад.

Кунчкобىй ва дикқати маърифатий, ки дар заминаи онҳо фаъолияти таҳқиқотий-маърифатий сурат мегирад, яке аз омилҳои асосии ташаккули шахсияти хонанда буда, сатҳи инкишофи он муайянкунанда ва ченаки меъерии маҳсулнокии раванди таълим ба шумор меравад. Ташаккули

шавқмандии маърифатии таҳқиқотии баланди хонандагони хурдсол, дар шароити мусири таълим, ки ангезандаҳои иловагӣ зиёданд, аҳамияти бузург дорад. Ҳамзамон, масъалаи чӣ гуна ба даст овардани натиҷаи бештару хубтар дар инкишофи он, то ҳол паҳлӯҳои нокушодаи зиёде дошта, бе омӯзиши ҳаматарафаи назариявии моҳияти мағхуми «ниёзҳои таҳқиқотӣ-маърифатӣ» ғайриимкон аст. Барои баррасии амиқи ин масъала, ба муқаррароти назариявии психология ва педагогика такя карда, моҳият ва хусусиятҳои асосии шавқ, аҳамияти онро дар ташаккули шавқмандии маърифатии хонандагон ба гузаронидани таҳқиқот-озмоишҳоро ошкор намудан мумкин аст. Шаклҳои гуногуни фаъолияти таълимие вучуд доранд, ки сифати азхудкуни донишҳоро, хосият ва гуногуни фаъолияти шахсӣ, субъективӣ ва метасубъективиро муайян мекунанд. Банизомдарории фаъолияти таълимӣ (ҳамчунин қобилияти ташкили фаъолияти худ) ташаккули фаъолияти таълимӣ ва маърифатии хонандаро бо бана заргирии ҳамаи қисмҳояш (ҳадафгузорӣ, барангезанда, фарзия ва таҳминҳо, усулҳо, назорат, арзёбӣ) дар худ таҷассум менамояд.

Ҳангоми ташкил намудани озмоишҳо, бо мақсади ҳалли масъалаҳои бамиёномада ва санчиши таҳмину фарзияҳои пешгӯишуда, ин системаро боз ҳам такмил додан мумкин аст. Дар ин ҳолат мустақилона гузоштани проблема, мустақилона соҳтани алгоритмҳои фаъолият, ҳангоми ҳалли мушкилиҳои хусусияти эҷодӣ ва ҷустуҷӯи дошта зарур буда, шароити зеринро ба назар гирифтан лозим аст. Аввало таҳлили объектҳоро бо усули синтез (аз ҷузъҳо ҷамъоварии як кулл, аз ҷумла мустақилона пурра намудани қисмҳои норасида), бо мақсади нишон додани хусусиятҳо (муҳим, ғайримуҳим) гузаронида, меъёрҳоро барои муқоиса, банизомдарорӣ, гурӯҳбандии объектҳо муайян карда, натиҷаҳоро таҳмин намудан мумкин аст. Баъдан робитаҳои сабабӣ-натиҷавиро муқаррар намуда, занчири мантиқии тафаккурро таҳия карда, фарзияҳоро бо далелҳо асоснок намудан, зарур аст. Бо мақсади ташаккули фаъолияти маърифатӣ-таҳқиқотӣ ташкил ва гузаронидани

озмоишҳои таълимӣ, дар дарсҳои табиатшиносӣ, бояд дар кӯдакон қобилияти кор кардан бо навъҳои гуногуни иттилоотро инкишоф дод. Агар ин гуна фаъолиятҳо мунтазам гузаронда шаванд, характери репродуктивӣ пайдо карда, шавқмандии маърифатии кӯдак боло рафта, хонанда дар ниҳояти кор мувофиқи ниёз ва ҳадафи таълимӣ ба фаъолияти ҷуяндагӣ: - ҷустуҷӯи иттилоот ва аз сарчашмаҳои гуногун, ҷамъоварӣ ва интихоби маълумоти зарурӣ барангехта мешавад. Инчунин, бо ёрии амалҳои мантиқии муқоиса, таҳлил ва умуникунонӣ вазифаи амалиро ба кори маърифатӣ табдил дода, бо истифода аз алломатҳои шартӣ, схемаҳо, сабти санадҳо, расму овезаҳо, видеороликҳо фаъолияти маърифатиашро бою рангин ва гуногунсamt мегардонад.

Ба ғайр аз гуфтаҳои боло, фаъолияти маърифатии озмоишӣ ташакқули малакаҳоеро таъмин мекунад, ки ба инкишофи зеҳни хонандагони хурдсол, дар марҳилаи муайяни раванди таълим кумак ва мусоидат мекунанд.

Ин малакаҳо, қобилияти дуруст ва пурмазмун хондани матнҳо, схемаҳо, расмҳо, ребусҳо, формулаю нақшаҳо, кор карда тавонистан бо амалҳои мантиқии муқоиса, таҳлил, таркиб, умумгардонӣ, гурухбандӣ аз рӯи алломатҳои умумӣ, муқаррар кардани аналогияҳо(мушобехҳо) ва барқарорсозии робитаҳои сабабу натиҷавӣ, пешниҳоди далелҳо, шарҳи мафҳумҳо, дарк карда тавонистани моҳият ва хусусиятҳои предметҳо, равандҳо ва ҳодисаҳои воқеӣ, дар фаъолияти худ татбиқ намудани мафҳумҳои асосии фаннӣ ва байнисоҳавӣ, ки робитаҳо ва муносибатҳои муҳими байни объектҳо ва равандҳоро ифода мекунанд, истифода бурдани воситаҳои аллатӣ-рамзии инъикоси иттилоот ҳангоми соҳтани моделҳои объектҳо ва ҳодисаҳои омӯхташаванда ва дарёftи роҳҳои ҳалли масъалаҳои дори хусусияти эҷодӣ ва ҷустуҷӯиро дар бар мегиранд.

Тавассути озмоиш ва таҳқиқот ташаккул додани фаъолияти маърифатии кӯдакон, ёд додани муаррифии натиҷаҳои фаъолияти худ хеле муҳим аст. Хонандагони хурдсол, дар синфи якум масъалаҳои

озмоишиеро ҳал мекунанд, ки хеле соддаанд, vale имкони инкишофдиҳии зеҳнӣ доранд. Бинобар ин, раванди ҳалли масъалаҳое, ки бо фарзияҳо, иштибоҳҳо, муқоисаи ақидаҳои гуногун, баҳогузорӣ ва бозёфтҳо ниёз доранд, боиси ноил гардидани шахсияти ҳар як қӯдак дар инкишофдиҳии қобилиятаҳои равониаш мегардад. Стандарти давлатии таълим низ тамоми субъектҳои таҳсилотро ба ичрои ин вазифаҳо муваззаф мегардонад. Дар ин ҳолат, хонандагони хурдсол донишҳоро дар шакли тайёр қабул накарда, балки ба мустақилона аз худ кардани ин донишҳо, инчунин истифода бурдани ин донишҳо дар ҳалли масъалаҳои маърифатӣ ва амалӣ роҳнамоӣ карда мешаванд. Хулоса, фаъолиятҳои маърифатии хонандагони хурдсол, мавриди ташкили озмоишиҳои таълимӣ, ба рушди тафаккури мантиқии фаъол ва кор карда тавонистан бо иттилоот дар ҷаҳони муосири зудинкишофёбанда бояд нигаронида шаванд. Дар низоми таҳсилот, албатта ҳар як фан ва ё гурӯҳи фанҳо дорои хусусиятҳо ва методологияни таълимию таҳқиқотии хоси худ буда, ба назар нағирифтан ва риоя накардани онҳо самаранокии раванди таълимро паст бурда, боиси коста гардидани шавқмандии қӯдак ба таълим мегардад.

Аз ин лиҳоз, фанни табиатшиносӣ ба гурӯҳи фанҳое дохил мешавад, ки таълими он бештар хусусияти амалӣ дошта, омӯзиши ҳодисаҳои табиатро бе чунин усулҳои амалӣ, ба монанди мушоҳида ва озмоиш тасаввур кардан мумкин нест. Мушоҳида ва озмоиш хусусияти муҳими дарки ҳодисаҳо, муайян кардани хосиятҳои объектҳо ва барқарор намудани алоқамандии байниҳамдигарии ҳодисаҳо дар раванди омӯзиши илмҳои оиди табиат ба шумор мераванд. Мо низ борҳо таъкид намудаем, ки мушоҳида ва озмоиш дар меҳвари фаъолияти таҳқиқотии хонандагони хурдсол меистад [3 - M; 8 - M; 10 - M; 16 - M].

Чунин фаъолияти таълимӣ дорои сохтори маҳсуси ташкилиӣ, методӣ ва методологӣ мебошанд.

Ба ақидаи Б. Е. Райков “чунин шакли дарсҳо номи лабораторӣ ва ё амалиро дошта, дар он хонандагон танҳо шунаванда ва тамошобин

набуда, балки худашон ашёхой мушаххасеро бо дастонашон гирифта кор мекунанд. Ҳамин тавр, моҳияти дарсҳои лабораторӣ дар он зоҳир мегардад, ки дар ин ҳолат фаъолияти маърифатӣ аз як тараф бо узвҳои ҳаракат – мушакҳо аз тарафи дигар бо узвҳои эҳсосот дар алоқамандии зич қарор мегиранд.” [154 с. 178].

Аҳамияти дарсҳои лабораторӣ – амалӣ дар он зоҳир мегардад, ки он ба татбиқи пураи принципҳои айёният ва предметии таълим мусоидат намуда, боиси рушди тасаввурот ва ҷаҳонбинии материалистии хонандагон мегарданд [154 с. 179].

Чуноне, ки болотар зикр гардид, мақсади асосии таълим рушди ҳамаҷонибаи шаҳсияти қӯдак мебошад ва фанни табиатшиносӣ низ аз он истисно набуда, дар таълими он ҳадафи асосӣ рушди қӯдак тавассути омӯзиши табиат, қонунҳои он ба ҳисоб меравад.

Бо истифода аз мушоҳида ва озмоиш дар дарсҳои табиатшиносӣ хонандагон хосиятҳои моддаҳо ва ашёҳоро омӯхта, муқоиса, таҳлил ва ҳулосабарорӣ мекунанд. Муқоиса, таҳлил, таркиб ҷиҳатҳои гуногуни фаъолияти зеҳнӣ-мантиқӣ буда, аз амалҳои асосии равонӣ ба шумор мераванд. Истифодаи ин усулҳои методӣ ба ташаккули тасаввуроти мукаммал ва илман асоснок дар бораи ҳодисаю объектҳои табиат ва инкишофи равонии хонандагони хурдсол мусоидат мекунанд.

Асосгузори методикаи таълими табиатшиносӣ А. Я. Герд, ба усулҳои мушоҳида ва озмоиш на танҳо ҳамчун манбаи боэътиномидониши дар бораи табиат баҳои баланд медод, балки оид ба ташкил ва методикаи гузарондани усулҳои амалии таълими табиатшиносӣ дастурҳои методие тартиб додааст, ки имрӯз низ аҳаммияти ҳудро гум накардаанд [2; 46; 141].

Дар замони Ҳокимияти Шуравӣ методикаи таълими табиатшиносӣ ба авчи тарақиёти худ расида буд, педагогҳои советӣ Е. Валерянова, П. Завитаев, М. Н. Скаткин, К. П. Ягодовский ва дигарон оид ба истифодаи мушоҳида ва озмоиш ҳамчун муҳимтарин усули дарки қонуниятҳои табиат, мушахассан таъкид намудаанд [2; 46; 141].

Дар методикаи таълими табиатшиносӣ дар замони мусир, доир ба истифодаи мушоҳида ва озмоиш муҳақиқон Е. А. Рябухина, А. И. Савенков, Е. В. Чудинова, ва дигарон қайд менамоянд, амалан барои ошкор кардани робитаи байниҳамдигарии таълими ибтидоии табиатшиносӣ ва ташаккули тассаввурот оид ба мағҳумҳои асосии он дар хонандагони хурдсол, усулҳои амалий мақоми асосиро ишғол меқунанд [160; 158].

Бо ҷорӣ намудани Стандарти нави давлатии таълим, аз соли 2012 ин ҷониб, истифодаи ин усулҳои амалий-озмоиши таълим афзоиш ёфта ба талаботи меъёри табдил ёфт. Дар ин бобат чунин омадааст, дар стандарт: “дар ичрои корҳои амалий аз асбобу воситаҳои техникий истифода карда, тавассути мушоҳида, тасвири ва ашёи табиӣ дониши худро сайқал диҳад;...” ...“Яке аз роҳҳои самараноки омӯхтани табиати ихотанамуда ин озмоиш аст”- [179 с. 66]

Ин усулро, аслан муаллимон пештар ҳам, ҳамчун усули таълим истифода мебурданд, аммо мувофиқи талаботи нав, бояд худи хонандагон ин усулро истифода намуд, а мустақилона донишҳоро аз худ кунанд. К. Д. Ушинский ба гузаронидани мушоҳидаҳо дар табиат, ҳамчун воситаи инкишофи тафаккури мантиқии хонандагони хурдсол аҳамияти калон медод. “Ман барои ба тафаккури мантиқӣ одат кардани зеҳни кӯдак ашёҳои табиатро қулайтарин мешуморам. Ба назари ман, мантиқи табиат барои кӯдакон муфидтарин мантиқ аст”.

Мушоҳида усули илмиест, ки ба воситаи он хонандагони хурдсол ба таҳқиқоти мураккабтарини илмӣ - ташкил ва гузаронидани озмоишҳо омода мешаванд.

Г. К. Селевко, озмоишро аз воситаҳои мантиқии фаъолияти зеҳнӣ меномад, ки ба рушди тафаккур оварда мерасонад ва боиси пайдоиши тасаввуротҳои нав мегардад. Дар шароити лабораторӣ гузаронидани онро шарт медонад [170].

Б. Ҷ. Самиев қайд менамояд, ки «Мушоҳида омӯзиши мақсадноки предметҳо буда, асосан ба маълумоти тавассути узвҳои ҳис (эҳсос, идрок,

ва тасаввур) ба дастоварда такя мекунад. Мушоҳида дарки фаъол ва бомақсади олами воқеист, ки дар натиҷаи он доир ба хусусият ва нишонаҳои зоҳирӣ ашё ва ҳодисаҳои олам дониш пайдо мешавад.» Муаллиф ба ҷои истилоҳи озмоиш қалимаи «санчиш»-ро истифода намуда менависад: «Санчиш (эксперимент) – ин мудоҳилаи фаъол ва мақсаднок дар раванди масъалаи омӯҳташаванда, мувоғиқ ба тағииротҳои объект ва ба вуҷуд омадани он, дар шароити маҳсус созгордодашуда ва назоратшаванда» [167 с. 20-21 ].

А. И. Савенков ақидаи Л. И. Божовичро тасдиқ намуда, майли кӯдакон ба мушоҳида ва озмоишро аз ниёзҳои ботинии онҳо шуморида, ирсӣ будани онҳоро таъкид менамояд. “Барои касе пушкида нест, ки талаботи бачагон ба тадқиқот ва ҷустуҷӯй аз ҷиҳати биологӣ муайян карда мешавад. Ҳар як кӯдаки солим таҳқиқотчӣ таваллуд мешавад. Ташнагии рафънашаванда ба таҷрибаҳои нав, қунҷковӣ, майли мушоҳида ва озмоиш, мустақилона ҷустуҷӯи маълумоти нав дар бораи олам, чун анъана муҳимтарин ҳусусиятҳои рафтори кӯдакон ба ҳисоб меравад.” [159 с. 7].

В. П. Зинченко озмоиши таълимиро махсус шарҳ дода, онро яке аз шаклҳои асосии самараноки таҳсилоти муосир ном бурдааст. Муаллиф мушоҳида ва озмоишро аз ҷузъиёти сохтории методи таҳқиқотии таълимӣ маънидод намуда, гузаронидани онҳоро тибқи нақша ҳатмӣ шуморида, шаклҳои табиӣ ва лаборатории онро ҷудо намудааст.

Ба ақидаи муҳақиқон мушоҳида - дарки бардавом ва максадноки вобаста ба вазифаи фаъолият буда ҳамчун амали мушаҳхаси инсонӣ аз шаклҳои гуногуни идрок иборат аст. Мушоҳида таъриҳан ҳамчун кисми таркибии фаъолияти меҳнатӣ инкишоф ёфта аст, ки он муқаррар намудани мувофиқати маҳсули фаолиятро бо симои идеалии пешбинишуда дарбар мегирад.

Ҳамин тарик, ин масъала дар илми методикаи таълим хеле амик омӯхта шуда, тавассути адабиёти соҳавии маҳсус пешниҳод шуда бошад ҳам, то холо маҳсус барои дарсхои амалии фанни табиатшиносӣ дар

муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии Ҷумҳурии Тоҷикистон, тавсияҳои мушаххас оид ба ташкили дарсҳои мунтазам ва мақсадноки амалӣ, бо истифода аз усулҳои мушоҳида ва озмоиш вучуд надоранд. Ин усулро ҳамчун анъана муаллимон пештар ҳам, ҳамчун усули таълим истифода мебурданд, аммо мувофиқи талаботи нав, бояд худи хонандагон ин усулро истифода намуда мустақилона донишҳоро аз худ кунанд.

Ин сабаб гардидааст, ки бисёр муаллимон аз истифодай ин усулҳо даст мекашанд ва ё танҳо дар баъзе дарсҳо истифода баранд ҳам, самараи хуб намедиҳад. Аксари муаллимони синфҳои ибтидой ба корҳои амалӣ даст назаданашон ва аз методи мушоҳидаю озмоиш истифода накарданашонро бо он асоснок менамоянд, ки дастури мушаххаси методие дастраси онҳо нест [1 – М; 4 – М].

Ба ақидаи мо мушоҳида раванди маърифатиест, ки дар заминаи ниёзҳои ботинии кӯдак сурат гирифта, ашё ва раванди ҳодисаҳо дар ҳолати табииашон мавриди омӯзиш қарор мегиранд. Мо бо аксари муҳақиқон ҳамфиррем, ки мушоҳидаҳо кӯтоҳмуддат, миёнамуддат ва тулонӣ мешаванд. Аксар вақт мушоҳидаҳои кӯтоҳмуддат тасодуфӣ ва ногаҳонӣ сурат гирифта, бар асари ҳисси кунҷковӣ ба амал омада, аз дараҷаи диққатчалбқунандагии объекту ҳодисаҳо ва шавқмандии мавзуии кӯдак вобаста аст. Ҳамчунин вобаста ба ин ҳолат мушоҳидаҳоро ба ҳадафмандона(мақсаднок) ва беҳадаф ҷудо намудан мумкин аст.

Озмоиш бошад равандҳои маърифатиеро дар бар мегирад, ки ба пуррагӣ ҳадафмандона сурат гирифта, дар рафти он ба таври сунъӣ, барои ҷавоб ёфтани ба масъалаи ба миён омада, ки ба гирифтани донишҳо ва хulosабарoriҳои нав оварда мерасонад, шароит фароҳам оварда мешавад.

Бояд зикр намуд, ки истифодай озмоиш дар дарсҳои табиатшиносӣ дар самти инкишофи қобилиятҳои маърифатии хонандагони хурдсол аҳамияти калон дошта, имкон медиҳад, ки ҳодисаҳои табиии дар табиат

ба амаломадаро такроран, дар шароити сунъӣ ташкил намуда, бо хосиятҳои объектиҳои табиӣ бо таври ҳаққонӣ шинос шаванд.

Инчунин, озмоишҳо дар аз тарафи хонандагони хурдсол ошкор гардидани таъсири омилҳои муҳити зист ба объектиҳои омӯхташаванда ва ташаккули ҷаҳонбиишион мусоидат карда, боиси баланд гардидани дараҷаи мушоҳидакорӣ ва инкишофи нутқи онҳо мегардад.

Ин ҳусусияти фаъолиятҳои таълимии озмоиширо, ки шавқу ҳаваси маърифатӣ ва қобилияти эҷодии хонандагони хурдсолро инкишоф дода, фаъолияти назариявӣ ва амалии маърифатии онҳоро фаъол гардонида, тафаккур, малака ва маҳорати амалии онҳоро инкишоф медиҳад, аз мадди назар дур мондан мумкин нест.

Яке аз мақсадҳои муҳими корҳои озмоиши таълимӣ дар синфҳои ибтидойӣ, ин шиносонидани хонандагони хурдсол бо фаъолияти тадқиқотӣ ба шумор меравад. Илова бар ин, аз нуқтаи назари талаботи Стандарти давлатии таълим, ки дар дарсҳо истифодаи чорабиниҳои универсалии таълимиро тақозо мекунад, аксари онҳо метавонанд ҳангоми гузаронидани озмоишҳо амалӣ карда шаванд. Озмоиш дар раванди таълим аҳамияти калон дорад, зоро дар рафти он то ҳадди имкон шароите фароҳам меояд, ки яке аз принципҳои муҳими дидактикӣ – фаъолияти бонизоми таълимӣ амалӣ карда шавад. Дар ин ҳолат қӯдак аз объекти ғайрифаъоли таълим ба субъекти фаъоли фаъолияти худ табдил ёфта, мавқеъи субъективии хоси таълими инкишофдиҳандаро ишғол менамояд.

Барои мисол танҳо дар як мавзӯи “Об ва хосиятҳои он” ва ё “Гардиши об дар табиат”, даҳҳо номгӯй корҳои амалӣ озмоиширо дар синф ва ё хона гузаронидан мумкин аст.

Вале пеш аз шарҳи онҳо зарур мешуморем қайд намоем, ки озмоиши таълимӣ, ҳамчун ҷузъи ҷудонопазири раванди таълим бояд ба як қатор принципу талаботҳои дидактикӣ ҷавобгӯй бошад.

Дар заминаи таҳлили ақидаҳои А. Г. Иодко, З. А. Клепинина, М. В. Пакулова, Б. Е. Райков, А. И. Савенков, М. Н. Скаткин, К. П.

Ягодовский ва дигарон талаботи зарини асосиро барои ташкили озмоишҳо тартиб додем:

- а) ҳар як озмоиш бояд ҳадафи худро дошта бошад;
- б) дастури мушаххаси икрои амалҳо бо нишон додани усулҳо ва вақти муайяне, ки корҳо бояд ба пуррагӣ икро мешаванд таҳия гардад;
- в) аз тарафи муаллим санҷидани дараҷаи азхудкуни дастури тавсияшудаи икрои кори озмоишӣ аз тарафи хонандагони хурдсол;
- г) таҷхизот ва асбобу лавозимотро сар вақт рӯйхат намуда тақсим кардан;
- е) муаллим бояд кори озмоиши мустақилонаи хонандагони хурдсолро бодиқкат назорат карда, кумаки методӣ расонад;
- ё) тоза нигоҳ доштани чои кор;
- ж) гузориши мухтасари раванди кори озмоишӣ аз тарафи муаллим пеш аз оғози кор;
- з) қайди раванди кор ва натиҷаҳои озмоиши гузаронидашуда дар дафтар.

Дар сурати дуруст ташкил кардан ва гузаронидани озмоиши таълими ҷӣ дар хона ва ҷӣ дар муассисаи таълими, фаъолияти маърифатии хонандагони хурдсолро фаъол гардонидан мумкин аст, агар онҳо:

- а) дар мавзуъҳое ташкил карда шаванд, ки қӯдаконро ба фикру андеша намудан ва санҷидани ақидаҳояшон водор мекунанд;
- б) бо фаъолияти амалии ҳамарӯзаашон наздик мебошанд;
- в) хусусияти эҷодӣ доранд;
- г) ҳарочоти зиёдро талаб намекунанд.

Агар ҳамаи хонандагонро бо таҷхизот таъмин кардан мумкин набошад ё агар аз ҷиҳати бехатарии хонандагон хавфнок бошанд, муаллим вазифадор аст, ки озмоишҳои намоиширо нишон диҳад. Дар ин ҳолат, мизи кории муаллим бояд ба андозаи 35-40 см аз партаҳои хонандагон баландтар бошад, то ин ки ҳамаи хонандагон дар синф буда рафти озмоишро хуб мушоҳида карда тавонанд.

Бо мақсади фаъол гардонидани мустақилияти фаъолияти маърифатии хонандагони хурдсол ва рушди малакаҳои тадқиқотии онҳо, гузаронидани озмоишҳоро ҳамчун вазифаи хонагӣ додан зарур аст.

Масалан, озмоише, ки исботқунандаи мавҷудияти об дар шакли буғ дар таркиби ҳавои атмосфера мебошад(боришот ба он вобаста аст), ичроиши хеле содда дошта, барои дарки сабабҳои пайдоиши шабнам, борон, қирав ва барф хеле муҳим ба шумор меравад. Омӯзиши хосиятҳои об то дараҷаи мустақилона сурат гирифта, боиси ба фаъолияти таҳқиқотӣ ҷалб гардидани хонандагон мегардад. Омӯзиши хосиятҳои обро ҳамчун ашёи табиӣ дар муқоиса бо хосиятҳои ҳаво ва хок ҳамроҳ гузаронидан мумкин аст.

Аввалин кори амалӣ-озмоиширо дар синфи якум дар мавзуи омӯзиши хосиятҳои оби моеъ гузаронидан лозим аст, зеро дар ин марҳилаи инкишоф доираи тафаккури хонандагон танг буда, тасаввуротҳояшон оиди бисёр ҳодисаҳои табиат ва хосиятҳои моддаҳо маҳдуд аст.

Аз нимсолаи дуюми синфи якум, ки дар хонандагони хурдсол маҳорату малакаҳои хондану нависонидан ба пуррагӣ ҳосил мешаванд, дар дарси табиатшиносӣ ва ё забони модарӣ хосиятҳои об дар таҳта навишта шуда шарҳ дода мешавад. Агар ин кор дар шакли таблитса ичро шавад азхудкуни он сабуктар ва самараноктар мегузарад. Агар хосиятҳои об бо тарзи саволгузорӣ аз худ карда шавад натиҷаи хубтар медиҳад. Зеро ҳамзамон дар баробари об ва хосиятҳои он хонандагон боз бо мағҳуму истилоҳоти зиёди дигаре шинос мешаванд.

Мисол хонандагон дар ин синну сол аксар вақт ба саволи:

Ранги об чӣ ҳел аст?

Об сафед аст! ҷавоб медиҳанд.

Барои ислоҳи ин хато дар рӯи миз, дар ду зарфи шаффофф(зарфҳои пластикии шаффофи 250-500 мл истифода бурдан мумкин аст), об ва ширро (агар шир набошад, як пора бӯрро кӯфта, дар об ҳал намуда истифода бурдан мумкин аст) болои мизи намоишии кории муаллим

гузошта, намунаҳои коғази ранга ва сафедро ба хонандагон тақсим намуда, ранги обу ширро муқоиса мекунанд. Лавҳаҳои шишагин ба шир ва об ғӯтонида шуда, аз паси онҳо коғазҳои ранга гузошта мешаванд. Ин ҳолат боиси хулосабарорӣ дар бораи шаффофият ва бе ранг будани об ба амал меояд. Коғазҳои рангаро аз паси зарфҳои об ва шир гузошта мушоҳида намудан мумкин аст.

Дар кӯдакон тасаввуроте ҳосил мешавад, ки об соф ва беранг буда, он хосияти шаффофият дорад.

Ҳамзамон ба кӯдакон маълум мешавад, ки оби соф бебӯй аст.

Ва ё озмоиши дигар. Дар рӯи мизҳо зарф ва ё колбаҳои шаклан гуногун гузошта мешаванд. Шакли зарфи обро бо шакли колбаҳои шишагин муқоиса намуда аз хонандагони хурдсол ҳоҳиш карда мешавад, ки ба колбаҳо об резанд.

Муаллим: -Чӣ тағиیر ёфт? Фикр кунед! (Бори дигар хотиррасон кардан лозим аст, ки зарфҳо гуногуншакланд).

Аксари хонандагон ҷавоб медиҳанд: Шакли об дигар шудааст.

Озмоишро бо равған, ранг ва дигар моеъҳо идома медиҳем.

Ба зарф пораи санг, чӯб ва металл партофта мешавад. Табиист, ки онҳо бетағиир меистанд.

Бачаҳо бо ёрии муаллим ба хулосабарорӣ менамоянд, ки об ва умуман моеъҳо шакли зарфоро, ки ба он рехта мешавад, мегиранд. Ин хосият танҳо ҳоси моеъҳо буда, дар ҷисмҳои саҳт мушоҳида намешавад. Дар хонандагон тасаввуротхое ҳосил мешаванд, ки об бар хилофи ҷисмҳои саҳт мисли ҳаво дилҳоҳ ковокӣ ва ё ҳолгиро пур карда, шакли ҳудро ба осонӣ тағиир медиҳад.

Ба хонандагони хурдсол супориш медиҳем, ки бо воситай қатрачаконак(пипетка) якчанд қатра обро ба лавҳаи шишагии моил гузошташуда чаконида, дар рӯи шиша ба самти пастӣ майл намуда, лағжида ҷориҷаваии онро мушоҳида намоянд. Ин хосияти обро, тамоми моеъҳо дошта ҳамеша аз баландӣ ба пастӣ ҷорӣ мешаванд. Ин ҷориҷавии обро дар лавҳаи шишагин бо ҷориҷавии ҷуйча, наҳр ва дарё,

оромии оби сатилро бо оромии оби қўл муқоиса намуда мушоҳида намуданро бояд ба хонандагон ҳамчун супориши хонагӣ диҳем.

Озмоиши тағири ҳолатҳои об дар зери таъсири ҳароратҳои гуногун мураккабтар буда, ба назаргири ҳолатҳои бехатариро тақозо менамояд, бинобар ин мо намоиш додани онҳоро аз тарафи муаллим бо иштироки як чанд хонандаи фаъол ва мушоҳидаи тамоми аҳли синф тавсия медиҳем.

Барои мукаммал дарк намудани хосиятҳои об дар назди хонандагон вазифа гузошта мешавад, ки дар бораи ҳодисаҳои табиие, ки бо иштироки об мегузаранд ва ё ба озмоишҳои гузаронидаи онҳо монанданд мавод ҷамъоварӣ намоянд.

Бо ин мақсад ба хонандагон фаҳмонида мешавад, ки то ҳоло ҳамаи хосиятҳои об ба пуррагӣ омӯхта нашудаанд, гурӯҳи зиёди олимон - тадқиқотчиёни хусусиятҳои дигари обро омӯхта истодаанд, шумо низ метавонед дар дарёфти хосиятҳои нав кӯшиш намуда, қашфиётҳои нави илмиро соҳиб шавед. Шумо метавонед аз калонсолон, волидайн, интернет, китобҳо ва ғ. маълумот ҷамъ оварда, дар хона бо об озмоиш гузаронед. Мисол метавонед таъсири байниҳамдигарии обу намак, обу шакар, обу хок, обу рег, обу оҳак, обу рангҳои гуногун, обу равған, обу оҳан, обу алюминий ва ғ. дар озмоиш санцида натиҷаашро хулосабарорӣ намоед.

Дар дарси навбатӣ натиҷаҳои озмоишҳои хонагӣ, оид ба дар об ҳалшавии намак, қанд ва ғ. муҳокима карда мешаванд. Синфро дар шакли мизи мудаввар ороста ба маркази баҳси илмӣ, ки дар ҳар як гӯшааш лаборатория дорад табдил додан мумкин аст. Хонандагон рӯи мизи дар наздаш истодаашон асбобу анҷомҳояшон: зарфҳои об, қошуқчаҳо(аз доруҳои истифодашуда гирифтан мумкин аст), чӯбчаҳои пластикию шишагӣ, қуттиҳои гӯгирд ва ё зарфчаҳои дорувории бо намак, шакар, ва дигар ашёҳо пуркардаовардаашонро (бӯр, хокай дандон, краҳмал, перманганати калий, рег, гил, меҳи оҳанин, сода,

кислотай лиму ва ғ.) гузошта, довталабона озмоиши худро намоиш додани мешаванд.

Натичаи озмоишҳои дар хона ва такроран дар синфхона барои намоиш гузаронидашуда муҳокима гардида, муайян карда мешавад, ки моддаҳои гуногун ҳангоми бо об омехта шудан нест намешаванд(ашё ва моддаҳои дар озмоиш истифодашударо пеш аз озмоиш ва баъд аз он дар тарозу бар кашида хулосабарорӣ намуданро супориш дихед), онҳо дар об мавҷуданд, балки танҳо дар ҳолати дигар, мавҷудияти онҳоро бо ҷашидани об муайян кардан мумкин аст. Баъзеашон ранг, мазза, бӯй ва тунукию шаффофии обро тағиیر медиҳанд.

Фаъолияти мустақилонаи озмоишии хонандагони хурдсол аз рӯи дастури зерин бояд пай дар ҳам гузаранд:

Вазифа: Таъсири байниҳамдигарии моддаҳои ба шумо пешниҳодшударо бо об омӯзед, тахмин намоед, дар озмоиш санцида муқоиса ва хулосабарорӣ намоед.

Амалиёт: озмоишро гузаронида бодиқкат мушоҳида кунед, ки чӣ ҳолат рух медиҳад.

Ҳодисаҳоро мушоҳида намуда, дар бораи хосиятҳое, ки шумо дар об ва моддаҳои дигари дар озмоиш истифодашуда дидед, хулоса бароред.

Моддаҳоро аз рӯи таъсирашон нисбат ба об ба гурӯҳҳо ҷудо намоед.

Дар бораи хосияти ҳалқунандагии об хулосаи маҳсус бароварда, муфассал дар дафтари корҳои амалӣ қайд намоед.

Хулосаҳои худро бо хулосаҳои рафиқонатон муқоиса намуда, зуҳуроти монандӣ ва фарқунандагии онҳоро ошкор созед.

Бояд донед, ки барои исботи фикратон овардани далелҳо ҳатмӣ мебошад.

Минбаъд дар дарсҳои табиатшиносӣ идома додани фаъолиятҳои амалӣ-озмоиширо қатъ намудан мумкин нест.

Баъд аз дар хонандагони хурдсол ҳосил шудани маҳорату малакаҳои oddитарини озмоишгузаронӣ, барои дар онҳо ташаккул ёфтани

тасаввуротҳои мантиқии сабабу – натичавӣ, гузаронидани ҳолати баракси ҳар як озмоишро тавсия додан лозим мебошад.

Мисол, барои барангезиши шавқмандии хонандагони хурдсол ба фаъолияти озмоиши – таҳқиқотӣ ба рӯи лавҳаи шишагин якчанд қатра намакобро чаконида дар офтоб гузоштан лозим меояд. Баъди муддате об бухор шуда дар ҷои он ғурушаҳои намак боқӣ мемонад.

Саволе ба миён меояд: Об кучо шуд? Ин ғурӯшаҳои боқимонда аз кучо пайдо шуд? Чист он?

Барои ба ин савол ҷавоб ёфтани ба бачаҳо иҷозат дода мешавад, ки метавонанд онро ҷашанд(Албатта бо риоя намудани талаботи гигиенӣ).

Хонандагон муайян менамоянд, ки маззаи он шӯр буда, он намак аст.

Масъалагузорӣ карда мешавад: «Оё моддаҳои дар об ҳалшударо аз он чудо кардан мумкин аст?».

Барои ба ин савол ҷавоб ёфтани, бори дигар гузаронидани озмоишҳоро бо об тавсия намудан лозим аст.

Барои ин озмоиши полоиши об супориш дода мешавад (дар лаборатория гузаронида мешавад).

Шартҳои гузаронидани ин озмоиш дар таҳта навишта мешаванд.

Дар натиҷа ҳулосае ҳосил мешавад, ки моддаҳои дар об ҳалшаванда аз коғази полоиши(сачоқчаҳои коғазинро истифода намудан мумкин аст) мегузаранд ва моддаҳои ҳалнашаванда дар филтр нигоҳ дошта мешаванд (азхудкунии пурратари мағхумҳои «моддаи ҳалшаванда», «моддаи ҳалнашаванда», «ҳалшавандагӣ», «маҳлул» ба амал меояд.)

Аз ин рӯ, оби тираво тавассути филтр гузаронида тоза кардан мумкин аст. Баъди гузаронидани озмоиш муаллим бояд супориш дихад, ки натиҷаҳои озмоишро бо ҳодисаҳои воқеии дар ҳаёташон руҳдиҳанда муқоиса намоянд.

Ба хонандагон саволгузорӣ намуда ҳолати проблемавиро ба миён овардан лозим аст, то ин ки фаъолияти ҷӯяндагии онҳоро ташкил намоем.

Барои мисол саволи зерринро мегузорем; "Чаро доги равғанинро бо об шустан мумкин нест?", "Кадом ашёҳо дар кадом моеъҳо ҳал шуда метавонанд?" ва ё "Чаро барои шустани доги равғанин аз собун ва ё дигар маҳсулоти кимиёвӣ истифода мебаранд?"

Чунин масъалагузорӣ намудан, фаъолияти таҳқиқотии қӯдакро таҳрик дода, нерӯи дучандон мебахшад. Борҳо таъкид намудем, ки озмоишҳои таълимӣ бояд дар ибтидо содда ва дар доираи тафаккури қӯдак интихоб гардида, лавозимоти дастрас тавсия карда шавад. Баъди ҳосилшавии маҳорату малакаҳои оддитарини гузаронидани озмоиш, онҳоро мураккабтар намудан мумкин аст.

Дар синфҳои 3 – 4-ум мавзӯи об мураккабтар мегардад. Мисол дар синфи 4-ум, дар мавзӯи «Гардиши об дар табиат», дар ибтидо озмоиши намоиши гузаронида шуда, баъдтар ба озмоиши фардӣ, гурӯҳӣ ва фронталӣ, ки самараи хеле муҳими таълимӣ-тарбиявӣ доранд, гузаштан лозим меояд. Ин мавзуест, ки дар он об дар шаклу ҳолатҳои гуногуни табиӣ мавриди омӯзиш қарор мегирад. Дар ин ҳолат низ, ба миён овардани ҳолати проблемавӣ зарур аст. Онро тавассути гузоштани саволҳои зеррин ба миён овардан мумкин аст:

- оби барфу борон чаро сатҳи заминро ба пуррагӣ ғарқ намекунад?
- чаро об дар рӯи Замин тамом намешавад?
- об дар ҳаво аз кучо пайдо шуда дар шакли барфу борон меборад?
- абрӯҳо аз кучо пайдо мешаванд?
- оби чашма аз кучо пайдо мешавад?
- оби чашма, аз оби дарё бо кадом ҳосиятҳояш фарқ мекунад?
- чаро оби дарё мераваду меравад, вале пастиҳо пур намешаванд?
- об барои растаниҳо ва ҳайвонот барои чи зарур аст?

Мо қӯшиш намудем дар ин ҷо намунаи оддии гузаронидани озмоишро пешниҳод намоем.

Ба қаъри зарфи шишагин як қабати тақрибан 3 см реги дар об хуб тар кардашуда рехта мешавад. Ё ин ки регро хушк резем ва баъд ба он об пошем беҳтар аст(мисли боридани борон). Болои зарф бо шиша пӯшида

(тақлид ба қабати осмон) мешавад. Баъди муддате мо шоҳиди он мешавем, ки дар қабати поёни шиша аввал қабати ҳавр (буғи об дар ҳолати конденсатсияшавӣ-гузаштан аз ҳолати буғӣ ба ҳолати моеъғӣ) пайдо шуда, оҳиста – оҳиста ба қатраҳои об мубаддал гардида, дигар вазни худро дошта натавониста ба зер меафтанд. Агар зарфро болои лавҳаи таҳтагини гармкардашуда гузорем ва ба болои шиши сарпӯш пораи ях ва ё барфро гузорем, ин раванд босуръаттар гузашта, зарф бо буғи ғафси сафед (туман) пур мешавад ва манзараи дохили онро хира мекунад.

Ин модели оддитарини гардиши об дар табиат ба шумор меравад. Ба қӯдакон фаҳмонидан лозим аст, ки бухоршавӣ ҳангоми гарм шудани замин бо нурҳои Офтоб ба амал омада, ҳангоми гармии ҳаво бо гармии замин наздик будан буғи об ноаён мегардад ва агар ногаҳон ҳаво сард шавад туман ҳосил мешавад. Вале дар сатҳи замин ҳаво зуд гарм шуда туман пароканда мешавад. Дар қабатҳои болоии атмосфера, ки ҳаво гарм намешавад ва доимо хунук аст, туман пароканда нашуда ба абр табдил меёбад.

Дар нихояти озмоиш агар ба зарфи озмоишиамон қошуқча ва ё пораи металли дар яҳдон хунук кардашударо ворид намоем боз туманро мушоҳида намуда баъди берун кашидани мебинем, ки сатҳи онро қатраҳои хурди об ва ё ях пӯшонидааст. Ин нишондиҳандай сабаби ба вучудоии шабнам ва қирав дар аввалҳои баҳор ва тирамоҳ ба шумор меравад.

Чунин пайдарҳамии мантиқии омӯҳтани хосиятҳои об имкон медиҳад, ки дар хонандагони хурдсол донишҳои амиқи бонизом ҳосил гардида, маҳорату малакаҳои таҳқиқотӣ озмоишиашон ба одат табдил ёбад.

Ҳар яке аз ин озмоишҳоро барои гузаронидан дар хона тавсия намудан мумкин аст.

Дар асоси гуфтаҳои боло, мо муҳтасаран талаботи зеринро барои супоришҳои таҳқиқотӣ-озмоишии хонагӣ таҳия намудем:

- риояи ҳатмии техникаи бехатарӣ;
- ҳарочоти ҳадди ақалли моддӣ;
- соддагӣ ва осонии икроиш;
- барои ҳосилшавии тасаввуротҳои илмии табиатшиносӣ аҳамият дошта бошанд;
- имконпазирӣ ва озодона назорат карда тавонистани раванди озмоиши таҳқиқотӣ аз тарафи муаллим;
- мавҷудияти хислати эҷодкорӣ;
- огоҳ будани волидайни кӯдак аз машгулиятҳои озмоиши мегузаронидагии фарзандашон (барои назорати ҳолати бехатарӣ ва дар ҳолатҳои зарурӣ маслиҳат додан ва кумак намудан).

Хулоса вазифаи дидактикаи озмоиши чуқуртар донистани воқеяят ва аз худ кардани донишҳои илман асоснок, ҳосил шудани тасаввурот ва ҷаҳонбинии илмӣ дар бораи ҳодисаҳои табиат ва ташаккул додани маҳорату малакаҳои истифодабарии донишҳои гирифташуда дар фаъолияти амалий мебошад, ки дар маҷмуъ таҳкурсии асосии салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандагони хурдсолро ташкил менамоянд.

Аҳамияти умумипедагогии озмоиши таълимӣ аз он иборат аст, ки дар раванди гузаронидани онҳо ягонагии ташаккул ва инкишофи дониш, малака ва маҳорати хонандагони хурдсол таъмин карда мешавад, ки минбаъд барои ташаккули салоҳиятҳои таҳқиқотии метапредметиашон мусоидат ва кумак менамоянд.

Айни замон фаъолияти муалими синфҳои ибтидой танҳо дар доираи ба шогирдон додани дониш ва ташаккул додани маҳорату малакаҳо таълимӣ маҳдуд нашуда, ҳамчунин дар фаъолияти касбии ў, дар хонандагони хурдсол ташаккул додани қобилияти мустақилона гузоштани мақсадҳои таълимӣ, таҳияи василаҳои расидан ба онҳо, назорат ва баҳодиҳии дастовардҳои худ, ба ибораи дигар дар онҳо ташаккул додани қобилияти худомӯзӣ ва хулосабарорӣ, аз самтҳои афзалиятнок ба шумор меравад. Худи хонандаи хурдсол бояд ба

таҳиягар, нақшакаш ва татбиқкунандаи раванди таълим мубаддал гардад.

Ин имкон медиҳад, ки фаъолияти таҳқиқотии қӯдак ба як низоми муайян даромада, минбаъд ба одат табдил ёбад.

Олимон Г. М. Бобизода, Т. Ё. Гулов ва А. М. Утилова ба хулосаҳои С. Л. Рубинштейн такя намуда, фаъолияти ибтидоии таҳқиқотиро ҳамчун рефлекси мақсадноки донистагирӣ муайян намудаанд [21;193]. Яъне самаранокии фаъолияти таълимӣ - таҳқиқотии хонандаи хурдсол пеш аз ҳама аз интихоби мавзӯъ, дараҷаи мураккабии он, дарккунии проблема ва ҷустани роҳи ҳал, аз дараҷаи инкишофи қунҷкобии онҳо вобаста аст. Қунҷкобӣ, ин дараҷаи нисбатан баландтари шавқмандии маърифатӣ буда, «-ин қӯшидан ба таҳлили нисбатан ҷуқури ҳодисаҳо, ки ба дарки қонуниятҳои нави номаълум нигаронида шудаанд, мебошад» [21, 235].

Таҳқиқотҳо нишон медиҳанд, ки қунҷкобӣ дар хонандагони синфҳои ибтидой то як андоза нисбати хонандагони синфҳои болоӣ зиёдтар ба мушоҳидатар мерасад.

Фаъолиятҳои таълимӣ-таҳқиқотии хонандагон дар заминаи донишҳои умумӣ ва маҳорату малакаҳо амалий гардида самаранокиашон аз дараҷаи рушди онҳо вобаста аст. Фаъолияти таҳқиқотие, ки дар синфҳона мегузарарад, бештар ҳосияти расмиятчигӣ - авторитариро гирифта мустақилияти қӯдакро маҳдуд мегардонад. Ҳамон вақт, фаъолияти таълимӣ-таҳқиқотии қӯдак самаранок мегардад, ки дар раванди он ҳудро комилан мустақил эҳсос намуда, танҳо дар ҳолати зарурӣ барои ёрӣ ва роҳнамоӣ ба муаллим ва калонсолон муроҷиат намояд. Яке аз омилҳои рушддиҳандаи тафаккур муқоисанамоии маълумот, таҳлил ва коркарди натиҷаҳои таҳқиқот аст, ки бештар ба қӯдак додани мустақилият дар раванди гузаронидани фаъолиятҳои озмоиший-таҳқиқотӣ таъмин менамояд.

Дар самти фаъолиятҳои озмоиший, олимон Л. С. Виготский, Л. В. Занков, П. Я. Галперин, А. А. Смирнов, В. В. Давидов, Б. Г. Ананев, А.

Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Н. А. Менчинская, А. А. Люблинская, Д. Б. Элконин, Н. Ф. Тализина, Е. Д. Дементева ва дигарон корҳои назаррасеро анҷом додаанд. Махсусан оиди назарияи инкишофи мустақилияти кӯдак дар раванди озмоишҳо дар синфҳои ибтидой, фаъолияти амалии Л. В. Занков, М. Н. Скаткин, Б. Г. Ананев ва А. И. Сорокина бисёр муҳим аст.

Табиатшиносии дар синфҳои ибтидой омӯхташаванда, фанни муқаддимавӣ барои аксари фанҳои равияи табиӣ ба шумор рафта (А. Я. Герд, Л. Н. Никонов, Б. Е. Райков, Л. С. Севрук, М. Н. Скаткин, Н. А. Риков, З. А. Клепинина, А. А. Плешаков, А. И. Савенков ва ғ.), дараҷаи азхуднамоии фанҳои биологӣ, география, физика, химия, астрономия ва ҳатто иқтисодиёт аз дараҷаи маҳорату малака ва салоҳиятҳое вобаста аст, ки дар раванди таълими он ҳосил шудаанд.

Мушоҳида ва озмоишҳо ба кӯдак имкон медиҳанд, ки қонуният ва алоқамандиҳои байниҳамдигарии ҳодисаҳои табиатро возеху равшантар аз худ намуда, раванди ба таҳриқдароии фаъолият ва мустақилияти фикрии ӯро суръат бахшад (Верзилин Н.М., Данилов М.А., Есипов Б.П., Клепинина З.А., Скаткин М.Н., Шукина Г.И. ва диг.).

Масъалаи истифодаи озмоиш дар раванди таълими табиатшиносии синфҳои ибтидой ҳанӯз аз асри XIX сар карда мавриди омӯзиш ва таҳқиқи олимон–методистонии табиатшинос В. П. Вахтеров, А. Я. Герд, П. А. Завитаев, С. А. Павлович, А. П. Пинкевич, В. В. Половцов, И. И. Полянский, Б. Е. Райков, Л. С. Севрук, К. П. Ягодовский, ва дигарон қарор гирифта буд. Ҳамчунини проблемаи зикргардида мавзуи таҳқиқи корҳои диссертационии В.А. Бернотас, М. Д. Бойправ, Б. С. Добржитский, М. И. Радзиевская, А. Содиқов, Т. А. Пушкирев, Р. Ф. Мейер ва дигарон қарор гирифта аст, ки онҳо дар пешрафти методикаи таълими фанҳои табиатшиносӣ нақши боризеро бозидаанд.

Мавриди баҳс нест, ки методи мушоҳида ва озмоиш, яке аз методҳои асосӣ ва самараноки омӯзиши табиатшиносӣ дар синфҳои ибтидой, таъминкунандай азхудкунии чуқур ва мустаҳками донишҳо, инкишофи

фикронӣ ва нутқ, мустаҳкамшавии хотира, мушоҳидакорӣ ва дигар сифатҳои арзишнокӣ шахсият ба шумор рафта, ба ташаккул ва инкишофёбии маҳорату малака ва салоҳиятҳои таҳқиқотӣ-таълимӣ оварда мерасонад. Ҳамзамон бояд қайд намоем, ки омӯзиши фаъолияти муаллимони сифҳои ибтидой дар самти ташкили мушоҳида ва озмоишҳо аз фанни табиатшиносӣ, нишон медиҳанд, ки дар самти ташкили озмоишҳои мустақилонаи онҳо диққати кам дода мешавад. Зоро натиҷаи санчиши сифати азхуднамоии донишҳо ва ҳосилшавии маҳорату малакаҳо нишон медиҳад, ки онҳо нокифояанд.

Мафҳуми маҳорат ва малака дар радифи дониш аз категория ва ҳадафҳои асосии таҳсилот ба шумор рафта, ҳамзамон заминай асосии ташаккули салоҳиятҳо шуморида мешавад.

Таҳлили адабиётҳои бешумори психологӣ - педагогӣ, ки ба масъалаи кушодани моҳияти мафҳуми маҳорат бахшида шудаанд, ба мо нишон дод, ки дар шарҳи ин масъала фикри ягона мавҷуд нест.

Дар Лугати тафсирии истилоҳоти педагогика оварда шудааст, ки «Маҳорат – фаъолияти бошууронаи дар амал истифода бурдани донишҳои ҳосилшуда мебошад» [107].

Дар Энциклопедияи педагогии Россия, бошад, маҳорат – ин аз худ кардани роҳҳои иҷрои амалҳо мебошад, ки дар маҷмуъ донишҳои ҳосилгардида ва малакаҳо таъмин менамоянд [156].

И. С. Якиманский бошад, маҳоратро ҳамчун раванди азхудкунии технологияи фаъолият, асос гузоштан, назорат, баҳогузорӣ ва ислоҳ намудани хатогиҳо муайян намудааст[215].

А. В. Усова бошад, чунин меҳисобад, ки маҳорат – ин имконияти иҷрои амалҳо дар мувоғиқат бо мақсад ва шароите мебошад, ки субъект қарор дорад[192].

Маҷмуи маҳоратҳое, ки дар зинаи аввали таҳсилот ҳосил мешаванд (ташкилӣ-амалӣ, ҷустуҷӯйӣ, ахборотӣ ва рефлексивӣ) барои фаъолиятҳои таҳқиқотӣ-озмоишии хонандагон ҳамчун таҳкурсӣ ба шумор мераванд. Ташаккул ва инкишоф додани маҳорату малакаҳои

таҳқиқотии кӯдак ва ҷалб намудани он ба фаъолиятҳои таҳқиқотӣ аз синни хурди таҳсилот зарур аст зеро, ки дар ин давра ҳусусиятҳои психология - физиологии кӯдак ба ҳосил қунонидани ҷаҳонбинии илмӣ дар асоси қунҷкобӣ ва ҳассосияти баландаш ба амал меояд.

Маҳоратҳое, ки дар раванди фаъолиятҳои таҳқиқотӣ, дар синфҳои ибтидой ташаккул мейёбанд, барои фаъолиятҳои донишомӯзии универсалии ҳонандагон ҳамчун таҳкурсӣ хидмат намуда, барои ташаккулёбии салоҳиятҳое, ки ба инкишофёбии шахсияташон ва аз ҳудкардани донишҳои нав заруранд мусоидат менамоянд. Бо мақсади ташаккулёбӣ ва инкишофи маҳорату малака ва салоҳиятҳои таҳқиқотии ҳонандагони хурдсол, коркарди назариявию методологии татбиқи ин равандро дар синфҳои ибтидой ва муайян кардани меъёрҳои баҳогузории дараҷаи инкишофи онҳоро дар ҳонандай хурдсолро зарур донистем.

Барои пайгирии динамикаи рушди маҳорату малакаҳо ва салоҳиятҳои таҳқиқотии ҳонандагони хурдсол ва баҳогузории дараҷаи ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотии онҳо, муайян кардани нишондиҳандаҳои меъериини онҳо зарур аст. Пеш аз он, ки меъёрҳои муайянкуни дараҷаи ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотиро муайян намоем, бояд меъёрҳои дараҷаи ташаккулёбии маҳорау малакаҳои таҳқиқотиро бозомӯзӣ намоем.

Айни замон дар адабиётҳои психология-педагогӣ як қатор маълумотҳоро оиди меъёрҳои муайяннамоии сатҳи ташаккулёбии маҳорату малакаҳои таҳқиқотӣ воҳӯрдан мумкин аст, ки саҳеҳтаринашонро дар зер меорем.

Барои баҳогузорӣ намудан ба дараҷаи ташаккулёбии маҳоратҳои таҳқиқотии ҳонандагони хурдсол А. И. Савенков истифодаи меъёрҳои зеринро пешниҳод мекунад:

- 1) амалан тайёр гардидани кӯдак ба гузаронидани таҳқиқот;
- 2) пешниҳод намудани вариантҳои гуногуни гузаронидани таҳқиқот;
- 3) дар рафти фаъолияти таҳқиқотӣ нишон додани мустақилият;

4) вақте, ки барои гузаронидани таҳқиқот сарф шудааст [161].

А. В. Леонович дар заминаи фаъолиятҳои таҳқиқотии хонандагони наврас меъёрҳои зеринро барои муайян кардани дараҷаи ташаккулёбии маҳорату малакаҳои таҳқиқотӣ муайян намудааст [100]:

1) аз рӯи хусусияти муҳокимаронӣ ва хулосабарорӣ, ки дар раванди фаъолиятҳои таҳқиқотӣ мушоҳида мешаванд: маҳорати ташкил карда тавонистани муҳокима, кашида тавонистани нақшаҳои нави озмоиш барои санҷидани таҳмину фарзияҳо, маҳорати ёфтани роҳҳои самарабахши ҳалли мушкилӣ;

2) аз рӯи дараҷаи мустақилияти хонандагон: таҳқиқотҳое, ки дар таҳти назорати бевоситаи муаллим мегузараанд; таҳқиқотҳое, ки дар асоси гузориши назария ва масъала дар ҳамкорӣ бо муаллим гузаронида мешаванд; гузориши мустақилонаи проблема ва гузаронидани таҳқиқот;

3) аз рӯи мураккабӣ ва миқдори мағхумҳои истифодашуда: истифодаи мағхумҳои ягонаи мушаҳас барои ташкили муҳокима, хулосабарорӣ; истифоди донишҳое, ки хангоми омӯзиши мавзуи муайян ва ё мавзуъҳои гуногун аз худ карда шудаанд.

Барои муайян кардани дараҷаи ташаккулёбии маҳоратҳои таҳқиқотӣ,

А. А. Молдажанова аз меъёрҳои зерин истифода намудааст [118]:

- 1) пурагии иҷрои амалҳо;
- 2) дараҷаи мустақилият дар истифодаи маҳоратҳо;
- 3) асоснокии муҳокимарониҳо ва баҳогузории амал.

В. П. Бударкевич меъёрҳоро чунин муайян намудааст:

- 1) дараҷаи мустақилият, ки ба сатҳҳои гуногун ҷавобгӯй аст;
- 2) фаъолияти эҷодӣ, ки нишондиҳандай дараҷаи алоқамандии қӯдак ба кори иҷро мекардагиаш аст;
- 3) дараҷаи шавқмандии қӯдак, ки дар миқдор ва хусусияти саволҳои дар раванди фаъолияти таълимӣ медодагиаш зоҳир мешавад.

Корҳои таҳқиқотии Г. В. Макотрова, ки ба меъёрҳои арзёбии дараҷаи инкишофи фарҳанги таҳқиқотии хонандагон баҳшида шудааст, ҷолибтар ба назар мерасад:

- 1) шавқмандī ба таҳқиқот;
- 2) шеваи илмии фикрронии хонанда;
- 3) тайёрии технологī ба таҳқиқот;
- 4) фаъолияти эҷодии фардии кӯдак;
- 5) дараҷаи шиносой бо таърихи илм ва проблеммаҳои муосири он [110].

Дар асоси таҳлилҳои адабиётҳои психологӣ - педагогӣ (В. П. Бударкевич, В. В. Давидов, А. В. Леонтович, О. И. Митрош, Л. Г. Петерсон, А. И. Савенков, Н. А. Семенова) ва таҷрибаи хеш мо меъёрҳои зеринро оиди тавсифи дараҷаи ташаккулёбии маҳоратҳои таҳқиқотии хонандагони хурдсол муайян намудем:

- шавқмандии хонандагон ба фаъолиятҳои таҳқиқотӣ;
- тайёрии хонандагон ба амалинамоии маҳоратҳои таҳқиқотӣ;
- дараҷаи мустақилият дар фаъолиятҳои таҳқиқотӣ-ҷӯяндагӣ;
- нишон додани муносибатҳои ғайристандартӣ ба таҳқиқот.

Шавқи кӯдак ба фаъолиятҳои таҳқиқотӣ гуфта, дар хонандагони хурдсол, дараҷаи хоҳиши гузаронидани таҳқиқотро дар назар дорем. Шавқмандī ба фаъолият, аз рӯи ақидаи олимон (В. В. Давидов, И. А. Зимняя, А. Н. Леонтьев, Н. А Семенова), барои фаъолияти таҳқиқотӣ зарурияти маҳсус дошта, кӯдакро ба амал намудан водор менамояд ва ё шавқмандī ба низомдарорандай иҷроиши амалҳо буда, таҳриқдиҳандай суръати амали таҳқиқотӣ ба шумор меравад [51; 67; 98; 130; 171].

Ниёз ба дониш, рефлекси асосии таҳриқдиҳандай таҳқиқот буда, барои ташаккулёбии шахсияти кӯдак бисёр зарур аст.

Ба ақидаи А. С. Обухов ва А. Н. Подляков ташаббуси таҳқиқотӣ аз шартҳои таҳриқдиҳандай шавқмандии кӯдак ба таҳқиқот мебошад, ки ба бадастоварии донишҳо ва тасаввуротҳои нав нигаронида шудааст [136; 147].

Таҳлили адабиётҳое, ки ба кушодани масъалаи ниёзҳои маърифатии кӯдак бахшида шудаанд (Л. С. Виготский, В. В. Давидов, А. М. Матюшкин, В. В. Сериков, Д. Б. Элконин, И. С. Якиманская ва диг.) ба

мо имкон доданд, ки шароити пайдошавии шавқи хонандаи хурдсолро ба гузаронидани таҳқиқот, хусусияти хоҳиши мустақилона омӯхтани мавзуъҳои шавқовар, иштироки фаъолонаи қӯдак дар фаъолиятҳои таҳқиқотиро муайян намоем [36; 35; 51; 113; 174; 212; 215].

Тайёр гардидани хонандагон ба татбиқи маҳоратҳои таҳқиқотиашон, дараҷаи аввалини ташакулёбии салоҳияти таҳқиқотиашон мебошад. Ин хусусияти онҳо дар маҳоратҳои ҷӯяндагӣ, ташкилотчигӣ, ахборотӣ ва рефлексивии қӯдак таҷассум меёбад. Маҳоратҳои зикргардида, дар хонанадагони синфҳои ибтидой, дар раванди фаъолиятҳои маҳсуси ташкилкардашудаи беруназсинфӣ бомуваффақият ташаккул меёбанд. Дараҷаи тайёрии хонандагони синфҳои ибтидой, дар амалинамоии маҳоратҳои таҳқиқотиашон, дар раванди таҳқиқот, дар шакли озмоишҳои хонагӣ, аз дараҷаи ташакулёбии маҷмуи маҳоратҳое вобаста аст, ки имконияти гузаронидани корҳои мустақилонаи ба синну солашон мувофиқро медиҳад ва дар муаррифии натиҷаҳои кори таҳқиқотӣ таҷассум меёбад. Барои баҳогузории дараҷаи ҳосилшавии муносибатҳои гайристандартӣ дар таҳқиқоти озмоишӣ дар хона, олимон (Леонтович А. В., Обухов А. С., Фомина Л. Ф., Лернер И. Я., Савенков А. И.) ҳосиятҳои зеринро пешниҳод намудаанд:

- асолат (қобилияти пешниҳоди навгонӣ, ки аз чизи маълум буда олитар аст);
- ҷолоқӣ (қобилияти зуд барқарор намудани робита, ёфтани роҳи ҳали мушкилӣ);
- маҳсулнокии фикрӣ (қобилияти коркарди миқдори зиёдтари идеяҳо) ва қобилияти дарёфти ҳали мушкилиҳо [4; 102; 162].

Ақидаҳои ин олимонро таҳлил намуда, бо назардошти хусусиятҳои синнусолии хонандагони хурдсол, барои муайян ва арзёбӣ намудани сатҳи ташакулёбии маҳоратҳои қӯдак, дар шароити гайристандартӣ ба назар гирифтани ҷиҳатҳои зеринро зарур мешуморем:

- асолати мавзуъҳои интихобшуда;

- ҳалли ғайримаъмулии проблема;
- шакли пешниҳод ва ё муаррифии натиҷаҳои таҳқиқоти озмоиши мустақилона дар хона;
- интихоб ва коркарди роҳҳои ҳали маъалаҳои гузошташуда;
- дараҷаи иҷрои мавзуи озмоиши таҳқиқотӣ.

Ба тавсифоти олимон, оид ба ҳосилшавии қобилиятҳои рафъи гайристандартии мушкилӣ ва имкониятҳои хонандагони хурдсол барои гузаронидани таҳқиқоти озмоиши дар хона ва таҷрибаи шахсиамон такя намуда, ҳосилшавии қобилиятҳои рафъи гайристандартии мушкилотро барои гузаронидани таҳқиқот дар кӯдак чунин муайян намудем:

- қобилияти мустақилият ва эҷодкорӣ дар интихоби мавзуъ;
- қобилияти интихоб ва коркарди методи нисбатан самаранок ва камхарчи гузаронидани озмоиши мустақилона дар хона;
- қобилияти аз мавқеъҳои гуногун нигаристан ба мушкилии ба миёномада;
- г) қобилияти муаррифии натиҷаҳои таҳқиқоти озмоиши.

Қобилияти мустақилона ба амалҳои ҷӯяндагӣ-таълимӣ даст задан, дар раванди гузаронидани озмоишиҳои мустақилона дар хона ва маҳорати танзим карда тавонистани амалҳои худ, аз тарафи хонандагони хурдсол, марҳилаи ибтидоии ташаккули салоҳиятҳои таҳқиқотӣ ба шумор меравад.

Ба ақидаи А. И. Савенков, мустақилияти фикрию амалӣ ва нерӯмандии ботинии кӯдакро, бо боварӣ ҳамчун сифати олии шахсият, – мустақилият номидан мумкин аст.

А.Н. Поддяков бошад, қобилияти мустақилона гузоштани мақсадҳои таҳқиқотӣ-озмоиширо аз тарафи кӯдакони синни хурди таҳсилот ба «коркарди мустақилонаи усулҳои фаъолият, ки барои амалинамоии ин мақсадҳо, истифода ва ё соҳтани олотҳои гуногуни таҳқиқотӣ равона кардашуда» тавсиф намудааст [147 с. 20].

Хусусиятҳои хонандагони синнфҳои ибтидоиро ба назар гирифта, хотиррасон менамоем, ки онҳо дар фаъолиятҳои озмоиши-таҳқиқотии мустақилонаашон дар хона (интихоби мавзуъ, мақсадгузорӣ, усули кор) ба

ёрии амалии бонизоми муаллим эхтиёч доранд. Ҳангоми аввалин амалҳои озмоишӣ - таҳқиқотии санчишӣ ёрии муаллим зарур буда, минбаъд вақте ки сатҳи инкишофи маҳоратҳои таҳқиқотӣ баландтар мешаванд, ҳачми ёрии амалий бояд маҳдуд гардад. Ҳамин тавр, қобилияти кӯдак ба амалҳои озмоиши мустақилона, ҳангоми ташкил намудани фаъолиятҳои таҳқиқотӣ аз хусусиятҳои гузориши проблема, чустани методҳои таҳқиқотии он, таҳияи фарзия, гузоштани мақсад ва хуносабарорӣ бе ёрии дигарон вобаста аст.

Барои муайян намудани сатҳи ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандагон, мо таҳқиқотҳои диссертационии А. Г. Иодко, Е. А. Козлова, Г. В. Макотрова, А. А. Миршоев, О. Г. Проказова, Е. В. Кочановская, В. Н. Литовченко ва Н. А. Семеноваро таҳлил намудем [73; 85; 89; 104; 110; 117; 171].

Миршоев А. А. ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотиро дар сатҳҳои зерин муайян намудааст:

а) якум сатҳи паст, ки хосиятҳои шавқмандии нофаъол, пастии савияи дониш, нотамом ичро намудани амалиётҳо дар рафти гузаронидани таҳқиқоти мустақилона;

б) дуюм сатҳи миёна, ки бо хусусиятҳои муносибати шавқмандона ба супоришҳои таҳқиқотӣ, вале нопурагии ичроиши пайдарҳамии амалиётҳо, саҳлангорӣ дар икрои руқиҳои алоҳидаи таҳқиқот;

в) сеюм сатҳи олий, ки бо хусусиятҳои фаъол будан, мустақилият, боақлона ва пурра ичроиши амалҳои таҳқиқотӣ, маҳорати ёфтани роҳҳои самарабахш ва сермаҳсули ичроиши амалҳои таҳқиқотӣ [117].

В. Н. Литовченко дараҷаҳои зерини ташаккулёбии маҳорату малакаҳои таҳқиқотиро ҷудо намудааст:

а) дар сатҳи аввал хусусиятҳои бенизомӣ дар фаъолияти таҳқиқотӣ, ичроиши таваккалии кор мушоҳида гардида, кӯдак мустақилона мавзуи озмоиши таҳқиқотиро гузошта, онро ичро карда наметавонад.

б) сатҳи дуюм аз сатҳи миёна пасттар буда, сатҳи ибтидоии ҳосилшавии маҳоратҳо номида шудааст. Дар ин сатҳ хонандагон

амалҳои оддии таҳқиқотиро, дар рафти озмоиш ба монанди мушоҳида намудан, муқоисаи далелу ҳодисаҳо, алоқамандиҳои сабабу-натиҷавии ҳодисаҳоро ёфта дар асоси онҳо хулосабарорӣ карда метавонанд;

в) сатҳи сеюм, ки дараҷаи миёна ҳисобида мешавад ҳамчун дараҷаи маҳдуди ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотӣ муайян гардида аст. Дар ин сатҳ маҳоратҳои муайян намудани мақсади озмоиши таҳқиқотӣ, дарки алоқамандии байни далелҳо ва ҳодисаҳо, таҳлили илмӣ дар асоси донишҳои гирифташуда, ба нақшагирии озмоиш барои исботи таҳмину фарзияҳои пешниҳодгардида, гузаронидани озмоиш ва хулосабарорӣ ҳосил мешавад;

г) сатҳи чорум аз дараҷаи миёна болотар буда, сатҳи ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотӣ ҳисобида мешавад ва ба он шавқмандии баланд ба фаъолиятҳои таҳқиқотӣ-озмоиши, фаъолиятҳо дар асоси донишҳои амиқ ба амал меоянд, мақсаднокии таҳқиқот ва дар таркиби фаъолиятҳо асолати илмӣ мушоҳида мешавад;

д) сатҳи панҷум, ки ҳамчун дараҷаи баланди ҳосилшавии салоҳият номида шудааст, дар он таҳқиқотҳо бомуваффақият гузашта, дараҷаи баланди донишҳои назариявӣ, шавқмандии баланди донишомӯзӣ, асоснок будани қарорҳо, мақсаднокии амалҳо, нишон додани муносибати эҷодкорӣ, асилии хулосабарорӣ мушоҳида мегардад [104].

Аз хулосаҳои таҳлили натиҷаҳои иҷроиши супоришиҳои характери таҳқиқотӣ доштаи хонандагон, Иодко А. Г. марҳилаҳои зерини ташаккулёбии салоҳиятҳоро пешниҳод менамояд:

1) марҳилаи ибтидой - дар иҷрои амалҳои оддӣ душворӣ қашида, бе ёрии амалии муаллим, ташаббусе нишон намедиҳанд ва оиди тасаввуротҳо ва мағҳумҳои истифодашаванда гоҳе баҳс ва муҳокимаронӣ мекунанд;

2) марҳилаи якум - амалҳои оддии таҳқиқотиро, бо истифода аз донишҳои оиди мавзуъ гирифташон иҷро карда, аз рӯи дастуралӣ кор карда метавонанд;

3) марҳилаи дуюм - ҷузъҳои алоҳидаи фаъолияти таҳқиқотиро мантиқан бо яқдигар алоқаманд карда, дар таҳти роҳбарии муаллим ва ё калонсолон кори таҳқиқотиро барои исботи фарзияу тахмини пешниҳодшуда ичро қунанд ҳам, мустақилона хulosабарорӣ ва ҷамъбаст карда наметавонанд;

4) марҳилаи сеюм - бо таври комплексӣ истифода намудани маҳоратҳои таҳқиқотӣ, ичрои таҳқиқотҳои ба яқдигар монанд бо роҳбарии муаллим, ба нақшагирии кор барои санчиши мустақилонаи фарзияи гузошташуда, дарёғти роҳои самарабахши таҳқиқи проблема мушоҳида мешавад [73].

Л. П. Козлова марҳилаҳои зерини ташакулёбии маҳоратҳои эҷодӣ - таҳқиқотиро нишон дода аст:

1) якум – мушаххассан ҳал карда тавонистани супоришҳои озмоиший бо ҷузъиёти эҷодкорӣ;

2) дуюм – мустақилона ҷустани сабабҳои баамалоии проблемаҳои додашуда;

3) сеюм – эҷодкорона ичро намудани супоришҳои озмоиший, ки муаллим додааст;

4) чорум – (олӣ) аз тарафи хонандагон мустақилона гузоштани мақсади фаъолияти таҳқиқотӣ-озмоиший, дарёғти проблема ва ҳали мустақилонаи он [85].

Ба фикри мо марҳилаҳои ташакkulёбии салоҳиятҳои таҳқиқотии пешниҳодшуда дар хонандагони синфҳои ибтидой бо банаҳаргирии ҳусусиятҳои физиологӣ - психологии ин синну сол мегузаранд. Ва дар ин мавқеъ зарур доностем, ки дараҷаҳои ташакkulёбии салоҳиятҳои таҳқиқотиро дар синфҳои ибтидой фароҳтар омӯхта, пешниҳод намудан зарур аст. Дар ин ҷой ақидаи Е. В. Кочановскаяро оиди муайяннамоии сатҳи ташакkulёбии салоҳиятҳои таҳқиқотӣ дида мебароем, ки ба назар андаке дигаргунатар мерасад. Дар тавсифи дараҷаҳои ташакулёбии маҳоратҳои таҳқиқотӣ-озмоиший, муаллиф инкишофёбии амалҳои зеҳнӣ, муносибати хонандаро ба ин навъи фаъолият, нишондиҳандаи сатҳи

мустақилиятро дар ичрои вазифаҳои таҳқиқотии супоридашударо ба назар гирифтааст. Ўсатҳҳои зерини ташакулёбиро муайян намудаст:

1) якум – дар хонандагон мушоҳида нагардидани маҳорати ташкил кардани фаъолиятҳои мустақилонаи маърифатӣ-ҷӯяндагӣ ва кор бо адабиёту дастуралмалҳо, инкишоф наёфтани ичрои зина ба зинаи супоришҳо;

2) дуюм – кӯшиши хонандагон барои ба даст овардани мақсадҳои содда, нишон додани хушзвавқӣ ба супоришҳое, ки устувориро талаб намекунанд, ба нақшагирии фаъолияти худ бо роҳбарии муаллим, набудани қобилияти чустани роҳи ҳалли масъала;

3) сеюм – маҳорати мустақилона ташкил намудани таҳқиқот, гузориши масъалаҳои проблемавӣ, инкишоф додани донишҳо ва санҷидани онҳо дар ҳолатҳои нав, қобилияти баҳогузории проблемаи гузошташуда [89].

Дараҷаи ташакулёбии фарҳангӣ таълимӣ - таҳқиқотии хонандагонро мавриди истифодаи озмоишҳои мустақилона Г. В. Макотрова дар зинаҳои мутобиқшавӣ, тазаккурнамоӣ (репродуктивӣ), эвристикӣ ва эҷодӣ муайян кардааст.

1) дараҷаи мутобиқшавӣ ва ё мутобиқшавӣ – шавқмандии ноустувор ба корҳои таҳқиқотӣ, набудани нақша, дараҷаи пасти фаъолияти таҳқиқотӣ;

2) дараҷаи эхёшавӣ (репродуктивӣ) – шавқмандии устувор ба таҳқиқот, хоҳиши фаъолият дар ҷамъияти илмии хонандагон, шавқ ба чустани роҳҳои нави ҳалли вазифаҳои таҳқиқотӣ;

3) дараҷаи эвристикӣ – мақсаднокӣ, истифодаи илмии методҳои таҳқиқотӣ, кӯшидан ба ҳалли вазифаҳои таҳқиқотии ғайристандартӣ, таҳлили дастовардҳо;

4) Дараҷаи эҷодӣ – муносибати арзишноки маърифатӣ, дараҷаи баланди маҳсулнокии таҳқиқотӣ-таълимӣ, нишон додани фаъолияти эҷодӣ [110].

Ҳамин тавр, дарацаҳои муайяннамудаи Г. В. Макотрова ташакулёбии пайдарҳами фарҳанги таълимӣ - таҳқиқотиро таҷассум намуда аст. Чунин муайянкуни дарацаҳои ҳорсилшавии салоҳиятҳои таҳқиқотии хонадагон ба фикри мо на танҳо барои хонандагони зинаҳои болоии таҳсилот, балки барои хонандагони хурдсол ҳам мувоғиқ аст. Як қатор ҷузъиёти иникоскунандай ҳусусиятҳои синну солии хонандагони хурдсолро ба назар гирифта ба ҳулосаҳои зерин меомен:

- фаъолияти маърифатӣ мақсаднокона баҳогузорӣ ва асоснок гардида, ҳоҳиши ба даст овардани донишҳои нав ҳосил мешавад;
- дар муносибат бо хонандагони синфҳои ибтидой бо шеваи илмӣ сухан рондан аз манфиат ҳолӣ нест;
- сифат ва натиҷаи кор аз дараҷаи дониш ва маҳоратҳои таҳқиқотии хонанда вобаста аст (ба нақшагирӣ, истифодаи методҳои таҳқиқотӣ ва ғ.).

Адабиётҳои соҳавиро М. В. Кларин, А. И. Савенков, Е. А. Шашенкова ва Л. П. Хуторская таҳлил намуда ташакулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотиро чунин пешниҳод мекунанд:

- проблемаро муаллим мегузорад, вале роҳи ҳалашро бояд мустақилона хонанда ҷӯяд. Яъне баррасии проблема, ҷустани методҳо ва қарор бароварданро бояд хонанда мустақилона иҷро намояд.

Дар корҳои таҳқиқотии Н. А. Семенова дарацаҳои зерини салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандагони хурдсол нишон дода шудааст:

- 1) оғозёбӣ, ки дар асоси таҷрибаҳои фардии одии қӯдак ҳосил шудааст;
- 2) ибтидой – бо нишон додани шавқмандӣ ба гузаронидани таҳқиқот, фаъолият аз рӯи намуна;
- 3) самаранокӣ – ба муайян кардани донишҳо оиди фаъолиятҳои таҳқиқотӣ нигаронида шуда, маҳорати гузоштани мақсад, вазифаҳои таҳқиқотӣ, гузориши натиҷаи кор бо ёрии муаллимро дар бар мегирад;
- 4) эҷодӣ – мустақилона гузаронида тавонистани озмоиш [171].

Корҳои таҳқиқотии Л. Н. Хуторская, А. В. Хуторской, Ж. В. Фомина, И. Г. Иодко, Л. П. Козлова, Е. В. Кочановский, В. Н. Литовченко, Г. В. Макотрова, Митрош О. И., Н. А. Семёнова, А. А. Молдажанова ва Г.Б. Ниязоваро омӯхта, хусусиятҳои синнусолии нишон додани ташабусси эҷодӣ ва мустақилияти қӯдаки синни хурди таҳсилотро ба назар гирифта, мо дар озмоиши худамон дараҷаҳои зерини ҳосилшавии салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандай хурдсолро ошкор намудем:

- дараҷаи мутобиқшавӣ (паст) - нишон додани шавқмандии ноустувор ба фаъолиятҳои озмоишиӣ, кашидан мушкилӣ дар ҳар як зинаи таҳқиқот, фаъолият асосан дар таҳти роҳбарӣ ва роҳнишондиҳии муаллим мегузарад.

- дараҷаи самаранокӣ (миёна) - нишон додани шавқмандӣ ба фаъолият, зоҳиршавии як қатор маҳоратҳо, ки имкон медиҳанд бо ёрии муаллим корҳои таҳқиқотӣ-озмоиширо гузаронанд, нишон додани хислатҳои эҷодкорӣ дар интиҳоби мавзӯъ ва методҳои тақиқотӣ, муаррифии натиҷаҳо;

- дараҷаи эҷодӣ (баланд) - шавқмандии маърифатӣ бартарӣ пайдо намуда, маҷмуи маҳорату малакаҳо, ки имконияти мустақилона гузаронидани таҳқиқот фароҳам меояд, масъалаи гузошташуда дар ҳамаи зинаҳо пурра ичро гардида, маҳорату малакаҳо дар шароити номуайян ва ғайримаъмулӣ ба ҳалли мушкилиҳо равона карда мешаванд. Ин марҳилаи олии ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотӣ дар хонандагони синфҳои ибтидой ба шумор меравад.

Дар асоси меъёрҳои зикргардида, дар мувофиқат бо дараҷаҳои мутобиқшвӣ, самаранокӣ ва эҷодӣ, салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандагони хурдсолро тартиб додем.

Дараҷаи инкишофи ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотӣ-озмоишиӣ дар хонандагони хурдсол бо нишондиҳандаҳои меъерии инкишофи салоҳиятҳои таҳқиқотӣ алоқаманд аст. Бо мақсади равшаний андохтан ба проблемаи дода шуда, мо як қатор адабиётҳои психологӣ - педагогиро омӯхтем, ки ба мо имконияти муайян намудани меъёрҳои нисбатан

аҳамиятнокӣ тавсифи сатҳи ҳосилшавии салоҳиятҳои таҳқиқотиро дар хонандагони хурдсол доданд. Ҳамин тавр, мо меъёрҳои зерини баҳогузорӣ ба дараҷаи ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотиро дар хонандай хурдсол муайян намудем:

- шавқмандии кӯдак ба фаъолиятҳои таҳқиқотӣ;
- тайёр гардидани хонандагон ба татбиқи маҳоратҳои таҳқиқотӣ;
- ошкор гардидани рафтори ғайриоддӣ дар рафти таҳқиқот;
- нишон додани дараҷаи баланди мустақилият дар фаъолиятҳои таълимӣ-чустуҷӯи алоқаманд бо озмоиш, муайянкунандаи асосии ҳосилшавии салоҳиятҳои таҳқиқотӣ дар сатҳҳои мутобиқшавӣ, самаранокӣ ва эҷодӣ мебошад.

Фаъолияти мустақилонаи беруназдарсӣ дар шакли озмоишҳои мустақилона дар хона, имконияти хуберо барои ташкили муносибатҳои байнишахсӣ дар синф ва берун аз он байни хонандагон, хонандагон ва муаллим, хонандагон ва калонсолон, хулоса иҷтимоишавӣ ва мавқеъмуайянкунӣ дар ҷомеа дода, қисмати таркибии раванди таълиму тарбия ба шумор рафта, мақсадаш озодона шуғл варзиданӣ хонандагон дар машгулиятҳои таълимии шавқдоштаашон мебошад. Дар раванди фаъолиятҳои беруназдарсӣ имкониятҳои эҷодии кӯдакон возеху равшан аён гардида, шавқмандии маърифатиашон афзуда, усулҳои фаъолияти мустақилонаашон рушд меёбад. Фаъолияти мустақилонаи беруназдарсӣ, дар шакли озмоишҳои мустақилона дар хона, бояд ҳамчун фаъолияти таълимии хонандагон ба азхуднамоии мақсадҳои асосии барномаи таълимӣ нигаронида шаванд. Дар мадди аввал ин бадастоварии натиҷаҳои шахсӣ ва байнифание ба шумор меравад, ки дар рафти он хонандагон на танҳо миқдори донишҳоро мегиранд, балки мустақилона амал намудан, усулҳои нави фаъолият, истифодай ин донишҳо дар шароити ногаҳонӣ ва номуайянро аз худ карда ба одат табдил диҳанд. Мазмуни салоҳият ва салоҳиятнокӣ низ ҳаминро дар бар мегирад.

Дар шароити кунунӣ фаъолиятҳои таълимии дар синфгузаранда бо фаъолиятҳои беруназдарсӣ баробарэътибор гардида, бо ҷузъиёташон

пурракунандай якдигар ба шумор рафта, фазои ягонаи таълимиро, ки натанҳо барои инкишофёбии инфиридорӣ, балки боз барои инкишофёбии шахсияти арзишманди шахсияти хонанда зарур аст, ташкил медиҳад. Дар ин шароит, инкишофёбии зеҳни хонандаи хурдсол ба маротиб баланд гардида, барои рушди сифатҳои арзишманди шахсият ва қобилиятҳои эҷодии қӯдак замина гузошта, маҳоратҳои таҳқиқотии қӯдакро ташаккул дода, мутобиқшавии бомуваффақияти иҷтимоии онро метезонад.

Сифати баланд ва самаранокии таҳсилоти ибтидоиро, дар шароити татбиқи стандартҳои нави таълим, танҳо бо нигоҳдории анъанаҳои хуби таҳсилоти пешина, тарбияи меҳнатӣ ва фаъолиятҳои беруназсинфии хонандагон ба даст овардан мумкин аст.

Ин маънои онро дорад, ки ба натиҷаҳои таҳсилот, ки мақсадаш рушди ҳаматарафаи шахсият ба шумор меравад, бо диdi нав нигарем. Агар дастовардҳои фаннӣ дар натиҷаи азхудкунии фанҳои таълимӣ ҳосил шаванд, пас дастовардҳои гурӯҳифаннӣ, маҳсусан дастовардҳои шахсии гурӯҳифаннӣ - арзишҳо, мақсадҳо, эҳтиёҷот ва шавқмандии қӯдак ҳосатан дар раванди фаъолиятҳои беруназдарсӣ меафзояд, зоро қӯдак машғулияти худро вобаста ба шавқ, мақсад ва эҳтёҷоташ интихоб мекунад. Бо таври дигар гӯем, фаъолиятҳои беруназдарсӣ дар шакли озмоишҳои хонагӣ яке аз захираҳои маҳсусест, ки дорои нерӯи азим буда, ба таҳсилот сифату самараи тоза мебахшад.

Бо назардошли он, ки яке аз самтҳои афзалиятноки стандартҳои нави таҳсилот, татбиқи нерӯи инкишофдиҳандай зинаи аввали таҳсилот - ибтидой мебошад, мо дар таҳқиқотамон диққати асосиро ба нерӯи инкишофдиҳандай фаъолияти мустақилонаи беруназдарсӣ дар шакли озмоишҳои мустақилона дар хона – маҷмуи имкониятҳо ва захираҳояш, ки ба инкишофи шахсияти қӯдак, ташаккулёбии дастовардҳои шахсӣ ва гурӯҳифанниаш нигаронида шудаст, додем.

Категорияи «нерӯ» («потенсиал») ба шумори мағхумҳои умумифаннӣ дохил шуда, ифодакунандай имконияти равонӣ, истеъдод,

сифат, майл, рағбат, энергия, самараноки қувва, эҳтиоти идроки шахсӣ мебошад (Кант И., Гегел Г., Н. А. Бердяев, М. К. Мамардашвилли и И.Асатуллоев).

Ин мағум ҳамчунин, бо равандҳои амалишавӣ, вусъатбахшиӣ, кушодан, худшиносӣ, аз меъёр ва маҳдудиятҳо баромадан, доро шудан ба таҷрибаи иҷтимоӣ, худшиносӣ, худтакмилдиҳӣ, худнамоишдиҳӣ, худтасдиқунӣ, худамалинамоӣ ва инкишоф тавъам аст (К. Роджерс, А. Маслоу, Э. Фромм) [112; 155]. Мувофиқи ҳӯҷатҳои меъёрии Вазорати Маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки фаъолиятҳои беруназдарсиро дар низоми таҳсилоти умумӣ ва иловагӣ ба танзим медарорад, фаъолиятҳои беруназдарсӣ ва мустақилонаи хонандагон, қисмати фаъол ва муҳими ташаккулдиҳандай шахсияти кӯдак шуморида шудааст. Дар Қонуни Ҷумҳури Тоҷикистон «Дар бораи таҳсилоти иловагӣ» омадааст, ки «таҳсилоти иловагӣ, ҷузъи таркибии низоми таҳсилот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, мақсади он инкишофи қобилияти зеҳниу эҷодӣ ва истеъоди таълимгирандагон, қонеъ гардонидани рағбат, эҳтиёҷоти маънавӣ ва талаботҳои онҳо ба интихоб ва гирифтани касб, ҳангоми фориг будан аз таълим дар муасисаҳои таълимӣ мебошад». Ҳамчунин дар Консепсияи миллии таҳсилоти Ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст, ки «Мазмуну мундариҷаи таҳсилоти ибтидой ба он нигаронида шавад, ки кӯдак тавассути он ба одаму олам шиносои бештар дошта бошад, меҳру муҳаббат ва дилбастагӣ пайдо кунад, асосҳои ахлоқ ва донишҳоеро, ки барои зинаҳои минбаъдаи таҳсилот ва муносибати фардии ӯ бо ҷамъият ва табиат заруранд, азхуд кунад. Маводи таълимӣ дар зинаи ибтидой бояд мушахасу шавқовар ва ибраторӣ з бошад ва дар хонандагон малакаҳои худшиносию худогоҳиро таъмин кунад. Кӯдак дар ин синну сол, он чизро аз худ кунад, ки ба инкишофи имрӯзи он мусоидат намояд. Мустақилона ҷустуҷӯ намуданро дар ҳамин синну сол ба онҳо бояд омӯзонид. Вақти бештари кӯдаконро ба ҳифзи маводҳои пурмаънӣ, луғату истилоҳоти зарурӣ, ҳисоб, ҳифзи саломатӣ ва бехатарии хаёт, расмкашӣ, бозихои серҳаракат, супоришҳои

тафаккурро тахрикдиҳанда ва ғайра бояд сарф бояд кард. Мазмуни матн ва супоришоти китоби дарсӣ барои қӯдак бояд намунае бошад, ки тимсоли онро вай берун аз китоб низ пайдо карда тавонад».

Алоқамандии байни фаъолиятҳои беруназдарсӣ ва таҳсилоти иловагиро дар хонандагони хурдсол, дар шаклу тарзи амалишавии онҳо мушоҳида намудан мумкин аст (маҳфилҳо, курсҳои интихобии таълимӣ, ҷамъиятҳои илмии хонандагон). Ҳамзамон корҳои беруназсинфӣ, тибқи стандартҳои давлатии таҳсилоти ибтидойӣ, пеш аз ҳама ба амалишвии барномаи таълимии пешбинишудаи таҳсилоти ибтидойӣ нигаронида шудааст. Аз ҳамин сабаб фаъолиятҳои мустақилонаи таълимии беруназсинфии хонандагон, аз он ҷумла озмоишҳои мустақилона дар хона гузаронидашаванда аз фанни табиатшиносӣ, бояд бо фаъолиятҳои ҳатмии дар синф гузаранда, барномаҳо ва мазмуну мундариҷаи маводи таълимии фанни табиатшиносӣ ҳамоҳанг гардонида шаванд.

Дар стандартҳои таҳсилот низ амалишавии як қатор барномаҳо ва фаъолиятҳои таълимӣ бо воситаи фаъолиятҳои беруназсинфӣ дар назар дошта шудааст. Фаъолиятҳои беруназсинфӣ дар стандарти таҳсилоти умумӣ ва ибтидойӣ ҳамчун фаъолияти таълимие дар назар дошта шудааст, ки дар шароити ғайристандартӣ ва аз фаъолиятҳои дар синфгузаранда фарқ намуда ба азхудқунӣ, такмил ва мустаҳкамкуни барномаи таълимии зинаи аввали таҳсилот, - таҳсилоти ибтидойӣ нигаронида шудаанд.

Ба кушодани моҳияти фаъолиятҳои беруназсинфӣ таҳқиқотҳои Р. Рамазонова, Д. В. Григорева ва П. В. Степанова бахшида шудаанд. Ба ақидаи муҳақиқон фаъолияти беруназсинфӣ «тамоми фаъолиятҳоеро дар бар мегирад, ки имконияти иҷроиши мақсадноконаи барномаи таълимӣ, гирифтани тарбия ва иҷтимоишавии онҳоро медиҳанд (гайр аз фаъолиятҳои таълимии дар синф гузаранда). Аз тарафи ин педагогон нерӯи тарбиявии фаъолиятҳои беруназсинфӣ бозомӯзӣ, таснифот ва фарқияти байни натиҷа ва самараи он асоснок гардидааст. Дар таҳти мағҳуми натиҷаи фаъолиятҳои беруназсинфӣ натиҷаи бевоситаи иштироқи

хонандаи хурдсол дар фаъолиятҳои беруназсинфӣ фахмида мешавад. Мисол, ҳангоми гузаштани маршрути сайёҳӣ кӯдак натанҳо дар муҳит мавқеъашро иваз карда, душвориҳои роҳро паси сар мекунад, балки боз як миқдор донишҳои навро оиди муҳити ихотакардааш, одамони ҳамроҳаш аз худ намуда таҷрибаи мустақилона амал намуданро соҳиб мешавад (натиҷаи тарбиявӣ). Самара, ин давоми натиҷа мебошад. Донишҳои андӯхташуда, ки аз таҳти муносибатҳои эҳсосотӣ гузаштаанд, шахсияти кӯдакро инкишоф дода дар онҳо ташаккулёбии салоҳиятҳоро вусъат медиҳанд. Ҳамин тавр, бо ақидаи Д. В. Григорева ва П. В. Степанова «натиҷаи тарбиявии фаъолиятҳои беруназсинфӣ – инкишофёбии табиии бевоситаи руҳии кӯдак дар алоқаманди ба ягон навъи фаъолият мебошад» [54, с .8]. Ва ҳосилшавии хислатҳои ахлоқӣ дар хонанда самараи тарбиявии корҳои беруназсинфӣ ба шумор меравад. Самараи тарбиявии фаъолиятҳои беруназсинфии хонандагони синфҳои ибтидоиро муалифон ба се сатҳ ҷудо намудаанд.

Т. А. Егорова, фаъолиятҳои беруназсинфии хонандагонро, дар шакли озмоишҳои хонагӣ, ҳамчун фаъолияти мақсаднокӣ таълимӣ, ки дар вақтҳои холигӣ барои иҷтимоишавии кӯдакону наврасон ташкил мешаванд ва хусусиятҳои синну соли дошта, ба ҳосилшавии таҷрибаи амалии ҷамъиятӣ, ташкилқуни шароит барои ташаккулёбии сифатҳои хуби шахсият, пурмазмун гузаронидани вақти холигӣ, амалинамоии фаъолиятҳои маърифатию эҷодӣ меҳисобад, ки бо мақсади фароҳамоварии шароити амалинамоии фаъолиятҳои иҷтимоӣ, эҷодӣ ва маданиӣ, ки дар вақти дарси маъмулӣ дар синфҳона амалишавиашон номумкин аст, шарҳ додааст [62].

Дар корҳои К. А. Баротов, фаъолиятҳои беруназсинфӣ ва озмоишҳои хонагии характери таълимӣ дошта, ҳамчун қисмати таркибии системаи таҳсилот, тарбияи кӯдак ва наврасон, ки ба интиҳоби озод ва азхудкуни барномаҳои иловагии инкишофдиҳандай шахсият нигаронида шудаанд, қайд гардида аст. Ба ақидаи муаллифон, фаъолиятҳои беруназсинфӣ имконияти ҳалли як қатор вазифаҳои муҳимро ба монанди: таъмини

муваффақонаи мутобиқшавии кӯдак ба муҳити таҳсилот, шавқовар гардидани барномаҳои таълимӣ, беҳтар гардонидани шароити инкишофи шахсияти хонанда, бо назарошти хосиятҳои физиологӣ ва фардиаш фароҳам меоварад [16].

Ба ҳуҷҷатҳои меъёрии муайянқунандаи фаъолияҳои беруназсинфӣ, корҳои таҳқиқотчиён ва таҷрибаи шахсии худ такя намуда, фаъолиятҳои беруназсинфиро дар шакли озмоишҳои мустақилона дар хона, мо ҳамчун шакли маҳсуси фаъолиятҳои якҷояи кӯдаку муаллим, бо назардошти аз тарафи хонанда мустақилона интихоб гардидани самти фаъолият, мустақилона ҷустани шаклҳои нави амал, тарзҳои муаррифии натиҷаҳо, таҳияи мазмuni корҳои беруназсинфӣ, бо банаҳаргирии шавқу ҳоҳиш ва синну соли кӯдак, таҳияи масири инкишофи кӯдак бо такя ба таҷрибаи субъективии шахсиаш, тавсиф намудем.

Бартарии асосии фаъолияти мустақилонаи беруназдарӣ дар шакли озмоишҳои мустақилона дар хона дар он аст, ки барои хонандагон доираи фарохи машғулиятҳо, ки ба рушди шахсияташон ва ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотиашон нигаронида шудаанд, фароҳам меояд. Ҳиссаи асосии натиҷаҳои таълимии шахсии кӯдак ба дӯши фаъолиятҳои беруназсинфӣ рост меояд: хонанда он натиҷаҳоро вобаста ба ҳоҳиш ва шавқи худ интихоб намуда, ба даст меорад ва қобилиятҳои ў дар шароити фаъолиятҳои беруназсинфӣ ба маротиб зиёдтар инкишоф меёбанд.

Адабиётҳо ва корҳои таҳқиқотии психология-педагогӣ, ҳуҷҷатҳои меъёрии ба танзимдароварандай фазои фаъолиятҳои беруназсинфӣ дар муассисаи таълимӣ ва таҷрибаи амалии таҳсилотро бо мақсади аниқ муайян кардани моҳияти фаъолиятҳои беруназсинфӣ таҳлил намуда принципҳои зерини фаъолиятҳои беруназсинфиро муайян намудем.

1) Принципи *интихоби озод*, ба хонандаи хурдсол имконият медиҳад, ки озодона самти фаъолияти беруназсинфии таълимиаш, тарзҳои муаррифии натиҷаи фаъолиятҳои мустақилонааш ва мақоми фаъолияташро дар колектив интихоб намояд. Бояд зикр намуд, ки дар

ҳолати интихоби озод, қобилиятҳои шахсии кӯдак нисбатан пурра ва равшан зохир мегардад. Кадом самти фаъолият ва барои чи ин самти фаъолиятро интихоб намудани кӯдакро мушоҳида намудан ба муаллим имконият медиҳад, ки бисёр омилҳои барангезандай шавқмандии маърифатӣ ва тасаввуротҳою ҳасосияти кӯдакро муайян намояд.

2) Принсиipi *беназирии фардӣ*, ки ба таъмини шароити амалигардонии фаъолият, ниёзҳои маърифатӣ ва инкишофи қобилиятҳои фардии кӯдак нигаронида шудааст. Ҳар як кӯдак бемисл ва нотакрор буда, муаллим вазифадор аст хусусиятҳои фардии маърифатии онро омӯхта, нерӯи зеҳниу ботинии ҳар як кӯдакро дар самти фаъолиятҳои таҳқиқотӣ ва озмоишҳои мустақилона дар хона арзёбӣ ва истифода намуда, дар маҷмуъ ҳамbastагии хусусиятҳои маърифатӣ, эҷодӣ ва ахборотии кӯдакро инкишоф дихад.

3) Принсиipi *ҳамкорӣ* ба барқарорсозии ҳамкорӣ дар байни иштирокқунандагони фаъолият, бо мақсади коркарди дурнамои бадастоварии натиҷаҳо нигаронида шуда, хонандаро аз нуқтаи назари шахсият ва фардият ҳамчун субъекти таҳсилот дониста, ба мустақилияти фикрронӣ, муҳокимарониҳо ва хулосабарориҳои кӯдак аз нуқтаи назарӣ амалӣ ва эҳтиром нигариста, ба таҷрибаи субъективӣ-шахсии кӯдак такя намуда, суҳбатҳоро аз нуқтаи назари баҳс ташкил намуда, кӯдаконро ба иҷроиши фаъолиятҳои таҳқиқотӣ-озмоишӣ ҳавасманд намуда, фаъолиятҳои педагогии беруназсинфии худро бо банаざргирии шавқу хислатҳои кӯдакон ба роҳ монад.

4) Принсиipi *бароҳатии равонӣ*, ки ба таҳияи шароит барои барқарор намудани муносибати ҳамдигарфаҳмонаи кӯдаку калонсолон, ки қобилияти ҳамаи омилҳои зиддиятҳосилкунандаи раванди таълимро бартараф намудан доранд, нигаронида шуда, мақсадаш ташкили чунин фазои таълимие мебошад, ки кӯдак худро озод, қулай ва комилҳукуқ эҳсос намуда тавонад. Дар ин ҳолат кӯдак аз хато намудан натарсида, аз нобарории кораш рӯхафтода нашуда, бо ёрии амалӣ ва ҳамкории муаллим ва калонсолон сабаби мушкилоти худро муайян намуда, ҳатман ба

натицаи дилхоҳаш ноил мешавад. Ин шеваи муносибат дар хонандагон эҳсосоти мусбиро бедор намуда, худбовариашонро афзуда, хушбахт гардидан аз ягон намуди фаъолиятро талқин намуда, худбаҳогузории мусбиро таъмин менамояд.

Фаъолиятҳои беруназсинфии хонандагони хурдсол дар шакли озмоиш ва амалҳои характери таълимӣ-таҳқиқотӣ дошта, объекти таҳқиқ қарор гирифта, моро ба ақидае водор намуд, ки он нисбат ба фаъолиятҳои таълимии дар синф гузаранда як қатор бартариятҳоро дорад:

- дар вақт маҳдудият мушоҳида намешавад ва ё аҳёнан мушоҳида мешавад ва имкониятҳои муюширати байни иштирокчиён зиёдтар буда, омӯзиш ва азхудкунии якҷояи донишҳои таълимӣ, қасбӣ ва маданий дар байни калонсолону муаллимон ва кӯдакон барорбар гузашта, онҳо ҳамчун субъектҳои баробархуқуқ амал менамоянд;
- ба хонандагон имкон дода мешавад, ки доираи васеъи донишҳоро, ки ба инкишофи шахсияташон нигаронида шудаанд, аз худ намоянд;
- фардишавӣ ва тафриқагардии бомуввафақияти раванди таълим ва тарбия амалий мегардад;
- ба мустаҳкамшавӣ ва амалигардии нуктаҳои алоҳидаи мазмуни барномаҳои таълимӣ оварда мерасонад.

Ба фаъолияти мустақилонаи беруназдарсӣ дар шакли озмоишҳои мустақилона дар хона, дар синфҳои ибтидой диққати ҷиддӣ додан лозим аст. Ба фикри мо дар ин зинаи таҳсилот имкониятҳои таъсиррасонӣ ба фазои зеҳнию шахсияти кӯдак зиёдтар аст, зеро дар хонандагони хурдсол шавқи зиёде нисбати ашёу ҳодисаҳои омӯхташавнда ҳосил мешавад, ки ин дар муносибатҳои фаъолонаи онҳо нисбати доништу донишандӯзӣ ва дар кӯшидан ба азхудкунии роҳҳои мустақилона вассеъ намудани ҷаҳонбиниашон таҷассум меёбад. Дар синни хурди таҳсилот ниёзҳои маърифатӣ ва ташаккулёбии маҳоратҳои нав фаъол мешаванд. Ин аз ҳусусиятҳои умумии машғулиятҳои таълимӣ ва муҳити ихотанамудаи кӯдак вобаста аст. Ташаккулёбии саривақтии ин ниёзҳо ба раванди

маълумотгирии кӯдак таъсири калон мерасонад. Кӯдакон дар ин синну сол таҳқиқотчии ҳамагуна навгонӣ мебошанд. Зоро дар ин давра, дар мақоми иҷтимоии хонандаи хурдсол тағйиротҳои ҷиддӣ ба амал омада, ў ба субъекти «иҷтимоӣ» табдил ёфта, дорои як қатор вазифаю ӯҳдадориҳои ҷамъиятӣ мегардад, ки иҷроиши онҳо бевосита аз тарафи ҷамъият баҳогузорӣ мешавад. Ин даврае мебошад, ки кӯдак қадамҳои аввалини ҳудро дар ҷодаи муайяннамоии манфиатҳои шахсиаш дар ҷомеа гузашта, мақоми ҳудро дар байни ҷомеа мечӯяд.

Зарурияти ҷалб намудани хонандагони синфи якумро ба фаъолияти мустақилонаи беруназдарсӣ дар шакли таҳқиқотҳои мустақилона дар хона мө дар ду ҷанбаъ пешниҳод менамоем. Аввалан он бо пайдарҳамии раванди таълим (зинашакли) алоқаманд аст (Гузаштан аз зинаи томактабӣ ба зинаи таҳсилоти ибтидой умумӣ). Дар давраи гузариши кӯдак ба зинаи нави таҳсилот аз он сабаб мушкили ба миён меояд, ки он ҳамвор не, ҳатто ҷаҳишнок гузашта мазмун ва методҳои таҳсилот ба қулли иваз шуда, боиси мутобиқшавии вазнини кӯдак ба фазои нави таълимӣ мегардад. Дар ҳамин ҳолат фаъолиятҳои беруназсинфӣ бо истифода аз шаклҳои гуногуни ташкили таълим, метод ва воситаҳои он, шавқоварии ҳуд, бо банаҳаргирии шавқу эҳтиёҷот ва хусусиятҳои физиологӣ-синусолии фардии кӯдакон, ба муаллим имконият медиҳанд, ки ҳазми мазмуни таълимро таъмин намуда, малакаю маҳоратҳои маърифатӣ ва салоҳиятҳои таҳқиқотии кӯдакро ташаккул ва инкишоф дода, мутобиқшавии сабуки кӯдакро ба фазои таҳсилот таъмин намояд.

Сониян, самаранокии барвақт ҷалб намудани кӯдак ба фаъолиятҳои таҳқиқотӣ ва машғулиятҳои мустақилонаи озмоишиӣ бо рафтори таҳқиқотӣ, ки дар замони кӯдакии барвақт ҳосил мешаванд алоқманд аст.

Дар аввал фаъолиятҳои таҳқиқотӣ - озмоишиӣ ҳамчун фаъолиятҳои содда дар шакли фарқ намудани ашёҳо, таснифоти оддитарини ашёҳо ба категорияҳо аз рӯи ранг, шакл, мансубият ҳосил шуда, истифодаи одии олотҳо ба амал меоянд. Дар давраи синни томактабӣ, фаъолиятҳои таҳқиқотӣ - маърифатии кӯдак асосан дар шакли бозӣ гузашта,

самараноки он дар шакли амалҳои мақсаднок, санвидани тамоми ашёу ҳодисаҳои барои кӯдак нав ба амал омада, минбаъд ба фаъолиятҳои маҳсуси бомақсадонаи кӯдак, дарки бошууронаи соҳт ва ҷузъиёти ашёҳо, донистагирии навигариҳои муҳити ихотанамудааш, ба тартиб даровардани тасаввуротҳои худ оид ба ҳодисаю воқеаҳои ҳамарӯза дар зиндагиаш ба амал оянда табдил меёбанд. Табиатан ин фаъолиятҳо дар шакли озмудани кӯдаконаи ашёҳо ва доимо ба қалонсолон муроҷиат намудан бо саволҳои Чаро? Барои чӣ? Ин чист? Чаро ин хел? таҷассум меёбанд.

Муваффақона аз ҳуднамоии маҳорату малакаҳои таҳқиқотӣ ва ҳосилшавии салоҳиятҳои таҳқиқотӣ дар ҳонандагони хурдсол аз дараҷаи ташаккулёбии нақшакашии ботинии фаъолиятҳо, яъне дараҷаи фаъолиятҳои фикрии кӯдак, банақшагирии амалҳо ва таҳияи барномаҳои фардии кориаш вобаста аст.

Ибтидои таҳсил дар кӯдак, имкониятҳоеро фароҳам меоварад, ки аз доираи давраи кӯдакии ҳаёташ берун баромада, ба марҳилаи нави ҳаётӣ гузашта, ба иҷроиши фаъолиятҳои ҷамъиятии таълимӣ шурӯъ намояд, ки он имкониятҳо зиёдеро барои қонеъ намудани ниёзҳои маърифатии кӯдак фароҳам меорад.

Ин боиси инкишофи шавқманӣ – пешғӯикунадаи ҳосилшавии ниёзҳо ба азхудкунии донишҳои назариявӣ ва ташаккулёбии маҳоратҳои амалий дар кӯдак гардида, барои ташаккулёбии салоҳиятҳо замина муҳайё менамояд. Кӯшидани кӯдак ба азхудкунии донишҳои нав аз як тараф ва ниёзҳои зиёд ба ин донишҳо дар ҷодаи амалинамоии хостаҳояшон аз дигар тараф, заминаи бисёр хуберо барои шурӯъ намудан ба фаъолиятҳои таҳқиқотӣ-озмоишиӣ ва ташаккулёбии салоҳиятҳо таҳқиқотӣ дар ин синну сол фароҳам меоваранд. Ҳонандай хурдсол ба фаъолиятҳои таҳқиқотӣ машғул гардида, меъёрҳои рафткор ва муносибатҳоро аз худ, қоидаҳои рафткори худро коркард, усулҳои фаъолияти ба худ ҳосрӯ ҳосил намуда, дорои таҷрибаи шахсӣ мешавад, ки он ба ҳосилшавии маҳоратҳои

таҳқиқотӣ, ки шароити асосии ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотӣ мебошанд оварда мерасонад.

Ҳалли масъалаҳои зикргардида, имкон медиҳанд, ки вазифаҳои фаъолияти мустақилонаи беруназдарсӣ дар шакли озмоишҳои мустақилона дар хонаро чунин муайян намоем:

1) таълимӣ – омӯзонидани қӯдак аз рӯи барномаҳои иловагии таълимӣ, бо мақсади бадастоварии донишҳои иловагии нисбати он шавқи зиёдтар дошта;

2) тарбиявӣ – азхуднамоӣ ва бой гардонидани таҷрибаи иҷтимоӣ, ташаккулёбии муносибати хайрҳоҳона ба муҳити иҳотанамудаи реалиӣ, таҳияи шароит барои муайянкунии мавқеъи қӯдак дар муҳити табиӣ;

3) эҷодӣ – таҳияи шароит ва низоми низоми бисёр нозук барои амалинамоии шавқи фардии эҷодии қӯдак;

4) ҷубронӣ – пурранамоии маҳоратҳои қӯдак, ки дар раванди фаъолиятҳои таълимии синғӣ имконнопазир аст;

5) ҳамгиroyӣ – ташкили фазои ягонаи таълимӣ дар муассисаи таълимӣ ва озмоишҳои хонагӣ;

6) интиқолӣ – имконияти таҳмили салоҳиятҳои ҳосилгардида ба ҳаёти воқеӣ;

Дар ин ҷо зарур шуморидем, ки вазифаҳои таълимӣ ва тарбиявии озмоишҳои хонагиро, ҳамчун шакли фаъолияти таълимии мустақилонаи беруназсинғӣ каме шарҳ диҳем. Баҳри амалинамоии самаранокӣ барномаҳои таълимӣ, дар самти фаъолиятҳои беруназсинғӣ ва озмоишҳои хонагӣ, ба онҳо бояд ҷузъиёти зеринро ворид намоем:

1) натиҷаи мазмуни азхудгардидаи фаъолиятҳои беруназсинғӣ дар шакли озмоишҳои хонагӣ, бояд хусусияти фардӣ дошта бошад, зоро самараи маҳоратҳои ҳосилгардида дастоварди шахсии қӯдак ба шумор рафта ба қӯдак имкон медиҳад, ки таҷрибаи иҷтимоӣ гирифта, нақшеро дар ҷамъият иҷро намуда, дар ниҳоят таъминкунандай инкишофи мунтазами шахсияташ мегардад;

2) натицаи асосии таҳсилот, ки инкишофи шахсияти хонанда ба шумор меравад, бояд қобилияти тархрезӣ намудани фаъолиятҳои таълимиро, ки дар замони муосир зудтағийирёбанда гардида истодаанд инкишоф дода, ӯро ба субъекти фаъоли раванди таълим табдил диҳад.

Вазифаҳои тарбиявии фаъолияти таълимии беруназсинфӣ дар шакли озмоиши мустақилонаи хонагӣ гуногун буда, хусусиятҳояш дар шаклҳои ташкили он инъикос меёбад. Барои амалинамоии ин мақсадҳо дар зинаи ибтидоии таҳсилот шаклҳои зерини фаъолиятҳои озмоиши мустақилонаи беруназдарсӣ ва хонагӣ пешниҳод мегардад: озмоишҳои хонагии характери бозӣ дошта, озмоиши – маърифатӣ (идома ва ё такори озмоишҳои дар синф гузаронидашуда), дилхушӣ - вақтгузаронӣ, спортӣ, меҳнатӣ, туристӣ-кишваршиносӣ, эҷодӣ-бадеӣ ва фаъолиятҳои ихтиёри иҷтимоӣ. Шакл ва самтҳои фаъолият бо яқдигар дар алоқамандии зич қарор дошта, бояд мазмунан дар вақти ташкилнамоӣ ба яқдигар ҳамгиро гардонида мешаванд. Дар доираи таҳқиқоти мондикқати асосӣ ба самти маърифатӣ - илмӣ, дода шуд, зоро ин давра барои кӯдак давраи ташаккулёбӣ ва инкишофи фаъоли идроқӣ ба шумор меравад. Дар синни 6-11 солагӣ тафаккури кӯдак бо суръат инкишоф ёфта, тафаккури аёни-лафзӣ ба тафаккури мантиқӣ иваз мегардад, ки дар оянда таъминкунандай асосии азхуднамоии донишҳои илмӣ, инкишофдиҳандай фикрронии таҳлилӣ ва ҷаҳонбинии назариявии илмӣ ба шумор рафта, хусусияти мустақилона мақсад гузоштан ва интихоб кардани равияи илмии ба омӯзиши табиати атроф нигаронида шуда, ҳосил мешавад. Муҳим он аст, ки фаъолиятҳои мустақилонаи хонандаи хурдсол, аз шароити ташаккул ва инкишофёбии хусусиятҳои нави психикии ӯ ба шумор меравад. Аз ҳамин сабаб ҷалб намудани кӯдак ба фаъолиятҳои таҳқиқотӣ, мустақилона ташкил намудани мушоҳидаҳо дар табиат ва гузаронидани озмоишҳо, ба ташаккулёбии хусусиятҳои нави психикиашон замина муҳайё месозад. Инкишофи шавқмандӣ, шуур, тафаккур ва фаъолият, шароити асосии ботиниеро фароҳам меоваранд,

ки воситай асосии ҳосилшавӣ ва инкишофи хусусиятҳои нави равонӣ, - салоҳиятҳояшон ба шумор мераванд.

Таҳқиқотҳои педагогӣ – психологиро таҳлил намуда, ба хуносae омадем, ки фаъолгардии нерӯи равонӣ, қобилияти фикрронии гайристандартии хонандай хурдсол, ҳамон вақт бомуваффақият ташаккул ёфта, ба амалисозии фаъолияти гуногунчанбаъ табдил меёбанд, ки ба фаъолиятҳои таҳқиқотӣ ҷалб карда шаванд. Ҳамин тавр, таҳлили таҳқиқотҳои назариявӣ нишондиҳандай муҳиммияти ташаккулёбии маҳорату малакаҳо ва салоҳиятҳои таҳқиқотӣ ба шумор раванд ҳам, вале то ҳол дар илми педагогика ташаккул ва инкишофи маҳорату малака ва салоҳиятҳои таҳқиқотӣ дар шароити фаъолиятҳои беруназсинфӣ ва озмоишҳои хонагӣ омӯзиши маҳсусро бо таври густурда надида буд.

Муайян кардани шароити педагогию психологӣ ва омилҳои ба ташаккул ва инкишофи фаъолияти маърифатию тарбиявии хонандагони синфҳои ибтидой мусоидаткунанда, мавриди омӯзиши табиатшиносӣ ва исботи самаранокии онҳо дар озмоишӣ педагогӣ аз ҳадафҳои асосии фаъолияти методӣ-таҳқиқотии ҳар як омӯзгори синфҳои ибтидой бояд бошад, ки дар натиҷаи иҷрои алгоритмии амалҳои зерин имконпазир буда метавонанд.

Ошкор кардани моҳияти фаъолияти маърифатӣ-таҳқиқотии хонандагони хурдсол ва баррасӣ намудани мундариҷаи китобҳои фанни табиатшиносӣ барои синфҳои ибтидой, аз мавқеи ташаккул ва инкишоф додани салоҳиятҳои таҳқиқотиашон, бояд дар мадди аввал бошад. Баъдан шароити психологӣ-педагогии ташаккули салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандагони хурдсолро, дар раванди омӯзиши табиатшиносӣ, муайян намуда, коркарди меъёрҳои ташхиси сатҳи ташаккули фаъолияти таҳқиқотӣ-маърифатии хонандагони хурдсол зарур мебошад. Дар охир маҷмуи вазифаҳои ба ташаккули фаъолияти маърифатии хонандагони хурдсол мусоидаткунандаро, дар дарсхои

табиатшиносӣ таҳия ва татбиқ намуда, самаранокии онро исбот менамоянд.

Ҳосилшавии салоҳиятҳои таҳқиқотӣ дар шароити фаъолиятҳои беруназсинфӣ ва озмоишҳои хонагӣ бояд зина ба зина амалий гардад. Яъне мазмунан аз фаъолиятҳои содда сар карда ба мураккаб гузашта, зина ба зина амалиётҳоро фарохтар намуда, мустақилият ва масъулияtnокиро афзуда, хусусиятҳои нави шахсии кӯдакро кашф намудан зарур аст.

Ҷалб намудани хонандагони хурдсол ба фаъолиятҳои таълимӣ – таҳқиқотӣ, бояд ўҳдабароёна, тафриқавӣ ва бо хусусиятҳои фардии таҳқиқотии нишондодаи кӯдак ба амал оянд. Аз гуфтаҳои С. Акрамов, Б. Каримов ва дигарон ба хulosae омадан мумкин аст, ки фаъолиятҳои беруназсинфӣ дар шакли озмоишҳои хонагӣ, дар ҳар як соли таҳсилоти ибтидойӣ, бояд вазифаҳои муайян ва мушахассеро ичро намоянд:

### **Синфи 1-ум**

а) таҳияи шароит барои инкишофи маҳорати мушоҳида намудани ашёҳо ва ҳодисаҳои зинда ва гайризиндаи табиӣ, бо мақсади ба даст овардани маълумот;

б) ба хонандагон фахмонидани аҳамияти маҳоратҳои таҳқиқотӣ дар ҳаёти инсон;

в) дар сатҳи барои кӯдак дастрас күшодани мазмуни маҳорати таҳқиқотӣ (маҳорати таҳлил кардан, муқоисанамоӣ, гузориши савол, таҳмин намудан, хulosабарорӣ, тағиیر додани ҳолати ниҳоии ашёҳо дар раванди таҳқиқот, баҳогузорӣ ва рӯнамоии натиҷаи кор);

г) ташкил намудани фаъолиятҳои таҳқиқотии ҳолати проблемави баамаловаранда дар синф, то ки дар хона такрор ва ё идома дода шавад.

Барои ҳал намудани ин масъалаҳо, шаклҳо ва усулҳои зерини фаъолиятҳоро истифода намудан мумкин аст: омӯзиши шавқи хонандагон, омӯзонидани тартибдиҳии схемаҳои пайдарҳамии мавзӯъҳо, мағҳумҳо, амсиласозии озмоишҳои таҳқиқотӣ, экскурсия - мушоҳида, экскурсия бо мақсади ҷамъоварии мавод, барои таҳқиқот дар синф ва хона, коллексиякунонӣ; таҳияи лоиҳаҳо бо иштироки волидайн, ки ба

чукур омұхтан, мустақамкуни донишқо ва дар амал татбик карда тавонистани маҳорату малакаҳо ва салоҳиятҳои ҳосилгардида нигаронида шудаанд.

### **Синфи 2-юм**

- а) азхуднамоии тасаввуротҳои нав оиди хусусиятҳои фаъолиятҳои таҳқиқотӣ;
- б) инкишоф додани маҳоратҳои муайяннамоии мавзуи таҳқиқот, таҳлил, муқоиса, хулосабарорӣ, таъмини натиҷаҳои таҳқиқот;
- в) дастгирии фаъолӣ ва мустақилияти хонандагон дар гузаронидани фаъолиятҳои таҳқиқотӣ.

Айни замон шаклҳо ва усулҳои зерини фаъолият истифода мешаванд: экскурсия, мустақилона тартиб додани амсила ва схемаҳо, баромадҳои хурд, озмоишҳо; мушоҳида аз рӯи нақша, гузаронидани озмоишҳо ҳамроҳи муаллим, таҳқиқотҳои хурд; тартиб додани лоиҳаҳо дар таҳти роҳбарии калонсолон; диққати асоси ба амалҳое дода мешавад, ки хонанда дар рафти маълмотғундорӣ худро бисёргулай эҳсос менамояд (пешгӯйӣ, чудо намудани маънни аслий ва маҷозии калимаҳо, шарҳ дода тавонистани фикрҳои худ, аз рӯи матни хондашуда ва ғ.).

### **Синфи 3-юм**

- а) бой гардонии таҷрибаи таҳқиқотии хонандагон бо воситаи зам гардонидани тасаввуротҳо оиди фаъолияти таҳқиқотӣ восита ва усулҳои гузаронидани онҳо;
- б) дарки мантиқии таҳқиқоти озмоишӣ;
- в) инкишофи маҳоратҳои таҳқиқотӣ.

Дар синфи сеюм дараҷаи мураккабии супоришиҳои таълимӣ-таҳқиқотӣ, ки ба ҳал кардан супоришиҳои мустақилонаи озмоишии хонагӣ нигаронида шудаанд афзуда, муҳокимарониҳо низ васеъ ва чуқур гардида, ҳарактери илмӣ пайдо намуда, ҷамъбастнамоӣ ва хулосабарорӣ такмил меёбад. Мақсаднокона истифодабарии шакл ва усулҳои зерини фаъолият ба монанди экскурсия, баромади хурд, озмоиш, баҳси таълимӣ,

таҳияи колективонаи нақшай амал, гузаронидани озмоишҳо дар таҳти роҳнишондии муаллим, таҳияи мустақилонаи лоиҳа аз рӯи нақшай додашуда, муаррифии онҳо.

#### **Синфи 4-ум**

- а) азхуднамоии алгоритми гузаронидани фаъолияти таълимӣ-таҳқиқотӣ;
- б) дар хонандагон ташаккул додани қобилияти истифодабарии салоҳиятҳои таҳқиқотии ҳосилгардида, дар дигар самтҳои донишандӯзӣ ва ҳолатҳои гуногуни ҳаётӣ.
- в) то ҳадди имкон ба фаъолияти меҳнатии мардуми маҳал наздик овардани мазмун ва мавзуи корҳои озмоиши мустақилона, ки дар хона гузаронида мешавад.

Ин марҳиларо дар ташаккулёбии салоҳиятҳои таълимӣ-таҳқиқотии хонандагони хурдсол ниҳоӣ ҳисобидан мумкин аст. Он шаҳодат медиҳад, ки хонандагон мустақилона фаъолиятҳои таҳқиқотӣ бурда метовонанд ва маҳорати пешниҳод ва ҳимояи лоиҳаи таҳқиқотиро доранд. Дар ин марҳила гузаронидани корҳои зерини таълимиро бо хонандагон зарур меншуморем: экспурсия, озмоиш, иштирок дар конференсияҳои илмӣ-амалии хонандагон, таҳияи мустақилонаи нақша, гузаронидани озмоиш ва муаррифии натиҷаҳо, тартиб додани лоиҳаҳои таҳқиқотӣ бо нақшай ҳуд ва ҳимояи оммавии он.

Ҳалли масъалаҳои гузошташуда дар самти ташаккулдиҳӣ ва инкишофи салоҳиятҳои тақиқотии хонандагони хурдсол дар зинаи ибтидоии таҳсилот, дар ҳатми сифи чорум ба хонадагони имкон медиҳад, ки:

- а) дар онҳо салоҳияти дарки бошууронаи мақсади фаъолиятҳои таълимӣ-таҳқиқотӣ, ки тариқи озмоиш дар хона мегузаранд, ҳосил шавад;
- б) дар онҳо салоҳияти кашидани тарҳи нақшай амалигардонии мақсади гузошташуда ҳосил мешавад;

в) дар онҳо салоҳиятҳои мустақилона ҷустани мавод ва маълумот, муқоисанамоии мавод, далел ва роҳу усулҳои гуногуни таҳқиқотӣ ҳосил мешавад;

г) дар онҳо салоҳиятҳои муҳокимарониҳои мантиқӣ дар асоси маълумотҳои аз сарчашмаҳои гуногун бадастомада, барқароркуни алоқамандиҳои сабабу-натиҷавӣ ва таҳияи амсилаи ҳодисаҳои таҳқиқшаванд ташакқул меёбад;

е) салоҳияти ташкили мурӯҳидаи ҳодисаю объектҳои таҳқиқшаванд ва хулосабарорӣ ҳосил мешавад;

ё) салоҳиятҳои банизомдарории маълумотҳои ба даст омада дар раванди озмоиш, ҷамъbastнамоӣ, хулосабарорӣ ва дар назди омма муаррифӣ намуда тавонистан ҳосил мешавад;

ж) салоҳияти бе дудилагӣ иҷрои амалҳо ва ташкили муҳокимаи баҳогузорӣ ҳосил мешавад;

з) салоҳияти истифодаи маҳорату малакаҳои таҳқиқотии дар раванди озмоишҳои хонагӣ ба даст омада дар раванди таълим, бо мақсади ба даст овардани донишҳои нав ва дар ҳаёти воқеӣ бо мақсади ҳалли масъалаҳои мубрами зиндагӣ ҳосил мешавад.

Ҳамин тавр, аз мавқеи муносибати системавӣ - ягонагӣ нерӯи фаъолияти таълими берун аз муассисаи таълими дар шакли озмоиши хонагӣ тавассути таҳлили вазифаҳояш дар раванди таҳсилот чунин муайян гардид: таълими, тарбиявӣ, эҷодӣ, ҷубронӣ, ҳамгириӣ, интиқолӣ. Озмоишиҳои хонагӣ, ки дар таҳти принсиҳои интихоби озод, нодирияти объективӣ, ҳамгириӣ, бароҳатии равонӣ, ки ба ташакқул ва инкишофёбии салоҳиятҳои тақиқотии хонандагони хурдсол нигаронида шудааст, қобилиятаи фардии қӯдакро қашф намуда, ба қӯдак имконият медиҳад, ки эҷодкорона фаъолият намуда, мустақилият нишон дихад ва муносибатҳои ҷамъиятиро аз худ намояд, ки инҳо ба инкишофи нерӯи эҷодӣ - зеҳни фардиашон мусоидат менамоянд.

## **Хулосаи боби якум**

Таҳлили адабиётҳои психологӣ-педагогӣ нишон доданд, ки проблемаи ташаккулёбии салоҳиятҳои озмоишӣ-таҳқиқотӣ, омилҳо, шароит ва инкишофи он дар педагогика нав набуда, таърихи тӯлонӣ дошта бошад ҳам, омӯзиш ва баррасии он зарур ва айнизамонӣ буда, характеристи иҷтимоӣ дошта, мавзуи омӯзиш ва таҳқиқи олимони зиёди педагог ва психолог қарор гирифта будааст (С. Акрамов, П. П. Блонский, Д. Б. Богоявленская, Л. И. Божович, В. П. Вахтеров, В. В. Давидов, П. Ф. Каптерев, А. В. Леонтович, А. Н. Леонтьев, И. Я. Лerner, М. И. Лисина, М. И. Махмутов, А. С. Обухов, А. Н. Поддяков, А. И. Савенков, М. Н. Скаткин, А. Маслоу, Торндайк). Мо ба хулосае омадем, ки ташаккулёбии маҳорату малака ва салоҳиятҳои тақиқотиро мақсаднокона, аз синни хурди таҳсилот сар кардан лозим аст, зоро дар ин давра ба фазои зеҳнӣ-фардии шахсияти қӯдак таъсир расонидан осонтар ва самарбахш мебошад. Дар ин давра, дар хонандай хурдсол нисбати ашёҳо ва ҳодисаҳои омӯхташаванд шавқ ва кунҷкобии зиёд пайдо гардида, ин хислат дар фаъолиятҳои донишандӯзӣ ва қӯшишҳои мустақилона васеъ намудани ҷаҳонбиниашон таҷассум ёфта, ниёзҳои маърифатиашон ба азхудкунии донишҳо, маҳорат ва малакаҳои нав меафзояд.

Бояд зикр намуд, ки дуруст дарк намудан ва аз яқдигар фарқ кардани мағҳумҳои «рафтори таҳқиқотӣ», «фаъолияти тақиқотӣ», «маҳорати тақиқотӣ», «малакаи тақиқотӣ» ва «салоҳияти таҳқиқотӣ» зарур аст. Дар раванди таҳқиқот мағҳумҳои зикргардида дар алоқамандӣ бо ҳамдигар омӯзиш гардиданд. Дар асоси рафтори тақиқотӣ, ниёзҳои зарурӣ ба ахборот ва таассуроти нав, донишҳо, ки самараи фаъолиятҳо мебошанд меистанд, ки Л. И. Божович онҳоро аз ниёзҳои заминавии ботинии қӯдак ҳисобидааст. В. А. Поддяков, А. С. Обухов рафтори таҳқиқотиро чун шакли сермаҳсули вокунишот ба ҳолатҳои номуайянӣ номидаанд. Хусусияти эҷодии рафтори таҳқиқотӣ дар фаъолиятҳои таҳқиқотӣ равшантар аён мегардад.

Таҳлили адабиётҳои психологӣ-педагогӣ ба мо имкон доданд, ки омилҳои ангезандай рафтори таҳқиқотиро чунин муайян намоем:

- 1) навигарии объекти таҳқиқот ва ҳолати таҳқиқотӣ;
- 2) мураккабӣ (дар вақти интихоби мавзуи таҳқиқот бояд дараҷаи мураккабии таҳқиқот дар алоқамандӣ бо хусусиятҳои синну солӣ, физиологӣ-психологии кӯдак ба назар гирифта шавад, зеро мавзуи бисёр содда шавқмандии кӯдакро кам намуда, мавзуи бисёр мураккаб кӯдакро дилгир ва рӯҳафтода менамояд);
- 3) номуайянӣ (ғайримуқарарӣ, ғайриоддӣ);
- 4) зиддиятнокии ахборот (якдгарро инкор намудан ва ё ихтилоф доштани ҷузъҳои ахбор).

Ҳамин тавр, рафтори таҳқиқотӣ чун рафтори бо фаъолиятҳои ҷӯяндагӣ асонок кардашуда ва ба омӯзиши объект ва ҳодисаҳои номуайян, навигарихо, инкишоф ва зиддиятҳо равонакардашуда муайян карда шуд. Дар робита ба ин, мо бо хулосаҳои А. И. Савенков, А. Н. Подъяков ва А. Г. Иодко такя намуда, фаъолияти таҳқиқотиро чун шакли маҳсуси фаъолияти маърифатӣ-эҷодӣ муайян намудем, ки дар меҳвари он дарёftи манбаъи эҷоди мушкилӣ ва роҳҳои ҳалли он истода, натиҷаи он бадастоварии донишҳои нав оиди ашё ва ҳодисаҳои омӯхташаванда ба шумор меравад. Ҳамчунин, яке аз шаклҳои фаъолияти тақиқотӣ – фаъолиятии таълимӣ-таҳқиқотӣ, ки маҳсус ташкилгардида, даркшаванда, чун фаъолияти эҷодии кӯдак, ба азхудкуни донишҳои субъективии нав нигаронидашуда, аз рӯи соҳтораш ҳамчун таҳқиқотӣ илмӣ, мақсаднок, фаъол ва асосноккардашуда, ки ба ташаккулёбии салоҳиятҳои тақиқотӣ нигаронида мешаванд дида баромада шуд. Натиҷаи фаъолиятҳои таълимӣ-татқиқотии кӯдак – ташаккулёбии далелноккунии маърифатӣ, тарзҳои нави фаъолият, салоҳиятҳои таҳқиқотӣ ва инкишофи шахсияти он ба шумор меравад.

То қадри имкон мағҳуми «маҳорати таҳқиқотӣ» шарҳи худро ёфт. Он ҳамчун имконияти амалинамоии фаъолиятҳои ақлонӣ ва амалӣ буда, фаъолиятҳоеро дар бар мегирад, ки иҷроиши онҳо барои хонандай хурдсол имконпазир буда, ба мустақилона ҷустани ахборот аз тарафи кӯдак нигаронида шуда, мақсадаш бадастоварии донишҳои нав мебошад.

Дар асоси таҳлили сарчашмаҳои илмӣ-назариявӣ, меъёрҳои зерини муайяннамоӣ ва баҳогузории дараҷаҳои ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандаи хурдсол муайян гардидаанд:

- шавқмандии кӯдак ба фаъолиятҳои таҳқиқотӣ;
- тайёр гардидани кӯдак ба татбиқӣ маҳоратҳои таҳқиқотиаш;
- намоиш додани ҳолатҳои ғайристандартӣ дар раванди таҳқиқот, ки асоси баҳогузории дараҷаи ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотӣ (мутобиқшавӣ, самаранокӣ, эҷодӣ) ба шумор мераванд.

Ҳамзамон мафҳуми «фаъолиятҳои беруназсинфӣ» бозомӯзӣ гардид, ки яке аз ҷузъиёти он озмоиши хонагӣ ҳамчун омили асосии ташаккулдиҳандаи маҳорату малакаҳои тақиқотӣ – заминаи асосӣ барои ташаккулёбӣ ва инкишофи салоҳиятҳои тақиқотӣ, муайян гардид. Фаъолиятҳои беруназсинфии кӯдак дар шакли озмоиши хонагӣ чун фаъолияти ҳамгироӣ кӯдак ва муаллим, ки дар рафти он кӯдак имконияти интихоби самт ва мавзуи фаъолият ва тарзҳои нави амал намуданро пайдо намуда, тарзи пешниҳоди натиҷаҳои корро мустақилона худаш интихоб ва коркард менамояд. Дар ин раванд, муаллим бояд масири фаъолиятҳои кӯдакро ба таҷрибаи амалии шаҳсиаш такя намуда тавре қашад, ки самарааш шаҳсияти баркамоли муваффақ дар шароити ҷомеаи босуръат инкишофёбанда бошад.

Принцип ва функцияҳои фаъолиятҳои таҳқиқотии беруназсинфӣ дар шакли озмоишҳои хонагӣ таҳия гардида, вазифаҳои он барои ҳар як зинаи таҳсилоти ибтидой муайян гардид.

Муқаррароти назариявии пешниҳодгардида, дар асоси таҳлил, коркардӣ назариявӣ ва методии раванди ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандаи хурдсол дар рафти фаъолиятҳои беруназсинфӣ дар шакли озмоишҳои хонагӣ ҳосил гардидаанд.

## **БОБИ П. ХУСУСИЯТХОИ МЕТОДИИ ТАШАККУЛЁБИИ САЛОХИЯТХОИ ТАҲҚИҚОТӢ-ОЗМОИШИИ ХОНАНДАГОНИ СИНФХОИ ИБТИДОЙ ДАР РАВАНДИ ГУЗАРОНИДАНИ ОЗМОИШХОИ ХОНАГӢ АЗ ФАННИ ТАБИАТШИНОСӢ.**

### **2.1. Методикаи ташаккулдиҳии салоҳиятҳои таҳқиқотӣ-озмоишии хонандагони синфҳои ибтидой дар рафти гузаронидани озмоишҳо дар хона аз фанни табиатшиносӣ**

Табиатшиносие, ки дар синфҳои ибтидой омӯхта мешавад, дар хонандагони хурдсол заминаҳои асосии ҷаҳонбинии илмиро ташаккул дода, барои рушди шахсияти онҳо имкониятҳои васеъ фароҳам меорад. Бо омӯзиши ин фан хонандагони хурдсол донишҳои илман асоснокро аз ҳуд карда, дар онҳо оид ба олами иҳотанамудаашон тасаввуротҳои илмӣ инкишоф мейбад. Онҳо ба хулосае меоянд, ки табиат доимо дар ҳолати инкишофёбӣ ва дигаргуншавӣ буда, танҳо бо ҷаҳонбинии илмӣ онро шинохтан мумкин аст. Дар ибтидои таҳсил, аз синфи якум сар карда, раванди омӯзиши фанни табиатшиносӣ мутобиқшавии қӯдакро ба раванди таълим метезонад, зоро ки мундаричаи ин фан нисбати дигар фанҳои дар синфҳои ибтидой омӯхташаванда, ба тафаккури айёни кӯдак наздик буда, масири аз олами каммаҳдудияти қӯдакӣ ба дунёи пуртазоди “қолабӣ”-и таълимӣ гузаштани қӯдакро то андозае нарму ҳамвор ва бедард мегардонад.

Равандҳои маърифатӣ, ҳамчун қисми таркибии ҳар як фаъолияти инсон ба шумор меравад, ки дар натиҷа ӯ як миқдор донишҳо, маҳорату малака ва таҷрибаи ҳаётиро соҳиб мешавад. Равандҳои маърифатӣ ба қӯдак имконият медиҳад, ки пешакӣ мақсад ва мазмуни фаъолияти ҳудро муайян намуда нақша кашад, рафти фаъолияташро ҳаёлан “ичро” карда, рафтори ҳудро ба он мутобиқ гардонад ва натиҷаи онро пешгӯи ва таҳмин кунад. Ва аз ҳамин сатҳи инкишофи тафаккури маърифатии ҳар қӯдак, самаранокии раванди таълим вобаста мебошад.

Инсон дорои лаёқати баланд ва бо ҳисси ҳарисона ба донистагирии чизҳои барояш номаълум таваллуд гардад ҳам, вале ин раванд дар

ибтидо бешуурона буда, бо таври ғаризавӣ (инстинкт) амалӣ мешавад. Ба кӯдак зарур аст, ки имкониятҳои маърифатии худро инкишоф дода, маҳорати идоранамоии онҳоро ҳосил карда, фаъолиятояшро ҳадафмандона ташкил кунад. Бинобар ин бо вуҷуди доштани лаёқати баланд, боз ташаккулёбии равандҳои маърифатии хонандай хурдсол, аз омилҳои таъсиррасонандай инкишофи шахсият, ба монанди оила, рафиқон, қӯча, радио ва телевизион, машғулиятҳо ва табиати ихотанамудааш вобаста аст. Ташаккулёбии шавқмандии маърифатии хонандай хурдсол, дар шакли кунҷкобӣ бо барангезиши механизмҳои диққат амалӣ гардида, зина ба зина татбиқ мегардад. Зина ба зина татбиқгардии ин раванд маънои онро надорад, ки инкишофи нисбатан баландтари шавқмандии маърифатӣ боиси аз байн рафтани шавқмадии маърифатии пешина мегардад, балки он зинаи пешинаро такмил ва инкишоф дода ба марҳилаи нав мебарорад. Мисоли оддии онро мо дар як фосилаи кӯтоҳи вақт дар раванди аз фаъолияти бозӣ ба фаъолияти таълим кӯчидани диққати кӯдак ва ҳатто характеристи таълими пайдо намудани фаъолиятҳои беруназдарсиаш мушоҳида карда метавонем. Дараҷаи инкишофи шавқмандии кӯдак ҳамон вақт мусбӣ ва рушдёбанда арзёбӣ мегардад, ки худи кӯдак аз донишҳои ба дастовардааш кайфияту лаззат бурда, қаноатманд гардад.

Дар ибтидои таҳсил шавқмандиҳои кӯдак ба таҳсил, маҳсусан шавқмандии маърифатиаш бо таври назаррас инкишоф меёбад ва он дар шакли ҳамчун ташна ба ҷустани дониш кӯшиш намуданаш зоҳир мегардад. Дар аввал диққат ба фактҳои алоҳидаи шавқовар оид ба табиат (синфи якум, аввалҳои синфи дуюм) равона гардида, баъдтар шавқмандӣ ба қушодани муаммоҳое нигаронида мешавад, ки дар онҳо сабабҳо ва қонуниятиҳои ба амалоии баъзе ҳодисаҳо ва таҳмин намудани натиҷаҳои эҳтимолии онҳо нуҳуфтааст. Агар дар ибтидои таҳсил саволи маъмулии мепурсидагии хонандагони хурдсол “Ин чист?” бошад акнун дар синфҳои сеюму ҷорум мавқеи онро саволҳои “Чаро?”, “Барои чӣ?” ва “Чӣ гуна?” иваз мекунад. Бо ҳосил шудани малакаҳои хонда

тавонистан ва навиштан дар хонандагон шавқмандии кофта ёфтани адабиётҳо оид ба ҳодисаҳои табиат ва техника рушд мекунад. Ин имкон медиҳад, ки дар синфҳои сеом ва чорум ҳамгироии фанҳо ва китобҳои дарсӣ оҳиста-оҳиста коҳиш ёбад.

Шавқмандии маърифатӣ монанди шавқмандии эҷодӣ – раванди мураккаби гуногунчанбаъ буда, онҳоро аз ду нигоҳ шарҳ додан мумкин аст. Аввалан, онҳо агар ҳамчун воситаи самаранокгардонандай таҳсил баромад кунанд, пас баъдан онҳо барангезандаҳои асосӣ ва пурқиммати раванди азхудкуни донишҳои нав мебошанд. Дар ҳар ду мавқеъ ҳам онҳо ба яқдигар алоқаманд буда, ҳамчун омили асосии инкишофи ниёзҳои ботинии фардии кӯдак ба шумор мераванд.

Азбаски муаллим дар фосилаи кӯтоҳи дарси анъанавӣ ба барангезандаҳои маърифатӣ ва ниёзҳои шахсии кӯдак ба пуррагӣ имконияти таъсиррасонӣ надорад, зарур аст, ки ба воситаҳои ёрирасонӣ таълим диққат дода аз нерӯи фаъолиятҳои беруназдарсӣ ва берун аз муассисаи таълимӣ зиёдтар истифода барад.

Ҳангоми инкишофи шавқмандии маърифатии хонандай хурдсол, дар рафти ичрои супоришҳои озмоиши мустақилонаи хонагӣ, омилҳои зоҳирӣ ва ботинии онро ба назар гирифтани муҳим аст.

Барангезандаи шавқи маърифатии хонандагони хурдсол, пеш аз ҳама донишҳои нави шавқовар дар бораи табиат мебошад. Аз ин рӯ, маводи мазмунан шавқовар таҳиягардида, воситаҳои хуб интихобшудаи таълимӣ, ки манбаъи донишҳои нави то ҳоло барои кӯдак номаълум ба шумор мераванд, онҳоро ба ҳайрат ва ваҷд оварда, ба ҷустуҷӯи донишҳои нави илмӣ ва қашфиётҳо равона месозад. Дар байнин ҳосиятҳои маърифатии кӯдак, фаъолияти ў, фаъолона кӯшидан ба ичрои амалҳо ва умуман фаъолиятҳое, ки дар таҳти таъсири ҳосияти кунҷкобиаш амалий мешаванд, бараъло зоҳир мешаванд.

Дар адабиётҳои психологӣ-педагогӣ шавқмандии маърифатии кӯдак ҳамчун шавқмандие шарҳ дода мешавад, ки дар он ҳасосият ва ҳаяҷони баланд ҳангоми донистани донишҳои нав бараъло зоҳир мегардад. Инро

мо маҳсусан дар раванди фаъолиятҳои амалии беруназсинфии амалӣ ва ё экскурсия мушоҳида карда метавонем. Бинобар ин дар баъзе ҳолатҳо самаранокии шаклҳои таълимии амалӣ, нисбати дарсҳои маъмулӣ бартарӣ пайдо мекунанд. Ба инҳо мушоҳидаи озмоиши намоишии муаллим, дар таҳти роҳбарии муаллим мустақилона гузаронидани озмоиши лабораторӣ, дар шакли озмоиш тайёр кардан ва ҷавоб додани супоришҳои таълимӣ, озмоишҳо ва мушоҳидаҳои бо супориши муаллим дар хона мегузаронидаи хонандагон, мушоҳидаҳои кӯтоҳмуддат ва дарозмуддати ҳодисаҳои табиат, мушоҳидаҳои олами ҳайвоноту растаниҳо ва ғайраҳо дохил мешаванд.

Дар ҷараёни озмоиши намоишии дар синфҳона гузаронидашаванда, вакт дар тӯли як соати шартии дарсӣ маҳдуд буда, фаъолияти асосиро муаллим ва ё як –ду хонанда саросемавор ичро менамоянд ва ин имкон намедиҳад, ки дар хонандагон донишҳои чуқур ва тасаввуротҳои зарурӣ, пурра ҳосил гардад. Аксар вакт, баъди анҷоми чунин дарсҳо, хонандагон дар назди мизи намоишии муаллим ҷамъ омада, асбобҳоро бо даст ламс карданӣ мешаванд, маслиҳатҳо дода ба гузаронидани чунин фаъолиятҳо шавқманд ва тайёр буданашонро намоиш медиҳанд. Ҳатто дар рафти озмоишҳои мо, мушоҳида гардид, ки хонандагони хурдсол ба кори ноӯҳдабароённа ичро намудаи рафиқонашон тамасхуромезона ҳандида, намоишкорона изҳор мекарданд, ки ин гуна фаъолияти озмоиширо худашон беҳтару хубтар гузаронида метавонанд.

Мо шоҳиди он гаштем, ки қариб ҳамаи хонандагони хурдсол барои гузаронидани фаъолиятҳои озмоишӣ шавқманд буда, луқма мепартоянд ва гоҳе ошкоро таклиф менамоянд, ки донишҳои бо таври назариявӣ аз муаллим қабулнамудаашонро дар амал озмуда санчида бинанд.

Дар рафти корҳои амалӣ дар синфҳои ибтидой, одатан хонандагони хурдсол ба гурӯҳҳои якчанд нафара тақсим карда мешаванд. Дар ин ҷо душворие ба миён меояд: на дар ҳама муассисаи таълимӣ миқдори кофии асбобҳо ва таҷхизот барои икроиши чунин корҳои амалӣ ва озмоишӣ мавҷуд аст. Ҳамзамон маҳдудияти вакт, низ таъсири манфии худро

мерасонад. Агар яке аз гурӯхҳо дар татбиқи кори озмоиши мувваффақ нашавад, пас онҳо аз муаллим кумак пурсида, диққати дигаронро парешон ва онҳоро аз ичрои кор бозмедоронад.

Пас бояд муаллим аз шогирдон талаб кунад, ки ин гуна фаъолиятҳои характеристи озмоишидоштаро берун аз синф ва муассисаи таълими, яъне дар хона ташкил карда гузаронида, мушоҳида кунанд. Тематикаи озмоишҳои барои супориши хонагӣ таҳияшуда, набояд истифодаи ягон асбоби барқӣ ё ба ҳаёти хонандаи хурдсол хатарнок ва ҳароҷоти зиёди моддиро талаб кунад. Онҳо бояд озмоишҳо бо об, ҳаво ва ё ашёҳое бошанд, ки дар ҳар хона ҳастанд ва барои хонандагони хурдсол дастрас ва бехатаранд. Албатта, мумкин аст ба арзиши илмии чунин озмоишҳо шубҳа намудан мумкин аст, аммо оё бад аст, агар худи қӯдак қонун ё ҳодисаеро, ки солҳо пеш аз ӯ қашф шуда буд, озмоиш мушоҳида намуда дурустиашро санҷад?

Шояд, дар назари аввал аз чунин фаъолиятҳо ба ҷамъият фоидае нест, аммо фоидаи он барои инкишофи шахсият ва шавқмандии маърифатии қӯдак беандоза бузург аст! Гузаронидани озмоиш дар хона, пеш аз ҳама кори эҷодӣ буда, мустақилона анҷом дода мешавад, қӯдак ҳоҳ ноҳоҳ ба фикр кардан водор гардида, усулҳои осонтари гузаронидани озмоишро таҳия намуда, роҳҳои дар амал татбиқ намудани донишҳои дар рафти чунин озмоишҳо ба даст овардаашро мечӯяд.

Барои дар хона, мустақилона гузаронидани озмоиш ба қӯдак чӣ лозим аст? Албатта, ин дастури хеле муфассали муаллим оид ба раванди гузаронидани озмоиш, бештар ба қадом қисмати кор диққат додан, бо тавсия додани воситаҳо ва ашёи зарурии барои қӯдак дастрас ва риоя намудани қоидаҳои техникаи бехатарӣ мебошад.

Корҳои мустақилонаи озмоишии хонандагони хурдсол дар хона, дар ташаккули шавқмандии маърифатии онҳо нисбати олами ихотанамудаашон нақши бузург бозида, ичроиши машқҳои гуногун

марҳилаи азхудкунии донишҳо ба шумор рафта, ба инкишофи тафаккур, қобилияти эҷодӣ ва ташаккули маҳорату малакаҳо оварда мерасонад.

Дар хона гузаронидани озмоиш ва мушоҳидаҳо пурракунанда ва тақвиятбахшандай олие барои ҳама намуди фаъолиятҳои назариявӣ ва амалии таълимии синфӣ ба шумор меравад. Аз ин рӯй, муаллимони синфҳои ибтидой бояд кори худро тавре ба нақша гиранд, ки гузаштани ҳар як мавзуъ, бояд бо оmezиши корҳои назариявӣ ва амалӣ татбиқ карда шаванд. Ягон мазӯъ набояд сирф аз ҷиҳати назариявӣ пешкаши хонандай хурдсол гардонида шавад ва ягон фаъолияти таълимӣ аз фанни табиатшиносӣ, набояд бидуни фаро гирифтани назарияи илмӣ ва озмудани он анҷом дода шавад.

Танҳо дар сурати оmezиши моҳиронаи назария бо фаъолияти амалӣ ва алоқаманд гардонидани фаъолиятҳои амалии кӯдак бо назарияи илмӣ натиҷаи зарурии таълимию тарбиявиеро, ки ҷомеаи муосир дар назди низоми таҳсилот мегузорад, ичро намудан мумкин аст.

Шакли асосии таълими табиатшиносӣ (қисми амалии он) дар муассисаи таълимӣ таҷрибаи намоишиӣ ва лабораторӣ мебошад, ки хонанда бо он ҳангоми дарсдиҳии омӯзгор шинос шуда, минбаъд онро ба хона ва табиат қӯҷонида татбиқ мекунад.

Бе гузаронидани озмоиш, таълими самараноки табиатшиносӣ ғайриимкон гардида, таълими шифоҳи ногузир ба формализм ва қориазёд кардани матн оварда расонида, ҳофиза ҳосияти механикӣ пайдо карда, тафаккур аз инкишоф боз мемонад. Нерӯ ва маҳорати педагогии омӯзгор, бояд пеш аз ҳама ба он равона карда шаванд, ки хонандай хурдсол раванди озмоишро мушоҳида намуда, онро мустақилона анҷом дихад, истифодабарии асбобҳоро дар дasti муаллим дид, дар дasti худ дуруст дошта истифода бурда тавонад.

Аммо, бе ҳикояҳои шавқовар ва ба ангезишварандай муаллим, хондани китоби дарсӣ ва адабиётҳои иловагӣ, мушоҳидаи озмоишҳои намоишии муаллим, ичроиши озмоишҳои мустақилонаи гуногун дар хона, раванди таълимро қаноатбахш арзёбӣ намудан мумкин нест.

Нақли муаллим дар бораи қонуниятҳои физикию химиявии ба амал омадани ҳодисаҳо дар табиат, заминагузорандай асосии амалишавии таълими табиатшиносӣ ба шумор рафта, барои фаъолиятҳои таълимии амалӣ ҳамчун таҳкурсӣ хизмат мекунад.

Озмоиши намоишие, ки муаллим мегузаронад, яке аз ҷузъҳои таркибии таҷрибаи таълими буда, таҷдиди ҳодисаҳои табиӣ аз ҷониби муаллим дар мизи намоишӣ, бо истифода аз асбобҳои маҳсус мебошад. Он аз усулҳои эмпирикии аёни таълимиӣ ба шумор меравад. Аҳамияти озмоиши намоишӣ дар он аст, ки:

- хонандагони хурдсол бо усулҳои озмоишии дарки олами атроф ва нақши гузаронидани озмоиш дар рафти амалҳои маърифатӣ-таҳқиқотӣ шинос мешаванд(дар натиҷа дар онҳо ҷаҳонбинии илми ташаккул меёбад);

- дар хонандагони хурдсол малакаҳои озмоишиеро ба монанди: мушоҳида намудан, пешниҳоди фарзия, таҳмин намудан, ба нақша гирифтани озмоиш, таҳлили натиҷаҳо, хулоسابарорӣ ва ғ. инкишоф меёбад.

- озмоишиҳои намоишӣ ҳамчун воситаи айёният истифода гардида, имкон медиҳанд, ки кӯдак тамоми мазмуни маводи таълимиро бо ҳасосияти баланд аз худ намуда, дар хотираи худ мустаҳкам сохта, инкишоф дихад ва шавқмандии онҳоро ба омӯзиши ашё ва ҳодисаҳои олам ба ангезиш биёрад. Малакаҳои озмоишии хонандагони хурдсол дар рафти иҷрои корҳои мустақилонаи лабораторӣ ташаккул ёфта, таҳқиқоти лабораторӣ шавқмандии онҳоро зиёд гардонида, ба онҳо имкон медиҳад, ки тасаввурот ва ҷаҳонбинии худро дар асоси таҷриба ва фаъолиятҳои маърифатии худ васеъ намоянд.

Яъне аҳамияти дарсхои лабораторӣ дар таълими табиатшиносӣ аз он иборат аст, ки хонандагони хурдсол дар бораи нақш ва ҷойгоҳи озмоиш дар ҳосилшавии донишҳои асоснок ва амиқ тасаввурот пайдо мекунанд. Ҳангоми иҷрои озмоишиҳо хонандагон малакаҳои озмоишии худро ҳам аз ҷиҳати зеҳнӣ ва ҳам аз ҷиҳати амалӣ инкишоф медиҳанд.

Малакаҳои зеҳни озмоиши, ин муайян кардани ҳадафи озмоиш, пешниҳод кардани фарзияҳо, интихоби асбобҳо, банақшагирии таҷриба, ҳисоб кардани хатогиҳо, таҳлили натиҷаҳо, тартиб додани ҳисбот дар бораи корҳои анҷомдодашуда буда, малакаҳои озмоиши амалий васл кардани таҷҳизоти таҷрибавӣ, мушоҳида, ченкунӣ ва бо тартиб пай дар пай гузаронидани ҷузъиёти озмоиш мебошанд.

Ғайр аз он аҳамияти озмоиши намоиши дар он аст, ки дар вақти татбиқи он, дар қӯдакон чунин сифатҳои муҳими шахсӣ, ба монанди муносибати эҳтиёткорона бо асбобҳо, риояи тозагӣ ва тартибот дар ҷои кор, бо маҳоратона қайд намудани маълумотҳо, мутташакиљӣ, суботкорӣ барои ба даст овардани натиҷаҳои дилҳоҳ ташаккул ёфта, дар онҳо фарҳангӣ муайяни меҳнати фикрӣ ва ҷисмониро ҳосил мекунад.

Вазифаи хонагӣ чун яке аз навъҳои фаъолияти таълимӣ мустақилона дар хона икро карда мешавад. Дар илми дидактика, вазифаи хонагӣ чун икроиши мустақилонаи супоришҳои таълимии муаллим аз тарафи хонанда шарҳ дода мешавад, ки дар хона таҳти нақшай муайян икро мегардад. Барои он, ки ин супоришҳо самаранок икро шаванд, пас бояд онҳо дар таҳти нақшай мушаҳҳас, бо мақсадҳои барои қӯдак фахмо таҳия, супориш ва ташкил карда шаванд. Ҳамзамон бояд усулҳои қайди икроиши вазифаҳои хонагӣ муфассал фаҳмонида шуда, дар раванди гузаштани дарси нав истифода гарданд. Аз ин принсипҳо супоришҳои озмоиши хонагӣ низ истисно набуда, баракс пурракунанда ва такмилдиҳандай супоришҳои таълимии мустақилона барои хона ба шумор мераванд.

Кори озмоиши хонагӣ соддатарин озмоиши мустақилест, ки хонандагон дар хона, берун аз муассисаи таълимӣ, бидуни назорати мустақими омӯзгор анҷом медиҳанд.

Вазифаҳои асосии ин навъи фаъолиятҳои озмоиши чунин мебошанд:

- ташаккул додани маҳорати мушоҳида кардани ҳодисаҳо дар табиат ва ҳаёти ҳаррӯза;

- ташаккул додани қобилияти андозагирий бо истифода аз асбобхой ченкуние, ки дар рүзгор истифода мешаванд;

- ташаккул додани шавқмандии күдак ба гузаронидани озмоиш;

- ташаккул додани мустақилона фаъолият намудан.

Корхо озмоишии хонагиро вобаста ба таҳлизоте, ки барои ичрои он истифода мешавад, дар шакли зер тасниф намудан мумкин аст:

- озмоишихое, ки дар онҳо ашёи рүзгор ва маводҳои такмилдодашуда истифода мешаванд (косай ченкунӣ, ченак, қошуқ ва ғ.);

- озмоишихое, ки дар онҳо асбобҳои майшии худсоз истифода мешаванд (тарозуи хонагӣ, мензурка, қиф ва ғ.);

- озмоишихое, ки дар онҳо асбобҳои майшии саноатӣ истифода карда мешаванд.

Ҳамчунин ин навъи фаъолияти таълимӣ, ки хонандагони хурдсол худашон, бевосита мустақилона дар хона мегузаронанд, имкон медиҳанд, ки:

1) майдони робитай назария бо амалия васеъ гардад;

2) шавқмандии хонандаи хурдсол ба илм ва технология инкишоф ёбад;

3) дар күдак тафаккури эҷодӣ бедор гардад;

4) дар күдак лаёқати фаъолияти таҳқиқотии мустақилона ташаккул ёбад;

5) дар онҳо сифатҳои пурқиммате чун: мушоҳидакорӣ, бодикӯратӣ, босуботӣ, устуворӣ ва дақиқӣ инкишоф ёбад;

6) ноқисиҳои кори лаборатории синфиро, ки дар синф ба ҳеч ваҷҳ пурра кардан имконнозазир аст, ислоҳ ва пурра намояд (мушоҳидаҳои дарозмуддат, мушоҳидаҳои ҳодисаҳои табиӣ ва ғ.);

7) ба күдакон бошуурона ва мақсаднокона фаъолият намуданро омӯзонад.

Барои ташкили корҳои озмоиши дар хона, мо метавонем ба истилоҳ мини-лабораторияро ташкил намоем, ки он ашёҳои рӯзгорро дар бар мегирад (шишаҳо, пиёлаҳо, зарфҳои пластикии гуногуншакл ва

гуногунандоза, тасмаҳои резинӣ, пипеткаҳо, ҷадвал, тарозу ва дигар воситаҳои андозагири Ҷ. Ин тақрибан ба ҳар як кӯдак дастрас аст.

Аз ин рӯ, дар баробари супоришҳои маъмулии таълимии хонагӣ - омӯзиши матни китоби дарсӣ, аз худ кардани қоидаҳо, қонунҳо, ҳалли масъалаҳо ва машқҳо - ба хонандагон бояд супоришҳои амалий: мушоҳида кардани ҳодисаҳо дар табиат, гузаронидани озмоишҳои баландсифат, ченқуниҳо ва ғайраҳо зарур аст.

Дар китобҳои дарсии "Табиатшиносӣ" (Олами атрофи мо) (муаллифон Н. Қодиров, С. Давлатзода, К. Исоеев, И.Абдуллоев, М.Зиёев, М.Табаруков) ва дар дафтарҳои корӣ барои хонандагони хурдсол пас аз омӯзиши мавзӯъҳои муайян супоришҳои амалии ҳарактери озмоишидошта оид ба мушоҳидаҳое, ки дар хона бояд гузаронида шаванд, пешниҳод карда шудаанд, ки бояд натиҷаҳои онҳоро шарҳ дода, гузориши қӯтоҳе дар бораи кор тартиб диҳанд.

Татбиқи мунтазами корҳои озмоиши дар синф ва хона аз ҷониби хонандагон, ба дарки ҷуқур ва мушаххаси маводи дар дарси назариявӣ омӯхташуда мусоидат карда, шавқмандии хонандагонро ба омӯзиши табиатшиносӣ афзуда, кунҷкобиашонро инкишоф медиҳад ва маҳорату малакаҳои пурагиши амалиро ҳосил мекунонад. Ин супоришҳо воситаи муассири баланд бардоштани дараҷаи мустақилият ва ташабbusкории хонандагон ба шумор рафта, ба ҳамаи фаъолиятҳои таълимии онҳо таъсири судманд мерасонанд.

Афзалиятҳои дигари озмоишҳои хонагӣ дар муқоиса бо корҳои амалий ва озмоишҳои лаборатории дар синф гузаронидашударо мо ҷунин муайян намудем:

- тавре зикр намудем, маҳдудияти вақт аз ноқисии ҷиддӣ ба шумор меравад, ки дар рафти озмоиши хонагӣ рафъ мегардад;

- инҷунин кӯдакон худро дар хона нисбат ба дарсҳо дар синф, ки дар он ҷо бисёр вақт дар ҳолати стресс мебошанд ва он ба самаранокии раванди таълим таъсири манғӣ мерасонанд, озод ва бароҳаттар ҳис мекунанд;

- ҳангоми ичрои супориши озмоиши дар хона, хонандагон супоришро пурра мустақилона ичро намуда, ба фаъолияти эҷодӣ машғул мешаванд, ки ин ба рушди шахсияти онҳо таъсири судманд мерасонад.

Дар бораи он, ки истифодаи озмоишҳои хонагӣ аз тарафи омӯзгор, дар раванди таълими табиатшиносӣ самаранокии онро баланд мебардорад, хеле зиёд гуфта шудааст. Акнун биёд озмоишҳои хонагиро амалан бубинем, ки чи гуна ташкил мешаванд ва муаллим чӣ гуна онҳоро ташкил ва истифода карда метавонад.

Талаботҳо барои ташкили озмоишҳо дар хона: пеш аз ҳама, албатта, ташкили муҳит ва шароити бехатар аст. Азбаски озмоишло кӯдак дар хона мустақилона, бе назорати бевоситай муаллим мегузаронад, дар озмоиш набояд ягон моддаи химиявӣ ва ашёе истифода гардад, ки ба саломатии кӯдак ва муҳити хонаи ў хатар дошта бошад; озмоиш набояд аз хонанда ҳарочоти назарраси моддиро талаб кунад; ҳангоми озмоиш ашё ва моддаҳое, ки такрибан дар ҳама хонаҳо мавҷуданд, бояд истифода шаванд: зарфҳо, шишаҳо, об, намак, шакар, равған, ва ғайра; озмоише, ки хонандагон дар хона мегузаронанд, бояд аз ҷиҳати ичро ва таҷхизот содда, аммо дар баробари ин, дар омӯзиш ва ҳосилшавии тасаввуротҳои илмӣ оид ба ҳодисаҳо ва унсурҳои табиат барои кӯдак арзишманд ва аз ҷиҳати мазмун ҷолиб бошанд; бо вучуди набудани имконияти мустақиман назорат кардани фаъолияти озмоишии хонандагонро дар хона аз тарафи муаллим, натиҷаҳои озмоиш бояд дуруст ҳуҷҷатгузорӣ ва қайд карда шаванд (ҳамон тавре, ки ҳангоми ичрои корҳои лаборатории фронталӣ дар синф анҷом дода мешавад); натиҷаҳои фаъолияти озмоишие, ки хонандагон дар хона гузаронидаанд, бояд дар дарс муҳокима ва таҳлил карда шаванд; кори хонандагон набояд тақлид ба кӯр-кӯрона ба нақшҳои муқарраргардида бошад, онҳо бояд зуҳуроти васеътари ташаббускорӣ, эҷодкорӣ ва ҷӯяндагиро нишон диханд.

Дар асоси гуфтаҳои боло, мо муҳтасаран талаботро барои супоришҳои таҳқиқотӣ-озмоишии хонагӣ таҳия намудем:

1. риояи техникаи бехатарӣ;
2. харочоти ҳадди ақали моддӣ;
3. соддагӣ ва осонии икроиш;
4. барои ҳосилшавии тасаввуротҳои илмии табиатшиносӣ аҳамият дошта бошанд;
5. имконпазирӣ ва озодона назорат карда тавонистани раванди озмоиши таҳқиқотӣ аз тарафи муаллим;
6. мавҷудияти хислати эҷодкорӣ;
7. огоҳ будани волидайни кӯдак аз машгулиятҳои озмоиши мегузаронидагии фарзандашон.

Супоришҳои озмоиши-таҳқиқотие, ки муаллим ба хонандагон барои мустақилона гузаронидан дар хона пешниҳод меқунад, бояд ҳатман ба чунин талабот ҷавобгӯ бошанд.

Азбаски яке аз талаботҳои калидӣ барои гузаронидани озмоишиҳои таҳқиқотии хонагӣ, осонии икроишашон мебошад, бинобар ин, онҳоро дар марҳилаи ибтидоии таҳсилот, вақте ки қунҷкобии табиии кӯдакон хомӯш нашудааст, истифода бурдан мувофиқи мақсад аст. Супориши озмоиши хонагиро пас аз ба итном расонидани мавзӯъ, дар синф додан мумкин аст. Дар ин маврид хонандагон бо ҷашмони худ дурустии қонуният ва ё ҳодисаи табиии бо таври назариявӣ омӯхтаашонро дида, ба ҳақонияти онҳо боварӣ ҳосил меқунанд. Ҳамзамон, донишҳои аз ҷиҳати назариявӣ бадастомада ва дар амал санцидашуда дар тафаккури онҳо мустаҳкам мешавад.

Фаъолияти озмоиши-таҳқиқотӣ имкон медиҳанд, ки қобилияташҳои ниҳонии кӯдак ошкор шаванд. Он шавқмандии кӯдаконро ба фаъолиятҳои озмоиши-таҳқиқотӣ ба ангезиш оварда, чунин паҳлӯҳои тафаккурашонро ба монанди таҳлил, синтез, тасниф, ҷамъbastкунӣ, инкишоф дода, фаъолияти маърифатӣ ва қунҷкобиашонро рушд ва дарки маводи таълимиро дар самти шиносой бо қонуниятҳои ба амал омадани ҳодисаҳои табииӣ ва дигар унсурҳои он фаъол месозад. Қобилияти мустақилона дифоъ намудани фикру андешаи худ ва хислати

эътироф кардани хатогихои худро инкишоф медиҳад. Файр аз ин, бояд қайд намоем, ки ниёзҳои ботинии ҳар як кӯдак барои ба даст овардани дониш бояд ба назар гирифта шаванд.

Ин гуна фаъолиятҳо яке аз роҳҳои самараноки шинохти олам ба шумор мераванд. Дар ибтидои таҳсил, ба кӯдакон тафаккури аёнӣ-таҳайюлӣ ҳос буда, гузаронидани озмоишҳо, нисбати дигар шаклҳои фаъолияти таълимӣ самараноктар ба назар мерасанд. Ин шакли фаъолиятҳо имкон медиҳанд, ки дар кӯдак миқдори муайян ва зарурии донишҳо ва таҷрибай шахсии амалӣ ҳосил шаванд.

Озмоишҳои таҳқиқотӣ ҳар қадар гуногунранг, шавқовар ва мушаҳҳастар бошанд, ҳамон қадар дар кӯдак тасаввуротҳо ва донишҳои нав ҳосил гардида, ҳусусиятҳои ҷӯяндагӣ-таҳқиқотиашон, ки ба «кашф» кардани чизи нав нигаронида шудааст, ба таври назаррас афзоиш меёбанд. Ин ба рушди шаклҳои тафаккур бо иштироки фаъолонаи худи хонанда қумак мекунад.

Фаъолияти озмоишӣ-таҳқиқотие, ки мустақилона аз ҷониби кӯдак гузаронида мешавад, ба ӯ имкон медиҳад, ки амсилаи як ё якчанд ҳодисаҳои табиии ба якдигар алоқамандро оғарида, натиҷаҳои ба дастовардаашро ба таври муассир ҷамъбаст карда, муқоиса, тасниф ва ҳулосабарорӣ намояд. Озмоиш ба кӯдак имкон медиҳад, ки на танҳо самт ва тарзи фаъолияти худро дарк намояд, балки сабабҳои ба вуқуъои ҳодисаҳоро муайян намуда, муносибати ба ҳам зидҳоро ошкор намояд. Яъне дарк менамояд, ки ҷаро ман ин корро иҷро мекунам, чиро ман меҳоҳам бидонам ва натиҷаи фаъолиятам бояд чи гуна анҷом ёбад. Кӯдакон аз "кашфиёт"-и худ ба эҳсосот дода шуда хурсандӣ менамоянд ва аз самараи корашон лаззати равонӣ мебаранд.

Баробари ҷалб гардидани хонандагони хурдсол ба фаъолиятҳои озмоишии мустақилона, дар онҳо шавқмандӣ ва ҳоҳиши ба таҳқиқот машғул шудан пайдо мегардад. Самаранокии раванди ташаккули малакаҳои таҳқиқотии матаббачагони хурдсол аз дараҷаи инкишофи мустақилияти онҳо вобаста аст, ки аз омилҳои асосии ташаккулёбии

маҳоратҳои зерин ба шумор меравад: қобилияти дидану дарк кардан, мақсаду ҳадаф гузаштан ва ба нақша гирифтани кор; қобилияти ба қароре омадан оиди самаранокии натиҷаи кори озмоиши; қобилияти дар тафақкури худ сохтани амсилаи марҳилаҳои кори озмоиши ва ба нақша гирифтани он;

Ба фаъолиятҳои характери озмоиши доштаи таълимӣ пайваста ҷалб кардани хонандагони хурдсол, дар онҳо малакаҳои зеринро ташаккул медиҳад: малакаҳои мушоҳида кардани раванди корҳои озмоиши-таҳқиқотӣ; малакаҳои ба танзим даровардани раванди корҳои озмоиши-таҳқиқотӣ; малакаҳои баҳо дода тавонистан ба натиҷаҳои корҳои озмоиши-таҳқиқотӣ.

Ба роҳ мондани фаъолияти озмоиши-таҳқиқотӣ, маҳсусан озмоишҳои мустақилона барои хона амалиёти хеле душвор мебошад. Ин душворӣ дар мураккабии раванди озмоишҳо, корҳои омодагӣ ва ташкили озмоиш зиёдтар зоҳир мегардад.

Супоришҳои амалии характери озмоиши-таҳқиқотӣ доштаро ба хонандагони синфҳои яқум, дар давраи таътили тобистона додан мумкин аст, то ки аз бойтарин лаборатория - табиат ва асбобу анҷоме, ки хона муҳаё буда, дар раванди дарс дастрас нестанд, истифода карда тавонанд. Ҳангоми додани супоришҳои озмоиши – таҳқиқотӣ дар фасли тобистон соддатар тарҳрезӣ намудани онро сарфи назар кардан мумкин нест. Супоришҳои озмоиши-таҳқиқотии давраи таътил низ бояд кӯтоҳ ва содда бошанд.

Ё, баръакс, мумкин аст аввал супориши озмоишии хонагӣ дода ва пас аз ба итном расонидани он, ҳодисаро шарҳ диҳед. Ба ин тарик, барои хонандагони хурдсол вазъияти проблемавӣ эҷод карда ба омӯзиши проблемавӣ гузаштан мумкин аст, ки дар рафти он хонандагон ба таври ғайрииҳтиёр ба супориши озмоиши таваҷҷӯҳ зоҳир менамоянд, фаъолияти маърифатиашон татбиқ ва тафақкури эҷодиашон инкишоф меёбад. Дар ин ҳолат, хонандаҳо ҳодисаи дар раванди гузаронидани

озмоиш мушоҳида намудаашонро мустақилона шарҳ дода натавонанд ҳам, шарҳи муаллимро бо шавқ гӯш мекунанд.

Вазифаи муаллим дар ташкили корҳои озмоиши – таҳқиқотӣ ва мушоҳидаҳои тобистона асосан пешниҳод кардани идея, роҳнамоӣ, дастрас намудани дастуралмалҳо буда, боқии корро мустақилона худи кӯдакон бо истифода аз қунҷкобии бепоёни худ ичро мекунанд.

Супоришҳои мустақилонаи озмоиши-таҳқиқотии дар тобистон супоридашаванд ба ҳамаи хонандагон ҳатмӣ набуда, мисли вазифаи хонагии маъмулӣ набояд ба ҳама якхела супорида шавад. Зоро, хонандагони хурдсол, на ҳама вақт имконияту лаёқати вазифаи хонагиро як хел ва ба як меъёр ичро намудан дошта, қисме хуб, дигаре миёна ва ҳатто сарқашона ичро намекардагиҳоро ҳам воҳӯрдан мумкин аст. Аз ин мавқеъ, супоришҳои мустақилонаи озмоиши-таҳқиқотӣ низ истисно набуда, вобаста ба лаёқату қобилияти ҳар хонанда ва ё гурӯҳ дар шаклу андоза ва меъёрҳои гуногун ичро карда мешаванд. Аз тарафи дигар, самаранокии ин раванд бештар аз маҳорати педагогии муаллими фанни табиатшиносӣ вобаста аст, ки то қадом андоза ҳасосият ва шавқмандии кӯдакро нисбат ба ин гуна фаъолиятҳо ба ангезиш даровардааст. То қадом андоза дар ичрои ин гуна супоришҳо сахтирий кардан, низ ба монанди ҷазо додан ба ҳамаи вазифаи хонагии иҷронашуда аз маҳорату малакаҳои педагогии муаллим вобаста аст.

Ҳадафи ниҳоии фаъолияти озмоиши-таҳқиқотие, ки хонандагони хурдсол мустақилона дар хона гузаронида, донишҳои азхудкардаашонро аз нуқтаи назари илмӣ бо иштироки муаллим мухокима мекунанд, ин ҳосилшавии тасаввуротҳои комили илмӣ оид ба ҳодиса ва ё ашёи мавриди таҳқиқ интихобнамудаашон мебошад. Ин донишҳо ва тасаввуротҳо дар хотираи хонандагон муддати дароз муассир боқӣ монда, ба ҳамаи фаъолиятҳои минбаъдаи маърифатиашон замина ба ҳисоб мераванд.

Ба кӯдакон бояд ба хубӣ ва пуррагӣ фаҳмонид, ки қадом корҳоро ичро қунанд ва ба чӣ диққат диханд. Агар тавсифи озмоиш дар китоби

дарсӣ ва ё дастурҳои методӣ бошад, пас ҳеч мушкилии ҷиддие ба вуҷуд намеояд. Муаллим, бояд хонандагонро ба дастурҳои китоби дарсӣ ва дигар дастурамалҳои методӣ шинос намояд, то ки онҳо тамоми маълумоти заруриро барои гузаронидани озмоиш гирифта тавонанд. Вале, мутаассифона дар китобҳои дарси дастуру супоришҳои муносибе барои гузаронидани озмоишҳои мустақилонаи хонагӣ ёфтан душвор аст. Пас муаллим вазифадор аст, ки мавзуъҳои шавқовару соддаро дарёфта, тарзи соддаи татбиқи онҳоро дар шакли дастурамали кӯтоҳе, дар як қисми вақти дарс ба қӯдакон фаҳмонад, то ки дар хона ичро кунанд. Раванди озмоиши хонагӣ бояд тавре тавсиф шавад, ки дар хонандагон шавқмандӣ ва ҳоҳиши гузаронидани мустақилонаи он ҳосил шавад. Мавзуъ ва рафти гузаронидани озмоиш бояд содда таҳия гардад, то ҳар як хонанда барои ташкил ва гузаронидани озмоиш дар хона ҳама чизи заруриро дастрас карда тавонад.

Аввалан ҳангоми тавсифи озмоиш зарурат ва аҳамияти гузаронидани онро нишон додан лозим аст. Баъдан бояд ашёҳо ва воситаҳои зарурии гузаронидани озмоиш дастрас бошанд. Минбаъд дар тавсифи озмоиш бояд алгоритми пайдарпайии амалҳо нишон дода шавад. Тавсифи тарзи гузаронидани озмоиш бояд бо забони барои хонандагони хурдсол, ки гузаронидани озмоиш барои онҳо пешбинӣ шудааст, фаҳмо таҳия шавад.

Муаллим, метавонад аввал шахсан шарҳи назариявӣ диҳад ё аз хонандагон ҳоҳиш кунад, ки оид ба гузаронидани озмоиши таҳқиқотии мустақилонаашон дар хона аввал фикрҳои худро пешниҳод ва муҳокима намуда, сипас фикру тавсияи муаллимро қабул намоянд. Баъд аз ичрои супориш, хонандагон бояд дар бораи фаъолияти иҷронамудаашон ҳисботи хаттӣ диҳанд.

Барои расидан ба ин ҳадаф, муаллим бояд дастуреро чоп кунад, ки раванди озмоишро пайдарпай бо шумораи хонандагони дар он иштироккунанда тавсиф дода тавонад. Кашидани ва ё нишон додани расмҳои баъзе ҷузъиёти асосии кори озмоиши, тарзи наасби таҳҷизот,

дуруст доштани асбобо бо нишон додани марҳила ва вақти ҳар як амалиёт шарт аст.

Аксари хонандагон метавонанд дар доираи лаёқат ва тафаккури худ, баъзе асбобу таҳлизот ва ҷузъиёти озмоишро такмил диханд. Ин аз дараҷаи рушди ҳусусиятҳои шахсии ҷӯяндагию эҷодкории кӯдак вобаста буда, барои инкишоф ва такомули онҳо муаллим бояд мусоидат намояд ва ёрии амалии худро расонад.

Ҳангоми ташкили вазифаи хонагии хонандагон, бояд дар назар дошт, ки ҳадафи асосии дидактикаи он такрор ва мустаҳкам кардани ҷизҳои дар дарс омӯхташуда буда, ба рушди малакаҳои гуногун равона карда мешавад. Озмоишҳои хонагӣ низ ҷузъе аз вазифаи хонагӣ ба шумор рафта, бо барномаи таълимӣ бояд ҳамгиро ва мутобиқ гардонида шавад. Он метавонад ҳамчун омили ба ангезишварандай шавқи табиатдӯстии хонандагони хурдсол истифода гардад.

Бо ин мақсад, пеш аз ҳама бояд бо хонандагон усулҳои кор бо китоби дарсиро омӯзонем, зоро агар хонандагон ин малакаҳоро дошта бошанд, фаъолияти таълимии онҳо ҳам дар муассисаи таъдимӣ ва ҳам дар хона осон мегардад. Хонандагон, бояд бо матн ва расмҳо дуруст кор карда тавониста, мазмун ва мақсади омӯхтани мавзуъро дуруст дарк карда тавонанд. Нақшаю таблитса ва ҳаритаҳоро хонда, аз рӯи онҳо ба саволҳои ба миён омада ҷавоб ёфта тавонанд. Ҳамаи ин малакаҳоро хонандагон, асосан дар синф ҳосил карда, баъдан дар хона сайқал медиҳанд. Дар хона бо китоби дарсӣ кор карда, хонанда супоришҳои гуногуни муаллимро ичро мекунад, ки аз як тараф ба такрори донишҳои дар рафти дарс омӯхтааш қумак карда, аз тарафи дигар ба ташаккули малакаҳои гуногуни кор бо китоб мусоидат мекунад.

Яке аз вазифаҳои омӯхтани кор бо китобҳои дарсӣ, ин ташаккули қобилияти ёфтани маълумот аз матн барои пур кардани ҷадвал ё нақша ва ё пурра кардани матн аз маълумотҳои дар нақша ва таблитса дарҷгардида мебошад. Ҳамин гуна масъалаҳо метавонанд ҳангоми кор бо дигар манбаъҳои маълумот низ пайдо шаванд.

Фаъолиятҳои омӯзишии кор бо китоби дарсӣ (матни он, тасвирҳо) ба хонандагони хурдсол сарбории зиёдатӣ нагардида, балки ба онҳо барои беҳтар фаҳмидани маводи омӯхташуда қумак расонида, дар онҳо меҳнатдӯстӣ ва мураттабию бонизомиро инкишоф медиҳад. Онҳо на танҳо ба азхудкуни дониш, балки ба ташаккули малакаҳои кор бо китобҳои дарсӣ, инчунин баъзе малакаҳои зеҳнӣ ноил мешаванд. Дар ин чой зикр кардан бамаврид аст, ки дар китобҳои «Табиатшиносӣ»-и муосир, як низоми хуби методӣ истифода гардидааст, аз ҷумла саволҳо ба матни параграф, супоришҳо барои гузаронидани таҷрибаҳо ва мушоҳидаҳо, кор бо адабиёти иловагӣ, супориш барои пур кардани ҷадвалу таблитсаҳо ва диаграммаҳо. Ҳамаи ин маҷмуи супоришҳоро барои ташкили кори озмоиший-таҳқиқотии хонагии хонандагони хурдсол бомуваффақият истифода бурдан мумкин аст. Аммо, мутаассифона, муаллимон аксар вақт онҳоро дарк ва истифода намекунанд.

Донишҳое, ки на аз китоб, балки мустақилона, тавассути фаъолиятҳои озмоиший ба даст оварда мешаванд, ҳамеша ҷуқур ва мустаҳкамтар мешаванд. Аҳамияти таълимӣ ва тарбиявии озмоишиҳои таҳқиқотии Табиатшиносӣ аз он иборат аст, ки ба қӯдакон имконият дода мешавад, ки ҳодисаҳоеро, ки дар табиат рух медиҳанд, таҷдиди назар карда, ҳосиятҳои ашёҳои гуногун, алоқамандиҳои байни ҳодисаҳоро муайян ва барқарор намоянд. Бояд зикр намуд, ки дар раванди омӯзиши табиатшиносӣ бояд на матни дар саҳифаи китоби дарсӣ овардашуда омӯхта шавад, балки ҳодиса ва ашёҳое, ки сухан дар бораи онҳо меравад бояд мавриди омӯзиш қарор гиранд. Ҳанӯз дар соли 1914, олими намоёни методисти рус В. В. Половсев дуруст қайд намуда буд, ки дар рафти дарсҳои табиатшиносӣ на матни китоби дарсиро, балки ҳодисаҳои табииеро, ки дар он тавсиф ёфтааст, омӯхтан лозим аст. Аз ин рӯ, ҷараёни таълим ва рафти омӯзиши маводи дар китоби дарсӣ пешниҳодшуда, бояд асосан аз такрор ва мушоҳида кардани ҳодисаҳои тавсифёфта иборат бошанд. Ва бешубҳа, ин талаботи раванди таълими табиатшиносиро, танҳо дар синф қонеъ кардан мумкин нест. Онро бояд

бо корҳои мустақилонаи таълимии хонандагон дар шакли ташкили озмоишҳо ва мушоҳидаҳои хонагӣ пурра намоем. Дар замони мо, ки соҳаи маорифро ислоҳоту таҳаввулоти хеле ҷиддӣ фаро гирифта истодааст, ин суханон хеле таъсирбахш ва мусоид садо медиҳанд.

Дар раванди корҳои мустақилонаи озмоишии хонагӣ иштирок кардан ва ё мустақилона гузаронидани корҳои соддай озмоишӣ, нишондиҳандай катҳи баланди инкишофи қобилиятҳои мушоҳидагузаронии қӯдакон ба шумор меравад. Албатта, барои хонандаи хурдсол хурдтарин фаъолияти таҳқиқотие, ки бар асари кунҷкобиаш амалий мекунад, ҳамчун як озмоиши хурд ҳисобида шавад ҳам, vale онҳо дар аксари ҳолатҳо бемақсадона амалий гашта, ҳадафи асосии фаъолияташонро намедонанд. Озмоишҳои оддитаринро тақрибан дар ҳама мавзӯъҳои Табиатшиносӣ, ки марбут ба табиати атроф мебошанд, гузаронидан мумкин аст. Масалан, омӯзиши мавзӯи «Хусусиятҳои ашёҳои гуногун»-ро бо як қатор озмоишҳои мустақилонаи хонагӣ ба муайян кардани хосиятҳои об, гил, рег, маҳсулоти партовӣ, моддаҳои моеъ алоқаманд гардонидан мумкин аст.

Қӯдакон аллакай аз ибтидои синфи якум сар карда мустақилона метавонанд хосиятҳои моддаҳоро номбар кунанд (ҳалшавандагӣ, ҳалкунандагӣ, часпандагӣ, муртият (зуд реза шудан ва ғ.). Бинобар ин гузаронидани ин озмоишҳо хеле муфид аст, зоро он ба хонандагони хурдсол хусусияти умумии мағҳуми «хосият» ва истилоҳҳои муайянкунандай аломатҳои онро фаҳмонида, ба онҳо имконият медиҳад, ки қобилияти муқоиса кардан ва мустақилона хулоسابориҳои худро инкишоф диҳанд.

Барои беҳтар дарк намудани соҳту ҳаёти растаниҳои гулдор мушоҳидаҳо ва озмоишҳои гуногун гузаронидан лозим аст. Як гурӯҳи супоришиҳо, ки ҳамчун озмоиши таҳқиқотии хонагии хонандагони синфҳои ибтидой супориш дода мешавад, ба омӯзиши олами растаниҳо нигаронида шудааст.

Дар синфи якум хонандагон бо якчанд растани хонагӣ, ки дар синф ҳастанд, шинос мешаванд. Ин растаниҳо метавонанд барои омӯзиши мавзӯи тағйироти мавсимии табиат истифода шаванд.

Бо ёрии растаниҳои хонагӣ, мо метавонем дар бораи фотосинтез маълумоти ибтидой диҳем. Ба қӯдакон фаҳмондан лозим аст, ки вақте баргҳои растаниҳои хонагӣ аз ифлосшавӣ тоза карда мешаванд, ин раванд босуръаттар ба амал меояд ва аз ин рӯ, ҳавои синф тозатар мешавад(бо ин мақсад, онҳоро ба боғ, ба экскурсия бурдан дозим ва нафаскашиашонро дар синфхона ва боғ муқоиса кунонидан лозим аст). Ҳангоми омӯзиши мавзӯи "Гуногуни растаниҳо", мо метавонем бо шаклҳои гуногуни ҳаёти растаниҳои маданий диққат диҳем. Инҳо ток, растаниҳои дараҳтӣ, буттаҳо, ва растаниҳои алафӣ мебошанд. Инчунин, хонандагони хурдсол бо шароит ва омилҳои асосии муҳити зисти растаний шинос мешаванд. Дар қӯдакон тасаввуротҳо дар бораи растаниҳои рӯшноидӯст ва ба соядӯст ҳосил мешавад.

Дар синфи дуюм қӯдакон бо ашёи табиати зинда, маҳсусан: ҳайвонот, дараҳтон, буттаҳо, алафҳо, гиёҳҳои барвақтгулкунанда, парандагон, ҳашаротҳо, нишонаҳои фаслҳои сол ва аз як дигар алоқаманд будани онҳо (дар сатҳи мағҳумҳо) шинос мешаванд. Дар ин чо мо метавонем гулҳои хонагиро ҳамчун маводи иловагӣ истифода барем. Масалан, ҳангоми омӯзиши тағйиротҳои мавсимии табиат, мутобиқат ва алоқамандиҳои равандҳои ҳаётии растаниҳоро ба шароити табиии муҳити зист (тағйирёбии дарозии рӯз ва режими гармӣ) ба мушоҳида гирифта сабабҳои ҳазонрезии растаниҳоро дар табиат ва ба он дучор нашудани растаниҳои хонагиро дар тирамоҳ мушоҳида намудан мумкин аст.

Дониш ва маҳорату малакаҳое, ки хонандагон дар синфи якум оид ба нигоҳубини растаниҳои хонагӣ гирифта буданд, ба дуруст нигоҳубин кардани онҳо дар раванди гузаронидани озмоиш ёрии амали мерасонанд: чунончи, дар давраи тирамоҳ ва зимистон («хоб»-равии дараҳтон) кам кардани обдиҳӣ, дар мавсими тобистон дар ҷои соятар

чойгир кардани онҳо, сари вақт тоза кардани онҳо, аз ҳашарот муҳофизат кардан ва ғизои иловагӣ додан. Ҳар яке аз ин амалҳоро бо растаниҳои гуногун ичро намуда, натиҷаи таъсири он амалҳоро ба растаниҳо ба озмоиш ва мушоҳида гирифта, алоқамандиҳои ҳодисаҳои табиатро бо якдигар ва натиҷаҳои ин алоқамандиҳоро барқарор менамоянд.

Ҳангоми омӯзиши мавзӯъҳои "Об" ва "Ивазшавии ҳолатҳои об", мо метавонем гулҳои хонаро ҳамчун объекти озмоиш истифода барем. Барои гузаронидани озмоиш дар мавзуи "Ивазшавии ҳолатҳои об", доштани чойники барқӣ, девораи моили шишагин ва растаниҳои хонагӣ зарур аст. Чойники барқӣ обро гарм карда бухоршавӣ ба амал меорад, буғ баланд шуда дар шиша, ки хунук аст, дар шакли қатраҳои об ҷамъ гардида (конденсатсия шуда), ба болои растаниӣ ва ё гул дар шакли қатраҳои об, ки ба қатраҳои борон монанданд мечаканд.

Растаниҳои хонагӣ дар раванди ин озмоиш нақши растаниҳои табииро ичро намуда, оби тақтиришудаи аз шиша мечакидагӣ ҳамчун боришоти атмосферӣ, чун амсилаи кӯтоҳи гардиши об дар табиат хидмат менамояд.

Дар раванди омӯзиши мавзуи "Хок", озмоишҳои гуногуни муайянкунандай таркиби хок, структураи хок ва вобаста ба ин алломатҳояш ташхиси хосиятҳои хокро истифода намудан мумкин аст.

Ҳангоми омӯзиши мавзуи «Ҳаёти растаниҳо», мо кӯдаконро бо тарзи ғизогирӣ ва шароиту омилҳои зарурӣ барои ҳаётгузаронии растаниҳо шинос менамоем. Дар ин вақт мо озмоишеро бо ду растании хонагии мутааллиқӣ як намуд, ки дар шароити гуногуни рӯшнӣ ва обу ғизодиҳӣ нигоҳубин мешаванд, супориш дода метавонем. Ин растаниҳо ба зери мушоҳида ва таҳқиқот гирифта шуда, дар шароити гуногуни зист ва нигҳубин суръати афзоишашон, ранги баргҳо ва шакли зоҳириашон муқоиса мегарданд ва дар натиҷа алоқамандиҳои афзоиши растаниҳо аз шароит ва муҳит барқарор карда мешавад.

Дар چараёни омӯзиши мавзуи «Афзоиши растаниҳо» мо метавонем ба хонандагони синфҳои якум ва дуюм озмоишҳои миёнамуддат ва дарозмуддатеро, ки ба омӯзиши роҳҳои афзоиши растаниҳои хонагӣ ва самаранокии онҳо нигаронида шудаанд, супориш диҳем.

Дар натиҷаи гузаронидани озмоишҳои хонагии зикргардида бояд дар хонандагони синфҳои якум тасаввуротҳои зерин ҳосил шаванд:

- растаниҳо мавҷудоти зинда мебошанд;
- барои ҳаётгузаронии растаниҳои шароити муайяни табиӣ зарур аст (рӯшнӣ, гармӣ, об, ҳаво ва ғ.)
- меҳнат ва ғамхории инсон ба растаниҳои хонагӣ ва мазруӣ яке аз омилҳои асосии ҳаётгузаронии мӯътадили онҳо ба шумор меравад;
- аҳамияти эстетикӣ ва гигиении растаниҳо дар ҳаёти инсон; умуман аҳамияти растаниҳо дар ҳаёти олами ҳайвонот ва инсон.

Ҳамчунин онҳо бояд тавонанд:

- растаниҳоро дуруст ва дар вақти зарурӣ об диҳанд;
- баргҳои растаниҳоро аз чангӯ ғубор тоза кунанд;
- ба баргҳо ва шоҳаю навдаи растаниҳо об пошанд;
- бо чӯбча бехи онҳоро нарм кунанд;
- зебогии растаниҳоро дарк намуда, бо нутқи бадеӣ хуб тавсиф кунанд;
- оид ба аҳамияти растаниҳо дар ҳаёти ҳайвонот ва одам маълумоти муфассал дода тавонанд.

Дар хонандагони синфи дуюм, баъди иҷроиши озмоишҳои хонагии зикргардида, бояд нисбати мавҷудотии зинда будани растаниҳо ва шароити зисти онҳо (зарурияти рӯшнӣ, гармӣ, об, ҳаво, ғизогирии минералиӣ ва ҳавоӣ) тасаввуротҳояшон васеътар гардида, гуногунрангии олами растаниҳоро, дар алоқамандӣ бо талаботҳо ба шароити гуногуни зисташонро дарк намуда, фарқияти байни меҳнати калонсолон ва қӯдаконро дар нигоҳубин ва парвариши растаниҳо ва аҳамияти растаниҳои хонагиро бояд аз худ намоянд.

Ҳамчунин онҳо бояд амалҳои зеринро иҷро карда тавонанд:

- ҳама намуди корҳоро дар самти нигоҳубини растаниҳои хонагӣ ичро кунанд;
- растаниҳои хонагиро бо воситаи истифодаи тухмӣ, қаламчанамой зиёд кунанд;
- растаниҳои аз тухмӣ ва қаламча сабзонидаашонро ба тубакҳо ва замин кӯчат кунанд;
- инкишоф ва сабзиши онҳоро ба мушоҳида гирифта, омилҳои таъсиррасони ин равандро муайян кунанд;
- зебогӣ ва аҳамияти растаниҳои хонагиро муайян ва тавсиф намоянд;
- аҳамияти ғизоии растаниҳоро дарк кунанд.

Дар синфи сеюм фаъолияти озмоиши таҳқиқотии хонандагон бо растаниҳои хонагӣ идома ёбад ҳам, vale оҳиста-оҳиста ба қитъаи замини наздиҳавлигӣ ва полез мекӯчад. Тасаввуротҳои онҳо такмил ёфта заминаҳои донишҳои марбут ба ҳочагии қишлоқ ҳосил шудан мегирад. Нигоҳубин бо растаниҳои хонагӣ дар кӯдакон муносибати эҳтиёткорона ва хушбинона ба онҳоро ташаккул медиҳад, ки ин татбиқшавии ибтидоии тарбияи экологии онҳо ба шумор меравад.

Дар ҳақиқат, кори озмоиши таҳқиқотии дар хона гузаронидашаванд, идомаи корҳои лабораторӣ, экскурсияҳо, кор дар майдонҷаи таълимию таҷрибавӣ буда, аксарияташон бевосита дар табиат мегузаранд ва дар рафти онҳо хонандагон соҳти растаниҳо ва тарзи ҳаётгузаронии онҳоро мушоҳида намуда, таҷрибаҳои оддии ҳаётӣ ҳосил менамоянд. Масалан, мушоҳидаи мӯғча, гулқунӣ ва аз тарафи ҳашарот гардолудшавӣ, аз гул ҳосилшавии мева, марҳилаҳои пухтану расидани мева ва тухмӣ, тағиyrёбии ранги баргҳои дарахтон ва буттаҳо, афтиши баргҳо барои гузаронидани озмоишу мушоҳида дар хона бисёр қулай ва хубанд. Аз ҳамин сабаб, муаллим бояд маҳсусан ба таҳия ва тартиб додани дастур оид ба ичрои супориши озмоиши мустақилонаи хонагӣ ва муайян кардани натиҷаҳои мушоҳида диққати ҷиддӣ дихад.

Дар мисоли мавзӯъхой "Тағийрёбии ранги баргҳои дарахтон ва буттаҳо", "Баргрезӣ дар дарахтон ва буттаҳо" таҳияи дастуралро шартан дар қолабӣ зер нишон медиҳем. Дар ҷараёни дарс, дар синф, хонандагон мавзӯъро нависонида, ҷадвал қашида, дар онҳо ишораҳо зерро мекунанд: №, таърихи рӯз, номи растани, тағийрёбии ранги барг, зарди пурра ё сурхшавӣ, оғози реҳтани барг, ба охиррасии баргрезӣ. Ва дар ҳона, ҳар рӯз мушоҳидаҳо гузаронида ҷадвалро пур мекунанд. Ин намуди фаъолият душвор набуда, аҳамияти қалон дорад, зоро дар қӯдакон маҳорату малакаҳои гузаронидани озмоишу мушоҳидаҳо ва мустақилона қайд намудани онҳо ташаккул ёфта, бо аввалин қонуниятҳои инкишофи табиат аз мавқеи илмӣ шинос гардида, мушоҳидакор мешаванд. Онҳо баргҳои дарахтону буттаҳоро дар марҳилаҳои гуногуни ҳазоншавиашон ҷамъоварӣ намуда, ба синфона оварда, гербарији пурмазмун ва бойеро тартиб медиҳанд.

Натиҷаи ин озмоиш ва мушоҳидаро дар ҷараёни гузаштани мавзуи "Ҳазонрезӣ" муҳокима кардан мувофиқи мақсад аст

Ходисаҳои мушоҳидашаванда	Моҳ ва рӯз											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ранги барги растаниҳо ба тағийрёбӣ сар карданд												
Ҳазоншавӣ аз нӯги растани сар шуд.												
Ҳазоншавӣ аз навдаҳои поёёни растани сар шуд.												
Ранги баргҳо зард шуданд												
Ранги баргҳо зард шуданд ваде ҳоло қобили ҳаётанд												
Ранги баргҳо сурхи чигарранг шуданд												
Чоряқ ҳиссаи баргҳо реҳтанд												
Нисфи баргҳо реҳтанд												
Дар дарахтон охирин баргҳо дида мешавад.												
Охирин баргҳо реҳтанд												
Вазъи ҳаво												
Боришот												
Ҳарорат												

Ҷадвали 1. Ҳазоншавӣ ва реҳтани баргҳои растаниҳо дар тирамоҳ

Дар чоряки охири соли таҳсил, кӯдакон рушди растаниҳоро дар мавсими баҳор мушоҳида мекунанд. Дар ҷараёни дарс дар синф, дар ибтидои фасли баҳор, монанди озмоиши дар боло зикргардида ҷадвале қашида, онро дар раванди мушоҳида ва озмоишҳои хонагӣ тадриҷан пур карда, натиҷаҳои корҳои анҷомдодаашонро ҳар ҳафта дар маҳфили «Табиатдӯстон» метавонанд муҳокима ва арзёбӣ намоянд.

Раванди озмоишҳои таҳқиқотии мо нишон доданд, ки ҳангоми омӯзиши табиатшиносӣ хонандагони сифи сеюм имкон доранд дар фасли баҳор то даҳ номгӯй озмоишҳоро мустақилона дар хона гузаронанд. Методологияи татбиқи онҳо содда, дастрас, аммо меҳнатталаб буда, самараи таълимиаш назаррас аст: дар натиҷа кӯдакон маводи омӯхташавандаро беҳтар дарк карда, соддатарин усулҳои таҳқиқоти биологиро аз худ намуда, ба омӯзиши минбаъдаи илмҳои табиатшиносӣ шавқмандии беандоза ҳосил мекунанд.

Яке аз аввалин корҳои озмоиши-таҳқиқотии мушаххасе, ки хонандагони синфҳои сеюм имконияти гузаронидан доранд, ин мушоҳида ва таҳқиқ кардани сабзиши тухмии растаниҳои тухмашон якпаллагӣ ва дупаллагӣ мебошад, ки хонандагон ба ичрои он хеле пештар, аз оғози омӯзиши мавзӯи "Тухмӣ" яъне, бояд аз фасли тирамоҳ тайёриро сар қунанд.

Муаллим дар дарс чӣ гуна ичро шудани корро шарҳ дода, намунаҳои тухмиро барои сабзонидан дар болои мизи намоиши мегузорад. Дар дафтарҳои қайди натиҷаи озмоишҳои мустақилонаи таҳқиқотиашон, хонандагон дар саҳифаи нав мавзӯи "Нашъунамои тухмиро"-ро нависонида, таблитса қашида, дар он ишораҳои зеринро қайд мекунанд: №, таърихи рӯз, номи растаниӣ, падидай мушоҳидагардида; тухмҳо тар карда шуданд; тухмҳо варам карданд; тухмҳо неш қашиданд, поя пайдо шуд; баргҳои аввал пайдо шуданд; ба ранги сабз табдил ёфтани поя ва баргҳои аввалин, поя ба қалон шудан сар кард, баргҳои дуюм сабзиданд, пайдоиши решай асосӣ, пайдоиши решоҳои паҳлӯӣ, суръати афзоиши решо, суръати афзоиши поя, ва ғ.

Ин озмоиш ҳамзамон дар синф ва хона дар шароити гуногун (даруни хона, назди тиреза, пушти тиреза - берун ва бевосита майдончай полезӣ муҳити обӣ, ҳавоӣ ва хок ва ғ.) гузаронида шуда ба қайд гирифтани ҳарорати ҳаво, чойи равшан ва ё соя (торикий) ҳатмӣ мебошад. Дар рафтӣ муҳокимарониҳояшон хонандагон, дар кадом шароит чи гуна сабзидани тухмии ратаниҳои якпаллагию дупаллагӣ ва омилҳои ба ин раванд таъсиррасонандаро муқоиса ва муҳокимаронӣ намуда, хулосабарорӣ менамоянд. Расми тухмӣ бо тамоми узвҳои сабзидааш қашида шуда, бо тирча аз ҷанин то ба ҳамаи узвҳояш бояд ишора ва тавсифи муҳтасар ёбанд. Ҳангоми омӯзиши мавзӯи "Реша" низ бори дигар такори ин озмоиш ва ба мушоҳида гирифтани ҳодисаи аз кадом ҷузъи ҷанин сабзидани решаро ба мушоҳида гирифтан мумкин аст.

Ҳодисаҳои мушоҳидашаванда	Таърихи рӯз(Моҳ ва рӯз)												
Тухмиҳо тар карда шуданд													
Тухмиҳо варам карданд													
Тухмиҳо ба тубак гузаронида шуданд													
Тухмиҳо неш қашиданд													
Пояча пайдо шуд													
Ранги поя сабз шуд													
Аввалин баргҳо пайдо шуданд													
Сабзиши реша													
Сабзиши баргҳои дуюм													
Дар тирреша решаҳои паҳлӯи сабзид													
Суръати қадкашии поя													
Суръати қадкашии реша													
Обдиҳӣ													
Ҳарорат													

Ҷадвали 2. Мушоҳидаи сабзиши тухмии лӯбиё (нахӯд, гандум ва ғ.) дар шароити гуногун.

Ҳангоми омӯзиши мавзӯи "Реша" низ бори дигар тақрори ин озмоиш ва ба мушоҳида гирифтани ҳодисаи аз кадом ҷузъи ҷанин сабзидани решаро ба мушоҳида гирифтан мумкин аст.

Ҳамин тарик, кори озмоиши-таҳқиқотии мустақилонае, ки дар хона анҷом дода шуда ҳарактери таълимӣ пайдо мекунад, барои беҳтар намудани мазмуни таълим ёрии амалии қалон расонида, боиси афзоиши шавқмандӣ ва ҳосилшавии ҳоҳиши дар оянда гузаронидани чунин фаъолиятҳо гардида, суръати ҷараёни расидан ба ҳадафи асосии таҳсилот - салоҳиятнок гардидани хонандагонро метезонад.

Кори дигари озмоишие, ки шавқмандии хонандаи хурдсолро ба фаъолиятҳои таҳқиқотӣ-озмоишиӣ ба ангезиш оварда, дар онҳо тасаввуротҳои нави табиатшиносиро ҳосил мекунонад, ин муайян кардани аҳамияти рӯшнойӣ барои сабзиши растаниҳо мебошад. Кор аз ҷиҳати зарурати таҳлизот содда аст ва барои ҳар як хонандаи хурдсол дастрас буда, бояд ҳам дар синф ва ҳам дар хона мустақилона ташкил ва гузаронида шавад.

Барои гузаронидани ин озмоиш ду-се дона пиёз ва ҳамон миқдор зарфҳои хурд зарур аст. Барои ин озмоиш зарфи пластикии ғунҷришаш 500 млро истифода намудан қулай аст. Зарфро аз поёнаш дар баландии 6 см мебурен. Аз болояш дар фосилаи 5 см бурида сарпоён дар қисмати аввалии буридашуда гузошта 100 мл об реҳта ба он пиёзҳоро мегузорем. Ба зарфҳо об реҳта пиёзҳоро тарзе дар онҳо гузоштан лозим аст, ки онҳо ба қаъри об бирасанд. Як зарфро бо пиёз дар ҷои равshan, дуюмашро дар ҷои нимторик ва сеюмашро дар ҷои торик гузоштан лозим аст. Пиёзи дар ҷои торик гузошташударо, бо сарпӯши иловагии коғазини рангаш сиёҳ пӯшонидан зарур аст.

Баъд аз якчанд рӯз, ҳамин, ки баргҳои пиёзи дар рӯшнойӣ гузошташуда 8-10 см. қад кашиданд, пиёзҳои дар нимторикӣ ва торикӣ гузошташударо низ гирифта муоина мекунем. Мо шоҳиди он мешавем, ки баргҳои пиёзи дар нимторикӣ гузошта шуда 10-13 см. ва пиёзи дар торикӣ гузошташуда 15-16 см қад кашидаанд. Бояд зикр намуд, ки

суръати қадкашии баргҳои пиёзро ва асосан аз ҳисоби кадом қисми барг афзоиш ёфтани онро чунин чен мекунанд: дар қисми поёнӣ, миёна ва нӯги барг, ду хатчаи фосилаи байнашон 2-3 мм. кашида баъди якчанд рӯз шоҳиди он мешавем, ки асосан фосилаи байни хатҳои дар бехи барг кашидашуда дарозтар шуда истодаанд. Ва албатта фосилаи байни хатҳое, ки ба бехи поя наздиктар кашида шуда буданд аз якдигар дуртар гардида фосилаи байни хатҳои ба нӯги шоҳаи растаний кашидашуда камтар аст. Ин маъни онро дорад, ки афзоиш дар растаниҳо алафӣ асосан аз ҳисоби бехи поя ва ё барг ба амал меомадаст. Дар назари аввал чунин менамояд, ки барои зудтар сабзиҳои растаниҳо шароити нимторик ва торик мусоидтар будааст. Вале, ҷиҳати дигари дигаргуни растаниҳо мавриди озмоиш қароргирифтаро аз назар гузаронем, шоҳиди он мешавем, ки ранги пиёзи дар рӯшной сабзиҳои растаниҳо сабзи равшани баланд, пиёзи дар нимторикӣ сабзиҳои сабзи паст ва пиёзи дар торикӣ сабзиҳои сафед буда, дар мазза ва таъму бӯй низ фарқ мекунанд. Ҳарорати ҷои гузошташудаи пиёзҳо низ ба қайд гирифта мешуд ва ҳар кучое, ки ҳарорат баландтар буд суръати сабзиҳои баландтар мушоҳида гардид. Дар натиҷаи муҳокимаронӣ ва баҳси хурдакаки илмӣ хонандагон ба хулосае омаданд, ки барои сабзиҳои мӯътадили растаниҳо рӯшной омили муҳим буда, дар баробари он ҳарорат ва об низ нақши калон мебозидаанд. Дар натиҷаи ин озмоиш, дар кӯдакон тасаввуротҳои зерин, ба монанди ғизогирии ҳавоии растаниҳо, бе об имконнопазир будани сабзиҳои растаниҳо ва умуман тамоми мавҷудоти зинда, ҳамчун манбаи гармӣ ва энергия нақш бозидани рӯшной, инчунин аҳамияти растаниҳо дар ҳаётӣ инсон ҳосил мегардад. Минбаъд дар давоми ин озмоиш аз тарафи барги растаниҳо хориҷкуни гази оксигенро дар таҳти таъсири рӯшной исбот намудан мумкин аст.

Ба хонандагон эълон намудани он, ки бо воситаи ҳамин гуна озмоиш К. А. Тими裡зев ғизогирии ҳавоии растаниҳо ва аҳамияти рӯшной дар гузаштани протсеси фотосинтезро қашф намуда буд, бисёр мароқовар гардида, ба қувваи худ боварӣ намуданро ташаккул медиҳад

ва барояшон имконпазир будани ҳаргуна кашфиёти илмиро ба исбот мерасонад.

Ин озмоишро идома дода, чойи растаниҳоро иваз мекунем. Баъди якчанд рӯз мебинем, ки ранги барги растании аз соя ба рӯшной гузаронида шуда сабз гардида, растании аз рӯшной ба торикӣ гузаронидашуда ранги сабзи худро аз даст дода истодааст. Ҳамзамон суръати сабзиш, яъне қадкашии онҳо, низ тағиیر ёфта растании ба торикӣ гузаронидашуда, зудтар қад кашида суръати сабзиши растании ба рӯшной гузаронидашуда паст мегардад. Яъне дар торикӣ барои зудтар ба рӯшной расидан қадкашии растаниҳо афзуда ғафсиашон намеафзояд.

Дар ниҳояти озмоиш хонандагон худи пиёзро ламс намуда эҳсоси онро мекунанд, ки танҳо қолаби он боқӣ мондаасту халос. Даруни он холӣ ва пӯк гардидааст. Аз хонандагон мепурсем чаро чунин шуд. Дар ин ҷо масъалаи “растаниҳои дусола” шарҳи худро мейбад. Яъне дар решамева ва бехмева барои соли дуюми ҳаёти растаниҳои дусола об ва маводи ғизоӣ захира мешавад.

Мавзуи кори озмоишии дигаре, ки хонандагони хурдсол метавонанд дар хона ташкил карда ба мушоҳида гиранд ин “Инкишофи барг, гул ва навда аз муғча” мебошад. Ин озмоиш низ он қадар душвор набуда монанди озмоиши якум дар синфхона ва хона гузаронидан мумкин аст. Ба хонандагон, супориши озмоиширо ду ҳафта пештар аз гузаштани чунин мавзӯъ, аввалҳои моҳи март дар синфҳои дуюм ва сеюм додан лозим аст. Раванди озмоишро чунин тавсиф додан лозим аст.

Дар зарфи шаффоф (он метавонад зарфи пластикии аз нисф буридашуда, ки шаффоф аст, бошад) қаламчаҳои 10-15 сантиметраи навдаҳои якослаи бед, сафедор, ангур, себ, садбарг ва нокро бо таври амудӣ гузошта ба он то 1-2 сантиметри нӯги поёнии қаламчаҳоро ғарқ намудан об мерезем. Барои табии баромадани озмоиш аз оби борон ва ё барфро об карда истифода бурдан беҳтар аст. Онро дар назди тиреза

гузошта ҳар рӯз якчанд маротиба муюна ва мушохида намуда дар дафтар ҷадвали зеринро қашида қайд намудан лозим аст:

Қайди ҳодисаҳои мушохидагардида	Ҳарорат	Таърихи рӯз
Қаламчаҳо дар об гузошта шуданд		
Муғчаҳо варам карданд		
Пулакчаҳои пӯшонандай муғчаҳо күшода шуданд		
Пулакчаҳои пӯшонандай муғчаҳо афтиданд		
Муғчаҳои гул күшода шуданд		
Муғчаҳои барг күшода шуданд		
Аз муғчаҳои баргкүшодашуда навдаи нави чавон ба сабзидан шӯрӯ намуд		
Решаҳо инкишоф ёфта ба сабзидан сар карданд		
Растани чавон ба хок гузаронида шуд		

Ҷадвали 3. Мушохидаи сабзиши растаниҳо аз қаламча ва муғча

Агар намунаи айни ин озмоишро ҳамзамон дар пушти тиреза(берун), гузаронем, алоқамандии байни омилҳои табиӣ ва таъсири онро ба сабзиши растаниҳо муқоиса намуда, хулосабарорӣ намудан, мазмуни озмоишро боз ҳам шавқовартар мегардонад. Маводҳои дар раванди озмоиш ба дастомадаро дар раванди дарсҳои мавзуаш «Муғча», «Сабзиши растаниҳо дар баҳорон», «Навда» ва «Гул» истифода бурда, муҳокима карда, хулосабарорӣ намудан мумкин аст. Дар натиҷа, дар хонандагони хурдсол тасаввуротхое ба монанди: аз муғча инкишоф ёфтани узвҳои растаниӣ ва гулу мева, шароити мусоиди сабзиши узвҳои растаниҳо, хелҳои муғчаҳо ва аз қадом муғча сабзидани қадом узви растаниӣ (барг, навда ва гул) ҳосил мешавад. Дар охири кор, бояд хонандагони хурдсол расми дарахtero бо навдаҳояш, расми навдаро бо муғчаҳояш, марҳилаҳои шукуфтани гул, ва күшодашавии баргҳоро қашида тавонанд.

Яке аз аломатҳои растаниҳо, ки мавҷуди зинда будани онҳоро ба хонандаи хурдсол исбот намуда медиҳад, ин нашъу намо кардани онҳо мебошад, ки дар озмоишҳои зикргардида объекти асосии мушохида ба шумор мерафтанд.

Корҳои озмоишии дар боло зикргардида, ки барои ичроиш дар хона пешниҳод карда мешаванд барои хонандагони хурдсол дастрас буда, раванди ичроишашон он қадар мураккаб нест. Дар раванди дарси дар синф гузаронидашаванда, хонандагони хурдсол самараи корҳои анҷомдодашударо намоиш дода, онро муҳокима мекунанд. Дар натиҷаи корҳои таҳқиқотии мо мушоҳида гардид, ки хонандагони дар аввал нисбати супоришҳои озмоиши таҳқиқотии дар хона гузаронидашаванда бепарвой зоҳир намуда, бо ҳавас нақли ҳамсинфонашонро дар бораи корҳои озмоиши-таҳқиқотии мустақилона дар хона ичронамудаашон дар хона гӯш намуда, худро дар ҷои онҳо тасаввур кардани мешуданд. Дар онҳо бараъло таассуф мушоҳида гардида, бочуратона барои гузаронидани чунин амалҳои мустақилонаи таълимӣ аз муаллимонашон маслиҳат мепурсидагӣ шуданд.

Дар ин ҷо зикр намудан ба маврид аст, ки мазмуну мундариҷа ва усулҳои ичроиши корҳои озмоиши мустақилонаи хонандагони хурдсол дар хона гуногун буда, дар ҳолати ташкили дурусти он, дар хонандагон тасаввуротҳои зиёди заминавии ҳосилшавӣ ва бедоркунандай шавқмандии қӯдакон ба омӯзиши илмҳои биологӣ ҳосил гардида, малакаҳои дуруст истифода карда тавонистани китоби дарсӣ, малакаҳои зеҳнию амалий ташаккул ёфта, шавқ ва фаъолияти эҷодии қӯдакон инкишоф ёфта, раванди бефосилагии таълим таъмин мегардад.

Ин гуна супоришҳо вақту масрафи зиёдро талаб накарда барои хонанда дастрас буда, самараи калон дода метавонанд.

Бояд зикр намуд, ки сӯҳбат бо хонандагон ва волидайни онҳо, ба маълум намуд, ки хонандагон барои тайёр намудани вазифаи хонагӣ барои ҳар як фан, ба ҳисоби миёна аз 5 то 15-20 дақиқа вақт сарф мекунанд, барои гузронидани озмоиш низ ҳамарӯза ҳамин қадар вақт кифоя бошад ҳам, вале тафаккури қӯдакро дар тамоми рӯз пойбанди худ мегардонад. Дар охир соли хониш, дар натиҷаи ҳосилшавии маҳорату малакаҳои нав вақти гузаронидани озмоишу мушоҳидаҳо бисёр қӯтоҳ гардида, ба одат табдил меёбанд.

Аҳамият ва арзиши чунин фаъолиятҳои таълимиро бо суханони зерини К.А.Тимирязев тавсиф намудан мумкин аст:

"Одамоне, ки андозагирӣ, мушоҳида намудан ва гузаронидани озмоишҳои оддиро омӯхтаанд, қобилияти худашон масъалагузорӣ намудан ва ба онҳо ҷавобҳои воқеӣ гирифтандро ба даст оварда, дар муқоиса бо онҳое, ки чунин таҷрибаи ҳаётиро нагузаштаанд, дар сатҳи баландтари тафаккур ва ахлоқ қарор мегиранд". Ҳангоми ташкили озмоишҳои таҳқиқотии хонагӣ муаллим бояд инро ба назар гирад.

Барои дар амал татбиқ намудани амсилаи таҳиягардидаи методикаи ташаккулдиҳии салоҳиятҳои озмоишӣ-таҳқиқотии хонандагони синфҳои ибтидойӣ, дар рафти иҷрои озмоишҳои хонагӣ аз табиатшиносӣ, маводҳои барои гузаронидани озмоишҳо заруриро пешниҳод намудем, ки ба ду гурӯҳ чудо мешаванд: маводҳои дидактикий ва лавозимот.

Ба гурӯҳи якум дохил мешаванд:

А) Қартаҳои дидактикаи таҳия карда шуд, ки вобаста ба мазмун ва тарзи иҷрои кор, методҳои истифодашаванда ба гурӯҳҳои зерин ҷудо карда шуданд:

гурӯҳи якум супоришҳоеро дар бар мегирифт, ки моҳиятан ба инкишофёбии салоҳиятҳои ахборотӣ, ки як қисмати назариявии салоҳиятҳои таҳқиқотӣ ба шумор мераванд ва дар асоси маҳоратҳои истифода карда тавонистани сарчашмаҳои гуногуни ахбор, барои дастрас намудани маълумоти зарурӣ, таҳлил ва тақриби он ва муаррифӣ карда тавонистани онҳо ташаккул меёбанд, нигаронида шуданд;

ба гурӯҳи дуюм, супоришҳое дохил карда шуданд, ки вазифаашон аз ташаккулдиҳӣ ва инкишофи салоҳиятҳои амалии озмоишӣ-таҳқиқотӣ иборат буд. Инҳо супоришҳо буданд, ки хонандаро водор мекунанд, то дар худ маҳоратҳои мушоҳида карда тавонистан, нуқтаи назар ва фарзияу таҳмин пешниҳод намоянд, нақша ва тарҳи таҳияи озмоишро кашанд, лавозимоти заруриро барои гузаронидани озмоиш интихоб намоянд, андозагирӣ ва ҳисоб карда тавонанд. Ҳамчунин амалҳои

тахқиқотӣ - озмоиши ичрошударо хулосабарорӣ намуда инкишоф диханд;

супоришҳои гурӯҳи сеюм, ба ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотӣ нигаронида шуда, дар рафти ичроиши онҳо дар хонанда салоҳиятҳои зерин ташаккул меёбанд:

муайян карда тавонистани омилҳои ба рафти озмоиш таъсиррасонанда;

сохтан ва ё бозсозии воситаҳо ва ташкил намудани шароити гузаронидани қисмати озмоиши таҳқиқот;

бо воситаи нақша, таблитса, расм ва маърӯза таҳлили муҳтасари пурмазмуни фаъолияти иҷрогардида ва муаррифӣ карда тавонистани натиҷаҳои кори озмоиши дар хона гузаронидашуда.

Супоришҳои таҳқиқотӣ – озмоиши тарзе барномарезӣ карда шуда буданд, ки аз содда ба мураккаб гузашта, дар ҳар зинааш як дараҷа мураккабтар гардида, андозаи мустақилияти хонадаро афзун мегардониданд.

Б) Дастурамали таълимӣ, ки дар худ тавсияҳои заруриро барои гузаронидани озмоиши таҳқиқотии хонагӣ, ба монанди намунаҳои тарҳи ичроиши супоришҳо, маълумоти муҳтасар дар бораи саҳвҳои эҳтимолӣ, ки дар раванди озмоиш ба вуқӯъ пайвастанашон мумкин аст ва маълумотҳои муҳтасар оиди ҳодисаи озмоишшаванд ва аҳамияти он барои ҳаёти инсон ва ҷамъиятро доранд;

В) Рӯйхати адабиёт ва сарчашмаҳои маълумот, ки донистанашон барои гузаронидани озмоиш зарур аст.

Ба гурӯҳи дуюм воситаҳое дохил мешаванд, ки барои андозагирӣ ва қайд кардани натиҷаи мушоҳидаҳо лозим мешаванд. Чунин аспобоҳо, ҳамчун воситаҳои истифодаи майшӣ ва корӣ дар ҳар як хона мавҷуд буда, бо андак такмилдихӣ ба воситаи таҳқиқотӣ табдил ёфтанашон мумкин аст. (Ба инҳо дохил мешаванд: ҷадвали хаткашӣ, мензурка, қиф, тарозу, сангҳои гуногунвазн, қуввасанҷ, ҳароратсанҷ оҳанрабо, соат, зарфҳои гуногун, найчаҳо, сим, аппа, аппаи оҳанбурӣ, батарея, лампа,

зарфхой гуногуни металлī, гиллин ва пластикī, корд, қайчī, қайчии боғбонī, бел, қаҷбел, каланд, хаскашак, насоси дорупошī, чутка, лулаҳои резинī, ва ф.)

Методикаи таҳиягардидаи ташаккулёбии салоҳиятҳои озмоишиҳ-таҳқиқотии хонандагони синфҳои ибтидоӣ, бо истифода аз озмоишиҳ хонагӣ, аз фанни табиатшиносӣ, амалишавии ҳадафи зикргардидаро дар се марҳила дар назар дошт:

бедоркуни шавқмандии кӯдак барои гузаронидани фаъолиятҳои озмоишиҳ – таҳқиқотӣ;

таҳияи назарияи таҳқиқотӣ;

фаъолияти амалии озмоишиҳ - таҳқиқотӣ.

Ҳар як марҳиларо дида мебароем.

Дар марҳилаи аввали ташаккулёбии салоҳиятҳои озмоишиҳ - таҳқиқотии хонандагони хурдсол бо воситаи озмоишиҳ хонагӣ аз фанни табиатшиносӣ, дар кӯдакон шавқмандии баланд ба фаъолиятҳои мустақилонаи гузаронидани озмоишҳои хонагӣ ҳосил гардида, онро марҳилаи ангезавӣ меноманд. Дар ин марҳила нақши асосиро, дар раванди фаъолиятҳо, маҳорати касбии ташвиқотии муаллим мебозад.

Дар марҳилаи соли аввали таҳсилоти ибтидоӣ, баъд аз чоряки якум, тибқи барнома хонандагон ба мушоҳидаи ашёҳо, муқоисаи онҳо, ҳодисаҳои табиат ва алоқамандиҳои байни онҳо, ҷалб карда мешаванд. Ин фаъолиятҳо барои кӯдак нав набуда, оид ба ин масъалаҳо таҷрибаи ҳаётӣ бой дорад. Зоро, то ба муассисаи таълимӣ қадам гузоштан, тафаккури кӯдак дар асоси мушоҳидаи айни ашёу ҳодисаҳо инкишоф ёфта, фаъолиятҳояш низ дар асоси мушоҳида ва қарор доштан дар муҳити табиӣ сурат мегирад. Тафаккури аёнӣ - амалӣ навъи тафаккур аст, ки дар раванди иҷроиши амалҳо ва бевосита мушоҳида намудани мушкилӣ бо тамоми ҷузъиёташ фаъол гардида, зинаи ибтидоии инкишофи зеҳнӣ кӯдак ба шумор меравад [30 с. 391].

Вале то ба муассисаи таълимӣ омадан, ин раванд характери стихиявӣ дошта, аксар вақт тасодуфанд ва бемақсадона ба амал меояд.

Мушоҳидаи ҳодисаҳои табиӣ, дар раванди таълим характери мақсаднокона пайдо карда, барои ба даст овардани донишҳои нави илман асоснок равона мешавад. Минбаъд, шавқи хонанда, дар асоси донишҳои бадастовардааш, ба мушиҳида намудани ашёҳо ва ҳодисаҳои табиӣ, ташкил ва гузаронидани баъзе озмоишҳои содда бо ёрии калонсолон зиёд гардида, ба сохтани баъзе асбобҳо мепардозад. Кӯдак дар раванди дарс ва фориг аз он дар бораи унсурҳои табиат, баъзе ҳодисаҳои саргузаштиаш ва ё аз куче шунидааш ба рафиқонаш нақл намуда, баҳсҳо ташкил менамояд. Ба рафиқонаш оид ба гузаронидани ягон фаъолияти озмоишӣ ва ё бозии характери озмоишидошта таклифҳо пешниҳод намуда, ҳатто ба муалиммаш низ маслиҳат кардани мешавад. Назария пешниҳод намуда, нақша мекашад ва таҳминҳо менамояд.

Дар ин марҳила, ташаккулёбии салоҳиятҳои озмоишӣ - таҳқиқотии хонандагон аз дараҷаи бедоркуни шавқмандии кӯдак ба гузаронидани озмоишҳои хонагӣ, аз тарбияи баланди одоби баҳс намудан, ботаҳаммул шунидани фикри дигарон, озодона ва бочуръатона пурсида тавонистани чизи барояш нофаҳмо, маслиҳат пурсидан аз муаллим ва калонсолон, озодона баён карда тавонистани фикри худ ва бо далелҳо асоснок карда, ҳимоя карда тавонистани он вобаста аст.

Мутаассифона, ана дар ҳамин марҳила, аксар вақт ташаббуси кӯдак ба фаъолиятҳои мустақилона аз тарафи калонсолон ва муаллимон саркӯб гардида, мавриди тамасхур ва истеҳзо қарор мегирад, ки шавқмандии кӯдакро ба нести бурда, онро нисбати мустақилона донишомӯзӣ, ки озмоишҳои хонагӣ аз фанни табиатшиносӣ яке аз самтҳои афзалиятнокӣ он мебошад, дилсард намуда, дар дили ў нисбати раванди таҳсил нафрат пайдо мешавад. Кӯдак шармгин гардида, фаъолиятҳояшро пинҳон ичро намуда, минбаъд тамоми умр дамдузд ва аз ҷомеа канораҷӯи мекунад. Доимо ҳангоми ибрози фикри худ дар ҳарос меафтад, то ин ки мавриди масхара ва истеҳзо қарор нагирад.

Дар натиҷаи муваффақона гузаштани ин марҳила, дар сатҳи зарурӣ тайёр намудан ва бедор кардани шавқмандии хонандаи хурдсол ба

гузаронидани фаъолиятҳои мустақилона дар шакли озмоиш дар хона, аз чоряки дуюм дар синфи якум сар карда бо кӯдакон гузаронидани озмоишҳои маҳсуси кӯтоҳмуддати лабораторӣ дар синфхона ва такроран бо фантазияи худи кӯдак бой гардонида, мустақилона дар хона гузаронидани онҳоро супориш додан мумкин аст. Дар ин ҳолат бо хонандагон пешакӣ нақшай гузаронидани озмоишро тартиб дода, онро ҳамчун таҷрибаи намоишӣ, дар синфхона гузаронидан зарур аст.

Яке аз роҳҳои дигари сермаҳсули инкишофдиҳии шавқмандии хонандаи хурдсол ба фаъолиятҳои озмоишии хонагӣ, ин шинос намудан ва фаҳмонидани тарзи кори баъзе аспобҳое аз қабили қайчӣ, қайчиӣ боғбонӣ, қаҷкорди боғбонӣ, бел, қаҷбел, қаланд, ҳаскашак, насос, ҳароратсанҷ, намисанҷ, рулетка, соат ва ғ. мебошад.

Зарурати дар ин марҳила гузаронидани озмоишҳои лабораторӣ ва додани супоришҳои озмоишии хонагиро аз фанни табиатштносӣ, мо бо он асоснок мекунем, ки дар ин давраи ташаккули шахсияташ кӯдак хисси қунҷкобии табиии баланд дошта, барои гузаронидани ин амалҳо ташаббус нишон медиҳад.

Дар марҳилаи аввали таълими озмоишӣ, дар заминаи супоришҳои характеристи озмоишидоштаи хонагӣ аз фанни табиатшиносӣ, корро асосан дар самти ташаккулёбии маҳоратҳои зеҳнӣ ва амалии таҳқиқотӣ ҷоннок намудан лозим аст. Супоришҳои хонагии хонандагон дар ин марҳила, бояд ба мустаҳкам намудани донишҳои дар раванди фаъолиятҳои озмоишӣ – таҳқиқотӣ гирифтаашон, ки ба рушди тафаккур ва ҳосилшавии малакаҳои амалиашон заруранд, равона карда шаванд.

Тафтиши супориши озмоишии хонагии ичрошуда, бояд ҳатман дар ҳузури аҳли синф, дар шакли ҳисботи ҳаттӣ сурат гирад. Ҳисбот, бояд дар қолаби ба шакли анкета тайёр намудаи муаллим пешниҳод гардида, ҷавобҳои кӯтоҳ ва мушаҳҳасро дар бар гирад, зеро дар ин давра нутқ ва маҳорати ҳатнависии кӯдак дар сатҳи зарурӣ инкишоф наёфта, маҳдуд аст (дар шакли саволҳои: Чи кор кардан меҳостед? Чи кор кардед? Чиро

дидед? Чиро фаҳмидед? Чиро ёд гирифтед? Чи ҳосил кардед? иборат бошад).

Дар раванди тафтиши ичроиши супориши таҳқиқотӣ-озмоишии мустақилонаи хонагӣ, муаллим бояд, ҳатман натиҷаи корро (чиҳатҳои мусбӣ ва манфиашро) бо хонандагон мухокима намуда, асосҳои илмии ҳодисаи мушоҳидашударо нишон дода, аҳамияти онро дар ҳаёти инсон фаҳмонида арзёбӣ намояд. Мутаасифона, аз сабаби ичро нагардидани принципӣ бошууронагӣ дар таълим дар синфҳои ибтидой ва зинаҳои баъдинаи таҳсилот, хонандагон бо кадом мақсад аз худ кардани донишҳои омӯхтаашонро дарк намекунанд, ки ин ба раванди қасбинтиҳобкуни онҳо таъсири манғӣ мерасонад. Дар хотимаи мухокимаронӣ, ба хонадагон аҳамияти кори озмоиширо фаҳмонида, ҳатоғиҳои хонандагонро ислоҳ намуда, боз дар ҳаёти воқеӣ, дар кадом ҳолатҳо бо ин ҳодиса ва ё ҳодисаи ҳаммонанд дучор гардиданро нишон дода, маҳали татбиқи озмоиши гузаронидашуда ва фоидай иқтисодии онро фаҳмонидан лозим аст.

Бояд тазаккур дод, ки ҳамаи фаъолиятҳои мустақилонаи таҳқиқотӣ – озмоишии иҷронамудаи хонандагон бояд қисм-қисм ва ё пурра арзёбӣ гардида, баҳогузорӣ шаванд. Баъд аз кори озмоишии гузаронидашуда, бояд дар хонандагони хурдсол, аз нуқтаи назари илмӣ оиди ҳодисаи мушоҳидагардида, тасаввуроти пурра ҳосил шавад. Тафтиш ва гузаронидани мухокимаронӣ он қадар вақти зиёди дарсро нағирифта, дар самти дар хонандагон ҳосил шудани тасаввуротҳои илмӣ дар бораи табиати атроф ва баланд гардидані шавқмандии онҳо ба гузаронидани озмоишиҳои таълими мустақилона дар хона, мусоидат намояд. Ҳамчунин, дар охири марҳилаи аввал, дар хонандагон, бояд як қатор маҳоратҳо ба монанди қайд карда тавонистани маълумотҳо дар шакли аломатҳо, бо таври ҳаттӣ кӯтоҳ ва мушаххас тавсифи мухтасари раванди фаъолият ва г. ҳосил кунонида шавад.

Ба натиҷаи кори озмоишиӣ, агар дуруст ва пурра ичро гардида ба ҳадафи гузошташуда расида бошад, танҳо баҳои аъло гузошта шуда (дар

ин ҳолати баҳои аъло вазифаи шавқмандкуниро ичро менамояд), дар сурати арзанда набудан ва ҷой доштани ноқисиҳо, ислоҳ ва азnavкоркардабароӣ ташвиқ гардад. Ана дар ҳамин сурат, дар хонанда сифатҳои бехато кор кардан, масъулиятнокӣ дар вақти ичрои амалҳо, худбаҳогузорӣ, иқрор намудани хатои худ ва кӯшидан ба ислоҳи онро тарбия намуда як шахсияти дорои салоҳиятҳои калидиро ташаккул додан мумкин аст.

Дар марҳилаи дуюми ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандагони хурдсол, супоришҳои мустақилонаи озмоишии хонагӣ аз фанни табиатшиносӣ бояд дар шакли супоришҳои фардӣ дода шаванд. Дар ҳар як хонанда мавҷудияти дафтари маҳсус зарур аст, то дар он озодона, дар таҳти нақшай пешаки тарҳрезишуда, ҳодисаҳои муҳоҳидашуда ва рақамҳои нишондодҳои чен кардашударо қайд намояд. Дар ин марҳила ташаккулдиҳӣ ва инкишофи маҳоратҳои зеҳни таҳқиқотӣ - озмоиширо дар шакли кор бо адабиётҳои илмӣ - оммавӣ давом додан зарур аст. Супоришҳои дар ин марҳила додашаванд, бояд бештар ба ташкилкунии ҳолати проблемавӣ равона карда шаванд, зоро муҳоҳида шудааст, ки дар ҳолати проблемавӣ хонандай хурдсол дараҷаи баландӣ масъулият, мустақилият ва ташаббускориро нишон медиҳад. Ҳамчунин, супоришҳо бояд хусусияти шавқманднамоӣ, ҷустуҷӯӣ ва таҳқиқотӣ дошта бошанд. Дар ин марҳила низ, тамоми ҷузъиёти кор арзёбӣ гардида, ба натиҷаи кор баҳои аъло ва хуб мондан лозим аст. Дар вақти баҳогузорӣ бо воситаи арзёбии сифатӣ, кӯдакро руҳбаланд намуда, ӯро бовар қунонидан лозим аст, ки имконият дорад фаъолиятҳои озмоишии боз ҳам мураккабтарро ичро намояд.

Дар марҳилаи сеюми ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотӣ, хонандагон вобаста ба шавқмандӣ, имконият, дараҷаи инкишофи тасаввурот ва тафаккурашон ба гурӯҳҳо ҷудо шуда, дар интихоб намудани мавзуи кори озмоиши-таҳқиқотиашон мустақилият зоҳир намуда, ҳатто мавзӯҳои пешниҳодшударо мувоғиқ ба завқашон тағйир дода, вазифаҳоро дар гурӯҳ тақсим намуда (як нафар танҳо муҳоҳидаро

хуб мегузаронад, дуюми бо асбобҳои ченкунанда дақиқкорона кор карда метавонад, сеюми маҳорати хуби қайд намой дорад, чоруми лаёқати хуби пешниҳод намудани муаррифиномаи натиҷаҳои озмоишро дорад ва ғ.) дар ичрои вазифаҳои озмоишии ба ӯҳдагирифтаашон фаъолияти хуб нишон медиҳанд.

Дар охири сол, дар байни хонандагон, дар самти ёрии амалӣ расонидан ба яқдигар ва зуду бехато ичро кардани супоришҳо рақобат ва мусобиқаро мушоҳида намудан мумкин аст. Ин самараи амалии фаъолияти мақсадноконаи ташаккул ва инкишофдиҳии маҷмуи салоҳиятҳо ба шумор рафта, дар рушди шахсияти кӯдак нақши бузург мегузорад.

Арзёбии натиҷаи кори озмоиши дар ин марҳила бисёр душвор мегардад. Зоро дар ин марҳила корҳои ичрогардида ҳарактери илмӣ пайдо намуда, фаъолиятҳо мураккабтар мегарданд. Маҳорати озмоиши таҷрибагузарониашон баландтар гардида, саҳми хонандагони алоҳида каму зиёд гашта, арзёбии фаъолияти ҳар як иштирокҷӣ ногузир гардида, ҳурдтарин ҷузъиёти кор ва ноқисиҳо, ки ба раванди он таъсиргузор буданд, бояд баррасӣ ва баҳогузорӣ шаванд.

Муҳокимаронии васеу кушод ҳатмӣ буда, баҳогузорӣ бо воситай овоздиҳии ошкоро гузарад. Беҳтар он аст, ки баҳои умумӣ ба гурӯҳ дода шуда, баҳои ҳар як шахсро аъзоёни гурӯҳ машварат намуда монанд. Ҳусусияти беҳтарини ин марҳила он аст, ки хонандагон дараҷаи баланди мустақилият нишон дода, ҳудогоҳӣ, ҳудомӯзӣ ва масъулиятшиносию ҳудбаҳогузориашон инкишоф меёбад.

Дар вақти таҳияи мавзуъҳои озмоиши зарур аст, ки онҳо бо мазмуни маводи таълимии дар дарсҳои охир омӯхташуда алоқаманд гардонида шуда, ба тақвиятбахшӣ, такмилдихӣ ва мустаҳкамгардонии он донишҳо равона гардонида шаванд.

Супориши озмоишии хонагиро, одатан баъд аз ба итномрасии мавзуъҳои қалон ва ё дар машғулиятҳои маҳфилҳои гуногуни ба фанни табиатшиносӣ алоқаманд, додан мумкин аст.

Ин имкон медиҳад, ки донишҳои назариявии дар раванди дарсҳои дар синфхона гирифтаашонро дар озмоишҳои хонагӣ санҷида исбот намоянд, дар хотираи худ мустаҳкам гардонида, оид ба мавқеи истифодабарии ин донишҳо (амалинамоӣ дар ҳаёти воқеӣ) тасаввуротҳо ҳосил намоянд. Супориши озмоишро барои хона дода, рафти гузариши эҳтимолии ҳодисаҳоро бо тамоми ҷузъиёташ, ба тафсил ҳикоя намуда, баъди иҷроиши дурусташ, бори дигар бо тамоми ҷузъиёташ шарҳ додан лозим аст. Ҳамин тавр, амалинамоии озмоиши таҳқиқотии мустақилона дар хона, аз ибтидои таълими табиатшиносӣ, шавқмандии маърифатии хонандагони хурдсолро нисбат ба омӯхтани мазмуни умумии таҳсилот ва маҳсусан илмҳои табиатшиносӣ ва дақиқ афзун намуда, тафаккури мантиқӣ ва эҷодиашонро инкишоф дода, ба ташаккӯлёбии маҳорату малакаҳо ва дар маҷмуъ салоҳиятҳои таҳқиқотиашон мусоидат менамояд. Агар дар ин ҳолат хонандагони хурдсол ҷизҳои дар раванди озмоиши хонагӣ мушоҳида намудаашонро шарҳи илмӣ дода натавонанд ҳам, шарҳу тафсири ҳодиса аз тарафи муаллим барои онҳо мароқангез ва инкишофдиҳандай тафаккурашон гардида, аз ҳама асосиаш шавқмандии кӯдакро ба иҷрои ин гуна фаъолиятҳо ба ангезиш медарорад. Иҷроиши ин гуна амалҳо хонандагони хурдсолро водор менамояд, ки доимо бо китоби дарсӣ кор карда, ашёу ҳодисаҳои табиатро ба мушоҳида гиранд ва дар онҳо малакаҳои муташшакилий ва бонизоми дар ҷодаи илмомӯзӣ ташаккул ёбад.

Самараи корҳои озмоиши - таҳқиқотии мустақилона дар хона метавонад дар давоми сол дар шакли зерин бошад:

- намоиши натиҷаи корҳои озмоиши;
- маҳфилҳои ҳимоя ва муаррифии лоиҳаҳои мустақилона тартиб додаашон;
- конференсияи илмӣ-амалии хонадагон;
- муаррифии корҳои иҷронамудаашон дар ҷашну маросимҳои миллие, ки вобаста ба табиат мебошанд, ба монанди: Наврӯз,

Дарозтарин рӯзи сол (22-юми июн), Офтоббатарозу (Мизон-23 сентябр),  
Мехргон, Сада, Шаби ялдо (22 декабр) ва г.

Ҳамзамон, методикаи зерини гузаронидани корҳои озмоиши хонагии хонандагонро аз фанни табиатшиносӣ, дар низоми таҳсилоти ибтидой пешниҳод менамоем, ки ба ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотӣ - озмоишии хонандай хурдсол нигаронида шудааст. Дар раванди гузаронидани озмоиши мустақилона дар хона, аз фанни табиатшиносӣ, мо зермарҳилаҳои зерини ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотӣ-озмоишии хонандагони хурдсолро ҷудо намудем:

1. Тайёри ба гузаронидани кори озмоишии мустақилона дар хона;
2. Аз ҳудкуни дониш ва маҳоратҳои нав;
3. Маълумот оид ба супориши хонагӣ;
4. Санчиши колективии иҷроиши супориши озмоиши хонагӣ дар раванди дарс;
5. Санчиши иҷроиши супоришҳои озмоишии хонагӣ баъди дарс (фардӣ ва гурӯҳӣ);
6. Ҳулосабарории натиҷаи дарсҳо ва супоришҳои хонагӣ;
7. Рефлексия (худомӯзӣ, худтакмилдӣ ва ҳудбаҳогузорӣ);

Ҳар як пункти ин зермарҳилаҳои ҳамкории муаллиму хонадагон, дар ҳуд вазифаҳои муайяни дидактикро дорад ва нишондиҳандаи самараи ҳакиқии ҳалли масъалаҳои гузошташуда мебошад, ки дар ҷадвали 4 нишон додем.

МО озмоишиҳои мустақилонаеро, ки дар хона аз тарафи хонандагони синфҳои ибтидой, аз фанни табиатшиносӣ гузаронида мешаванд, чунин барномарезӣ кардем:

- омӯзиши хосиятҳои физикӣ-химиявии ашё ва ҳодисаҳои табиат;
- омӯзиши олами растаниҳо;
- омӯзиши олами ҳайвонот.

Ба мавзуъҳои гурӯҳи якум, озмоишҳое дохил мешаванд, ки вақти на он қадар зиёдро талаб меамоянд ва онҳоро шартан озмоишҳои кӯтоҳмуддат меномем.

Методи таҳкикотӣ	Супориш	Фаъолият	Маҳорат, малака ва салоҳиятҳое, ки бояд ташаккул ёбанд.
Озмоиш ҳамчун методи таҳкикот	Чен карданни суръати об	Коркард ва таҳияи нақша, шароит ва вақти гузаронидани озмоиш. Дарёфти лавозимот ва мавод барои гузарнидани озмоиш.	Салоҳиятҳои ченкунӣ, хисобкунӣ, хулосабарории кори иҷротаридан
		Пешниҳоди назария доир ба ҳалли масъалаи ба амаломада, муайян кардан ва таҳияи лавозими зарурӣ барои гузаронидани озмоиш.	Салоҳиятҳои ахборотӣ
		Тартиб додани нақшай кор, интихоб ва дарёфти асбобҳои ченкунанда ва истифода намудан аз онҳо, гузаронидани ченкуниҳо ва хисоб карда тавонистан	Салоҳияти ташкилий-амалиӣ
		Муайян карданни омилҳои ба рафти озмоиши хонагӣ таъсирасонанда, таҳия ва дарёфти лавозимоти барои гузаронидани озмоиш зарур, ба рафти озмоиш мутобиқ ва мувофиқ гардонидани аспобҳо, муаррифии натиҷаи озмоиш дар шакли баромад, нақша, ва таблитсаҳо	Салоҳияти иртиботӣ

Ҷадвали 4. Соҳтори маҳорату малакаҳо, дар заминай онҳо салоҳиятҳои таҳкикотӣ ташаккул мейбанд.

Ба мавзуъҳои гурӯҳи дуюм ва сеюм фаъолиятҳои озмоишие дохил мешаванд, ки вақти зиёдро талаб намуда, характеристи тӯлонӣ пайдо менамоянд ва онҳоро шартан озмоишҳои дарозмуддат номидем. Як қисми онҳо тамоми раванди таҳсилоти ибтидойӣ, бъазеаш тамоми давраи таҳсилот ва ҳатто ба машғулияти тамоми умр табдил мейбанд ва яке аз

омилҳои таъсиррасонӣ раванди касбинтихобкунии хонандаи хурдсол мегардад.

Вазифаҳои асосие, ки дар вақти гузаронидани озмоишҳои мустақилона, дар хона аз табиатшиносӣ дар марҳилаи таҳсилоти ибтидой бояд ичро шаванд инҳо мебошанд:

1. Шинос намудани хонандаи хурдсол бо табиатшиносӣ ҳамчун фанни алоқаманд ва заминагузор ба тамоми илмҳои оиди табиат, ки минбаъд дар зинаҳои болои таҳсилот омӯхта мешаванд;
2. Амалинамоии ҳар се зинаи ташкилии фаъолияти таҳқиқотии мустақилонаи хонандагони хурдсол: ҳосил кунонидани шавқмандӣ, тахия ва пешниҳоди назария ва дар амал санҷидани он;
3. Ҳосил шудани маҳорату малакаҳои дар шакли расм ва нақша тасвир намудан ва муаррифӣ кардани кори озмоиши иҷрогардида, дар назди ҳамсолон ва калонсолон;
4. Омӯзиш ва мушоҳида намудани ҳодисаҳои олами ғайризинда дар рафти озмоишҳои хонагӣ, мушоҳида намудан ва муайян кардани алоқамандиҳои байни ҳодисаҳо ва сабабу натиҷаҳои бавуқуъпайвандии онҳо;
5. Омӯзиш ва мушоҳида намудани олами зинда ва алоқамандии он бо ҳодисаҳои дигари табиат ва таъсири мутақобилаи байни онҳо.

Ҳар яки ин гуфтаҳоро муфассалтар дида мебароем.

Хонандагон, бо фанни табиатшиносӣ баробари дигар фанҳои омӯзиший, дар синфи якум шинос мешаванд. Муаллим вазифадор аст, корро тавре ба роҳ монад, ки хонандагон дар давраи тамоми таҳсилоти ибтидой шавқмандии худро нисбати омӯзиши ин фан гум накарда, баракс зиёд гардонанд. Дар кори таҳқиқотиамон яке аз роҳҳои шавқмангардонии маърифатии хонандагонро ба омӯзиши ин фан, ташкил ва гузаронидани озмоишҳои таҳқиқотии мустақилона дар хона пешниҳод менамоем.

Ташкил ва таъмини шароити гузаронидани ҳар се марҳилаи ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотӣ-озмоишии хонандагон ба муаллим имконият медиҳад, ки маҳорати дар муддати кӯтоҳ ташкил намудан ва истифода кардани озмоиши таҳқиқотии мустақилонаи хонагиро ҳосил намуда, савияи донишандӯзии хонандагонро баланд бардоранд. Дар рафти гузаронидани корҳои озмоишии хонагӣ, аз табиатшиносӣ, дар синфҳои ибтидой, дар хонандаи хурдсол маҳорати кашидани расм ва нақшай соддаи асбобҳо, ҷузъиёти раванди озмоиши ҳосил мешавад, ки ин дар навбати худ ба ҳамгирии раванди таҳсилоти ибтидой мусоидат менамояд. Мундариҷаи марҳилаҳои ташаккулёбии салоҳиятҳои озмоиший-таҳқиқотии хонандагони хурдсол, дар рафти иҷроиши озмоишиҳои мустақилонаи хонагӣ дар ҷадвали 5 пешниҳод мегарданд. Ҳамзамон, дар рафти ин фаъолиятҳо, дар хонандагон, маҳорати хонда тавонистани базе расму нақшашои нисбатан содда низ ташаккул меёбад. Дар ибтидо, озмоишиҳои ба омӯзиши ашё ва ҳодисаҳои табиати ғайризинда ба монанди тағйирёбии обу ҳаво, ҳарорат, хок, ҳосиятҳои об, суръат, ҳаҷм, сарф ва ғ.-ро истифода намудан лозим аст, зоро ки барои хонандагони ин синну сол ҷенкунӣ, андозагирий ва мушиҳида аз методҳои озмоишии қулай ва шавқовар ба шумор меравад.

Марҳилаҳо	Мундариҷаи марҳилаҳо	
	Фаъолияти муаллим. Методи таълим - тақрор	Хусусиятҳои фаъолияти хонанда
Шавқмандӣ	Дар рафти фаъолияти педагогӣ хонандагонро ба корҳои таҳқиқотӣ – озмоиший ташвиқ менамояд.	Маърифатӣ
Назариявӣ	Ҷустан ва интихоби маводҳои назариявие, ки барои ташкили фаъолияти таҳқиқотӣ-озмоиший заруранд.	Ахборотӣ-робитавӣ
Амалий	Фаъолияти озмоишии хонагии хонандагонро ташкил намуда назорат менамояд	Рефлексивӣ(худомӯзӣ)

Ҷадвали 5. Мундариҷаи марҳилаҳои фаъолияти таҳқиқотии муаллим ва хонандагони синфҳои ибтидой дар рафти гузаронидани озмоишии хонагӣ аз табиатшиносӣ.

Интихоби мавзуи нисбатан мураккабтар, барои гузаронидани озмоиши хонагӣ аз табиатшиносӣ дар ибтидой таҳсил ба хонадагони хурдсол сарбории зиёдатӣ гардида шавқмандии онҳоро коста мекунад.

Ҳамин тариқ, барои ба сатҳи баланди ташаккули салоҳиятҳои озмоиши-таҳқиқотӣ ноил шудан, дар раванди ичрои мустақилонаи озмоиш аз фанни табиатшиносӣ дар хона, ҳар як хонандай синфи 1, дар давоми сол бояд ҳадди аққал 14 вазифаро ичро қунад. Аз ин миқдор ҳафтоашро дар синфхона, дар рафти мавзуъҳое, ки характери шиноснамоӣ бо асбобҳо, тарзи истифодабари онҳоро доранд гузаронидан лозим аст.

Дар ҷадвали зер мундариҷаи намунаҳои типҳои ҷавобгӯйи озмоишиҳои хонагӣ дар мутобиқат бо ташакулёбии салоҳиятҳои озмоиши таҳқиқотӣ барои хонандагони хурдсол оварда шудааст.

№	Мавзуъҳо	Зермавзуъҳо	Миқдори супоришиҳо
1	Муққадима	Аз худ кардани техникаи бехатарӣ	1
		Воҳидҳои ченқунӣ	1
		Бехато чен кардан	1
2	Асбобҳои ченқунӣ	Аз худ кардани ҳусусиятҳои асбобҳои маишии ченқунӣ, соҳт ва тарзи истифодаи онҳо	3
3	Чен кардани ҳусусиятҳои ҳодисаҳо	Чен кардани масса, масофа, вақт, суръат, масоҳат, ҳаҷм, ҳарорат, намнокӣ	3
4	Чен кардани ҳоссиятҳои ҳодисаҳо ва омилҳои ба рафти онҳо таъсиррасонанда. Муайян кардани алоқамандии байни онҳо.	Чен кардани суръати ҷараёни ҷӯй ва ё дарёча ва муайян намудани омилҳои ба суръати он таъсиррасонанда.	1
		Чен кардани суръат ва самти вазиши бод, муайян намудани сабабҳои ҷойивазкунии ҳаво	1
		Муайян кардани самти вазиши бод ва ҳусусиятҳои шабонарӯзва мавсимии он	1
		Чен кардани ҳарорати ҳаво, хок, об (дар соя ва офтоб), организми зинда(одам). Муайян кардани омилҳои ба пасту баландшавии ҳарорат таъсирасонанда.	2

Ҷадвали 6. Нақшай мавзуъҳои фаъолиятҳои амалӣ-ташкилие, ки ба ҳосилшавии маҳорату малакаҳои заминавии салоҳиятҳои таҳқиқотӣ нигаронида шудаанд.

Методи таҳқиқотӣ	Супориш	Фаъолият	Маҳорат, малака ва салоҳиятхое, ки бояд ташаккул ёбанд.
Чен кардан ҳамҷун методӣ озмоиший-таҳқиқотӣ	Чен кардан масофа, масоҳат, ҳаҷм.	Чен кардани баландӣ, дарозӣ, бар ва чуқурӣ бо воситаи рулетка, рейқаи ҷенкунӣ, бо мақсади муайян кардани масофа.	Таҳминан муайян кардани масофа, дарёфти лавозимоти зарурӣ барои озмоиш, санҷидани дурустии фарзия
		Чен кардани дарозӣ ва бар бо воситаи рулетка, рейқаи ҷенкунӣ, бо мақсади муайян кардани масоҳати майдон.	Салоҳиятҳои амалий-озмоишӣ,
		Чен кардани баландӣ, дарозӣ, бар ва чуқурӣ бо воситаи рулетка, рейқаи ҷенкунӣ, бо мақсади муайян кардани ҳаҷми фазо	Салоҳиятҳои амалий-озмоишӣ
		Муайян кардани омилҳои ба рафти озмоиш таъсирасонанда, таҳия ва дарёфти лавозимоти барои гузаронидани озмоиш зарур, ба рафти озмоиш мутобиқ ва мувоғиқ гардонидани аспобҳо, муаррифии натиҷаи озмоиш дар шакли баромад, нақша, ва таблитсаҳо	Салоҳияти иртиботӣ

Ҷадвали 7. Ҳосил шудани салоҳиятҳои андозагирий бо мақсади муайян кардани масофа, масоҳат, ҳаҷм, баландӣ ва чуқурӣ(пастӣ)

Бо назардошти он, ки дарсҳои табиатшиносӣ дар як ҳафта як маротиба баргузор мешаванд ва дар як соли хониш 34 ҳафтаи таълимӣ вучуд дорад, хонандай хурдсол имкон дорад, ки дар ҳар ду- се ҳафта ба ҳисоби миёна як супориши хонагии озмоиширо ичро намояд.

Хонандагони синфи сеюм ва ҷорум супориши озмоишии ниҳоии таҳқиқотиро мустақилона бо таври фардӣ ва ё дар гурӯҳҳое ичро менамоянд, ки дар давоми соли хониш ташкил шуда буданд ва ба арзёбии ниҳоӣ омодагӣ гирифта, аз нишондиҳандаҳои ҷамъбастии солонаи озмоиший аз табиатшиносӣ бояд баҳои баланд гиранд.

## **2.2. Озмоиши хонагӣ аз фанни табиатшиносӣ ҳамчун воситаи шавқмандгардонии хонандаи хурдсол ба фанҳои табиӣ ва дар озмоиши педагогӣ санҷидани натиҷаҳои воқеии он**

Озмоиши ибтидоии мо бо хонандагони синфҳои якум, дар базаи муассисай таҳсилоти умумии рақами 34-и шаҳри Душанбе, муассисаҳои таълимии умумии рақами 29 ва 39-и ноҳияи Варзоб, муассисаҳои таҳсилоти умумии рақами 4 ва 8-уми ноҳияи Ваҳдат гузаронида шуда, ҳамагӣ ба озмоиш 620 нафар хонандагони синни 6,5-10 - сола, 215 нафар падару модарони онҳо ва 32 нафар муаллимон ҷалб шуда буданд.

Хусусияти хоси озмоиши таҳқиқотии мо, ки ба муайянкуни омилҳои ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандагони хурдсол нигаронида шуда буд, ин мебошад, ки он дар шароити ташкилий корҳои мустақилона - озмоишҳои хонагӣ берун аз дарс мегузашт. Раванди ташаккули малакаҳои таҳқиқотии хонандагони синфи якум дар асоси принципҳои таълими проблемавӣ, фардият дар таълим, муколама ва инъикоси субъектҳои раванди педагогӣ сурат гирифт.

Принципи проблемагузорӣ истифодаи максималии методҳои гуногуни таълимиро талаб карда, воридсозии хонандаи хурдсолро ба ҳолати проблемавӣ таъмин намуда, ўро ба фаъолияти таҳқиқотӣ водор менамояд. Аз ин нуқтаи назар мо аз методи коркард намудаи И. Я. Лернер, ки аз гузориши проблема ва гузариш ба фаъолияти эвристикӣ-ҷӯяндагӣ ва методикаи коркард намудаи М. Н. Скаткин, ки ба фаъолияти озмоишӣ-таҳқиқотӣ бартарӣ медиҳад истифода намудем. Ҳамчунин, яке аз методҳои дар синфҳои ибтидойӣ бартарӣ дошта, ки методи бозиҳои дидактикӣ мебошад мавриди истифодаи мо қарор гирифт.

Дар раванди интихоби гурӯҳҳои таҳқиқшаванда ва таҳияи тематикаи озмоишҳои хонагӣ, мо сатҳи мустақилияти маърифатии хонадагон ва имкониятҳои то охир дар ҳамаи зинаҳои раванди таҳқиқоти педагогӣ иштирок карда тавонистани онҳоро ба назар гирифтем.

Ичроиши принсипӣ проблемагузорӣ ба фаъолгардонии қобилиятҳои идрокии хонандагони хурдсол, дар ҳамаи марҳилаҳои таҳқиқот, аз интихоби мавзуъ, гузоштани мақсад, амалисозии он то муаррифии натиҷаҳои озмоишҳои гузаронидаашон, нигаронида шуда буд.

Принсипи фардият, баррасии ҳамаҷонибаи хусусиятҳои фардии аз тарафи муаллим ошкоргардидаи хонандагони хурдсолро, ба монанди зуҳурот, огоҳӣ ва ифодаи фардияти шахсиашро, ки дар фаъолияти эҷодӣ равшантар зоҳир мешаванд, дар бар мегирад.

Принсипи муколама (диалог) талаб мекунад, ки фаъолияти таълими – озмоишӣ дар муколамаи баробар байни ҳамаи субъектҳои он, дар байни нуқтаҳои нуқтаҳои назари муҳталиф гузашта, на танҳо дар зоҳир шахсиятҳо, балки ғоибона низ холисона ва муҳақиқона арзёбӣ гардад.

Принсипи вокуниш, диққати доимӣ ва бошууронаи субъектҳои раванди педагогиро ба эҳсосот, андеша ва рафтори фардиашон пешбинӣ мекунад.

Дар асоси принсипҳои зикргардида раванди ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотӣ – озмоишии хонандагони синфҳои ибтидой тарҳрезӣ гардид, ки се марҳиларо дар бар мегирифт: ангезавӣ-тайёри, фаъолияти ҷӯяндагӣ ва арзёбӣ – натиҷагирӣ. Ҳар як марҳила системаи методҳоеро дар бар мегирад, ки истифодаашон дар хонандаи хурдсол таъминкунандай ташаккулёбии хислатҳои нав (рафтори таҳқиқотӣ) мегардад, ки барои ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотӣ-озмоишӣ зарур аст.

Мақсади ин раванд ташаккулдиҳии маҳоратҳои таҳқиқотии хонандаи хурдсол (ҷӯяндагӣ, ахборотӣ, ташкилий-амалӣ ва ангезавӣ) дар шароити озмоишӣ хонагӣ, ки минбаъд ҳамчун замина барои ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотӣ – озмоишиашон мегардад мебошад.

Мақсади марҳилаи аввал – ангезавӣ – тайёрӣ бедоркуни шавқи кӯдакон ба шакли нави фаъолияти маърифатӣ – фаъолияти таҳқиқотӣ-озмоиши мебошад.

Барои амалинамоии ин мақсад мо дар назди худ вазифаҳои зеринро гузоштем:

- 1) Ташкил намудани шароит барои дар хонандай хурдсол ташаккул додани маҳорати мушоҳида карда тавонистани объектҳои табиат бо мақсади ба даст овардани маълумот;
- 2) Ба хонандагони хурдсол фаҳмонидани аҳамияти маҳорати таҳқиқотӣ-озмоиши дар ҳаёти воқеиашон;
- 3) Ҷалб намудани хонандагон ба ҳалли масъалаҳои характери таҳқиқотӣ – озмоиши дошта.

Бо назардошти хусусиятҳои синнусолии кӯдакон, барои ҳалли масъалаҳои гузошташуда мо аз экскурсия, чамъ кардани коллексияҳо ва бозиҳои характери озмоиши дошта истифода кардем, зоро дар ин марҳила диққати кӯдакон ноустувор буда, дар онҳо тафаккури айёни-тасвирий бартарӣ дорад.

Агар дар самти васеъ намудани ҷаҳонбинии кӯдак бо таври доимӣ кӯшиш намоем, дар онҳо шавқи маърифатӣ ва ниёзҳои доимо ба даст овардани донишҳои нав ташаккул меёбад.

Дар рафти экскурсия хонандагон бо гуногунрангии муҳити табиии ихотанамудаашон шинос гардида, садоҳои гуногуни табииро гӯш намуда, оиди қонуниятҳои он чизҳои зиёди шавқовар ва сабақомӯзро аз худ менамоянд. Чунин алоқаи бевоситаи хонандагон бо табиат, дар онҳо нисбат ба омӯзиши табиат шавқмандиро бармеангезад.

Экскурсия воситаи нисбатан самараноктари таъсиррасонӣ ба раванди ташаккулёбии шахсияти кӯдак ва барангезандай хислати табиатдӯстӣ ва табиатомӯзии ў ба шумор меравад. Экскурсия дар кӯдакон хислати мушоҳидакориро, ки барои гузаронидани корҳои озмоиши-таҳқиқотӣ зарур аст инкишоф медиҳад. Мушоҳида, таҳлили

оддии ашё ва ҳодисаҳои табиат ба қӯдак имкон медиҳад, ки проблемаро бинад(дарёбад).

Чой, объектҳои таҳқиқот ва маршрути экскурсия пешаки муайян гардида, баъд аз дарс бо гурӯҳҳои хурди чор панҷ нафарӣ гузаронида шуд. Дар ҳар як гурӯҳ хонандагони мушоҳидакор-таҳқиқотчӣ ва котиб барои қайд намудани ашё ва ҳодисаҳои мушоҳидагардида таъин гардида буданд. Дар таҳқиқоти мо, обьекти мушоҳида тағйирёбии мавсимии боду ҳаво, сабзиш ва инкишофи растаниҳо, рафтори мавсимии ҳашарот ва парандагон, тирашавии оби дарё ва дигар ашёҳои гайризиндаи табиат интихоб гардида буданд. Дар рафти экскурсия муаллим диққати хонандагонро ба ҷузъиёти алоҳидаи ашёу ҳодиса ва воқеаҳо ҷалб намуда, фарқият ва ба ҳам монандии онҳоро нишон дода, алоқамандиҳо ва вобастагиҳои байніҳамдигарии онҳоро шарҳ медод.

Мисол, ҳангоми экскурсия, ки моҳи март дар боғчай муассисаи таълими гузаронида шуд, қӯдакон дар зери дарахти олу, ки парандай мусича лона соҳта, тухм гузошта буд, барои безобита накардани он паст-паст пичирросзанон гап зада, дар давоми як соати дарс чанд проблемаи акоиберо дарёфтанд. Дар рафти мушоҳида саволҳое ба миён омаданд, ки барои ҳар як аъзои гурӯҳ дар оянда ба мавзуи таҳқиқотӣ – озмоиши мустақилона дар хона табдил ёфт. Саволҳо чунин буданд: Мусича чандто тухм мегузорад? Дар чанд рӯз аз тухмҳо чӯчаҳояш мебароянд? Мусича чи меҳӯрад? Мусича дар як рӯз чанд маротиба хӯрок меҳӯрад? Мусича чӯчаҳояшро чи меҳӯронад? Мусича дар як мавсим чанд маротиба тухм мегузорад? Дар ин ҷой вазифаи муаллим аз он иборат буд, ки диққати хонандагонро ба обьекти мушахаси таҳқиқшаванда ҷалб ва мутамарказонад. Баъд аз гузаронидани экскурсия, дар рафти муҳокима ба хонандагон фаҳмонида шуд, ки онҳо ба саволҳои ба миён омада метавонанд аз манбаъҳои гуногун (китобҳо, маҷаллаҳо, фильмҳо, калонсолон, интернет ва ғ.) маълумот ба даст оваранд. Дар ниҳоят, ҳар як қӯдак вобаста ба шавқ ва ҳоҳишаш вазифадор карда шуд, ки ба яке аз саволҳо ҷавоб ёфта, бо шарҳи муфассалаш муаррифӣ намояд.

Барои ҳалли ин масъала усулҳои зерини фаъолият истифода гардианд: дар ҳамкорӣ бо кӯдак муайян кардани шавқи шахсиаш, гузаронидани мушоҳида тибқи нақша, намоиш ва муаррифии натиҷаҳои таҳқиқот, ичрои корҳо оддии озмоиши – таҳқиқотӣ, архивкунонии натиҷаи кори озмоиши ва ҷамъоварии коллексия.

Ҷамъоварии коллексия фаъолияти ҷустуҷӯи кӯдаконро ба таҳрик дароварда, онҳоро доимо ба фикр кардан, тасниф кардан, ба низом даровардан ва азхудкуни донишҳои нав водор месозад. Коллексияро ҷамъоварӣ намуда, кӯдак ҷаҳонбинии худро васеъ ва малакаҳои ҷустуҷӯи таҳқиқотиро ҳосил мекунад.

Дар оғози соли таҳсил, дар гурӯҳҳои озмоиши намоиши коллексияи күшоданомаҳо бо расмҳои ҳайвонот ва растаниҳо ташкил карда шуд. Коллексияро яке аз хонандагони болаёқат бо кӯмаки модараш, ки муаллимаи фанни биология шуда кор мекунад ҷамъ оварда буд. Пас аз ба ҳамсинфон намоиш додани "дорой"-и худ, ҳамаи хонандагони синф ба ин амал таваҷҷӯҳ зоҳир карданд. Яъне бо ин усул фаъолияти ҷӯяндагии кӯдак барангезонида шуд. Кӯдакон якчанд ҳафта коллексияи аввалини худро ба нақша гирифта ҷамъ оварданд, ҳамаро бодиқкат омӯхтанд маълумотномаи қӯтоҳе омода карда ба ҳамсинфонашон муаррифи намуданд. Ба низом овардани маводҳои ҷамъоваришуда ба маънои томаш фаъолияти илмист. Пешниҳоди презентатсия дар бораи маҷмӯаҳо ба ҳамсолон ва муаллим, кӯдакро ба самти машгулияти инфиродиаш сафарбар карда, фаъолияти тадқиқотиашро бармеангезад.

Дар таҳқиқоти мо расонидани кӯмаки муайян ба хонандагоне, ки дараҷаи инкишофи маҳоратҳояшон дар марҳилаи мутобиқшавӣ қарор доштанд ба назар гирифта шуда буд.

Яке аз ин кумакҳо – ин барангезиши шавқи маърифатии онҳо ба шумор мерафт. Ба сифати барангезандай шавқмандии маърифатии хонандагон мо дар раванди дарс, гузаронидани бозии дидактикаи "Чистонсозӣ"-ро гузаронидем. Дар рафти он роҳҳои шифоҳӣ, бо воситаи

қиёфа ва тасвирии пешниҳоди чистон пешниҳод гардида буд. Бозӣ дар шакли зер ташкил шуд:

аввалан муаллим аз хонандагон хоҳиш намуд, ки дилҳоҳ ашёи хониш ва ё бозичаро ба даст гиранд;

баъдан супориш дода шуд, ки аломуату хосиятҳои ин ашёро омӯхта, муқоиса намуда, оид ба он чистон эҷод намоянд.

Дар ин ҳолат одатан чунин гуфтугӯй ба амал меояд:

- Оё боре фикр кардаед, ки ашёҳои Шуморо иҳота намуда аз чихо иборатанд? Ки ашёи дар дасташ бударо барои муоина ба ман медиҳад?

Баъди гузаронидани чунин бозии дидактиқӣ, дар хонандагон ҳосилшавии шавқмандӣ ба муоина намудани ашёҳо ва гузаронидани озмоишҳо бо онҳо мушоҳида гардид.

Намуди дигари қумак – ин рӯҳбаланднамоӣ ва дастгирии қӯдак ба шумор меравад. Ба ин қумак қӯдаконе бештар ниёз доранд, ки дар ҳуд нобоварӣ зоҳир карда шармгинанд ва мо ба онҳо бо чунин суханон муроҷиат намудем: « Зиқ нашав боз як бор такрор кун!», «Натарсида давомашро ичро намо», «Ту, албатта метавонӣ», «Ман медонам, ки ту метавонӣ!».

Яке аз вазифаҳои муаллим он аст, ки хонандагони синфи якумро бояд бовар қунонад, ки бояд ба қувваи худашон такя намоянд ва ба қувваи худ боварӣ дошта бошанд. Мисол Марямхон, доимо хомӯш нишаста ба саволҳо нимғурма ҷавоб мегуфт, коллексияи ҷамъовардаашро аз шарм ва тарс ба ҳамсинфонаш нишон додан намехост. Вале баъди дастгирӣ ва рӯҳбаланд намудани муаллим ӯ тарс ва шармро паси сар намуда, озодона ба баён намудани фикрҳояш оғоз намуд ва ҳатто дар кори гурӯҳи фаъолона иштирок намуда, дар вақти экскурсия мушоҳидакории худро нишон дода, гуногуншаклии абрҳоро озодона бо тасвирҳои дар китобҳо ва фильмҳои тасвирий дидааш муқоиса намуд.

Яке аз намудҳои дигари қумак ба қӯдак ин нишон додан, намоиш додани ичроиши дурусти амалҳо, дастур додани муаллим мебошад. Ин намуди қумак ҳамон вақт расонида мешавад, ки агар хонанда супоришҳоро

дуруст ичро карда натавонад. Мисол хонандаи синфи дуюм Сулаймон, дар қайд намудани маълумотҳо дар шакли аломатҳои шартӣ душворӣ мекашид. Ў расмкаширо нағз намедид ва ашёҳоро дар коғаз тасвир карда наметавонист. Муаллим бо ёрии намунаҳои аломатҳои шартӣ ва маводҳои аёнӣ ба ў тарзи қайд намудани ин маълумотҳоро нишон дода аз ў пурсид ин аломат ва ё тасвир ба чи монанд аст?

- ба дарахт.
- пас мо дар экскурсия чиҳоро мушоҳида намуда будем?
- дарахтонро.
- акнун дарахтонро чи гуна ишора кардан лозим будааст?
- бо воситай ин аломат.
- ин аломат ба чи монанд аст?
- ба абрҳо.
- мо дар экскурсия дар осмон чиҳоро мушоҳида намуда будем?
- абрҳоро, ин аломат ифодакунандаи абрҳо ба шумор меравад.

Ҳамзамон муаллим вазифадор аст, ки ба хонадагон аз рӯзҳои аввалини ба муассисаи таълими қадам гузоштанашон талқин намояд, ки онҳо пурсидани чизи зарурӣ ва намедонистагиашонро бояд ба одат табдил диханд. Аз чумла вақте ки ин ҳолат амали гардид хонандагон аз муаллим доимо бо саволи зерин муроҷиат мекарданд: Ман ба ин масъала аз кучо мавод ва ё ҷавоб пайдо карда метавонам?

Ва муаллим бе сухан барои бо аломати шарти кор карданро ёд гирифтани онҳо аз аломатҳои шартии тайёр, ки ифодакунандаи «аввал ҳудат фикр кун», «аз қалонсолон пурс», «аз китоб ёб», «аз фильмҳои телевизионӣ», «интернет» ба шумор мерафтанд истифода кард. Ин навъи кумак ба хонанда имкон дод, ки хонанда бо воситай аломатҳои шартӣ қайд намудани ашёу ҳодисаҳоро ёд гирифта, супоришро қаноатбахш ичро намояд.

Барои он, ки ба хонандагон аҳамияти воқеии фаъолияти таҳқиқотиро нишон диҳем, аз презентатсияи компьютерӣ истифода карда шуд. Ба хонандагон микроскоп, киштии кайҳонӣ, планшети нақшакашӣ, қаср,

самолет, киштӣ ва ғ. намоиш дода шуд. Муаллим слайдхоро шарҳ надода баъди тамом шудани намоиш аз хонандагон пурсид, ки оё ин расмҳо ба Шумо шинос буданд? Оё медонед, онҳоро киҳо сохтаанд? Оё ҳама кас метавонад чунин ашёҳоро созад? Оё шумо меҳоҳед мутахасисе бошед, ки микроскоп, киштии кайҳонӣ, планшети нақшакашӣ, қаср, самолет, киштии кайҳониро сохта тавонад? Шумо бояд чиҳоро омӯзед ва донед, ки то ин ашёҳоро сохта тавонед?

Ҳамин тавр, муаллим бо ҳамроҳии қӯдакон аҳамияти маҳорати таҳқиқотчигиро дар ҳаёти инсон муайян намуда, дар қадом ҳолатҳои ҳаёти зарур шудани онҳоро нишон дод. Баъди ҳар як дарс муаллим аз хонандагон ҳоҳиш мекард, ки онҳо фаъолиятҳои ҳамарӯзai худ ва дигар одамонро ба мушоҳида гирифта, кӯшиш намоянд, ки ба масъалаҳои зерин ҷавоб ёбанд: оё дар зиндагӣ ба мушкилиҳо рӯ ба рӯ омадан мумкин аст? Аз ин мушкилиҳо чи тавр раҳӣ ёфтани мумкин аст? Бо воситай пурсидан? Ҷустани роҳҳои ҳал аз манбаъҳои гуногун?

Корҳои иҷрагардида аз тарафи муаллим бо супоридани амсилаи меваҳо ки дар «Дарахти мувафақиятҳо» овехта мешуд арзёбӣ гардид. «Дарахти мувафақиятҳо» одатан дар таҳтаи синф кашида мешавад ва ҳар як навдаи он яке аз хонандагонро ифода намуда, миқдори меваҳои ба навда овехташуда нишондиҳандай ҳолҳои гирифтаи хонанда ба ҳисоб меравад. Қадом сатҳи муваффақиятро ифода кардани қадом мева аз фантазия ва таҳайюлоти муаллим ва аъзоёни гурӯҳ вобаста аст.

Вазифаи асосии муаллим дар ин марҳила аз инҳо иборат мебошад:

- барангезонидани ҳисси кунҷкобӣ ва ҷӯяндагӣ-ахборотии онҳо;
- дастгирӣ ва арзёбии хурдтарин ташабbus ва мустақилияти қӯдак;
- мутаҳкамнамоӣ ва инкишофи ҳолати рӯҳии қӯдак дар раванди таълим ва донистагирии чизи нав.

Агар ба мазмуни таҳсилоти ибтидой нигарем, мушоҳида менамоем, ки дар синфи якум тафаккури аёнӣ-таҳайюлӣ бартарӣ дошта, фаъолияти таълимии қӯдак бештар бо истифода аз расмҳо, бозиҳо, истифодаи афсонаю масал ва чистонҳо, ки дар асоси онҳо хаёлоти қӯдак бо

тасаввуротҳои фантастикӣ бой мегардад, амалӣ мешавад. Ин марҳилаест, ки тафаккури кӯдак бештар ба таҷрибаи шахсиаш такя намуда, ҳодиса ва ашёҳои табиатро ҳар як кӯдак аз нуқтаи назари худаш ва ҳатто шеваю лаҳҷаи маҳсус шарҳ дода, ба ташаккулёбии нуқтаи назар, фикри шахсӣ, муайян кардани мавқеи худ ва ҳимоя карда тавонистани онҳо ибтидо мегузорад. Албатта, мо гуфтани неstem, ки дар ин давра дар кӯдак тафаккури мантиқӣ мушоҳида намешавад, зоро имконияти муайян кардани баъзе ҷузъиёти ҳодисаю ашёҳоро дорад, вале тафаккури ў ба аёният такя мекунад. Мисол, агар ба хонандагони синфи якум, дар ибтидиои таҳсил ду зарфи якхелаи яке бо шакар ва дигараш бо рег пур кардаро нишон диҳем ва пурсем қадомаш вазнинтар аст, албатта аксари онҳо мантиқан ба шакл ва ҳаҷми зарфҳо нигоҳ карда, онҳоро баробарвазн мегӯянд. Ва ҳангоми дар даст ва ё тарозу санҷидан боз ҳайрон ҳам мешаванд, ки чаро ҳаҷм ва шакли баробар доранд вале вазнашон фарқ мекунад. Яъне инкишофи тафаккури мантиқии онҳо танҳо то дараҷаест, ки ҳаҷму шакли зарфҳоро ба назар мегиранду ҳалос. Онҳо оиди қонуни бақои масса ва зичии ҷисмҳо тасаввуроте надоранд ва дошта ҳам наметавонанд. Инкишофи тафаккури онҳо дар дараҷаи то амалишавӣ буда, минбаъд ба тафаккури фаъол табдил меёбад. Ин равандро Пиаже таҳқиқ намудааст ва онро хориқаи Пиаже меноманд. Таҳқиқотҳои муосири психологӣ исбот намудаанд, ки ин раванд то 8 солагӣ ва баъзан то 10-11 идома меёбад.

Вобаста ба фаъолияти таълимӣ ва соҳиб шудан ба донишҳои асосноқи илмӣ, дар кӯдак тасаввуротҳои илмӣ ҳосил шуда, вобастагии амалиётҳои зеҳнии ў аз фаъолиятҳои конкретии амалӣ ва аёниятҳо камтар шуда, дар ў тафаккури маънавӣ ва назариявӣ ташаккул меёбад. Ин ба хонандаи хурдсол имкон медиҳад, ки бо такя ба хусусиятҳои ботинии худ масъалаҳоро ҳал ва роҳу усулҳои фаъолиятҳои фикриро аз худ намуда, боақлона амал намояд. Бо инкишофи тафаккур дар хонандаи хурдсол хусусиятҳои зерини психикӣ, ба монанди таҳлил, тарҳи ботинии нақшай фаъолият ва рефлексия ташаккул меёбад.

Тахълил, ҳамчун амали фикрӣ ба қӯдак имкон медиҳад, ки аз қулл ба ҷузъ гузашта, бо воситай муқоиса дар ашё ва ҳодисаҳо хосияту аломатҳои хосеро чудо намуда, алоқамандиҳои онҳоро ташхис намояд.

Барои исботи ин гуфтаҳо, бо хонандагони синфҳои дуюм озмоиши зеринро гузаронидан лозим аст. Аввал, муаллим дар деворҳои синфҳона расмҳо ва намунаҳои аёни ашёҳои заруриро овезон намуда, баъд ба хонандагон тӯбчай резинии рангаш сабзро нишон дода, дар тахтай синф “Тӯб” менависад ва аз онҳо ҳоҳиш менамояд, ки фикрҳояшонро дар бораи он гӯянд. Дар навбати аввал хосиятҳои айни он қулӯла, рангаш сабз, резинӣ, баъди зарба мепарад, мулоим, барои бозӣ мувофиқ аз тарафи хонандагон номбар шуда, дар тахтай синф нависонида мешавад. Агар хонандагон сифатҳои айни тӯбро дигар номбар карда натавонанд пас аз онҳо пурсидан лозим аст, ки тӯб ба чӣ монанд аст? Мушоҳидаҳо нишон доданд, ки хонандагон ин тӯбро ба себ, тарбуз, барг, болишт ва ҳатто хонандае гуфт, ки онро агар ба ду қисм буррем ҳамчун коса барои ҳӯрокҳӯрӣ истифода кардан мумкин аст. Чун пурсиDEM, ки дар он қадом таомро ҳӯрдан мумкин аст, номгӯи таомҳо бисёр гуногунранг гардид. Ба саволи он, ки дар кучо ин гуна косаро истифода намудан мумкин аст? Ҷавоб дода шуд, ки дар рафти экскурсия, кор дар боф, сахро, бозӣ дар соҳили дарё ва ғ. Ба саволи он, ки истифода аз ин гуна зарфи таомхӯрӣ чи бартарият дорад? Ҷавоби якчанд нафар (асосан, духтарҳо) чунин буд: -намешиканад.

Баъди як чанд дарс бо ҳамин хонандагон айнан ҳамин озмоиши гузаронида шуд, vale бо тӯби рангаш зард. Дар ин маврид ҷавобҳо мушаҳҳастар ва пуробурангтар ба мушоҳида расид. Ин маъни онро дошт, ки тафаккурӣ хонандагони хурдсол то ҳол пойбанди озмоиши гузаронидашудаи мо будааст.

Акнун ба меваҳои монандкардашуда ва сифатҳои дар боло зикргардида номҳои лимӯ, ҳандалак, нок, мандарин, моҳ, офтоб, нон ва хосиятҳои дарунхолӣ, сӯроҳ шавад дамаш мебарояд, бо сӯзани сӯзандоругузаронӣ(шпритс) дам кардан мумкин аст, гарм шавад саҳт

шуда варам мекунад ва ғ. илова гардид. Нуқтаи ниҳоии озмоиш аз тарафи хонадагон муайян кардани фарқиятҳои ашёҳои ба тӯпҳо монандкардашуд ва тӯпҳо буд. Расм ва айёниятҳо аз пешорӯи хонандагон гирифта шуда, аз хонандагон бо навбат, аз рӯйхати ашёҳои ба тӯб монандкардашуда оиди фарқияти онҳо аз тӯбҳо пурсида шуд. Дар ин марҳила хонандагон образҳои ашёҳоро дар тахайюлоташон зинда гардонида, хаёлан муқоиса намуда тавсиф менамоянд.

Ҳамин, ки хонандагон зуд ва озодона хосиятҳои ашёҳоро бо методи муқоиса муайян карда тавонистанд, номҳои ашёҳои муқоисашударо аз тахтай синф тоза намуда, хонадагонро маҷбур намудан лозим аст, ки хосиятҳои онро бе истифодаи муқоиса номбар намоянд. Дар аввал хонандагон хаёлан аз методи муқоиса истифода бурда сифату хосиятҳои ашёҳоро номбар кунанд ҳам, вале акнун ин муқоиса на аз рӯи аёниятҳо, балки аз рӯи тасвуротҳояшон ба амал меояд. Ин имкон медиҳад, ки дар оянда дар кӯдак тафаккуре ташаккул ёбад, ки бе ягон муқоиса дар ашё сифату хосиятҳои зиёдеро мушоҳида ва номбар намояд.

Аммо мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки на ҳама хонандагони синфҳои ибтидой муқоиса ва таҳлилу таркибандии мушоҳидаҳояшонро дуруст гузаронида метавонанд. Агар дар синфҳои ибтидой ин хусусиятҳои тафаккур ташаккул ва инкишоф дода нашаванд, пас дар синфҳои болоӣ ташаккулдиҳии онҳо бисёр душвор гардида, минбаъд дар тамоми раванди ҳаёт шах шуда мемонад.

Дар рафти гузашти марҳилаи аввали ташакқулёбии салоҳиятҳо, дар хонандагони синфи якум навгониҳои зерин мушоҳида гардид:

1. қобилияти муддати тӯлонӣ дар объекти мушоҳида нигоҳ дошта тавонистани диққат (яъне муттамарказияти диққат пурқувват гардид);
2. фаъол гардидан дар дарёфти ҷавоб ба саволҳо (ташаккули фаъолияти чустучӯӣ);
3. маҳорати қайд намудани маълумотҳо бо воситаи рамз ва аломатҳои шартӣ.

Марҳилаи дуюм – фаъолияти ҷӯяндагӣ.

Мақсад: ташкили фаъолиятхое, ки ба маҳоратҳои аввалини характери таҳқиқотӣ дошта оварда мерасонад (ахборотӣ, ҷӯяндагӣ, ташкилӣ –амалӣ, ва арзёбӣ)

Барои расидан ба ҳадафи гузошташуда мо дар назди худ чунин вазифаҳоро гузоштем:

- 1) ташакқулдиҳии тасаввуротҳои аввалин оид ба фаъолияти таҳқиқотӣ;
- 2) аз супоришҳои додашаванда истифода бурда, дар кӯдакон ҳосил кунонидани маҳоратҳои таҳқиқотӣ (маҳоратҳои таҳлили мазмун, муқоисанамоӣ, масъалагузорӣ, таҳмин намудан - пешниҳоди фарзия, пешгӯи намудани натиҷаи ниҳоии ҳолати ашё ва ҳодисаҳои озмоишшаванда, хуносабарорӣ ва муарифии натиҷаҳои таҳқиқот). Барои ноил гардидан ба вазифаҳои гузошташуда, мо аз супоришҳои таҳқиқотии хусусияти бозидошта ва методи лоиҳаҳо истифода намудем.

Дар ин марҳила мо фаъолиятҳои зеринро истифода намудем: озмоиш, баромади хурд, озмоиши таъчилии кӯтоҳмуддат, бозиҳои нақшӣ, ичроиши фардӣ ва гурӯҳии супоришҳо.

Ҷалб намудани хонандагон ба раванди ҳосилкунонии маҳоратҳои таҳқиқотӣ бо воситаи ташкил намудани ҳолати таҳқиқотӣ тавассути супоришҳои таҳқиқотӣ ба амал оварда шуд. Супоришҳои таҳқиқотие, ки мо истифода намудем аз ҷиҳати мақсадҳои дидактишион гуногунранг буданд:

- супоришҳое, ки ҳолат ва ҳодисаҳои кӯтоҳу мушаххаси муаллим нақл намударо ба намоиш мегузоранд;
- супориш-машқҳо, ки дар рафти он кӯдакон бояд ҷузъиёти алоҳидаи материали таълимиро ҷудо намуда аз худ мекарданд ;
- супориш-арзёбӣ, яъне вакте, ки супориш ичро гардид икроқунандагон худашон арзёбӣ намуда барои баҳогузории асосӣ ба муаллим пешниҳод мекунанд;
- супориш-проблема яъне дар назди гурӯҳ, масъалаҳое гузошта мешавад, ки бояд таҳлил ва ҳал гарданд.

Яке аз маҳоратҳое, ки барои таҳқиқотчӣ зарур аст, ин маҳорати савол додан мебошад. Савол, одатан чун воситаи изҳори мушкилӣ хидмат менамояд ва тафаккури кӯдакро ба ҷустани ҷавоб равона намуда ниёзҳои кӯдакро ба донишҳои нав таъмин менамояд.

Муаллим ба хонандагони синфи якум саволҳоро, ки ба ду гурӯҳ чудо мешаванд дар шакли зер медиҳад:

Аниқкунанда: ”рост аст, ки...”, “ ҳақиқат аст, ки...”, “ оё ташкил намудан зарур аст...”, “оё зарур аст, ки ...”, “аниқ аст, ки ...” ва муайянкунанда: “канӣ?”, “куҷо?”, “ҷӣ?”, “кӣ?”, “кадом?”, “ҷаро?”, “кадомҳо?” ва ғ.

Барои инкишофи маҳоратҳои кӯдакон мо аз машқҳои зерин истифода намудем:

- 1) Ба одам ва ё ҳайвони дар расм тасвирёфта савол диҳед.
- 2) Яке аз хонандагон ашёро интихоб мекунад, дигарон бо воситаи саволҳо аломатҳои онро муайян карда номи дар бораи ҷи рафтани суханро дармеёбанд.
- 3) Тасаввур намо, ки ба назди ту одами қалонсоле меояд. Ӯ бояд ба ту се савол диҳад. Ӯ аз ту ҷи мепурсад?
- 4) Муаллим, бояд ба кӯдакон шеърero, ки қаҳрамонҳои зиёд дорад хонад. Супориш: ба ҳар як қаҳрамон якторӣ савол диҳед.
- 5) “Ба саволи рамznok ҷавоб ёфтан”. Муаллим ба гӯши яке аз хонандагон пиҷиро сизон савол медиҳад. Хонанда баланд ҷавоб медиҳад. Мисол, муаллим савол дода буд, ки “Оё ту саёҳатро дӯст медорӣ?” Хонанда ҷавоб дод: “Ман саёҳатро дӯст медорам!” Хонандагон бояд мантиқан фикр карда дарк намоянд, ки муаллим ҷи пурсида буд.
- 6) “Барои ҷи чунин ҳодиса рӯҳ дод?” Муаллим ҳолатеро ба хонандагон нақл мекунад. Мисол: “- Аҳмадҷон ба дарс наомад. Шумо ҷи фикр доред барои ҷи наомада бошад?” Хонандагон бо воситаи таҳминҳояшон сабаби эҳтимолии ба дарс наомадани Аҳмадҷонро муайян макунанд.

Чунин машқҳо қўдаконро ҳушёр намуда барои иштирок намудан дар фаъолияти таҳқиқотӣ фаъол гардонид. Онҳо фаъолона ба саволу ҷавоб пардохта, намунаҳои машқҳоро мустақилона пешниҳод мекардагӣ шуданд.

Ҳамчунин, ба мазмуни дарсҳо супоришҳое дохил карда шуданд, ки ба ҳосилшавии маҳоратҳои умумимантиқӣ нигаронида шуда буданд(муқоиса, тасниф ва ҷамъбастнамоӣ). Ин мусоидат намуд, ки то хонандагон дар бораи ҳосиятҳо ва аломатҳои ашёҳо, муқоиса ва таснифоти онҳо ва сабабу натиҷаи ҳодисаҳо тасаввурот ҳосил намоянд.

Дар дарсҳо хонандагон дар бораи мағҳумҳои назариявӣ маълумот пайдо намуданд: таҳқиқот, қашф, таҳқиқотчӣ, маҳорати таҳқиқотӣ, озмоиш, мушоҳида ва мушоҳидакорӣ.

Супоришҳои таҳқиқотии зерин ичро гардиданд: таҳқиқотӣ таъчилиӣ, таҳқиқот - бозӣ, таҳқиқоти хурд, лоиҳаи хурди таҳқиқотӣ, мушоҳида. Методҳои гузаронидани таҳқиқот бо назардошти сину соли қўдакон интихоб гардида буд. Қисми асосии кор дар таҳти назорати муаллим ичро гардид. Мавзуъҳо умумӣ дода шуда, ҳаҷман хурд буданд.

Дар ин ҷо зарур донистем, ки оиди яке аз маҳоратҳои заминавии таҳқиқотӣ – маҳорати пешниҳоди назария муфассалтар истем. Ба қўдакон бояд фаҳмонем, ки ҳангоми таҳмин намудан, одатан аз калимаю ибораҳои зерин истифоа мебаранд: мумкин, эҳтимол, таҳминан, агар ва ҳ.. Дар дарсҳо бо синфҳои якум мо машқҳоеро истифода намудем, ки онҳоро ба таҳмин намудан водор менамуд. Мисол:

- 1) Ашёҳои зерин дар қадом ҳолатҳо фоиданоктаранд? (телефон, ручка, қалам, пиёлаи яқдафъаина, кровати қатшаванда).
- 2) Чаро бачаҳои ҳайвонот бозиро дӯст медоранд?
- 3) Чаро гулҳо ранги равшан ва ҷилодор доранд?
- 4) Чаро обхезӣ ва сел мешавад?
- 5) Чаро зимистон барф ва баҳорон борон меборад?
- 6) Чаро гоҳе дӯстон қаҳрӣ мешаванд?

7) Агар бобои сеҳргар дар синфи мо се хоҳиши ҳар як хонандаро ичро кунад чи гап мешавад?

Ин гуна супоришҳоро истифода намуда, мо шоҳиди он гардиDEM, ки кӯдакон ба ҷавобҳои рафиқонашон шубҳа намуда, сухани онҳоро инкор намуда, масхара мекарданд. Ин маъни онро дошт, ки кӯдакон фикр карда, дар бораи ҳаққонияти ақидаҳои рафиқонашон хулоса ва тахмину фарзияи худро коркард менамоянд.

Дар ин ҷой барои намуна ҷузъеро аз дарс пешниҳод менамоем, ки кӯдакон дар он бо истилоҳи нав-“Фарзия” шинос шуда тахмин намуда худро месанҷанд.

Муаллим хосияту аломатҳои ашёҳои зиндаю гайризиндаро номбар карда, сабабашро аз хонандагон мепурсад:

Барои чи гули бойчечакро пайки баҳор меноманд?

Хонандагон андешаҳои худро байён мекунанд ва муаллим онҳоро дар тахтаи синф менависад. Баъдан муаллим боз мепурсад:

Оё Шумо, фикратон дуруст меҳисобед? Агар шумо тахмин карда истода бошед, пас бояд аз калимаю ибораҳои зерин истифода бурда, фикратонро баён кунед: ба фикри ман, ба андешаи ман, мумкин, бояд ва г. Кӣ меҳоҳад бо истифода аз ин калимаю ибораҳо фикрашро такроран баён намояд?

Хонандагон, аз ҷумлаҳои дар тахтаи синф нависонида шуда истифода бурда, фикрашонро гуфтанд.

-Ана акнун чи кор кардан лозим аст, ки аз байни ин ҷавобҳо дурусташро аниқ муайян намоем?

Тахмин ва фарзияҳо инсонро маҷбур мекунанд, ки санчиш ва озмоиш гузаронида таҳқиқот гузаронанд то ин, ки ҳақиқатро муайян кунанд.

Мустаҳкамнамоӣ. Амсиласозии ҳолат.

-Дар ҳаёти воқеӣ ҳолатҳои гуногун бисёр рух медиҳад, ки одамро ба фикру тахмин намудан водор менамоянд. Мисол “имсол парандагон барвақтар кӯч баста, рафтанд”, “Баргҳои дарахтон барвақтар ҳазон

шуданд”, “Оби чашма хушк шуд”, “Парандагон якбора ба шавқун сар карданд” ва ҳ.

Хонандагон ба ҳар як масъалаи гузошта шуда фарзия ва тахминҳои худро пешниҳод намуданд. Одамони кадом касбу кор, ба тахмин ва фарзия намудан бештар сарукор доранд? Бачаҳо, кани мисол биёред (дехқон, муфаттиш, духтур, олим). Бачаҳо, дар илм бисёр сахифаҳо ва асрори нокушодае боқӣ мондааст, ки кашф намудани он вазифаи шумо мебошад. Мисол, то ҳол олимон намедонанд, ки турнаҳо омадани фасли баҳорро аз кучо фаҳмида парида меоянд. Ва ё онҳо даҳҳо ҳазор киллометрро тай намуда чаро роҳгум намезананд? Оё дар дигар сайёраҳо ҳаёт мавҷуд аст? Ба саволҳои номбаршуда бо гузаронидани озмоиш, мушоҳида ва хондани китобҳои илмӣ ҷавоб ёфтани мумкин аст.

Намунаи оддитарини озмоишро, ки барои мушоҳидаи хонандагони синфи якум тавсия мешаванд, дар зер меорем.

Аз коғазҳои гуногун барои кӯдакон бодбезак тайёр мекунем (газетаи кӯхна, варақи дафтар, варақи албом ва ҳ.). Муҳим он аст, ки бояд бодбезакҳо шакл ва андозаи якхела дошта бошанд. Пеш аз сар додани бодбезакҳо бояд муаллим бо хонандагон фарзия ва тахминҳои худро пешниҳод намоянд.

- Бодбезаке, ки аз коғази газета сохта шудааст, дар ҳаво зиёдтар меистад.

- Бодбезаке, ки аз варақи дафтар сохта шудааст, дар ҳаво зиёдтар меистад ва босуръаттар чарҳ мезанад. Баъди сар додани бодбезакҳо кӯдакон тахмину фарзияҳои худро санцида хулосабарорӣ намуданд.

Баъд аз ин супориш дода шуд, ки дар хона суръати афтиши баргҳои дарахтони гуногунро мушоҳида намуда, хулосаҳояшонро нависонанд.

Яке аз хусусияти хоси кӯдакон он аст, ки доимо чизе гуфтан меҳоҳанд. Одоби баҳс намудан ва пурсиданро ба кӯдак ёд дода, мо ӯро ба чизи намедонистагиашро пурсидан тайёр менамоем. Ин яке аз самтҳои асосии ташкили раванди хосилшавии маҳоратҳои таҳқиқотӣ мебошад. Барои он, ки ҳамаи кӯдакон фикри худро баён карда

тавонанд, дар дарсҳо аз методи гурӯҳӣ истифода намудем. Ҳангоми ташкили кори дунафарӣ ва гурӯҳӣ мо аз супоришҳое истифода намудем, ки ичрои онҳо барои як нафар душвор буда, вақти зиёдро талаб мекунад ва кӯдак ба дастгирии рафиқаш ниёз пайдо мекунад.

Мисол, Сафия ва Марям дар муошират ва муомила бо ҳамсинфонашон душворӣ мекашиданд ва бисёр вақт хомӯш нишаста канораҷӯй менамуданд. Дар вақти кори дунафарӣ мушоҳида гардид, ки онҳо худро баробархукуқ дид, бо яқдигар саволу ҷавоб карда, фикри худро исбот карданӣ мешуданд. Дар чанд дарси дигар, ки рафиқонашон дар кори дунафарӣ иваз карда мешуд, онҳо ба пуррагӣ ислоҳ гардида, озодона фикрашонро баён мекардагӣ ва чизи заруриашонро пурсида метавонистагӣ шуданд.

Бояд зикр намоем, ки баъди ҳар як дарс кӯдакон самараи фаъолияти худ ва рафиқонашонро бо тамоми ҷузъиёташон муҳокима ва арзёбӣ кардани мешуданд, ки ин раванд ҳатто дар танаффус ва баъди дарс дар роҳрав низ мушоҳида мешуд.

Бо мақсади дуруст ташкил намудани ин раванд амсилаи зерини ҳосилшавии малакаҳои арзёбиро истифода намудем:

1) Эзоҳ ва шарҳ додани ҷавобҳои хонандагон. Дар ин марҳила, муаллим, хонандагонро ба шарҳу тафсири ҷавобҳои рафиқонашон раҳнамун карда, алгоритми ичроиши онро назорат менамуд. Мисол пурсида мешуд, ки оё ҳамаи зинаҳои озмоиш ба пуррагӣ ичро гардид? Мабодо ҳатогие рух надода бошад? Магар хulosабарорӣ дуруст буд? Назорат ва раҳнамоии муаллим то замоне давом мекунад, ки дар хонандагон маҳоратҳои шарҳу тавсир ва муҳокима намудани кори худ ва рафиқонашон ба пуррагӣ ҳосил гардад.

2) Такризи муштарак. Ин навъи шарҳу тавсир дар озмоишҳое истифода гардид, ки дар худ ҷанбаъҳои эҷодӣ доштанд. Мисол ба кӯдакон супориш дода шуд, ки коллексияҳои рафиқонашонро бо тарзи шифоҳӣ арзёбӣ намоянд. Аз сабаби он, ки кӯдакон айби худро надида айби дигаронро зуд пай мебаранд, мо супориш додем, ки аввал

коллексияи рафиқон ва баъдан коллексияи худро арзёбӣ намоянд. Ин имкон дод, ки арзёбӣ нисбатан холисона сурат гирад.

3) Бозии “Маро биомӯз”. Ба қӯдакои синфи якум супориш дода шуд, ки дар фаъолияти дунафарӣ яке нақши муаллим, дигаре нақши шогирдро бозӣ намояд. Мавзуи дарсашон аспобҳои ченкунанда буд. Муаллим пешаки ба аҳли синф оиди метр(рулетка) ва обтарозу маълумот дод. Дар асоси маълумоти додаи муаллим талабаи нақши муаллимро ичроқунанда, оиди асбобҳои номбаршуда ба талабаи “шогирдаш” маълумот дод. Ҳамин, ки “муаллим” саҳве содир кард ва инро “шогирд” пай бурд ва эътиroz намуд, нақшҳо зуд иваз гардид.

4) Гузаронидани “Портфолио”. Дар байни қисмҳои портфолио маводҳои зерин дида мешуд: машулиятҳои ман, мувафақиятҳои ман, эҷодиёти ман, қашфиётҳои ман. Ба хурдтарин кӯшиши ҷӯяндагии қӯдак диққат дода мешуд. Муаллим бо ҳамроҳии волидайн ба қӯдакон ёрӣ мерасониданд, ки самараи фаъолиятҳои якослаашро хуб таҳия намояд. Дар охири соли хониш ҳар як хонанда борхалтаи дастовард ва маводҳои худро дошт, ки барои фаъолиятҳои минбаъдааш дар самти ташаккулёбии малакаю маҳорат ва салоҳиятҳои таҳқиқотиаш зарур буданд.

Дар раванди ин марҳила аз методи лоиҳаҳо, ки имкон медиҳанд проблемаи додашуда бо тамоми ҷузъиёташ зина ба зина ҳал карда шаванд, зиёд истифода шуд. Ҳангоми ташкили фаъолияти қӯдакони синфи якум дар кори лоиҳавӣ мо аз икроиши пайдарҳами амалҳо бо таври зерин истифода намудем.

Пайдарпайи икроиши амалҳо аз тарафи муаллим ва хонандагон дар марҳилаи аввали татбиқи лоиҳаҳо:

- 1) Аз тарафи муаллим пешниҳоди проблемае, ки ба ниёзҳои қӯдакон ҷавобгӯй мебошад;
- 2) Дастчамъона муайян кардани мақсади лоиҳа ва барангезандай фаъолияти дар пешистода, таҳмин намудани натиҷаи кор;

- 3) Аз тарафи кӯдакон, бе иштироки калонсолон ва ё ёрии қӯчаки онҳо муайян кардини воситаҳои татбиқи лоиҳа;
- 4) Ичроиши лоиҳа аз тарафи кӯдакон бо ёрии муаллим;
- 5) Муарифии натиҷаи татбиқи лоиҳа;
- 6) Муҳокимаи натиҷаи татбиқи лоиҳа: рафти корҳо, фаъолияти ҳар як кӯдак, муайян кардани сабабҳои мувафақият ва нокомиҳо.

Дар рафти кор, бо хонандагони синфҳои якум, лоиҳаҳои зерин таҳия гардид. “Бозиҳои ҳамсинфони ман”, “Ҳӯрокҳои оиласвии мо”, “Афсона оид ба одатҳои бад”, “Чи хатарнок буда метавонад”.

Қайд кардан зарур аст, ки дар вақти арзёбии муваффақиятҳои кӯдакон дар кори лоиҳавӣ, баҳои беҳтарин, ин аз тарафи ҷомеа эътироф кардани мувафақиятҳо ва самаранокии кори онҳо мебошад. Синну соли кӯдаконро ба назар гирифта, ба ҳурдтарин мувафақияти онҳо баҳои мусбат гузоштан зарур аст. Методи лоиҳаҳо имкон дод, ки хонандагони синфи якум тамоми зинаҳо ва марҳилаҳои таҳқиқотиро бо роҳбарии муаллим ичро намоянд. Маҳоратҳои таҳқиқотие, ки кӯдакон дар рафти бозиҳои маҳсус ташкилгардида гирифта буданд, дар фаъолиятҳои минбаъдаашон истифода гардианд. Бояд зикр намуд, ки донишҳои аз ҳама пурқиммат ва чуқур на он донишҳоеанд, ки дар дарсҳои анъанавӣ ба даст оварда мешаванд, балки он донишҳое ба шумор мераванд, ки дар рафти фаъолиятҳои мустақилона, бо амалҳои эҷодкоронаи амалий ҳосил шудаанд.

Вазифаи асосии муаллим, дар ин марҳила аз он иборат аст, ки ҳосилшавии маҳоратҳои таҳқиқотиро зина ба зина, аз содда ба мураккаб ташкил намояд. Дар интиҳои марҳилаи дуюм дар кӯдакон навгониҳои зерин ҳосил шуданд:

- А) маҳорати савол додан;
- Б) маҳорати муқоиса намудани ашёҳо ва дарёфти аломатҳои умумӣ;
- В) маҳорати номбар кардан ва интиҳоби методҳои таҳқиқот;
- Г) маҳорати номбар кардани манбаъҳои гуногуни маълумот;
- Е) хулосабарории одитарин бо ёрии муаллим ва пешниҳоди фарзия.

Ҳадафи марҳилаи сеом, ки натиҷагирӣ-арзёбӣ буд, санчиши самаранокии фаъолиятҳои ба ҳосилшавии салоҳиятҳои таҳқиқотӣ нигаронидашуда буд, ки қӯдакон дар фаъолиятҳои беруназсинфии хонагиашон ҳосил карда буданд ва истифодабарии онҳо дар ҳолатҳои воқеии ҳаётиашон ба шумор мерафт.

Дар ин марҳила вазифаҳои зерин ичро гардианд:

- сатҳи маҳорату малакаҳои таҳқиқотии ташаккулёфтаи қӯдакон муайян карда шуд;
- нақш ва таъсири фаъолиятҳои беруназсинфӣ, дар ташаккулёбии қобилият ва салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандагони хурдсол ва истифодаи он дар дигар фаъолиятҳои ҳаётӣ маҳсусан раванди таълим, муайян ва арзёбӣ гардид.

Вазифаҳои асосии муаллим дар ин марҳила ба шумор меравад:

Таҳияи ҳолати проблемавӣ, ташхиси маҳорату малакаҳои ҳосилшуда, тасвияти хулосаҳо ва тавсия ба муаллимон.


Маҳоратҳои таҳқиқотие, ки дар рафти фаъолиятҳои беруназсинфӣ, дар шакли озмоишҳо дар хона ҳосил шуда буданд, минбаъд дар раванди таълим истифода гардианд, ки натиҷаҳои ба дастовардаи хонандагони синфи якум аз он шаҳодат медод. Шиносоӣ бо китоб, ҳамчун манбай намудҳои гуногуни маълумот дар рафти хонишҳои бадеӣ дар нимсолаи дуюми хониш оғоз мегардад. Озмоишҳои хонагӣ ҳамчун шакли фаъолиятҳои беруназсинфӣ барои ба китоб ҳамчун манбай асосии донишҳо рӯй овардани хонандагон мусоидат кард.

Хонандагоне, ки хонда метавонистанд, аз китоби табиатшиносӣ ва тавсияномаҳое, ки мо дар шакли луғат таҳия намуда будем, маълумотҳои заруриро дастрас намуда, ба рафиқонашон, ки ҳоло малакаҳои дуруст хондану навиштанро ҳосил накарда буданд, мефаҳмониданд. Бо хонандагоне, ки ҳоло хонда наметавонистанд, бештар кор бо расму тасвирҳо ба роҳ монда шуда буд. Чунин тарзи кор шавқмандии маърифатии хонандагони ҳоло хонда наметавонистаро барангехта раванди азхудкунии маҳорату малакаҳои хонишашонро суръат баҳшид.

Нишондиҳандаҳои маҳоратҳои хониши хонандагони синфҳои якуми гурӯҳҳои озмоиший ва санчиший аз ин шаҳодат медод.

Маҳорати хониши	Гурӯҳои санчиший	Гурӯҳои озмоиший
Паст	21%	3%
Миёна	62%	73%
Баланд	17%	24%

Чадвали 8. Нишондиҳандаи маҳорату малакаҳои хониши гурӯҳҳои санчиший ва озмоиши



Диаграммаи 1. Нишондиҳандаи маҳорату малакаҳои хониши хонандагони синфи якум дар охири соли хониши, дар гурӯҳҳои санчиший ва озмоиший бо %.

Дар гурӯҳҳои санчиший, нишодиҳандаи маҳорати хониши нисбати гурӯҳҳои озмоиший ба таври назаррас паст мушоҳида гардид. Натиҷаҳои бозиҳои инкишофдиҳандаи тафаккур, аз рӯи шумораи иштироккунандагондар гурӯҳҳои санчиший озмоиший таносубан 1:3 – ро ташкил намуд. Ҷойҳои якум ва дуюмро гурӯҳҳои озмоиший ишғол намуданд.

Ҳамчунин мушоҳида гардид, ки то охири соли хониши динамикаи инкишофи маърифатии хонандагони синфи якуми гурӯҳҳои озмоиший баланд рафта, шумораи хонандагоне, ки ба фаъолиятҳои озмоишии хонагӣ шавқмандона ҳамроҳ гардиданд, бо таври назаррас афзуд. Агар ибтидои соли хониши шумораи гурӯҳ 250 нафарро ташкил карда бошад, пас дар охири сол ин рақам ба 304 нафар расид.


Дар натицаи татбиқ гардидани барномаи таҳқиқотии тарҳрезигардидаи мо, ҳамчунин сифатҳои шахсӣ, фаннӣ ва болоифани хонандагон баланд гардид. Сифатҳои болоифани хонандагон фаъолиятҳои универсалии (маърифатӣ, даврӣ, иртиботӣ) хонандагонро, ки таъминкунандай ташаккулёбии салоҳиятҳои калидӣ аз ҷумла таҳқиқотии хонандагон мебошад, дар бар гирифта, ба азхудкуни донишҳои нав нигаронида мешаванд.

Дар натицаи мушоҳидаи фаъолиятҳои таълимии хонандагон қайд гардид, ки хонандагони гурӯҳҳои озмоиши бо муаллим бочуръатона муюшират намуда, нисбати гурӯҳҳои санчиши арзёбӣ намудани кори худ ва рафиқонашонро дурустар ичро намуда, китобро бо мақсади ба дастовардани донишу маълумотҳо зиёдтар истифода мекунанд. Дар раванди саволу супоришҳои таълимӣ ва ба миён омадани проблема, дар роҳи ҳалли он таҳмин намудану пешниҳоди фарзия, ташабbus нишон медиҳанд. Маҳорати мушоҳида намудан ба қӯдакон имконият медиҳад, ки аломатҳои аҳамиятнокӣ объекти мушоҳидашавандаро, дар табиат бе ёрии амалии муаллим, мустақилона дарёфта, муоина, муқоиса ва таҳлилу таркиб намоянд. Дар вақти иҷоиши супоришҳои эҷодӣ, ки яке аз унсурҳои фаъолияти озмоиши хонагӣ ба шумор мераванд, гуногурангии амалҳои хонандагони гурӯҳҳои озмоиши нисбати гурӯҳҳои санчиши сифатан ва миқдоран баландтар буд. Дар вақти иҷрои супоришҳои таълимӣ низ мустақилияти баландро нишон медоданд. Дар вақти иҷрои супориши математикие, ки барои ҳисоб кардани масоҳат дар аввали соли хониш ба хонандагон дода шуда буд, аз 295 нафар хонандагони гурӯҳҳои озмоиши 72% ва аз 312 нафар хонандагони гурӯҳҳои санчиши 74% ба муаллим барои кумак муроҷиат намуданд. Дар охири сол бошад, барои иҷрои супориши нисбатан мураккаб, ки ҳисоб кардани ҳаҷми куб буд, аз 305 нафар хонандагони гурӯҳҳои озмоиши 34% ва аз 308 нафар хонандагони гурӯҳҳои санчиши 68% ба муаллим барои кумак муроҷиат намуданд. Баъди дар амал татбиқ намудани барномаи ташаккул ва инкишоф додани маҳорату малакаҳои таҳқиқотӣ

дар хонандагони синфи якум, ташхиси такрории ташаккулёбии маҳорату малакаҳои таҳқиқотии бо истифода аз методҳои пештар истифодагардида гузаронида шуд. Нишондиҳандаҳои ташхиси такрориро дар ҷадвали зер меорем.

Сатҳи ҳосилшавии маҳорат	Номгӯи салоҳиятҳои таҳқиқотӣ			
	Ташкили-амалий	Ҷӯяндагӣ	Ахборотӣ	Рефлексивӣ
Мутобиқшавӣ	23%	31%	28%	26%
Сермаҳсулӣ	58%	57%	59%	56%
Эҷодӣ	19%	12%	13%	18%

Ҷадвали 9. Натиҷаи ташхиси такрории дараҷаи ҳосилшавии салоҳиятҳои таҳқиқотӣ дар гурӯҳҳои озмоиши



Диаграммаи 2. Дараҷаи ҳосилшавии салоҳиятҳои таҳқиқотӣ дар гурӯҳҳои озмоиши

Натиҷаҳои таҳқиқоти ташхисӣ дар охири озмоиши мо нишон доданд, ки дар гурӯҳҳои озмоиши, нишондиҳандаи сатҳи ҳосилшавии маҳорату малакаҳои таҳқиқотӣ баландтар аст.

Сатҳи ҳосилшавии маҳорат	Номгӯи салоҳиятҳои таҳқиқотӣ			
	Ташкили-амалий	Ҷӯяндагӣ	Ахборотӣ	Рефлексивӣ
Мутобиқшавӣ	46%	49%	44%	56%
Сермаҳсулӣ	54%	51%	56%	44%
Эҷодӣ	-	-	-	-

Ҷадвали 10. Натиҷаи ташхиси такрории дараҷаи ҳосилшавии салоҳиятҳои таҳқиқотии гурӯҳҳои санчиши

Барои тасдиқи самаранокии машғулиятҳои маҳсус барои ташаккулёбии маҳорату малакаҳои таҳқиқотӣ дар хонандагони синфи якум, таҳлили муқоисавии натиҷаҳои ташхисро дар гурӯҳҳои озмоиший ва санчиший то озмоиш ва баъди он, ки дар таблитсаҳои 1-ум ва 2-юм нишон додем, мегузаронем.

Сатҳи ҳосилшавии маҳорат	Номгӯи салоҳиятҳои таҳқиқотӣ							
	Ташкили-амалӣ		Ҷӯяндагӣ		Ахборотӣ		Рефлексивӣ	
	То озмоиш	Баъди озмоиш	То озмоиш	Баъди озмоиш	То озмоиш	Баъди озмоиш	То озмоиш	Баъди озмоиш
Мутобиқшавӣ	58%	21%	58%	31%	59%	27%	58%	24%
Сермаҳсулӣ	42%	60%	42%	58%	41%	60%	41%	58%
Эҷодӣ	-	19%	-	11%	-	13%	1%	18%


Чадвали 11. Натиҷаи ташхиси такрории дараҷаи ҳосилшавии салоҳиятҳои таҳқиқотии гурӯҳҳои озмоиший

Натиҷаи ташхисҳо нишон доданд, ки дар хонандагони гурӯҳҳои озмоиший нишондиҳандаҳои сатҳи маҳорати сермаҳсулӣ бо таври назаррас баланд гардидааст. Дар гурӯҳҳои озмоиший пайдоиши нишондиҳандаи сатҳи маҳоратҳои таҳқиқотӣ-эҷодӣ, аз самаранокии машғулиятҳои мақсаднокона тарҳрезӣ гардида шаҳодат медод. Ин таҳқиқоти озмоишии мо бо хонандагон дар синфҳои 2, 3, 4 низ давом ёфт. Бо ин мақсад мо нақшай мавзуъҳоро барои синфҳои аз ду то чор таҳия намудем. Дар натиҷа хонандагони гурӯҳҳои озмоиший дар олимпиадаҳои фанни дар муассисаи таълими гузаронидашуда иштирок намуда, сазовори ҷойҳои намоён гардиданд.

Акнун нишондиҳандаҳоеро, ки дар натиҷаи таҳлили раванди озмоиш аз синфи якум то чорум гузаронида шуда буд, дида мебароем. Натиҷаи озмоиши ташаккулдиҳандаи малакаю маҳорат ва салоҳиятҳои таҳқиқотие, ки дар синфҳои чорум, дар гурӯҳҳои санчиший ва озмоиший гузаронида шуд, сатҳи баланди ташаккулёбии маҳорату малака ва салоҳиятҳои таҳқиқотиро нишон дод.

Сатхи хосилшавии маҳорат	Номгӯи салоҳиятҳои таҳқиқотӣ			
	Ташкили- амалий	Ҷӯяндагӣ	Ахборотӣ	Рефлексивӣ
Мутобиқшавӣ	30%	29%	21%	26%
Сермаҳсулий	65%	63%	73%	69%
Эҷодӣ	5%	8%	6%	5%

Ҷадвали 12. Натиҷаи ташхиси такрории дараҷаи хосилшавии салоҳиятҳои таҳқиқотии гурӯҳҳои санчишӣ дар синфи чорум.



Диаграммаи 3. Натиҷаи ташхиси такрории дараҷаи хосилшавии салоҳиятҳои таҳқиқотии гурӯҳҳои санчишӣ дар синфи чорум.

Агар дар охири синфи якум маҳорату малакаҳои таҳқиқотии хонандагони гурӯҳҳои озмоишӣ, дар аксарияти хонандагон дар сатхи мутобиқшавӣ ва сермаҳсули қарор дошта бошад, пас дар охири синфи чорум, аксарият ба сатхи сермаҳсулий ва эҷодӣ майл карда, шумораи хонандагоне, ки сатхи ташаккулёбии салоҳиятҳояшон дар сатхи мутобиқшавӣ қарор дошт ба сифр баробар гардида, танҳо дар 3% хонандгон салоҳиятҳои рефлексивиашон дар сатхи мутобиқшавӣ қарор дошт.

Сатхи хосилшавии маҳорат	Номгӯи салоҳиятҳои таҳқиқотӣ			
	Ташкили- амалий	Ҷӯяндагӣ	Ахборотӣ	Рефлексивӣ
Мутобиқшавӣ	-	-	-	3%
Сермаҳсулий	51%	53%	63%	58%
Эҷодӣ	49%	47%	37%	39%

Ҷадвали 13. Натиҷаи ташхиси такрории дараҷаи хосилшавии салоҳиятҳои таҳқиқотии гурӯҳҳои озмоишӣ дар синфи чорум.




Диаграмма 4. Натицаи ташхиси такрории дарацаи ҳосилшавии салоҳиятҳои таҳқиқотии гурӯҳҳои озмоишӣ дар синфи чорум.

Ҳамин тавр, амсилаи раванди ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандагони синфҳои ибтидой дар раванди ташкил ва гузаронидани озмоишҳо дар хона аз фанни Табиатшиносӣ нишон доданд, ки онҳо аҳамияти калони таълимию тарбиявӣ дошта, амалан бо таври густурда истифодабарии онҳо имкон медиҳанд, ки шавқмандии баланди хонандаи хурдсол ба фанҳои таббий ҳосил гардад. Ин раванди ба ҳадаф расидани мақсаҳои асосии низоми таҳсилотро суръат бахшида, ба раванди касбнтиҳобкунии хонанда аз синни хурди таҳсилот таъсир расонида ба амалишавии нақшаҳои Ҳукумати Ҷумҳурӣ, ки солҳои 2020 - 2040 – умро, ҳамчун «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф» эълон намудааст мусоидат менамояд.

## **Хулосай боби дуюм**

Баҳри бомувафақият ба анҷом расонидани ҳадафи гузошташуда, бо мақсади ташаккулдиҳии салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандагони хурдсол, зарурияти муайянкунии меъёрҳои дараҷаи ташаккулёбии салоҳиятҳо ба миён омад. Бо ин мақсад, мо роҳи ташхиси дараҷаҳои ташаккулёбии салоҳиятҳоро дар марҳилаҳои зерин муайян ва коркард намудем: ташкилӣ-амалӣ, чустучӯӣ, ахборотӣ, ва рефлексивӣ. Натиҷаи ташхис аз рӯи меъёрҳои зерин арзёбӣ гардидаанд: дар марҳилаи мутобиқшавӣ ба фаъолияти озмоиши мустақилона шавқмандии ноустувор ва дар ҳар як марҳилаи коркашиданӣ душворӣ ва ноӯҳдабароӣ мушоҳида гардида, ичрои кор асосан бо роҳбарӣ ва кумаки муаллим мушоҳида гардид; дар марҳилаи маҳсулноқӣ шавқмандии кӯдак ба фаъолияти таҳқиқотӣ зиёдтар зоҳир гардида, баъзе маҳоратҳое ҳосил гардидаанд, ки ба кӯдак имкон медоданд, ки корро мустақилона, вале бо ёрии муаллим ичро карда, дар интиҳоби мавзуъ ташаббус нишон диҳад ва натиҷаи фаъолияташро эҷодкорона муаррифӣ намояд; дар сатҳи эҷодкорӣ шоҳиди он гаштем, ки шавқмандии ботинии кӯдак баланд гашта дорои маҷмуи маҳорату малакаҳое мегардад, ки имкон медиҳанд мустақилона ҳамаи зинаҳои фаъолияти таҳқиқотӣ-озмоишиашро ичро ва асолати таҳқиқочигиаш зоҳир намуда, ба проблемаи гузошташуда аз мавқеъҳои гуногун назар карда, роҳҳои гуногуни ҳалли онро коркард менамояд. Ин нишондиҳандай ҳосилшавии салоҳиятҳои таҳқиқотӣ мебошад. Натиҷаҳои ташхиси мо нишондоданд, ки ҳосилшавии салоҳиятҳои таҳқиқотӣ дар хонандагони хурдсол дар ибтидои таҳқиқотӣ мо ҳам дар гурӯҳҳои санчишӣ ва ҳам дар гурӯҳҳои озмоишиӣ бисёр паст буда, нишондиҳандай сатҳи мутобиқшавӣ дар гӯрӯҳҳо саҷишӣ 22% ва дар гурӯҳҳои озмоишиӣ 21%-ро дар синғҳои якум ташкил мекард.

Бо мақсади суръат бахшидан ба раванди ҳосилшавии салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандагони хурдсол мо фаъолиятро аз рӯзҳои аввалини ба синфи якум қадам гузоштани кӯдакон сар намудем, зоро, ки мувоғиқи назарияи пешниҳодгардидаи мо раванди ҳосилшавии салоҳиятҳо

марҳиланок гузашта, ба дигар фаъолиятҳои таълимии кӯдак таъсири мусбат мебахшад.

Дар марҳилаи аввали таҳқиқоти мо мақсади асосӣ ба бедоркуни шавқмандии хонандай хурдсол ба фаъолияти нави маърифатӣ – фаъолияти таҳқиқотӣ нигаронида шуда буд. Барои татбиқи ин ҳадаф мо аз экскурсия, ҷамъоварии коллексия ва бозиҳои маҳсус истифода намудем. Ҳадафи марҳилаи дуюм, ташкил намудани шароит барои дар хонандай хурдсол ҳосилшавии маҳоратҳои оддии ҳусусияти таҳқиқотидошта ба шумор мерафт (маҳоратҳои ҷӯяндагӣ, ташкилӣ-амалӣ, ахборотӣ ва рефлексивӣ). Дар ин марҳила мо дикқати асосиро ба гузаронидани фаъолиятҳои таҳқиқотии ҳарактери бозӣ дошта дода аз методҳои лоиҳаҳо истифода намудем. Дар марҳилаи сеюм бошад, вазифаи асосии мо аз санҷидани самаранокии иҷроиши раванди ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандагони хурдсол, дар шароити гузаронидагни озмоишҳои мустақилона дар хона ва истифодаи онҳо дар ҳолатҳои гуногун ва номуайяни бо таври ногаҳонӣ бамалоянда ба ҳисоб мерафт.

Ташкил ва татбиқи амсилаи ташаккулёбии марҳиланоки салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандагони хурдсол имкон дод, ки фаъолиятҳои кӯдакон аз шакли такя намудан ба маводи тайёр ва кумаки муаллим, ба шакли фаъолиятҳои мураккаби ақлонӣ табдил ёфта, аз марҳилаи танзимнамоии муаллим ва ё қалонсолон ба марҳилаи худтanzимнамоӣ ва худидоракуни фаъолиятҳояшон гузарад. Амалишавии амсилаи таҳиягардидаи раванди ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандагони хурдсол дар мавриди истифодаи озмоишҳои мустақилонаи хонагӣ самараи хуб дод. Мо бо такя ба натиҷаҳои ташхиси ниҳоии раванди таҳқиқотамон чунин хулосабарорӣ намудем. Дараҷаи ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотӣ дар зинаи маҳсулнокӣ, дар гурӯҳҳои озмоишӣ таносубан аз 21% то 60 % афзуда буд, ки таносубан ин нишондиҳанда дар гурӯҳҳои санчишӣ аз 22% то 26% ро ташкил мекард. Натиҷаи озмоиши ташаккулдиҳандаи салоҳиятҳои таҳқиқотӣ нишон доданд, ки ҳангоми таҳияи шароити маҳсус ташкилгардидаи таълимӣ, шавқи маърифатии хонандагони синфи якум ба фаъолиятҳои

таҳқиқотӣ ба таври назаррас афзуда, қобилиятҳои мустақилона ба маҷрои таълиму тарбия равона ва дар ҳолатҳои номуайяни ҳаётӣ истифода намудани салоҳиятҳои таҳқиқотии ташаккулёфтаашон инкишоф ёфта, динамикаи дараҷаи азхудкунии барномаи таҳсилоти ибтидой баланд мегардад.

## ХУЛОСАХО

Проблемаи ташаккулёбӣ ва инкишофи салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандагони синфҳои ибтидой дар замони муосир актуалиӣ ва айназамонӣ буда онро стандартҳои нави таҳсилот ва вазифаҳои дар назди низоми таҳсилот гузоштаи давлату ҳукумат ва маҳсусан роҳбари давлат, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон тасдиқ меқунад. Дар ҳама давру замон, мубрамияти ин масъала дар адабиёти педагогиу психологӣ инъикос ёфта аст. Таъкид гардидааст, ки ҷалби бонизоми хонандагони хурдсол ба фаъолиятҳои мустақилонаи таълимии таҳқиқотӣ-озмоишиӣ, бо банаҳаргирии ҳусусиятҳои табиӣ ва шавқу завқи фардиашон, барои онҳо рушди бемайлон ва устувори шахсияташонро таъмин намуда, онҳоро ба эҷодкорона амалинамоии ҳадафҳои ҳаётӣ ва инкишофдииҳии шахсияташон ҳидоят намуда, раванди ташаккулёбии салоҳиятҳои калидию умунифандашонро, ки яке аз қисматҳои таркибиашон салоҳиятҳои таҳқиқотӣ-озмоишиӣ мебошанд, суръат мебахшад.

Самараи таҳқиқотҳои олимони педагог-психологро дар самти фаъолиятҳои таълимии таҳқиқотӣ таҳлил намуда, ба ҳулосае омадем, ки самараи он ташаккулёбӣ ва инкишофи маҳорату малакаҳои таҳқиқотӣ мебошад ва ниҳоят ба ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотӣ оварда мерасонанд. Мо чунин мешуморем, ки амалинамоии фаъолиятҳои амалию ақлонӣ, бо истифода аз роҳу усулҳои маҳсуси таҳқиқотии барои қӯдак дастрас ва имконпазир, ки барои ба даст овардани донишҳои нав равона карда шудаанд, аз равандҳои ташаккулдиҳандай салоҳиятҳои таҳқиқотӣ ба шумор мераванд. Муайян гардид, ки ин раванд марҳиланок гузашта, марҳилаҳои зеринро дар бар мегирад: ташкилӣ-амалиӣ, ҷӯяндагӣ, ахборотӣ ва рефлексивӣ.

Дараҷаҳои ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотиро мо аз рӯи меъёрҳои зерин арзёбӣ намудем:

- ҳосилшавии шавқмандии қӯдак ба фаъолияти таҳқиқотӣ;

- ҳосилшавии маҳоратҳои таҳқиқотӣ ва тайёр гардидан ба истифода намудани онҳо;
- нишон додани ташаббус ва истифодаи роҳҳои гуногуни гайримаъмулии ҳалли проблемаи гузошташуда;
- бараъло зоҳир гардидан мустақилият дар фаъолиятҳои ҷӯяндагӣ ва таҳқиқотӣ.

Таҳлили таҳқиқотҳои назариявӣ ва маълумотҳои дар натиҷаи озмоиши таҳқиқотиамон бадастомада ба мо имкон дод, ки сатҳҳои зерини ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотиро муайян намоем:

- мутобиқшавӣ (паст) - нишон додани шавқмандии ноустувор ба фаъолиятҳои таҳқиқотии озмоиши, душворӣ кашидан дар ҳар як марҳилаи фаъолияти озмоиши, ичрои кор танҳо бо кумаки муаллим;
- маҳсулнокӣ (миёна) – зухуроти шавқмандӣ ба фаъолият, ҳосилшавии баъзе маҳорату малакаҳои таҳқиқотӣ, ки имкон медиҳанд дар таҳти дастури муаллим баъзе озмоишҳои таҳқиқотиро гузаронанд, дар интихоби мавзӯъ ташаббус нишон дода натиҷаи фаъолияташонро мустақилона муаррифӣ менамоянд;
- эҷодӣ (баланд) – зухуроти барангезиши баланди ботинӣ ба гузаронидани фаъолиятҳои таҳқиқотӣ-озмоиши, ҳосилшавии пурраи салоҳиятҳои таҳқиқотии хоси синну соли хонандаи хурдсол, нишон додани асолат дар ичроиши фаъолиятҳо, ёфтани роҳҳои гайримаъмулии ҳалли масъалаи гузошташуда.

Кӯдакро ба фаъолиятҳои таҳқиқотӣ аз синфҳои ибтидой ҷалб намудан зарур аст. Зоро, он бо ҳусусиятҳои психологӣ-физиологии зерини худ ба монандӣ ҷаҳонбинии навташаккулёфтаистода, ки ҳама чизро айнан қабул мекунад, ҳисси кунҷкобии зотӣ ва ҳасосияти баланди равониаш ба ин гуна фаолиятҳо шавқмандии баланд зоҳир менамояд. Мақсаднокона ташаккул додани салоҳиятҳои таҳқиқотиро дар зинаи ибтидоии таҳсилот, мо бо он асоснок мекунаем, ки салоҳиятҳои дар натиҷаи фаъолиятҳои мустақилонаи таҳқиқотӣ-озмоиши ташаккулёбанда, пешгӯикунанда ва гарави аз тарафи

кұдак азхуднамои фаъолиятҳои универсалий башумор мераванд, ки барои таҳсили бомувафақият ва инкишофи минбаъдаи шахсияташон заруранд.

Бо мақсади ташаккул додани салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандагони хурдсол, бо таври бонизом ба фаъолиятҳои таҳқиқотӣ ҷалб намудани онҳо, таҳия ва коркарди роҳу воситаҳо ва меъёрҳои арзёбии салоҳиятҳои хонандай хурдсол зарур аст.

Ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотиро мо дар рафти таҳқиқотамон, яъне дар раванди истифодаи озмоишҳои мустақилона дар хона, ҳамчун шакли маҳсуси ташкили таълим, ҳамкории ҷудонашавандай муаллиму хонанда, бо бартарият додан ба мустақилияти кӯдак меҳисобем, ки аз як тараф таъминкунандай интихоби озоди самт ва мавзуи фаъолияти кӯдак ба шумор рафта, ҳудаш роҳҳои мухталифи ҳалли масъаларо мустақилона ҷуста, самараи корашро бо обу ранг муаррифӣ менамояд. Дар рафти он масири инкишофи шахсияташро, бо такя ба таҷрибаҳои ҳаётиаш, нарму ҳамвор гардонидан мумкин аст.

Гузаронидани озмоишҳои таълимӣ аз фанни табиатшиносӣ, дар хона, ҷузъе аз фаъолиятҳои татбиқкунандай барномаи таълимии таҳсилоти ибтидой ба шумор рафта, бо стандартҳои нави таҳсилот, ки дар таълим ба назаргирии мустақилият ва ҳусусиятҳои фардии хонандаро талаб мекунад мутобиқ буда, пеш аз ҳама тақвиятбахшандай инкишофи шахсият тибқи барномаҳои таълимӣ ба шумор меравад.

Нерӯи фаъолиятҳои таҳқиқотӣ-озмоишӣ мустақилона дар хона, дар ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандай хурдсол, бо ҳамкории зичи муаллим ва хонанда далолат карда, таъминкунандай интихоби шахсии мавзуъ ва проблемаи таҳқиқотӣ аз тарафи кӯдак ба шумор меравад. Дар рафти он ба кӯдак имкон дода мешавад, ки ташаббусҳои маърифатию қобилиятҳои ҳал карда тавонистани масъалаҳои гузошташудаи таҳқиқотиро ошкортар нишон дода, мустақилона самтҳои фаъолият, роҳҳои гуногун ва ғайристандартии ҳалли масъаларо ҷӯяд. Ин мусоидат менамояд, ки масири инкишофи шахсияташро, бо такя ба ҳусусиятҳои равонии фардиаш, ҳудаш таҳия

намуда, шаклҳои гуногуни фаъолиятро барои ҳалли масъалаҳои гузошташуда ичро намояд Ва бо дастовардҳои худ мазмуни таълимро гугогунранг ва шавқовар намуда, ниёзҳои таҳқиқот бурдан ва озмоиш гузаронидани дигар рафиқонашро барангезонад.

Мо ба хулосае омадем, ки нерӯи фаъолиятҳои таҳқиқотӣ озмоишии мустақилонаи хонагӣ, ки дар ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандай хурдсол нақшгузоранд, дар вазифаҳои зерин таҷассум меёбад:

- маърифатӣ – омӯзиш бо воситаи барномаҳои иловагии таълимӣ, ки ба шавқи кӯдак наздик буда манбаъи иловагӣ ва тақвиятбахшандай мазмуни асосии таҳсилот ба шумор меравад;

- тарбиявӣ – ташаккулёбӣ ва инкишофи таҷрибай иҷтимоӣ, ҳосилшавии муносибатҳои нисбатан арзишнок ба олами атроф;

- эҷодӣ – шароити нисбатан қулайтар барои зохир намудан ва истифодаи қобилиятҳои эҷодии кӯдак таҳия мегардад;

- ҷубронӣ – салоҳиятҳое ташаккул меёбанд, ки дар ҷараёни таълим, дар синф ҳосилшавии онҳо маҳдуд ва ё ғайриимкон аст;

- ҳамгириӣ – фазои ягонаи раванди таҳсилот дар муассисаи таълимӣ ва фаъолиятҳои мустақилонаи беруназсинфию берун аз муассисаи таълимии кӯдак таҳия мегардад;

- интиқолӣ – имкониятҳои истифодаи амалии донишҳои назариявии дар дарс гирифташуда ва салоҳиятҳои ташаккулёфта дар ҳолатҳои гуногуни ҳаётӣ фароҳам меояд.

Бо мақсади дақиқтар кушодани моҳияти фаъолиятҳои таҳқиқотӣ озмоишии мустақилона дар хона принсипҳои зеринро ошкор намудем:

- принсипи интиҳоби озод – хонандай хурдсол самт, мавзуъ, шакли фаъолият ва меъёри иштирок дар ин гуна фаъолиятҳояшро худаш интиҳоб менамояд;

- принсипи асолати объективӣ – хонандай хурдсол корро худаш бо салоҳдид, шавқу завқ, ниёзҳои маърифатии ботинӣ ва имкониятҳояш мустақилона ичро менамояд;

- принсиби ҳамкорӣ – дар вақти ичроиши кор муносибатҳои байни шахсии хонандагони хурдсол ва байни онҳо ва калонсолон ҷиддӣ гардида, ҳисси масъулиятшиносӣ, эҳтироми меҳнати дигарон, аз дигарон кумак пурсида тавонистан, ба дигарон кумак расонидан ташаккул меёбад;

- принсиби бароҳатии равонӣ – шароите таҳия мегардад. ки қӯдак дар муносибат ва муколама бо калонсолон худро озод ва баробархуқӯқ ҳискарда, ҳолати стрессбарангезӣ муассисаи таълимиро рафъ менамояд, ки чунин навъи муомила дар қӯдак хислатҳои нотарсӣ, фаъолиятҳояшро бо боварӣ икро кардан, худбаҳодихӣ, худомӯзӣ, худтарбиякунӣ ва танқидпазириро инкишоф медиҳад.

Хулоса, ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандагони хурдсол мавриди истифодаи озмоишҳои мустақилона дар хона бояд марҳиланок, аз сода ба мураккаб гузашта, дар ҳар марҳила мустақилияти қӯдак зиёдтар гардида майдони фаъолиятҳояш бояд фароҳтар гардад. Дар ҳар марҳила қӯдак бояд чизи наверо “кашф” кунад, ки барои ў бисёр шавқовар ва мароқангез бошад ва дар наздаш проблемаи нави таҳқиқотро ошкор намояд.

**Пешниҳод ва тавсияҳо:** Ба натиҷаҳои таҳқиқот такя намуда мо зарур мешуморем, ки ба муаллимони синфҳои ибтидойӣ, мутахассисони соҳаи таҳсилоти иловагӣ, донишҷӯёни коллечу донигоҳҳои омӯзгорӣ, ки барои муассисаҳои таҳсилоти ибтидойӣ мутахассис тайёр менамоянд, падару модарон ва шахсоне, ки барои ояндаи дураҳшони қӯдакону наврасон бетафоввут нестанд тавсияҳои зеринро пешниҳод менамоем:

1. Татбиқи муносибати босалоҳият ба таълим, дар шароити ба мушкилоти ҷиддӣ дучор гардидани низоми таҳсилоти муосир ва тезутунд гардидани муносибатҳои ҷамъиятӣ яке аз роҳҳои асосии раҳӣ аз ҳолати бӯҳронӣ буда аз мутахассисони соҳаи таҳсилот муносибати ҷиддиро нисбати фаъолияти педагогиашон талаб менамояд. Танҳои муносибати масъулона ба таълиму тарбия боиси ташаккули шахсиятҳои салоҳиятманд мегардад. Салоҳиятҳои таҳқиқотӣ бошанд аз ҷумлаи салоҳиятҳои калидӣ ба шумор мераванд [1 – М; 2 - М].

2. Ба маҷрои таълим равона намудан ва бо фаъолияти таълими ҳамгиро намудани фаъолиятҳои беруназдарсӣ ва беруназмактабии хонандагон, аз синни хурди таҳсилот, барои ноил гардидан ба ҳадафҳои таҳсилот нақши муҳим мебозад [3 – M; 4 – M; 7 – M; 11 - M; 18 – M;].

3. Ташкил ва гузаронидани озмоиш ва корҳои амалӣ-лабораторӣ, дар дарсҳои табиатшиносӣ дар шароити муосир аҳамиятноктар гардида, дар ташаккули салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандагони хурдсол нақши калидиро мебозад [3 – M; 7 – M; 8 - M; 10 – M; 11 – M].

4. Ба мазмуни таҳсилот ворид намудани ташкили корҳои мустақилона аз фанни табиатшиносӣ дар шакли супоришҳои озмоишҳои хонагӣ зарур буда, китобҳои дарсии фанни табиатшиносӣ ба таҷдид ниёзи бештаре пайдо намуда аст [9 – M; 7 – M].

5. Дар ин марҳилаи инкишоф тафаккури кӯдак бештар ба айёниятҳо такя намуда, мушоҳидаҳо дар табиат дар заминаи ҳисси кунҷкобиаш ба амал меояд. Ташкили мушоҳида дар табиат имкон медиҳад, ки нерӯи ботинии кӯдакро ба маҷрои таълим равона намоем, ки ин самаранокии ташаккули салоҳиятҳои таҳқиқотиашро баланд мебардорад [5 – M; 6 – M; 16 – M; ].

6. Аксари муаллимони синфҳои ибтидой аз муҳиммияти гузаронидани ташкил ва гузаронидани озмоиш хабардор набуда, аз норасоии дастури маҳсуси методӣ ва лавозимоти озмоишӣ шикоят менамоянд. Бинобар ин дар назди шуъбаҳои маориф, донишкадаҳои такмили ихтисос ва коллечу донишгоҳҳое, ки барои муассисаҳои таҳсилоти ибтидой мутахassis тайёр менамоянд, ташкили курсҳои маҳсуси такмили ихтисос ва таҳияи дастурҳои методӣ зарур аст [1 – M; 2 – M; 9 – M].

7. Фаъолияти таҳқиқотии хонандагони хурдсол бар асоси шавқмандии маърифатиашон ба амал омада, дар ташаккули салоҳиятҳои калидии онҳо нақши муҳимро мебозад. Бинобар ин баланд бардоштани шавқмандии маърифатии онҳо тавассути ташкил намудани озмоишҳо

дар хона бо мақсади ташаккули салоҳиятҳои таҳқиқотиашон зарур аст [8 – М; 11 – М; 12 – М; 14 – М].

8. Дар рафти гузаронидани озмоишҳо дар хона хонандагони хурдсол донишҳои андӯхтаашонро ба фаъолияти амалиашон пайваст намуда, натиҷаҳои онро ба ҳисоб гирифта як қатор маҳорату малакаҳои математикий, равобитӣ, ахборотӣ ва иқтисодиро хосил менамоянд. Бинобар ин дар вақти ташкили мушоҳида ва озмоишҳои мустақилонаи хонагӣ паҳлӯҳои иқтисодии онро низ ба назар гирифтан зарур аст, то ин ки салоҳиятҳои иқтисодии онҳо ташаккул ёбанд[9 – М; 17 – М; 18 - М].

9. Ташаккули салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандагони хурдсол ҳусусияти равонӣ дошта, марҳиланок гузашта, минбаъд дар зинаҳои болоии таҳсилот ва тамоми умр давом мекунад. Бинобар ин муаллимонро зарур аст, ки дар давоми таҳсил дар синфҳои ибтидой ва зинаи минбаъдаи таҳсилот ин равандро пайгирий намуда таҷрибаи қасбиашро бой гардонад. Ин ба ӯ имкон медиҳад, ки минбаъ масири ташаккули салоҳиятҳои таҳқиқотиро дар хонандагони хурдсол нарму ҳамвор гардонад[4 – М; 9 – М; 15 – М].

10. Ташкил ва гузаронидани озмоишҳои хонагӣ бояд сарфу ҳарочоти зиёдати талаб накарда, мавзуъҳо мураккабу дилгиркунанда набошанд. Мавзуъҳо бояд зина ба зина мураккаб гардида, лавозимоти дастрас интихоб гардад[8 – М; 10 – М].

## **АДАБИЁТ:**

1. Агафонова, У. Б. Психология развития и возрастная психология: хрестоматия. – Владивосток. Издательство ВГУЭС., 2008. - 188 с.
2. Акрамов, С. Методикаи таълими табиатшиносӣ: Васоити таълимӣ барои донишҷӯёни институтҳои омӯзишгоҳҳои педагогӣ ва муаллимони синфҳои ибтидой. Зери таҳрири номзади илмҳои педагогӣ, доцент Б. Раҳимов. – Душанбе: Маориф, 1987. - 200 с.
3. Александрова, О. Н. Педагогический проект на тему «Развитие познавательно-творческих способностей младших школьников во внеурочной деятельности» / О.Н. Александрова // Завуч начальной школы. – 2013. – № 4. – С. 87-93.
4. Алексеев, Н.Г. Концепция развития исследовательской деятельности учащихся / Н. Г. Алексеев, А. В. Леонтович, А. С. Обухов, Л.Ф. Фомина. Концепция развития исследовательской деятельности учащихся // Исследовательская работа школьников. – М.: – 2002. №1. – С. 27-29.
5. Амбросова, Е. П. и др. Методы интерактивного обучения: практическое руководство / А.В. Маковчик и др. рец. И. В. Шестико. – Светлая Роша: ИППК МЧС Респ. Белорусь, – 2013. - 53 с.
6. Амонашвили, Ш. А. Основы гуманной педагогики. Кн. 7. Легко быть садовником, трудно быть уроком семени / Шалва Амонашвили // – 2–е изд. – М.: Свет 2017. - 400 с.
7. Ананьев, Б. Г. Человек как предмет познания. – СПб.: Питер, 2001. – 288 с.
8. Андреев, В. И. Педагогика: Учебный курс для творчества саморазвития / В.И. Андреев.// –3–е изд. – Казань: Центр инновационных технологий, 2012. - 608 с.
9. Арзёбӣ дар низоми салоҳиятнокӣ. – Душанбе, 2016. - 65 с.
10. Аскин, Я. Ф. Философский детерминизм и научное познание. – М: Наука, 1977. - 323 с.

11. Асташкова, В. И. Работа младших школьников над поисково–исследовательским проектом / В.И. Асташкова // Начальное образование. – 2010. – № 2. – С. 41- 44.
12. Афанасов, А. В. Учебная экскурсия как актуальная образовательная практика. Материалы круглого стола «Основные направления развития дидактического знания» 22 ноября 2018 г. – Ярославль, – С. 570 - 577.
13. Байзоев, А. Мутобиқати стандартҳои фаннӣ, барномаи таълим ва роҳнамоҳои омӯзгор ба муносибати босалоҳият: таҳдил ва тавсияҳо. Маводи конференсияи ҷумхуриявии илмӣ-амалӣ баҳшида ба рӯзи вахдати миллӣ, таҳти унвони «Татбиқи муносибати босалоҳият ба таълим дар муассисаҳои таълимӣ». – Душанбе, 2018. –С. 46 – 54.
14. Баматова, Д. С. Формирования у младших школьников элементов исследовательских умений в процессе обучения математике. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Махачкала, 2004.
15. Барномаи рушди илмҳои табиатшиносӣ, риёзиу техниқӣ барои солҳои 2010–2020. Аз 27 февраля соли 2010.
16. Баротов, К. А. ва диг. Корҳои беруназсинфӣ аз биология. Дастури таълимӣ–методӣ. – Душанбе, 2014, - 147 с.
17. Бегимов, Ҳ. Ҳ. Маҷмуи кор бо мактаббачагони хурдсол доир ба шинос қардани онҳо бо ҷузъиёти физика. – Душанбе, 2007. - 51 с.
18. Беляева, Л. А. Методологический статус компетентностного подхода. Понятийный аппарат педагогики и образования [Текст]: сб. Науч. тр. / отв. ред. Е. В. Ткаченко, М. А. Глагузова. Вып. 7. – Екатеринбург: СБ–96, 2012. - 456 с. – Стр. 109 - 117.
19. Бенин, В. Л. Культурная составляющая компетентностного подхода. Понятийный аппарат педагогики и образования [Текст]: сб. Науч. Тр. / Бенин В. Л. Фролов О. В. //отв. ред. Е.В. Ткаченко, М.А. Глагузова. Вып. 7. – Екатеринбург: СБ–96, 2012. - 456 с. Стр. 117-126.

20. Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф. Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон аз 31 январи соли 2020. №1445.
21. Бобизода, F. Муносибати босалоҳият дар таълим (дастури методӣ) / Мураттибон: F. Бобизода, Ш. Исрофилниё, Д. Имомназаров, А. Байзоев.// – Душанбе, 2017. - 74 с.
22. Боголюбов, А. С. Полевые экологические практикумы и исследовательская (проектная) деятельность школьников в природе / А.С. Боголюбов, О.В. Глущенков, Д.А. Федорова // Начальная школа: плюс до и после. – 2013. – № 11. – С. 15-20.
23. Богоявленская, Д. Б. и др. Рабочая концепция одаренности. – 2-е изд., расш. и перераб. – М., 2003. -95с.
24. Бодягина, Н. Н. Проектная деятельность школьников на уроках географии как средство развития межпредметных компетенций / Н. Н. Бодягина // География и экология в школе XXI века. – 2011. – № 9. – С. 55- 59
25. Божович, Л. И. Проблемы формирования личности. – М.: Просвещение, 1995. - 208 с.
26. Божович, Л. И., Личность и ее формирование в детском возрасте. (Психологическое исследование.) – М.: «Просвещение», – 1968. - 464 с.
27. Большой арабско–русский словарь, 250000 слов и словосочетаний сост. Юшманов А.С. – Москва: ООО «Дом славянской книги», – 2010. - 640 с.
28. Большой психологический словарь / [Авдеева Н. Н. и др.] ; под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. – 4-е изд., расш. – Москва: АСТ; – Санкт–Петербург: Прайм–Еврознак, 2009. - 811 с.;
29. Большой энциклопедический словарь (Словарь иностранных слов)[Текст] / под ред. И. В. Лехина, Ф. Н. Петрова. – М.: ЮНВЕС, 1996. - 832 с.
30. Борытко, Н. М. Методология и методы психолого–педагогических исследований: учеб. пособие для студ. высш.учеб.заведений/ Борытко Н.

- М., Моложавенко А. В., Соловцова И. А./ под ред. Н. М. Борытко.– М.: издаательский центр «Академия», –2008, - 320 с.
31. Брунер, Дж. Статья: – Культура, интеллект и образование стр. 200, Теоретические вопросы образования [Электронний ресурс], хрестоматия / сост., под. ред.: М. А. Гусаковского, А. А. Полонникова, А. М. Корбута. – Минск: БГУ, 2013. ISBN 978–985–518–896–5.
32. Бухарова, Г. Д. Компетентность и компетенции —Фундаментальные понятия компетентностного подхода. Компетентность и компетенции в контексте компетентного подхода. Понятийный аппарат педагогики и образования [Текст]: сб. науч. тр. / Бухарова Г. Д. Старикова Л. Д./ отв. ред. Е. В. Ткаченко, М.А. Глагузова. – Вып. 7. – Екатеринбург: СБ–96, 2012. 456 с. Стр. 87–96.
33. Воситаҳои мусири баҳодиҳии натиҷаи таълим. КТМ. – Душанбе: ДДОТ, 2020 – 155 с.
34. Воюшина, М.П. Взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности – условие повышения качества образовательных результатов / Воюшина М.П., Суворова Е.П. // Начальная школа 2015, № 8, – С. 37–40.
35. Выготский, Л. С. "Воображение и творчество в детском возрасте" –М.: Просвещение, 1991. 124 с.
36. Выготский, Л.С. Педагогическая психология. – Москва: ПЕДАГОГИКА –ПРЕСС, 1999. – 536с.
37. Гальперин, П.Я. Психология мышления о поэтапном формировании умственных действий / Исследования мышления в советской психологии, – М., 1966.
38. Гарин, Е.В. Иерархия потребностей человека, Вестник науки Сибири. – 2014. – №2 (12) с. 168–181.
39. Гершунский, Б.С., Философия образования: Учебное пособие для студентов высших и средних педагогических учебных заведений. – М.: Московский психолого–социальный институт, 1998. – 432с.
40. Гладкова, А.П. Формирование исследовательских умений младшего школьника во внеурочной деятельности. Автореферат диссертации на

соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Волгоград, 2013.

41. Глинский, Б.А., Моделирование как метод научного познания / Б.А. Глинский, Б.С. Грязное // – М.: Изд–во МГУ, 1965. - 56 с.
42. Годовикова, Д.Б. Влияние общения со взрослыми на общение детей со сверстниками. – В кн.: Исследования по проблемам возрастной и педагогической психологии / Под ред. М.И. Лисиной. – М., 1980.
43. Гоноболин, Ф.Н. Детская психология. – М. Просвещение 1973. – 240 с.
44. Горбунова, И. Эффективность метода проектов при формировании ключевых компетентностей (подготовительная группа) / И. Горбунова // Дошкольное воспитание. – 2013. – № 3. – С. 24–28
45. Горощенко, В.П. Основы природоведения./ В.П. Горощенко, Л.П. Мельчаков, И.А. Степанов // Учеб. пособие для пед. вузов. М.: «Просвещение», – 1976. – 239с.
46. Горощенко, В.П. Методика преподавания природоведения. Учеб. пособие для учащихся пед. училищ по специальности № 2001, М.: «Просвещение», 1977. – 158 с.
47. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников, методический конструктор: пособие для учителя. / Григорьев Д.В., Степанов П.В. // Издательство Просвещение, 2013 г. Серия: Стандарты второго поколения, Жанр: Учебно–воспитательная работа в школе, <http://www.labirint.ru/books/230990/>.
48. Гулаев, И.Х. Татбиқи муносибати босалоҳият ба таълим ҳангоми омӯзиши мавзуъҳои «Шакл, андоза ва массай Замин» ва «Офтоб ситораи наздиктарин» дар синфи 11. / Гулаев И.Х. Сайфиддинов С.С. Назаров Н.Ш. // Таҳқиқи таълими тафриқа. Маҷмуи мақолаҳои конференсияи илмӣ–амалии ҷумхурияйӣ ба муносибати 30–солагии таъсиси кафедраи «Методикаи таълими химия» дар Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ ва 80–солагии академик Убайд Зубайдов, 18–уми апрели соли 2019., саҳ. 113 – 116.

49. Гулова, Н.А. Асосҳои педагогио психологии ташаккули салоҳиятҳои қасбии омӯзгорони синфҳои ибтидой. Авторефереати диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ. Душанбе – 2019.
50. Гуляихин, В. Н. Логико–философский анализ некоторых концептуальных проблем теории деятельности // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 7. Вып. 3. 2003. С. 23 — 28. Эл. ресурс. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/logiko-filosofskiy-analiz-nekotoryh-kontseptualnyh-problem-teorii-deyatelnosti>. Дата обращения 12. 04. 2023.
51. Давыдов, В.В. Проблемы развивающего обучения: Опыт теоретического и экспериментального психологического исследования. – М.: Педагогика, 1986. – 240 с.
52. Давыдов, В.В. Теория развивающая обучения, М.: –ИНТОР, 1996, 544с.
53. Джон Равен – Компэрентность в современном обществе. Издательство Литагент «Когито–Центр» инт. ресурс: 881f530e–013a–102c–99a2–0288a49f2f10, 2002.
54. Долгова, Л.М. Концепция школы «Эврика–развитие» как школы индивидуально–ориентированного образования / Т.М. Ковалёва, Л.М. Долгова // Управление школой индивидуального образования. – Томск, 2002. — с. 15–19.
55. Дубова, М. В. Структурно–содержательная характеристика понятий образовательной компетенции и компетентность. Понятийный аппарат педагогики и образования [Текст]: сб. науч. р. / отв. Ред. Е.В. Ткаченко, М.А. Глагузова // – Вып. 7. – Екатеринбург: СБ–96, 2012. 456 с. Стр. 152 – 165.
56. Дубова, М.В. Организация проектной деятельности младших школьников с позиций компетентностного подхода / М.В. Дубова // Начальная школа: плюс до и после. – 2010. – № 3. – С. 78 – 84.

57. Дубова, М.В. Организация проектной деятельности младших школьников с позиций компетентностного подхода / М.В. Дубова // Начальная школа: плюс до и после. – 2010. – № 1. – С. 62 – 68
58. Дубровина, Л.А. Методология и методы психолого–педагогических исследований: учебно – методическое пособие / Л.А. Дубровина // Владимир. гос. ун–т. им. А.Г. и Н.Г. Столетовых. – Владимир: Изд–во Вл. ГУ, 2016. –130 с.
59. Дусавицкий, А.К., Психологические предпосыльки построения основной школы в системе развивающего обучения, Психологическая наука и образования, – 2003, – №1, –С.15–19.
60. Дьюи, Д. Психология и педагогика мышления / Пер. с англ. Н.М. Никольской // – М.: Совершенство, –1997. –208с.
61. Егорова, Л.Н. Бальная оценка знаний и умений учащихся в рамках реализации дифференцированного контроля образования учащихся. / Эксперимент и инновации в школе // 2011 – 2 с. 22–26.
62. Егорова, Т.А. Развитие исследовательских способностей старших дошкольников, Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук., Москва – 2006.
63. Жук, О.Л., Педагогическая подготовка студентов: компетентностный подход / О. Л. Жук// – Минск: РИВШ, 2009. – 336 с.
64. Занков, Л. В. Развитие учащихся в процессе обучения(1-2 классы) /Л.В. Занков// М.: – Издательство академии педагогических наук РСФСР, – 1963, – 147 с.
65. Землянская, Е.Н. Развивающий потенциал учебных проектов школьников / Е.Н. Землянская // Начальное образование. – 2014. – № 4. – С. 15–23.
66. Зимняя, И.А., Ключевые компетентности как результативно–целевая основа компетентностного подхода в образовании. Авторская версия. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, – 2004. – 42 с.

67. Зимняя И.А., Компетентность и компетенции в контексте компетентного подхода. Понятийный аппарат педагогики и образования [Текст]: сб. науч. тр. / отв. Ред. Е.В. Ткаченко, М.А. Галагузова. // – Вып. 7. – Екатеринбург : СБ–96, 2012. 456 с. Стр 64–76.
68. Зимняя, И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования [Текст] / И.А. Зимняя // Высшее образование сегодня. – 2003. – №5. – С. 34–42.
69. Иванова, Е.О. Компетентностный подход в соотношении с знаниево-ориентированным культурологическим / Е.О. Иванова // Эйдос: Интернет журнал – 2007 – [Электронный ресурс]. – <http://www.eidos.ru>
70. Игошин, В.И. и др., Система оценки уровня сформированности компетенций и результатов обучения: Методические рекомендации. Москва–Саратов–Санкт–Петербург–Пушкин / 2014 – 33с.
71. Ильин, В.С. Формирование личности школьника (целостный процесс). М.: Педагогика, – 1984. – 144 с.
72. Ишменецкая, Л. И. Мир растений. хрестоматия для учителей начальной школы. / Изд. второе исп. и дополненное// Издательство «Просвещение», Москва. – 1964, 292с.
73. Иодко, А.Г. Формирование у учащихся умений исследовательской деятельности в процессе обучения: дис. ... канд. пед. наук. М., – 1993г. – 183с.
74. Истомина, Н.Б. Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности. / Н.Б. Истомина, Н.Б. Тихонова // «Начальная школа». 2015. – №8. – стр. 66–70.
75. Казанцева, Л.А. Исследовательский метод в условиях гуманизации образования./ Л.А. Казанцева // Казань: Изд–во Казанского гос. ун – та, 1999. – 145 с.
76. Казарина, Л.А. Формирование исследовательской компетентности учащихся профильных гуманитарных классов общеобразовательной

- школы. Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Томск – 2016.
77. Кайшева, Р. П. Учебная книга нового типа как средство деятельной педагогической поддержки школьника в образовании / под науч. ред. Н. И. Пущина//. – Ижевск: Изд–во «Удмуртский университет», 2012. – 380 с.
78. Кальней, В.А. Мониторинг качества образования Текст. / В.А. Кальней, С.Е., Шишова// – М.; – Вологда, – 1998. 163с.
79. Караковский, В.А. Воспитание для всех. М.: – НИИ школьных технологий, 2008. – 240 с.
80. Каримзода, М.Б. Гузариш ба таҳсилоти босифат ва омӯзиши салоҳиятҳои калидии асри XXI – омили асосии рушди устувори кишвар. / М.Б. Каримзода //Маводи конференсияи чумхуриявии илмӣ–амалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ, таҳти унвони «Татбиқи муносабати босалоҳият ба таълим дар муассисаҳои таълимӣ», Душанбе, 29 июни соли 2018, саҳ. 113 – 125.
81. Карманная книга натуралиста и краеведа., Госуд. изд. Географической литературы, Москва, 1961. – 263 с.
82. Кежватова, Н.М. Формирование ключевых компетентностей учащихся начальных классов через проектную деятельность / Н.М. Кежватова // Завуч начальной школы. – 2010. – № 4. – С. 49–53
83. Келвин, С. Холл, Гарднер Линдсей, Теории личности./ Перевод И.Б. Гриншпун. Терминологическая правка В. Данченко //К.: PSYLIB, М.: "КСП+", 1997 2005.
84. Клепинина, З.А. Методика преподавания естествознания в начальной школе: учеб. пособие для студ. пед. вузов / З.А. Клепинина, Г.Н. Аквилёва // – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 288с.
85. Козлова, Л.П. Исследовательская работа как средство формирования творческих способностей студентов профессионально–педагогического колледжа: дис. ...канд. пед. наук. Брянск, -2000. -147с.
86. Козырева, Е.А. Дидактические основы личностно–ориентированных технологий обучения младших школьников и их реализация.

Диссертация на соискание доктора педагогических наук (13.00.01),  
Москва. 2002. - 454 с.

87. Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумхурии Тоҷикистон (Қарори Ҳукумати ҶТ №94 аз 3.03.2006).
88. Консепсияи миллии таҳсилот дар Ҷумхурии Тоҷикистон (Қарори Ҳукумати ҶТ №200 аз 3.05.2002).
89. Кочановская, Е.В. Формирование познавательной самостоятельности школьников: дис. ...канд. пед. наук. Калининград, – 2000. – 180с.
90. Краевский, В. В. Методология педагогики: Пособие для педагогов–исследователей. / В.В. Краевский // – Чебоксары: Изд–во Чуваш, ун–та, 2001. – 244 с.
91. Краткий психологический словарь / Под ред. Л. В. Петровского, М. Г. Ярошевского// – М.: – Политиздат, – 1985. 452с.
92. Краткий справочник преподователя естествознания. /Под общей ред. Боровицкого П.И./ Гос. учеб. –пед. гизд. Мин.Прос. РСФСР. Ленинградское отд., М.: – 1951, – 674 с.
93. Кудрявцев, В.Т. Творческая природа человека / Вопросы психологии// 1990, – №3, – с. 113—120.
94. Кудрявцева, В.Т. Основная образовательная программа дошкольного образования «Тропинки» / под ред. В.Т. Кудрявцева// – М.: Вентана–Граф, – 2016. 592 с.
95. Қонуни ҷумхурии Тоҷикистон «Дар бораи Маориф»,–Душанбе: – Шарқи озод, – 2013. – 66 С.
96. Қонуни Ҷумхурии Тоҷикистон дар бораи Таҳсилоти иловагӣ, аз 16–уми апрели соли 2012.
97. Левитов, Н.Д. Детская и педагогическая психология,/ Н.Д. Левитов // Москва, – Просвещение, – 1964, – 477с.
98. Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. / А.Н. Леонтьев //М.: – Политиздат, – 1975, – 136 с.

99. Леонтович, А.В. Методика организации исследовательского проекта / А.В. Леонтович// – М.: ИД «Методист», (Библиотека журнала «Методист». – 2014. – № 6) – 52 с. –
100. Леонтович, А.В. Методика диагностики личностных результатов обучения на основе результатов исследовательской и проектной деятельности / А.В. Леонтович // Педагогическая диагностика. – 2014. – № 3. – С. 81–94
101. Леонтович, А.В. Проектирование исследовательской деятельности учащихся. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальность 19.00.13 – психология развития, акмеология. Москва - 2003
102. Лернер, И.Я. Дидактические основы методов обучения,/ И.Я. Лернер // М.: – Педагогика, – 1981, – 186 с.
103. Лисина, М.И. Развитие познавательной активности детей в ходе общении со взрослыми и сверстниками /Вопросы психологии// 1982. № 4. С. 18–35.
104. Литовченко, В.Н. Формирование исследовательских умений студентов педагогических специальностей университета средствами НИР: Дис. канд. пед. наук. по спец. 130001 Минск, 1990. – 197 с.
105. Лобова, Г. Н. Основы подготовки студентов к исследовательской деятельности : [Монография] / Г. Н. Лобова // – Москва, – 2002. – 196 с. : табл.; 21 см.; ISBN 5–8379–0118–3.
106. Лугати русӣ–тоҷикӣ Москва. – «Русский язык». – 1985. – 1280 с.
107. Лугати тафсирии истилоҳоти педагогика, Душанбе, – «Маориф», – 1988, – 304с.
108. Лутфуллозода, М. Андешаҳо перомуни салоҳиятҳо ва ташаккули онҳо/ М. Лутфуллозода, Ф. Бобизода // мух. С. Камолзода; АТТ. – Душанбе, – 2017. – 86 с.
109. Маврина, И. А., Технологическое обоснование развития. ключевых компетенций [Текст] / И. А. Маврина, Ф. Прюс //: сб. Науч. Тр. / отв. Ред.

- Е.В. Ткаченко, М.А. Глагузова.// \_ Вып. 7. – Екатеринбург: СБ– 96, – 2012. – 456 с. Стр. 137 –144.
110. Макотрова, Г. В. Дидактическая концепция развития исследовательского потенциала школьников, – диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук, – 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования Белгород – 2019. – 561с.
111. Максутова, Л.А. Свободное воспитание как научная проблема и направление в образовательной практике. Адрес статьи: [www.gramota.net/materials/1/2009/4\\_2/32.html](http://www.gramota.net/materials/1/2009/4_2/32.html) санаи муроциат : 25.09.2017
112. Маслоу, А. Теория человеческой мотивации. <http://flogiston.ru/library/maslow> санаи муроциат : 25.09.2017
113. Матюшкин, А.М. Психология мышления. Мысление как разрешение проблемных ситуаций: учебное пособие / А.М. Матюшкин: под.ред. канд. Психол. Наук А.А. Матюшкиной//. –М.: –КДУ, – 2009. – 190 с.
114. Махмутов, М.И. Организация проблемного обучения в школе. Книга для учителей./ М.И. Махмутов // – М., – «Просвещение», – 1977. – 240с.
115. Мачидова, Б. Педагогикаи томактабӣ, / Б. Мачидова, З. Рустамова // (КТМ). – Душанбе: – 2018, – 194с.
116. Методикаи таълим дар низоми таълими салоҳиятнокӣ, Душанбе – 2016 с. –141 сах.
117. Миршоев, А.А. Формирование исследовательских компетенций у учащихся в процессе обучения алгебре в 7–9 классах средней школы. Диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по спец. 13.00.02. Душанбе – 2019. – 155с.
118. Мольдажанова, А.А. Развитие основ исследовательской компетентности учащихся начальной школы. Проблемы современного образования / – №2. 2017. – С 78 – 93.
119. Монтессори, М. Помоги мне это сделать самому / М.Монтессори// – «АСТ», 2014– (Педагогика детства). – 29с.

120. Мусс, Г.Н. Проблемы преемственности в патриотическом воспитании между детским садом и начальной школой / Г.Н. Мусс // Школа будущего. – 2012. – № 6. – С. 61–65.
121. Мухина, В. С. Детская психология. / В.С. Мухина //— 1985 г. –277с.
122. Мухторӣ, Қ. ва диг. Татбиқи муносибати босалоҳият дар таълими фанҳои табиӣ ва технологияи информатсионӣ. Дастури таълими – методӣ. – Душанбе, 2018. – 76с.
123. Назина, Н. В. Формирование ключевых компетентностей учащихся через внеклассную и проектную деятельность / Н.В. Назина // Завуч начальной школы. – 2010. – № 4. – С. 43–49.
124. Нақши роҳбалад. Татбиқи муносибати салоҳиятнокӣ дар зинаи таҳсилоти ибтидой. (Дастури таълимию методӣ). Душанбе – 2017, – 96 с.
125. Немов, Р.С. Психологический словарь / Р.С. Немов // – М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2007. – 560 с.
126. Ниёзов, Ф. ва диг. Методикаи таълим дар низоми таълими салоҳиятнокӣ., Душанбе – 2016 с. – 141 сах.
127. Низоми таълими салоҳиятнокӣ. Дастур барои омӯзгор, Душанбе – 2016 с.– 36 сах.
128. Ниязова, Г.Б. Развитие основ исследовательской компетентности учащихся начальной школы / Г.Б. Ниязова // Проблемы современного образования №1. 2017. – с. 90 – 98.
129. Новиков, А.М. Как работать над диссертацией. Пособие для начинающего педагога – исследователя, / М.: изд. «ЭГВЕС», 2003,– 104 с.
130. Нога, Г.С. Опыты и наблюдения над растениями./ Г.С. Нога // Москва. «Просвещение», – 1976 – 176 с.
131. Нуров, А. Методикаи корҳои тарбияӣ дар синфҳои ибтидой / А. Нуров // – Душанбе: 2021. – 222с.
132. Нуров, А. Методология ва методҳои таҳқиқоти илмӣ–педагогӣ. / А. Нуров // – Душанбе: – «Ирфон», –2014. –282 с.

133. Нуров, А. Методология ва методҳои таҳқиқотии илмӣ–педагогӣ. /Баён Раҳимов, Абдулбоқӣ Нуров// Дастури таълимӣ.(нашри дуюм бо иловаҳо) Душанбе: «Мехроҷ–Граф», 2022. 303 с.
134. Обухов, А.С. Психология детей младшего школьного возраста: учебник и практикум для бакалавров / под общ. ред. А.С. Обухова// – М.: Издательство Юрайт, – 2014. – 583с.
135. Обухов, А.С. Психолого–педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса : учебник и практикум для академического бакалавриата / под общ. ред. А. С. Обухова//. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 422 с.
136. Обухов, А.С. Развитие исследовательской деятельности учащихся./ А.С. Обухова // – 2–е изд., перераб. и доп.– М.: Национальный книжный центр, 2015. – 280с.
137. Обухов А.С. Развитие исследовательской деятельности учащихся. / А.С. Обухов //– Прометей, – М.: – Издательство – «Прометей», – 2006. – 224с.
138. Обухова Л.Ф. Детская (возрастная) психология. / А.С. Обухов // Учебник. – М., Российское педагогическое агентство. – 1996, – 374 с.
139. Омӯзиши системанок дар таълими табиатшиносӣ. /Дастури таълим барои курсҳои такмили ихтисоси муаллимони синфҳои ибтидой // Душанбе – 2009, – 34 с.
140. Павлов, И. П. Общие типы высшей нервной деятельности животных и человека. Москва: Директ–Медиа, – 2008. – 50 стр.
141. Пакулова, М.В. Методика преподавания природоведения: / М.В. Пакулова, В.И. Кузнецова. учеб. для студентов пед. ин–тов по спец. № 2121 «Педагогика и методика начального обучения»//, М.: Просвещение, 1990. – 192 с.
142. Папоркова, М.А. Учебно – опытная работа на пришкольном участке. / М.А. Папоркова, Н.И. Клинковская, Е.С. Милованова // Москва, «Просвещение» – 1980, – 256 с.

143. Педагогические теории и системы: учеб. пособие для студентов бакалавриата по направлению «педагогическое образование» / авт. сост.: Е. Н. Селивёрстова, Л. И. Богомолова, Е. Ю. Рогачёва; под ред. Е. Н. Селивёрстовой; Владимирский гос. ун. им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых. // – Владимир: Изд–во Вл. ГУ, 2012. – 348 с.
144. Педагогический словарь: учеб. пособие для студ. Высш. учеб. заведений / [ В.И. Загвязинский, А.Ф. Закирова, Т.А. Строкова и др.]; под ред. .И. Загвязинский, А.Ф. Закировой. // – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 352 с.»
145. Пинкевич, А. П. Методика начального курса естествознания (природоведения). – Изд. 4 – е, пересмотр. – М. : Госиздат, 1922. – 327 с.
146. Платонов К.К. Занимательная психология, / К.К. Платонов // М. “Молодая гвардия” – 1964, – 384 с.
147. Поддъяков, А. Н. Исследовательское поведение: стратегии познания, помошь, противодействие, конфликт. / 2–е изд., испр. и доп.// – М.: PER SE, – 2006. 240 с.
148. Поддъяков, А. Н. Создание трудностей как расширение и ограничение познавательных возможностей других людей / Психолого–педагогические проблемы одаренности: теория и практика: Материалы VI Международной конференции. // – Иркутск: Иркутский государственный университет, – 2009.
149. Поддъяков, А. Н. Сравнительная психология умственного развития // Вопросы психологии.// 2007. – № 3. – С. 166—168.
150. Подласый, И.П. Теория и технология воспитания: учеб. Для студентов вузов. Обучающихся по направлениям подгот. и специальностям в обл. «Образования и педагогика» / И.П. Подласый //, – 2– е изд., испр. и доп. – М.: Гуманитар, изд. Центр ВЛАДОС, 2007. – 63 с.

151. Пономарева, Т. Н. Использование проектной деятельности при изучении курса «Окружающий мир» / Т.Н. Пономарева // Начальное образование. – 2014. – № 2. – С. 39–42
152. Протасова, Т. Г. Научное общество организации исследовательской и проектной деятельности обучающихся / Т.Г. Протасова // Мастер–класс. – 2015. – № 2. – С. 2–5.
153. Психологический словарь / под ред. В.П. Зинченко// – М.: Изд–во инс–та психологии РАН, – 2004. – 357с.
154. Райков, Б.Е. Общая методика естествознания. / гос. учебно–педагогическое// изд. мин. Прос., – Москва – 1947, – 300 с.
155. Роджерс, Н. Творчество как усиление себя // Вопросы психологии//, 1990, – №1, – с. 194–198.
156. Российская педагогическая энциклопедия, 1993–1999. Электронное оформление «Свободный доступ», – 2003. –1851 с.
157. Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. М.: Изд–во Академии наук СССР, – 1957. – 328 с.
158. Рябухина, Е. А. Роль учебных проектов в развитии коммуникативной компетенции учащихся 8–9 классов / Е.А. Рябухина, А.Р. Чудинова // Наука и школа. – 2014. – № 5. – С. 40–46
159. Савенков, А. И. Психологические основы исследовательского подхода к обучению/ А.И. Савенков// – М.: – Просвещение, – 2006.
160. Савенков, А.И. Детское исследование как метод обучения старших дошкольников, / А.И. Савенков // «Дошкольное образование», – №24 – 2007.
161. Савенков, А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников. / А.И. Савенков // – Самара: – Издательство «Учебная литература», – 2004. – 80с.
162. Савенков, А. Проект, проектирование и «проектное обучение» в современном образовании / А. Савенков // Школьный психолог (ПС). – 2007. – № 23. – С. 6 – 10.

163. Савина, Г.П. Оценка результатов внеурочной деятельности учащихся / Г.П. Савиных // Управление начальной школой. – 2015. – № 5. – С. 37–46.
164. Салова, И.Г. Реализация компетентностного подхода в управлении качеством образования с использованием технологии проектного метода обучения / И.Г. Салова и др. // Управление качеством образования. – 2007. – № 2. – С. 21 – 28
165. Саломатова, О.С. Становление коммуникативной компетентности школьников ходе проектно–исследовательской деятельности / О.С. Саломатова // Начальная школа. – 2007. – № 7. – С. 40 – 43.
166. Сальникова О.А. Ключевые компетенции в современном образовании/ науч.журн. Начальная школа плюс до и после, ISSN: 2071–9515// 2011, №12 стр. 74–78.
167. Самиев, Б.Ч. Методология тадқиқоти илмӣ./ Б.Ч. Самиев // Душанбе – 2018. 247 с. 2
168. Сафиулина, И.А. Концепция проблемного обучения М.И. Махмутова как дидактическая система. / Автореферат на соискание ученой степени кандидата педагогических наук Казань – 2001.
169. Светловская, Н.Н. Теория и практика организации досуга современных младших школьников./ Н.Н. Светловская // – Начальная школа. – 2015. – №8. С. 33–36.
170. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии. учеб. Пособие. / Г.К. Селевко // – М.: – Народное образование, – 1998. – 256 с.
171. Семёнова, Н.А. Формирование исследовательских умений младших школьников: дис. канд. пед. наук. По спец. 13.00.01 Томск – 2007 203 стр.
172. Сергеев, А.Г. Компетентность и компетенции в современном образовании. Монография./ А.Г. Сергеев //– Владимир –2010. – 107 с.
173. Сергеев, И.С. Как реализовать компетентностный подход на уроке и в внеурочной деятельности / И.С.Сергеев, В.И. Блинов // . – М. : – АРКТИ, – 2007

174. Сериков, А.К. Психологический анализ профессиональной компетентности учителя / Советская педагогика //. – М.: – 1990. № 8.
175. Сериков, В.В. Дидактика Лернера: идеи и развитие / Отечественная и зарубежная педагогика //. – 2017. – Т.1. – №3 (39). – С.19–30.
176. Сериков, В.В. Личностно ориентированное образование. Монография. – Москва, – 1998, – 132 с.
177. Сластенин, В.А. и др. Педагогика, Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; Под ред. В.А. Сластенина. – М.: Издательский центр "Академия", 2013. – 576 с.
178. Словарь иностранных слов [Текст]/под ред. И.В. Лехина, Ф.Н. Петрова. – М.: ЮНВЕС, 1996. – 832 с.
179. Стандарти фанҳои зинаи таҳсилоти ибтидой. – Душанбе: Маориф, 2017. –116 саҳ.
180. Степанова, М.А., «П.Я. Гальперин о методах обучения и умственном развитии ребенка: 30 лет спустя» /Обучения и развитие: современная теория и практика: Материалы XV1 Международных чтений памяти Л.С. Выготского. Москва, 16–20 ноября 2015 г./ Под.ред. В. Т. Кудрявцева: В 2 ч. Ч. 1.// – М.: – Левъ, – 2015. – 684 с. стр 84–89.
181. Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2030. Қарори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1–уми декабри соли 2016.
182. Табиатшиносӣ, / Қодиров Н., Абдуллоев И., Исоев К., Давлатзода С. Табиатшиносӣ (Олами атрофи мо). Китоби дарсӣ барои синфи 3–юми муассисаҳои таҳсилоти умумӣ // – Душанбе: – 2017.–160 саҳ.
183. Табиатшиносӣ, / Қодиров Н., Абдуллоев И., Исоев К., Давлатзода С., Табиатшиносӣ (Олами атрофи мо). Китоби дарсӣ барои синфи 2–юми муассисаҳои таҳсилоти умумӣ // – Душанбе: – 2016. – 136 саҳ.
184. Табиатшиносӣ, / Қодиров Н., Давлатзода С., Исоев К., Абдуллоев И., Зиёев М., Табаруков М. Табиатшиносӣ (Олами атрофи мо). Китоби

- дарсӣ барои синфи 4–уми муассисаҳои таҳсилоти умумӣ.// – Душанбе: 2019. – 256 сах.
185. Табиатшиносӣ, // Мусоев З. Раҳмонов Ш. (Китоби дарсӣ барои синфи 1)// – Душанбе: – «Полиграфгруп», – 2015. – 112 сах.
186. Талызина, Н.Ф. Теория поэтапного формирования умственных действий. / Н.Ф. Талызина // М.: – Изд – во – Моск. Ун – та – 1984, – 255 с.
187. Талызина, Н.Ф. Формирование познавательной деятельности младших школьников: Кн. Для учителяя. – М.: Просвещение, – 1988. – 175с.
188. Ташкили ҷараён таълим дар синфҳои ибтидой. Дастури таълим барои курсҳои такмили ихтисоси муаллимони синфҳои ибтидой. – Душанбе, – 2010. – 94 с.
189. Теплов, Б.М. Психология/ Б.М. Теплов, Психология//. Учебник для средней школы, – М.: – 1948. – 192с.
190. Тоистева, О.С. Системно – деятельностный подход: сущностная характеристика и принципы реализации, Педагогическая образование в России. – 2013, – № 2. – 198–202 стр.
191. Урунтаева, Г.А. Детская психология: учебник для студ. учреждений высш. Прооф. Образования / Г.А.Урунтаева. // – М.: – Издательский центр «Академия», – 2013. – 336 с..
192. Усова, А. В. Самостоятельная работа учащихся по физике в средней школе / А.В. Усова, З. А. Вологодская, Самостоятельная работа учащихся по физике в средней школе Самостоятельная работа учащихся по физике в средней школе //. – М.: «Просвещение», 1981. – 158 с.
193. Утилова, А.М. Компетентностный подход как альтернатива существующей парадигме образования. Таҳқиқи таълими тафриқа. Маҷмуи мақолаҳои конференсияи илмӣ – амалии ҷумхурияйӣ ба муносибати 30–солагии таъсиси кафедраи «Методикаи таълими химия» дар Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ ва 80–солагии академик Убайд Зубайдов, 18–уми апрели соли 2019., сах. 88 – 92.

194. Ушинский, К.Д. Избранные педагогические сочинения: В 2–х т. – Т.2. – М., – 1974. – 440с.
195. Фарҳанги забони тоҷикӣ(аз асри X то асри XX) Ҷилди 2. – М.: – Советская энциклопедия. – 1969. – 949 с.
196. Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ иборат аз 2 ҷилд. Ҷилди 2. Зери назари С. Каримов ва Х. Султонов. – Душанбе : – 2008. – 950 с.
197. Федорова, В.Н. Якупов С.З. Методика обучения природоведению в 4 класс. / В.Н. Федорова, С.З. Якупов, Методика обучения природоведению в 4 класс. Пособие для учителей, // – Москва: – «Просвещение». – 1975, – 160 с.
198. Фирсова, Е.А. Формирование исследовательской культуры у старшеклассников в условиях научного общества учащихся. Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Волгоград –2017. – 216 с.
199. Фролов, А.А. Технология введения определения понятий как средство формирования метапредметной понятийной компетенции. Понятийный аппарат педагогики и образования(текст): сб. науч. тр. / отв. ред. Е.В. Ткаченко, М.А. Галагузова // . – Вып. 7. – Екатеринбург: СВ – 96 , 2012. 456с. Стр. 144–152.
200. Хуторская, Л.Н. Компетентность как дидактическое понятие: Содержание, структура и модели конструирования / Л.Н. Хуторская, А.В. Хуторской // Вестник института образования человека – 2015 – №2
201. Хуторской, А. В. Компетентностный подход с позиций человекообразного образования Компетентность и компетенции в контексте компетентного подхода. Понятийный аппарат педагогики и образования [Текст]: сб. Науч. Тр. / отв. Ред. Е.В. Ткаченко, М.А. Галагузова//. –Вып. 7. – Екатеринбург : СВ–96, – 2012. 456 с. Стр 76– 87.
202. Хуторской, А.В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты. Доклад на отделении философии образования и теории педагогики РАО 23 апреля 2002. Центр «Эйдос»  
[WWWeidos/ru/news/compet/htm](http://WWWWeidos/ru/news/compet/htm).

203. Хоторской, А.В. Компетентностный подход в школе: от проектирования к реализации. / Диалог культур и партнёрство цивилизаций: V111 Международные Лихачевские научные чтения , 22–23 мая 2008 г//. – СПб.: Изд–во СПбГУП, – 2008, – 528с. Стр 456–158.
204. Хоторской, А.В. Современная дидактика: учебник для вузов / А.В. Хоторской, Современная дидактика: учебник для вузов // – СПб: – Питер, – 2001. – 544с.
205. Циулина, М.В. Методология психолого–педагогических исследований: учебное пособие [Текст] / М.В. Циулина//, – Челябинск: Изд–во Челяб. Гос. пед. ун–та, 2015. – 239 с.
206. Чермашенцева, О.В. Организация внеурочной деятельности в аспекте системно–деятельностного подхода / О.В. Чермашенцева // Коррекционная педагогика. – 2016. – № 1. – С. 47–50
207. Шалаев, В.Ф. Методика преподавания естествознания., учебник для учительских институтов. Москва.: – Учпедгиз., – 1946. – 208 с.
208. Шашенкова, Е.А. Исследовательская деятельность: Словарь./ Исследовательская деятельность: Словарь, Е.А. Шашенкова // – М.: – УЦ «Перспектива». – 2010. – 88 с.
209. Шестак, В.П. Формирования научно–исследовательской компетенции и “академическое писмо”. / В.П. Шестак, Н.В. Шестак // Высшее образование в России. – №11. – С.115–119.
210. Штильман, Н. В. Система подготовки будущих педагогов к организации внеурочной деятельности младших школьников. Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата педагогических наук. – Москва – 2007.
211. Щипанова, Д.Е. Психология развития [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д. Е. Щипанова. Екатеринбург: Изд–во Рос. гос. проф.–пед. ун–та, –2017. –178 с. Режим доступа: <http://elar.rsvpu.ru/handle/123456789/21715> санаи мурочиат 12.05.2018.
212. Эльконин, Д.Б. Психология обучения младшего школьника. М.: – 1974 – (“Педагогика и психология”, № 10) –с. 18.

213. Ягодовский, К.П. Вопросы общей методики естествознания – Москва.: Учпедгиз – 1951.– 289 с.
214. Ягодовский, К.П. Практические занятия по естествознанию в начальной школе, –Москва – Учпедгиз, – 1938, – 316 с.
215. Якиманская, И.С. Личностно ориентированное обучение в современной школе / – М.: – Сентябрь, –1996 – 96 с.
216. Ярыгина, О. Н. От «competence» до «компетентности»: эволюция основных терминов компетентностного подхода. Понятийный аппарат педагогики и образования [Текст] : сб. Науч. Тр. / отв. Ред. Е.В. Ткаченко, М.А. Галагузова. \_ Вып. 7. – Екатеринбург : СБ–96, 2012. 456 с. Стр. 96 – 109.

**МУҚАРРАОТИ ДИССЕРТАСИЯ ДАР ИНТИШОРОТИ  
ЗЕРИНИ МУАЛЛИФ ИНЬИКОС ЁФТААНД:**

- I. Мақолаҳое, ки дар маҷаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон нашр шудаанд:**
- [1-М] Табаров Д.Д. Ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандагони синфҳои ибтидой дар раванди гузаронидани таҷрибаҳои мустақилона дар хона аз фанни табиатшиносӣ / Д.Д. Табаров // Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. – Душанбе – 2018. – № 5-2(77). – С. 66 - 69. ISSN 2219-5408
- [2-М] Табаров Д.Д. Баъзе проблемаҳои ташаккул додани салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандагони синфҳои ибтидой дар дарсҳои табиатшиносӣ / Д.Д.Табаров, С.Ш. Алимов // Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. – Душанбе – 2020. – № 1(1). – С. 128 - 129. ISSN 2219-5408
- [3-М] Табаров Д.Д. Баъзе проблемаҳои таълими салоҳиятнокӣ дар раванди таълими фанҳои табиатшиносӣ / Д.Д. Табаров, С.Ш. Алимов, М. Гулова, Д.Т. Нуруллоева // Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. – Душанбе – 2020. – № 2(2). – С. 27 - 32. ISSN 2219-5408
- [4-М] Табаров Д.Д. Пайгирий ва дастгирии психологии хонандагон дар марҳилаи гузариш аз синни қӯдакӣ ба синни наврасӣ / Д.Д. Табаров,

3.Х. Кенчаева // Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. – Душанбе – 2020. – № 3(3). – С. 122 - 127. ISSN 2219-5408

[5-М] Табаров Д.Д. Омилҳои ташаккулдиҳандай тафаккур ва шахсияти хонандай хурдсол дар раванди дарсҳои табиатшиносӣ / Д.Д. Табаров // Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. – Душанбе – 2020. – № 3(3). – С. 173 - 179. ISSN 2219-5408

[6-М] Табаров Д.Д. Фаъолияти таҳқиқотии хонандагони хурдсол ва шароити инкишофдиҳии он / Д.Д. Табаров // Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. – Душанбе – 2021. – № 3-4. – С. 92 - 99. ISSN 2219-5408

[7-М] Табаров Д.Д. Баъзе мулоҳизаҳо оид ба дарсҳои табиатшиносӣ дар синфҳои ибтидой дар шароити гуманизатсияи таҳсилот / Д.Д. Табаров // Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. – Душанбе – 2022. – № 3. – С. 154 - 161. ISSN 2219-5408

[8-М] Табаров Д.Д. Инкишофи фаъолияти маърифатии хонандагони синфҳои ибтидой дар раванди гузаронидани озмоишҳо аз фанни табиатшиносӣ / Д.Д. Табаров // Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. – Душанбе – 2022. – № 3. – С. 193 - 161. ISSN 2219-5408

[9-М] Табаров Д.Д. Проблемаи фаъолияти таҳқиқотӣ дар шароити муносибати босалоҳият ба таълим дар синфҳои ибтидой / Д.Д. Табаров, Т.Б. Раҷабов, Ҷ. Мансурова // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – Душанбе – 2023. – № 8. – С. 271 - 277. ISSN 2074-1847

[10-М] Табаров Д.Д. Методикаи ташкил ва гузаронидани озмоишҳо дар дарсҳои табиатшиносӣ дар мавзуи омӯзиши хосиятҳои об бо мақсади инкишоф додани фаъолияти маърифатии хонандагони хурдсол / Д.Д. Табаров // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – Душанбе – 2024. – № 2. – С. 261 - 268. ISSN 2074-1847

## **II. Мақолаҳое, ки дар маҷмуа ва маҷаллаҳои дигар чоп шудаанд:**

[11-М] Табаров Д.Д. Асосҳои назариявӣ – методологии ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандагони синфҳои хурди мактабӣ дар рафти корҳои мустақилонаи беруназсинфӣ аз фанни табиатшиносӣ [Матн] / Д.Д. Табаров, С.Ш. Алимов, С.Р. Пирова // Маводи конференсияи

чумхурияйӣ дар мавзуи «Масъалаҳои тамоили салоҳиятнокӣ дар раванди таълими фанҳои тахассусии синфҳои ибтидой». – Душанбе: Матбааи ДДОТ ба номи С. Айнӣ, 2019. – С. 211-216.

[12-М] Табаров Д.Д. Рушди маҳорату малакаҳои озмоишӣ-таҳқиқотӣ омили асосии ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандагони хурдсол [Матн] / Д.Д. Табаров, С.Ш. Алимов, М.С. Шарипова // Маводи конференсияи чумхурияйӣ дар мавзуи «Масъалаҳои тамоили салоҳиятнокӣ дар раванди таълими фанҳои тахассусии синфҳои ибтидой». – Душанбе: Матбааи ДДОТ ба номи С. Айнӣ, 2019. – С. 254-259.

[13-М] Табаров Д.Д. Методикаи ташаккул додани салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандагони синфҳои ибтидой дар раванди дарси табиатшиносӣ [Матн] / Д.Д. Табаров // Маводи конференсияи чумхуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзуи «Таҳқиқи таълими тафриқа» бахшида ба 30-солагии таъсиси кафедраи «Методикаи таълими химия» дар Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ ва 80-солагии академик Убайд Зубайдов. – Душанбе, 2019. – С. 128-131.

[14-М] Табаров Д.Д. Фаъолияти таҳқиқотӣ ва нақши он дар ташаккули шахсияти кӯдак [Матн] / Д.Д. Табаров, Ш. Маматқулова // Маводи конференсияи чумхуриявии илмӣ-амалии ҳайати профессорон ва омӯзгорон бахшида ба 30-солагии истиқлолият ва 90-солагии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ таҳти унвонӣ «Оила ва фарҳангӣ оиладорӣ дар ҷомеаи муосир». – Душанбе: Матбааи ДДОТ ба номи С. Айнӣ, 2020. – С. 226-232.

[15-М] Табаров Д.Д. Марҳилаҳои ташаккулёбӣ ва инкишофи салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандагони хурдсол дар раванди корҳои мустақилона аз фанни табиатшиносӣ [Матн] / Д.Д. Табаров // Маводи конференсияи чумхуриявии илмӣ-амалии ҳайати профессорон ва омӯзгорон бахшида ба 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф (солҳои 2020-2040), 5500 солагии

Саразми бостонӣ ва 700-солагии шоири барҷастаи тоҷик Камоли Ҳуҷандӣ. – Душанбе: Матбааи ҶДОТ ба номи С. Айнӣ, 2020. – С. 32-35.

[16-М] Табаров Д.Д. Ташкили мушоҳида дар табиат ва нақши он дар ташаккулёбии шаҳсияти қӯдакони синни томактабӣ [Матн] / Д.Д. Табаров // Материалы 1 Международной научно-практической интернет-конференции «Евразийское пространство в мировой цивилизации». – Нур-Султан, 2021. – С.56-59.

[17-М] Табаров Д.Д. Методикаи ташаккулдиҳии салоҳиятҳои иқтисодии мактаббачагони хурдсол дар дарсхои табиатшиносӣ [Матн] / Д.Д. Табаров // Маводи конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ дар мавзуи «Нақши Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ дар тарбияи кадрҳои омӯзгорӣ ва рушди низоми маориф» бахшида ба 30 солагии Истиқлоияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 90 солагии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ. – Душанбе: Матбааи ҶДОТ ба номи С. Айнӣ, 2021. – С. 238-244.

[18-М] Табаров Д.Д. Методикаи истифодаи корҳои беруназсинфӣ дар дарсхои табиатшиносӣ [Матн] / Д.Д.Табаров // Маводи конференсияи илмӣ-амали ҳайати профессорону омӯзгорон, докторантону магистрантон ва донишҷӯёни ҶДОТ ба номи С. Айнӣ бахшида ба бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф (солҳои 2020-2040), 30 солагии Истиқлоияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 90 солагии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ ва ба ифтихори Қаҳрамони Тоҷикистон Садриддин Айнӣ. – Душанбе: Матбааи ҶДОТ ба номи С. Айнӣ, 2021. – С. 115-117.

[19-М] Табаров Д.Д. Пиряҳҳо ҳассостарин омили тағйирёбии иқлим [Матн] /Д.Д. Табаров // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-назаривӣ бахшида ба «Оқилонаи истифодабарии табиат ва ҳифзи муҳити атроф дар шароити тағйирёбии иқлим». – Душанбе, 2023. – С. 85-92.